

Йулдошбой Юнусов

ПЕДАГОГИКА

*Бо қарори ҳайати мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28.11.2003 ба сифати китоби дарсӣ барои
колгечҳо ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ тавсия шудааст.*

Душанбе
«Маориф ва фарҳанг»
2005

ББК 74.03 я73
Ю 98

Юнусов Й. Педагогика: Китоби дарсӣ барои коллечҳо ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ: — Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. - 380 с.

Китоби мазкур тибқи меъёрҳои нави таҳсил, тадқиқотҳои навин ва таҷрибаи педагогии муаллиф бо назардошти ниёзҳои чомеаи имрӯз таълиф гардидааст.

Барои донишҷӯёни коллечҳо, омӯзишгоҳҳои педагогӣ ва онҳое, ки ниёз ба омӯзиши педагогика доранд, тавсия мегардад.

Зери назари доктори илмҳои педагогӣ, академики Академияи илмҳои педагогии ИҶШС Обидов И.О.

Муҳаррири масъул, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Сулаймонӣ С.

A — 30602050-13
504(12)-2005 - 2005
ISBN 5-670-00266.0

© Юнусов Й. 2005

БА ДОНИШҔҮЁН

Хар як чавон мувофиқи хоҳиши дил, завқу шавқ ва қобилият пешаеро интихоб менамояд. Пешаҳо басо бисёранд. Гурӯхе ба пешаи худ садоқат доранд ва то охир аз он дил қанда наметавонанд. Умединорем, ки Шумо аз қабили чунин муаллимон мешавед. «Пешаи омӯзгорӣ муқаддастарин қасби рӯи олам аст» гуфтани президенти кишвар Э.Ш. Раҳмонов бесабаб нест. Ин баҳои баланд ва қадршиносии хизмати омӯзгорон онҳоро дар адои вазифа рӯҳбаланд гардондааст. Шумо дар интихоби қасби омӯзгорӣ хато накардед. Дар тамоми давру замонҳо муаллим шахси соҳибэҳтиром буд ва чунин хоҳад монд, чунки ба дасти вай тарбияи насли наврас

ояндаи дурахшони ҳалқу миллатро бовар карда месупоранд. Махсусан, таълиму тарбияи ҳонандагони синфҳои ибтидой, ки бо онҳо сару кор доред, мураккаб аст. Дар синфҳои ибтидой бояд муаллимони таҷрибанок, устодони кори педагогӣ таълим лиҳанд, зеро дар ҳамин синфҳо кори аз бачагони ҳурдсоли нотавон тайёр кардани шахсони баркамоли доною накӯкор оғоз мегардад. Шумо сирру асрори пешаи муаллимиро омӯхта, ба кори педагогӣ омода хоҳед гашт. Ҳангоми таҳеил дар таълимгоҳи омӯзгорӣ ларқ менамоед, ки муваффақияти таълим ба ҳониши талаба ва фаъолияти муаллим вобаста аст. Муаллим бояд аз душвориҳо наҳаросида, онҳоро бартараф карда тавонад, чунки вай тамоми умр меҳонад ва бисёр медонад. «Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад!»

Гуфта буд Абулқосим Фирдавсӣ. Ба муаллим омӯзиши талаба ҳам лозим аст, то мувофиқи ҳусусиятҳои шахсияти талаба кор барад, барои аз худ намудани донишҳо ба ў ҳамаи имкониятҳоро истифода намуда, кӯмак расонад.

Агар бо ҳонандагон бисёр кор кунед, албатта, муаллими чавон, устоди кори педагогӣ мешавед. Дар ҳаллу фасли масъалаҳои душвори таълиму тарбия фанни педагогика ёрирасони шумост. Педагогикаро надониста муаллими хуб шудан имконнозазир аст. Педагогикай мусосир хеле мураккабу печ дар печ гаштааст. Аз замонҳои қадим то давраи мо дар масъалаҳои таълиму тарбия ақидаҳои мухталиф ҷой доштанд. Аммо имрӯзҳо равияю ҷаравонҳо чунон афзудаанд, ки баъзеҳоро ба гумроҳию қачравиҳо мебаранд.

Ҳусусан муборизаи байниҳамдигарии ду равия – педагогикай авторитарӣ ва инсонпарварона тезутунд идома дорад. Равияни

педагогикаи авторитарӣ нисбати кӯдак истифодаи зӯроварӣ ва маҷбуркуниро раво медонал, равияни педагогикаи инсонпарварона бошад, кӯдак ё хонандаро дар раванди педагогӣ бо муаллим баробархукуқ дониста, бо ў муносабати нек, меҳрубонӣ ва гамхориро зарур мешуморад. Муаллимону тарбиятгарони давлатҳои мутамаддини олам алҷол педагогикаи инсонпарваронаро ҷонибдорӣ менамоянд, ки он аз педагогҳо ва хонандагон ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ, яъне муносабатҳои навро талаб мекунад. Пешрафти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавии Тоҷикистони соҳибистиқлоламон шароит фароҳам оварда, ки муаллимон педагогикаи инсонпарварона (гуманистӣ)-ро чун асоси фаъолияти хеш дастури амал намоянд.

Ҳамин китоби дарсии нави «Педагогика», ки дастрасатон карда шуд, бо максади беҳтар ба роҳ мондани таълими фанни педагогика дар коллежу омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ таълиф гардид. Азбаски Шумо ба китоби дарсии замонавӣ эҳтиёҷманд ҳастед, муаллиф қӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки ҳаддалимкон дастовардҳои педагогикаи ниёғон ва миллатамонро чун ҳалқи қадими Осиёи Марказӣ маълум намояд.

Хотирнишон карданӣ ҳастем, ки китоби дарсии «Педагогика» барои омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ соли 1975 (тарҷума аз русӣ) нашр шуда буд. Ҳоло бо мурури замон ёфтани он китоб душвор мебошад. Инак бо мададу дастгирии Вазорати маорифи кишвар чопи китоби нав амалӣ шуд. Ин ғамхорӣ донишҷӯён ва муаллимонро водор месозад, ки бо китоб муносабати эҳтиёткорона дошта бошанд.

Муаллиф даъвои онро надорад, ки китоб талаботи донишҷӯёнро комилан қонеъ мегардонад. Азбаски як қатор масъалаҳои таълиму тарбияи хонандагони хурдсол мавриди баҳсу мунозираҳо қарор ёфтаанд, доир ба онҳо маълумоти мухтасар дода шуд. Дар нашри минбаъдаи китоб эроду маслиҳатҳои донишҷӯён, омӯзгорон ва мутахассисони соҳа ба зътибор гирифта мешавад

Дар охири ҳар боб бо ҷонд ҷумла ҳулосаҳо баровардем, саволу суноришиҳо барои такрор ва кори мустақилона додем, то ки коратон бо китоби дарсӣ самаранок гардад.

Мувоффақияти хонишатонро таманин дорем!

1. АСОСХОИ УМУМИИ ПЕДАГОГИКА

*Чаҳон хуш аст, валекии ҳаёт мебояд,
Агар ҳаёт пабошад, чаҳон чӣ кор ояд?*

БОБИ 1 ФАННИ ПЕДАГОГИКА ВА УСЛУБХОИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ ОН

§1. Педагогика – илм дар бораи тарбия

Ҳама гуна фан соҳаи омӯзиш ва тадқиқоти худро дорад, аз ягон ҷиҳат ҳаёт ва олами атрофро меомӯзад. Ҷунончи, фанни таърих ҳодисаҳои гузашта, биология мавҷудоти зинда, физика ҳодисаҳои табиат, адабиёт ҳаёти адабиро шарҳу эзоҳ медиҳад.

Фани педагогика бошад, масъалаи тарбияи одамро ҷун ҳодисаи ҳаёти ҷомеа мавриди омӯзиш қарор додааст. Калимаи педагогика аз калимаи юнонии «педагогис» ба вуҷуд омадааст, ки маънии «бачабар»-ро ифода менамояд. Алҳол масъалаҳои тарбияро як қатор илмҳо, аз ҷумла фалсафа, иҷтимиёт, ахлоқ, равошиносий низ меомӯзад, ваде ҳар қадоме аз онҳо танҳо як тарафи тарбияро тадқиқ менамоянд. Педагогика бошад, тарбияи инсонро ҳаматарафаю комилан муайян мекунад, қонуниятиҳои тарбия, моҳият ва соҳтору воситаҳои онро ошкор намуда, назария ва амалияни кори таълиму тарбияро инкишоф медиҳад ва ғанитар мегардонад.

Тарбия ҳодисаи муҳим ва басо мураккаби иҷтимиист. Вай баробари пайдоиши одам дар замонҳои хеле қадим дар рафти фаъолияти меҳнатии одамон, дар натиҷаи ҷудошавии қасбу ҳунарҳо ба вуҷуд омадааст. Мураккаб шудани меҳнат ва таксимоти он тақозо мекард, ки бачагону ҷавонон таҷрибаи меҳнатии наслҳои гузаштаро аз худ намоянд, ҷониши бе дониш, маҳорату малакаҳои меҳнатӣ, соҳтани олоти кор ва истеҳсоли неъматҳои моддӣ имконнозазир буд. Ҳамаи ин ба насли ҷавон ба воситай тарбия дода мешуд. Таърихи башарият шаҳодат медиҳад, ки, дар ҳама гуна замонҳо, ҷомеаҳо – аз давраи ҳаёти авлодӣ сар карда то замони мо тарбия буд, ҳаст ва мешавад. Бе тарбия, бе ёд додани таҷрибаи гузаштагон ба насли оянда ҷомеа инкишоф наҳоҳад ёфт. Ҳамин аст аҳамияти бузурги тарбия.

Бо баробари пешрафти ҷомеа, дигаргун гаштани муносибатҳои ҷамъияти гарбия низ тағиیر ёфт. Вай ба тарзи истеҳсолот ва

муносибатҳои чамъиятӣ-истеҳсолӣ мутобиқ мегашт. Ҳусусиятҳои тарбияро ҳамчун ҳодисаи чамъиятӣ дида бароем, маълум мешавад, ки тарбия чӣ корҳоро анҷом медод.

Дар замоне, ки одамон бо авлоду қабилаҳо ҳаёт ба сар мебурданд, тарбия ба зиммаи шахсони алоҳида гузашта мешуд.

Калонсолон ба қӯдакон тарзу роҳҳои бадаст овардани воситаҳои зиндагиро ёд медоданд. Писарон малакаҳои моҳидорӣ, шикор ва духтарон дӯхтудӯз, шустушӯй ва пухтани хӯрокро пайдо мекарданд. Мехнати якҷоя ба нағъи ҳамагон дар тарбия мавқеи бузург дошт. Аз натиҷаи меҳнат аввалҳо ҳама барҳӯрдор мегаштанд. Чунки воситаҳои истеҳсолот аз они ҷомеа буду моликияти ҳусусӣ вучуд надошт.

Дертар заминдорӣ ва ҷорводорӣ ба вучуд омад. Ҷаигҳои қабилаҳо шуда бою камбагал арзи ҳастӣ намуданд. Акнун тарбиятгароне шугл меварзиданд, то ки ҷавононро ба ҷанг омода созанд. Ҳонондани фарзандон ба сарварони қабила, бойҳо ба расмият даромад. Фарзандони мардуми камбагал факат малакаҳои меҳнатро дошта бошанд, кифоят мекард.

Дар замонҳои гуломдорӣ тарбия ба таври кулӣ дигаргун шуд. Масалан, дар Юнони Қадим дороён тарбияро чун воситай пойдору устувор гардонидани ҳукмронии худ истифода мебурданд. Ҷудошавии меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ зӯртар мешуд. Ба меҳнати фикрӣ гуломдорон машгул мешуданд. Тарбияи гуломонро умуман лозим намедонистанд. Заминдорони калон фарзандонро мувофиқи салоҳидидашон тарбия мекарданду дар онҳо одати меҳнат иакарданро пайдо мегардонданд. Меҳнати ҷисмонӣ барои дехқонон аст, мепиндоштанд онҳо.

Факат пас аз ба вучуд омадани заводу фабрикаҳо ба кори тарбия навигариҳои зиёд ворид гашт. Ба кори заводу фабрикаҳо одамоне лозим шуданд, ки бо дастгоҳҳо ва техника кор карда тавонанд. Аз ҳамин сабаб соҳибкорон мактабҳоеро кушоданд, ки ба фарзандони меҳнаткашон донишҳои ибтидой ва қасбӣ медод.

Мисоли овардаамон гувоҳи он аст, ки мақсад, мундариҷа, шаклу усулиҳои кори тарбиявӣ ҷанбаи таъриҳӣ доранд, яъне онҳо вобаста ба давру замон ва инкишоғу тараққиёти чамъият дигар мешаванд.

Бояд қайд кард, ки тарбия инҷунии ҳусусиятҳоеро дорост, ки онҳо барои ҳамаи давраҳои инкишоғи башарияту ҷомеа умумӣ

мебошанд. Фарзанди инсон кӯдаки навзод нотавону суст ба дунё меояд. Вай ба гамхориву парвариши эҳтиёҷманд аст. Дертар ба омӯзиши таҷрибаву маданияти насли гузашта ниёз пайдо мекунад. Кӯдаки хурдсол хислатҳоеро надорад, ки барои зиндагӣ ва меҳнат ҷаруранд. Инчунин хислатҳо бо мурури замон, ҳангоми муносибат ба олами атроф дар натиҷаи ташкили дурусти кори тарбияйӣ пайдо мешавад.

Насли наврас таҷрибаи садсолаҳо гункардаи гузаштагонро чун фанҳои таълимӣ аз худ мекунад, таҷрибаро бойтар мегардонад, ривоҷ медиҳад, қашфиётҳо ва ихтироотҳои нав мекунад. Ҳамин тавр, рушду камоли фарҳанг, илми тарбия ва ҷамъият ба вуқӯъ мепайвандад.

Дар пайвастагӣ бо ҷамъият тарбия ҳам пеш рафт. Илми педагогикаро қадимӣ ва нисбатан ҷавон мешуморанд. Вай дар инкишофи худ ҳамқадами ҷамъият аст. Ақидаву андешаҳои нахустини педагогӣ ҳанӯз ҳазорҳо сол муқаддам дар асарҳои файласуфон баёни гапитаанд. Дар ибтидо илми педагогика бо фалсафа пайваст буд, як қисми он ҳисоб мешуд. Дар асрҳои миёна педагогика ҳамчун илми маҳсус ба арсаи вуҷуд омад, пайдоишни иями педагогика ба номи педагоги машҳури ҷех Ян Амос Коменский (1599-1670) алоқаманд аст, ки ўро ҳамчун асосгузори илми педагогика шинохтаанд. Ин оlimи маъруф қитоби «Дидактикаи бузург» -ро оғаридааст, ки нахустин асари машҳури педагогист ва он назарияи таълиму табияро асоснок иамуда, ғояхояш то имрӯз қадру қиммати ҳудро гум накардааст. Ян Амос Коменский барои мактабҳои Аврупо ҷандин қитобҳои дарсӣ нависта буд, ки дар давоми садсолаҳо шогирдон аз онҳо сабақ омӯхтаанд.

Минбаъд ба тараққиёти педагогика Ч. Локк (1632-1704), Ж.Ж. Руссо (1712-1778), К.А. Гелветсий (1715-1771), Д. Дидро (1713-1784), И.Г. Песталоттси (1746-1827), А.Д. Дистервег (1790-1866), М. Монтессори (1870-1952) ва дигарон саҳми азим гузоштанд.

Педагогҳои машҳур К.Д. Ушинский (1824-1870), Н.И. Пирогов (1810-1881), Л.Н. Толстой (1828-1910), П.Ф. Лесгафт (1837-1909) педагогикай науву пешқадами Русияро ба вуҷуд оварда буданд. К.Д. Ушинский асосгузори илми педагогикаи рус ба ҳисоб меравад.

Дар солҳои пас аз Инқилоби Октябр илми педагогикаи шӯравӣ дар бӯбати инкишофи кори мактабу маориф дар собиқ Иттиҳоди

Шўравӣ хизмати босазое карда, яке аз системаҳои пешқадамтарини маорифи ҷаҳониро ба вучуд оварда тавонист. Дастовардҳои ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шўравӣ дар соҳаи таълиму тарбия низ тарғибу ташвиқ карда мешаванд ва фаромӯш нагаштаанд.

Педагогҳои номдори шўравӣ Н.К. Крупская (1869-1939), А.В.Луначарский (1875-1933), П.П. Блонский (1884-1941), С.Т. Шатский (1878-1941), А.С. Макаренко) (1888-1939), В.А. Сухомлинский (1918-1970) ва бисёр дигарон бо асарҳои ҳуд назарияи таълиму тарбияро ба дараҷаи баланди замони пешрафти илмӣ-техникӣ мувофиқат кунондаанд.

Ба таърихи афкори педагогии ҳалқамон назар афканем, ҳоҳем дид, ки қариб ҳамаи шоирону мутафаккирон дар бораи зарурӣятӣ дониш, омӯҳтани таҷрибаи ҳаёт ва тарбия ақидаҳои ҷолиб баён намудаанд. Дар эҷодиёти А. Рӯдакӣ, А. Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, А. Ҷомӣ ва бисёр дигарон бо ҷунун мазмун бо таври фаровон байту ғазалҳо ёфта метавонед. Соҳибқирони шоири А. Рӯдакӣ гуфтааст:

*Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дағъи ҳаводис туро ба кор ояд.*

Моҳияту мазмуни ҷавҳари кори тарбиявӣ дар рубоии зерини А. Рӯдакӣ возех баён гаштааст, ки ҳидоятгари мақсаду ҳадафи ҷомеа аз тарбия аст.

*Чаҳор ҷиз мар озодаро зи ғам бираҳад,
Тани дурусту иоми неку ҳӯи неку ҳирад.
Ҳар он ки эзидаш ҳамин чаҳор рӯзӣ кард,
Сазад, ки шод зияд ҷовидону ғам наҳӯрад.*

Дар давраи шўравӣ илми педагогикии шўравии тоҷик ташаккул ёфт, ки давомбахши афкори педагогии гузаштагонамон, ақидаҳои пешқадами мамлакатҳои дуру наздик мебошад. Дар кори ташаккули педагогикии тоҷик С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Ҳамдӣ, А. Алиев, Л. Бузургзода ва дигарон саҳм гузоштаанд.

Баъд аз соҳибиستиклоу гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон (1991) педагогикии муосири тоҷик ба арсаи вучуд омад, ки алҳақ онро ҷузъи таркибии педагогикии умумибашарӣ ҳисобидан рӯвост.

Баҳри рушди педагогикии муосири тоҷик олимони сершумор заҳмат мекашанд, ки аз зумраи эшон профессорон М. Орифӣ

(марҳум), И. Обидов, М. Лутфуллоев ва гайраҳо бо асарҳон шуркиммати худ хидмати арзанда анҷом дода меоянд.

Педагогикаи муосир муаллимонро бо донишҳои доир ба пешаи омӯзгорӣ мусаллаҳ мекунад. Ин донишҳо хусусиятҳои кори тарбиявиро бо ҳонандагон мувофиқи синну солашон дар вазъияти гуногун мефаҳмонад, маҳорати пешбинии кори оянда ва самаранок бурдани таълиму тарбияи насли наврасро меомӯзонад. Педагогика ёд медиҳад, ки муаллими синфи ибтидой бо қадомро роҳҳо бачагонро ба олами мураккаби муносибатҳои байни одамон ворид созад. Ин кори осон нест. Ҳоло кори тарбиявӣ хеле мураккабу душвор ва масъулиятнок гардидааст. Ҳаёту мамот, хушбахтии кӯдак, некӯаҳволии чомеа ба он зич марбуғт аст, ки шаҳрванди ояндаи кишвар дар оила, дар муассисаҳои томактабӣ, синфҳои ибтидой ҷӣ тарз тарбия мегирад.

Педагогика илмest, ки бемайлон пеш меравад, навгониҳо дар он бисёранд. Ҳаддалимкон ҳар муаллим бояд кӯшад, ки аз комёбихои он боҳабар бошад, чунки муаллим ва педагогика аз ҷамъият ақиб монад, одамон ақиб мемонанд, пешравии илму техника суст мегардад. Аз ҳамин сабаб таҷрибаи бисёрасраи тарбия, ки анъанаҳо, урғу одат, маросимҳои ҳалқӣ инъикос ёфтаанд, асарҳои фалсафӣ, педагогӣ ва равонӣ, таҷрибаи муаллимони эҷодкор, педагогикаи ҳалқиро зарур аст, ки минбаъд ҳамчун сарчаашмаҳои инкишофи педагогика омӯхта ва истифода карда шавад. Иқдоми нави Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дар ҷумҳурий соли 2002 чун дар давлатҳои мутамаддини дигар таъсис дода шудани Академияи илмҳои педагогӣ ҳурсандибахш аст. Умеди комил дорем, ки ин кор ба пешрафти илми педагогикаи тоҷик ва системаи маорифи давлати соҳибиستиклоламон хизмат ҳоҳад кард.

Ҳамин тарик, педагогика илми тарбияи одам аст, омӯзишу тарбия ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятӣ, пайдоишу инкишофи илми педагогика, ақидаҳои педагогҳои номдори гузаштаю муосир барои муаллимони ояндаи синфҳои ибтидой аҳамияти бузурге дорад. Доностани илми педагогика кӯмак мерасонад, ки муаллимон вазифаҳои дар наздашон гузоштаро сарбаландона ба иҷро расонанд.

§2. Мафхумҳои асосии педагогикии мусир

Педагогикии мусир илми замони мост. Вай комёбихои кори таълиму тарбияи насли наврасро дар мактабҳо, инчунин таҷрибаи пешқадами муаллимону ташкилотчиёни фаъолияти таълимгоҳдо пахн мегардонад. Педагогикии мусир мавзӯъ ва предмети маҳсуси тадқиқотӣ дорад. Аз байни фанҳои сершумор фақат педагогика фанни ягонаест, ки тарбияи инсонро амиқ меомӯзад.

Ҳамчун фан пайдо шудану ташаккул ёфтани педагогика талаботи ҷомеа ва ба вучуд омадани муассисаҳои таълимиву тарбияй мебошад. ки назарияи кори омӯзиш ва парвариши шогирдонро ба низоми муайян даровард. Эҷодкорона омӯхтану ҷонистани ин назария барои фаъолияти пурмаҳсули педагогҳо-мутаҳассисон, ки масъулияти таълиму тарбияро ба дӯши худ гирифтаанд, зарур аст.

Педагогика аввалҳо ба сифати таълиму тарбияи кӯдакону ҷавонон пайдо шуда, дар натиҷаи фароҳ гардиданаи фаҳмишу таъсиррасонии тарбия ба илми тарбияи одамони синну соли гуногун табдил ёфт. Инро дар мисоли ҳаёти имрӯза баръало дидан мумкин аст, ки давлати соҳибхтиёри Тоҷикистон дар байни аҳолии табакаҳои гуногун ва синну солашон ҳархела мунтазам чорабинҳои самарарабаҳши маданий-маърифатӣ ва педагогӣ мебарад.

Педагогикии мусири тоҷик ҳамчун илм мафхумҳо ё катего-рияҳои худро истифода менамояд. Тарбия, таҳсилот, таълим мафхумҳои асосии педагогика мебошанд. Камолот, инкишоф, ҳудтарбиякунӣ ва ҳудомӯзӣ мафхумҳое ҳастанд, ки педагогика бештар ба кор мебарад. Мухтасаран ҳар қадоми мафхумҳои зикршударо шарҳу эзоҳ додан лозим меояд.

ТАРБИЯ раванди мақсадноку муташаккиlest, ки инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсиятро таъмин намуда, ўро ба меҳнату фаъолияти ҷамъияти омода месозад. Дар педагогика мафхуми тарбия маънои иҷтимоӣ ва педагогӣ дорад. Маънои иҷтимоии он ҳамин аст, ки тарбия додани таҷрибаи қалонсолон ба ҳурдсолонро мефаҳмонад. Башарият ба шарофати мавҷудияти тарбия ба дараҷаи баланди тамадҷун расид. Одамон таҷрибаи гузаштагонро қабул ва омӯхта, онро васеъ ва афзун мегардонанд.

Таърих гувоҳ аст, ки ҳар ҳалқи тарбияро дуруст ташкил намуда кулаҳои баланди таракқиётро фатҳ карда метавонад, чунки тарбия ҳаракатдиҳандан ҷомеа мебошад.

Ба кори тарбияи одамон, давлат гайр аз кормандони мактабу маориф, оила, воситаҳои ахборот, адабиёт, санъат, колективҳои меҳнатӣ, мақомоти хуқукиро ҷалб кардааст.

Маъни педагогии тарбия ҳамин аст, ки бо ёрии таъсиррасонии мақсаднок ба ҳонанда дар ўсифатҳои барои оила ва мактаб даркорӣ ташаккул дода мешавад.

Педагогика тарбияро ба қисмҳо чудо мекунад (тарбияи ахлоқӣ, ҷисмонӣ, меҳнатӣ, ва ғ.)

ТАЪЛИМ раванди маҳсуси мақсаднок, муташаккил аст, ки дар рафти он ҳонандагон донишҳо, маҳорату малакаҳо пайдо мекунанд ва ҷаҳонбиниашон ташаккул, ақлу қобилияти онҳо инкишоф мебад. Ба кори таълим муаллим роҳбарӣ мекунад. Дар раванди таълим муаллиму талаба ба ҳамдигар таъсир мерасонанд.

Асоси таълимро дониш, маҳорату малакаҳо ташкил менамоянд. Таълим ҷанбаи тарбияйӣ дорад, ҷунон ки тарбия ҳам доимо унсурҳои таълимро дар бар мегирад. Маълум аст, ки таълим тарбия мекунад ва тарбия таълим медиҳад.

МАЪЛУМОТ низоми дар раванди таълим аз худ карданӣ донишҳо, маҳорату малакаҳо, тарзҳои тафаккур аз тарафи ҳонанда мебошад. Дигар ҳел карда гӯем, натиҷаи таълим маълумот аст. Вай дараҷаи маданият, ақлу идроқи одамро нишон медиҳад.

Мактаби ибтидой ба ҳонандагон маълумоти ибтидой, мактаби асосӣ маълумоти миёнаи нопурра ва мактаби миёнаи таҳсилоти ҳамагонӣ маълумоти миёна медиҳад. Маълумоти олиро дар мактаби олий мегиранд. Ҳачми дониш ва дараҷаи инкишофи тафаккури мустақилонаи ҳатмкунандагони ин мактабҳо тафовут доранд. Маълумот аз рӯи мундарича умумӣ, қасбӣ, политехникӣ мешавад.

КАМОЛОТ (ташаккулёбӣ) раванди ташаккули одам ҳамчун мавҷудоти иҷтимоӣ бо таъсири ҳамаи омилҳо – иҷтимоӣ, иқтисодӣ, мағкуравӣ, экологӣ, равонӣ ва гайраҳо мебошад. Тарбия ҳам яке аз ҳамин омилҳост. Камолот гуфта ташаккули комили шаҳсиятро мефаҳманд, ки ба воя, балоғат расидааст.

ИНКИШОФ раванди аз байи рафтани сифатҳои кӯҳна ва пайдоиши сифатҳои навро мефаҳмонад, ки одам доимо тағиیر мебад, аз оддӣ ба мураккаб, аз наст ба боло рафтган мегирад.

ХУДТАРБИЯКУНИЙ натиҷаи тарбияи дуруст мебошад. Омӯзгор ё мураббӣ кӯшиш менамояд, ки шогирд ҷиҳатҳои мусбат

ва манфии одоби худро донад ва баҳри ислоҳи камбулихояш кӯниш ба ҳарҷ диҳад.

ХУДОМӮЗӢ барои ганӣ гардонидани захираҳои донишҳо зарур аст. Вай ба он мусоидат мекунад, ки шогирдон аз сарчаашмаҳои гуногун истифода карда тавонанд ва аз онҳо донишҳои иловагӣ бигиранд.

Ҳамин тавр, набояд фаромӯш кард, ки мағҳумҳои асосии педагогика бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд ва онҳо раванди ягона мебошанду дар якҷояйӣ амал мекунанд, дар ин раванд хонанда қобилияташро инкишоф медиҳад, тарбия мегирад.

§3. Ҷараёнҳо дар педагогика

Илми педагогика таърихи тӯлонӣ дошта бошад ҳам, дар масъалаи тарбияи бачагон дар ҳар давру замон талабҳои ҳархела пешниҳод мекард ва талаботи ягона вучуд надошт. Дар таърихи педагогика андешаҳо, равияҳо, ҷараёнҳо хеле фаровон дучор мешуданд. Аксарияти онҳо доир ба тарбия зиддиятҳо доштанд. Ҷамъости андешаҳо, омӯзиши онҳоро ба назар гирем, месазад, ки ҳамаашонро ба ду ҷараёни хилоғи ҳамдигар чудо намоем: а) насли наврасро ба воситаи тарсу ҳарос ва итоаткорӣ тарбия кардан лозим. б) насли наврасро бо меҳрубонӣ ва навозиш тарбия кардан лозим. Таъриҳ гувоҳ аст, ки ҳарду ҷараён ҳам барои инсоният манфиатовар буд. Гарчанде ҷараёни аввал одамони дар асоси қоидаҳои қатъӣ тарбиядидан бераҳму шафқат, якрав ва номуросоро ба ҷамъият доду ҷараёни сонӣ одамони ҳалим, накӯкори ҳудотарс, оқилу инсондӯстро тайёр кард, ҳамаашон мавқеи худро доштанд. Вобаста ба дараҷаи зиндагонии мардум ва сиёсати давлатҳо анъанаҳои тарбия ташаккул мейфтааст. Дар давлат агар сулҳу осоиштагӣ, фаровонии моддӣ бошад, ҷараёни тарбияи инсонпарварона (гуманистӣ) анъана шуда мемонад. Дар ҷамъият нооромӣ, ҳамеша ҷангу мубориза бошад, тарбияи зӯроварӣ анъана мешавад, ки онро тарбияи авторитарӣ меноманд ва ба итоаткории бечунучарои хурдсолон ба қалонсолон ин тарбия асос ёфтааст.

Тарбияи авторитарӣ талабҳои худро дорад.

Маънои қалимаи авторитарӣ – итоати кӯр-кӯрона ба ҳокимият аст. Ин ҷараёни тарбияро педагоги немис И.Ф. Гербарт (1776-1841) аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда буд. Ӯ мегуфт, ки кӯдак аз тавлид «шӯҳин бад» дорад, дар тарбияташ қатъият лозим аст. Тарсонидан,

назорат, амрдиҳӣ ва манъкуниро усулҳои тарбияи бачагон медонист. Тавсия мекард, ки исми бачагони вайронкунандай тартиботи мактабро дар журнали ҷаримавӣ нависанд. Аз рӯи тавсияҳои вай бачагонро аз ҳӯрок маҳрум кардан, рост карда мондан, ба таҳхонаи обдор даровардан, ба журнали ҷаримавӣ қайд намудан иҷозат дода мешуд. Ҳозир ҳам дар як қатор давлатҳо тарбияи авторитарӣ решаш гирифтаасту истифода мегардад.

Дар мубориза ба муқобили тарбияи авторитарӣ назарияи тарбияи озод ба вучуд омад, ки аз тарафи Ж.Ж. Руссо пешниҳод шудааст. Вай ва ҳамфиронаш дা�ъват мекарданд, ки дар кӯдак инсони инкишофёбанҷаро дидо ҳурмат намоянд, маҳдудкуниро нисбати кӯдак раво набинанд ва инкишофи табиии кӯдакро лар рафти тарбия аз ҳар ҷиҳат Ҷабнатонкунанд. Дар замони ҳозира дар олам тарафдорони ин ҷараён ҷунон афзудааст, ки боиси пайдо шудани педагогикии инсонпарварона (гуманистӣ) гашт.

Педагогҳо имрӯз ҳам боварӣ доранд, ки бо тарбияи инсонпарварона оламро аз нав соҳтан мумкин аст. Агар одамон ҳакӯкор, ростгӯву шарафманд, адолатпарвар шаванд, муборизаи байниҳамдигарӣ барҳам меҳӯрад, сабабҳои ҷанғ, қашмакашу ҷанҷолҳо аз байн рафта, дар дунё фаровонӣ ҳукмфармо мегардад. Барои ин одамонро бояд тарбия намуд.

Педагогикии инсонпарварона (гуманистӣ) - низоми назарияи шлмиест, ки дар симои тарбиятирандагон иштирокчиёни фаъол, шууриюк, баробархукуки раванди таълиму тарбиявиро мебинад, ки мувофиқи имконоти худ инкишоф доранд. Педагогикии инсонпарварона мақсад мегузурӣ, ки ҳар тарбиятиранда фаъолият ва муомиларо ёд гирифта, шахсияти озоду мустақил шуда ба воя расад. Тарбия ҷораҳоро андешад, то ки шахсият қобилиятҳои табиии ҳудро баҳри озодӣ, масъулиятшоӣ ва эҷодкорӣ равона намояд.

Педагогикии инсонпарварона дикқати асосиро ба шахсият медиҳад. Инкишофи психикий, ҷисмонӣ, ақдионӣ, аҳлоқии шахсиятро афзал мешуморад. Ин сифатҳоро барои ташаккули шахсияти оҷодона ва мустақилона фикркунанд, ки дар вазъияти гуногуни ҳониш ва ҳаёт чӣ кор карданро дуруст интихоб мекунад, зарур мешуморад.

Инсонпарварона гардонидани кори таълиму тарбия ҷунин маъно дорад, ки таълиботи педагогикии авторитарӣ -аз фишороварӣ ба шахсият даст қашидӣ, байни муаллим ва ҳонандаги муносибатҳои

мұytадилу хуб ба рох монда шавад. Шароите фароҳам оварда шавад, ки хонанда дар он ҳамаи имкониятқоро истифода бурда, нағз нахонданаш мүмкін нест.

Педагогикаи инсонпарварона ба назди муаллим чунин талаб-хоро мегузорад; муносибати инсонпарварона ба тарбиятиранда; эхтироми ҳукуқдо ва озодии ў;ба тарбиятиранда гузоштани талабҳои оқилонаи мувофики имкониятқо;эхтироми тарбиятиранда ҳатто дар ҳолате, ки вай аз ичрои талабот рӯ метобад;эхтироми ҳукуки қӯдак барои рафтари озод;ба хонанда фаҳмондани мақсадҳои мушаххаси тарбияи ў;бе зўроварӣ ташаккул додани сифатҳои даркорӣ;даст қашидан аз ҷазои ҷисмонӣ ва ҷазоҳои дигар, ки шарафу шаҳсиятро паст мезананд;эътирофи ҳукуки шаҳсият дар бобати пурра рад кардани сифатҳое, ки бо ягон сабаб ба эътиқоди ў зид аст (динӣ ва гайраҳо).

Педагогикаи инсонпарварона вазифа мегузорад, ки муаллим ё мураббӣ тарбиятирандагонро озод бинад, аз онҳо худро боло нагирад, чунон фаҳмонад ва шахсе бошад, ки ҳамроҳ баҳри ояндаи дурахшони онҳо мубориза мебарад

Ҷараёнҳо дар педагогика -авторитарӣ ва инсонпарварона барои мактабҳои Аврупо бештар хосанд. Аммо тарбияи шарқӣ, ки барои миллатамон аз азал хос буд, дар рафти таълиму тарбияи насли наврас аз эътибори муаллимон дур нагардид. Вақти адои вазифа ба муаллимон ва тарбиятирандагон лозим аст, ки талабҳои педагогикаи инсонпарваронаро бо назардошти шароиту имкониятҳои маҳаллӣ истифода кунанд.

Ҳамин тавр, фаромӯш набояд кард, ки дар инкишофи педагогика ду самт – ҷараёни асосӣ вучуд дорад. Якум, педагогикаи авторитарӣ, ки ба итоати ҳурдсолон ба қалонсолон асос ёфтааст ва дуюм, педагогикаи инсонпарварона (гуманистӣ), ки ҳукуқ ва озодии хонандаву тарбиятирандагонро эътироф менамояд. Тарафдорони педагогикаи инсонпарварона басо сершуморанд ва феълан аз тарафи муаллимону тарбиятгарони давлатҳои мутамаддии дастгирий мешаванд. Кулли педагогҳои Тоҷикистони соҳибиستиклол низ ҷонибдори ҷараёни педагогикаи инсонпарварона буданашонро бо кору амали хеш сабит месозанд.

§4. Силсилаи илмҳои педагогӣ ва робитаи педагогика бо илмҳои дигар

Педагогика мавзӯъ ва предмети тадқиқотии худро ба соҳаҳо чудо карда меомӯзад. Дастовардҳои соҳаҳоро истифода менамояд, яъне педагогикии мусир силсилаи фанҳоро ба вучуд овардааст. ки ҷодаҳои муайянро тадқик мекунанд. Мачмӯи ин ҷодаҳо улуми педагогӣ ё бо таври дигар гӯем улуми таълиму тарбия ном гирифтаанд. Ба силсилаи мазкур фанҳои зерин мутаалиқанд:

1. Педагогикии умумӣ, ки қоидаву имкониятҳои тарбияро тадқик мекунад ва ин тадқиқотҳо дар ҳамаи намуди мактабҳо истифода мешаванд.

2. Педагогикии синиусолӣ ҳусусиятҳои тарбияи одамонро вобаста ба давраҳои инкишофи синну солашон меомӯзад. Педагогикии томактабӣ, мактабӣ ва тарбияи калонсолон ҷузъҳои ин педагогика мебошанд.

3. Педагогикии маҳсус ё дефектология ҷанӣ бахшҳо ва соҳаҳоро дар бар гирифтааст. Масалан, масоили таълиму тарбияи кару гунгҳоро **сурдопедагогика**, кӯдакони ҷашмонашон хираву нобиноро **тифлопедагогика**, кӯдакони ноқисақлро **олигофренопедагогика** ва кӯдакони лакнати забондорро **логопедия** меомӯзад.

4. Методикии ҳусусии фанҳои таълими тарзу роҳҳои таълими ягон фанро шарҳу эзоҳ медиҳад. Педагогикии синфҳои ибтидой ҳам услуги худро дорад.

5. Таърихи педагогика инкишофи ҳусусиятҳои кори мактабу маорифро дар марҳилаҳои таърихӣ кашф мекунад.

Имрӯзҳо инчунин соҳаи педагогикии қасбу ҳунаромӯзон, мактаби олий, ҳарбӣ, тарбияи оиласӣ, кори муассисаҳои маданий-риванишномоӣ ва гайраҳо аз ҷиҳати назариявӣ ривоҷу равнак ёфтаанд.

Торағӣ ағгуудани талабот ба кори тарбиявӣ, мураккабу сершоҳа гардиҳани он водор месозад, ки педагогика алоқаашро бо илмҳои дигар беҳтару бенгтар ба роҳ монад. Гарчи педагогика илми мустақил аст, вале бо як қатор илмҳо наздикий дорад ва бо онҳо ҳамкорӣ мекунад. Ҳусусан алоқаи педагогика бо равоншиносии синиусолӣ ва педагогӣ назаррас аст. Равоншиносӣ асрори ба амал омадани инкишофи психикии одамони синну соли мухталиф, таъйирӣ бии Ҷизни психикии онҳоро бо таъсири таълиму тарбия кушода медиҳад.

Илми физиология донишхоеро медиҳад, ки бо ёрии онҳо инкишофи ҷисмонии инсонро сарфаҳм мераванд. Аз инчост, ки ин донишҳо барои педагогика ва ташкили кори таълиму тарбия заруранд.

Илми замонавии кибернетика имконият медиҳад, ки бо мадади компьютеру мошинҳои ҳисоббарорӣ – электронӣ ва воситаҳои навтарини садову симо самаранокии таълиму тарбияи шогирдони мактабҳоро баландтар бардошт.

Истифодай комёбиҳои илми тиб, санитария ва гигиена, варзиш ба пешрафти педагогика кӯмак мерасонад.

Ҳамин тавр, педагогика бо фанҳои дигар ҳамкорӣ карда пеш меравад. Бо илмҳои фалсафӣ (материализми таърихио диалектикаӣ, иҷтимоиёт, этика, эстетика), таъриҳ, адабиёт, иқтисодиёт ва гайраҳо алоқаманд аст.

§5. Услубҳои илмӣ-тадқиқотии педагогика

Илми педагогика шаҳшуда нест. Вай доимо инкишоф мёбад ва рӯз аз рӯз бойтар мешавад. Баҳри инкишофи он олимон, омӯзгорон, ҳамаи педагогҳо фаъолият нишон медиҳанд. Онҳо ба воситаи ихтироъҳо, қашфиёту тадқиқотҳо, китобу маколаҳои худ илми таълиму тарбияро пештар мебаранд. Ихтирои оламшумули Я.А. Коменский системai синфии дарс буд, тадқиқотҳо дар шакли китобҳо нашр карда мешаванд. Барои бойтар шудани педагогика методҳои илмӣ-тадқиқотии он хизмат мекунад. Методҳои илмӣ-тадқиқотӣ гуфта тарзҳои ба дастӣвардани далелҳоро бо мақсади муайян намудани алоқамандию муносибатҳо, вобастагиашон бо назарияи илмӣ меноманд. Ҳодисаҳо, масъалаҳои педагогиро бо таври амалий ё назариявӣ тадқик мекунанд. Ҷамъоварию интихоб, муқоисаву таҳлилу ташхиси ақлонии ҳодисаҳои педагогӣ, аниқ намудани миқдору сифати онҳо ба муҳаққик лозим меояд. Барои иҷрои корҳои тадқиқотӣ мушоҳида, пурсиш, озмоиш, омӯзиши маҳсули фаъолияти хонандагон ва ҳуҷҷатҳои мактабӣ барин методҳо истифода бурда мешавад.

Мушоҳидан педагогӣ идроки бевосита ва мақсадноки раванди педагогӣ дар ҳолати табиист, ки натиҷаи онро ба қайд мегиранд. Вай аз рӯи нақша ва интихобан мегузараад. Амал ё ҷизи муҳоҳидашаванда таҳлил карда мешавад. Масалан, хониш ё рафтори хонандаро ҳангоми дарс муаллим муҳоҳида карда метавонад.

Вакти мушохидай кори педагогий мұхаққик даләлдөй ба мавзұяш дахлідоррө чудо карда нависта мегирад. Вай бояд пешакй донал, ки чиро меомұзад, тадқик мекунад. Моҳияти масъаларо нафаҳмида, оқибату сабабхой ҳодисаро муайян накарда, ба нависонависи подаркор, ғамъоварии далелдөй оддій машғул шудан нашояд.

Мушохидай илмій мұддати тұлонй ва мувофиқи нақша тадқик намудани ҳодисаси муайян мебошад, ки мұхаққик он ҳодиса ё ғылыми алохидашро пурра медонал, хүсусиятхой устувору ассоји ва гайриасосиу дуюмдарачагиро чудо карда метавонад.

Услуби пурсиш. Ду хели методи пурсиш – даҳонй ва хаттиро фарқ мекунанд. Услуби даҳониро интервю ва методи хаттиро пурсиши анкетавй мегүянд. Пурсиш аз рүи нақшай муайян, саволжои пешакй тайёр шуда баргузор мешавад. Саволжо күшода (агар ғавобхо пешакй аниқ карда нашуда бошанд), пүшида (агар ғавобғүй як ё яқчанд ғавоби пешниҳодшударо интихоб кунад) ва нимпүшида (агар ғавобғүй як ё яқчанд ғавобро интихоб намояд ва имкони баёни фикри худро низ дошта бошад) шуда метавонад.

Озмоиши педагогий кори тақрибавй ё санчиши ягон тарзи корбарй ҳангоми таълиму тарбия дар шароити табий ё маҳсус ба вучуд овардашуда мебошад. Озмоиши педагогий муайян менамояд, ки чаро ва бо қадом сабабхо ин ё он услуби нав дар раванди педагогий бештар таъсир баҳшид ё натицаи мусбат надод. Натицаи кор барои озмоиш нишондиҳандай ассој аст. Озмоиш дар шароити оддій, ҳаёти хонандагон, бе истифодай воситаҳову дастгоҳхой маҳсус гузаронида шавад, озмоиши табий номида мешавад. Озмоиши лабораторий низ ҳаст, ки он дар шароити маҳсус, бо ёрии мөшниҳо мегузарарад ва таъсири услубхоро ба шогирдон қайд мекунанд. Чунки озмоиш озмоиши лабораторий ном гирифтааст. Баъд аз озмоиш услубхой нави кор бо истифодай омұзгорону мактабхо тавсия мегардад, ба шарте ки он ба манфиати кор бошад. Гузаронидани озмоиши зааровар мань аст. Баъзан натицаи озмоиш бо ёрии услубхой мушохидай, пурсиш такроран санцида мешавад.

Омӯзиши маҳсули ғаъолияти хонандагон ва ҳүччатхой мұассисаҳои таълиму тарбияй үкес аз услубхой паҳншудаи илмій-тадқикотии педагогика буда, аз наразаргузаронии таҳлили корхон ҳаттй, дафтару расмхой қашидаашон, муносибати эшонро бо кори хонини нипон месиҳад ва мұхаққики педагогика дониста

мегирад, ки ҳолати корҳо ба қадом дарача мебонад. Шиносой бо делои шахсии хонанда, қарорҳои шӯрои педагогии мактаб, журнアルҳои синфӣ ва ҳисботҳои роҳбарони мактаб ба муҳаккини соҳаи педагогика маводи зарурӣ медиҳад, ки далелҳои муфидро барои тадқиқот пайдо намояд.

Муаллими синфҳои ибтидоии замони гузариш ба иқтисоди бозоргониро зарур аст, ки ба адди вазифааш эҷодкорона мӯносибат карда, методҳои асосии илмӣ-тадқиқотии педагогикаро баҳри тарбияи инсони комил далерона истифода барад.

Ҳамин тавр, муаллимон ба воситаи методҳои тадқиқотии педагогӣ дар бораи рафти равандҳои тарбия, таълим ва маълумот далелҳо ба даст оварда таҳлил менамоянд ва хулосаҳояшонро ба донишҳои илмӣ зам мекунанд. Ягон услуби тадқиқотӣ дар алоҳидагӣ истифода намешавад, услубҳо доимо дар алоқамандӣ бояд кор фармуда шавад, чунки байни дараҷаи назарияю амалияи педагогӣ ва услубҳои тадқиқотӣ робитаи ногусастани ҳаст.

Саволу супоришҳо барои тақрор

1. Аҳамияти тарбияро дар инкишофи чомеа шарҳ дихед.
2. Тарбия ҷоро ҷанбаи таъриҳӣ дорад?
3. Педагогика кай ба вучуд омад ва чиро меомӯзад?
4. Қадом мағҳумҳои асосии педагогикаро медонед?

5. Силсилаи илмҳои педагогиро баён кунед.
6. Услубҳои илмӣ-тадқиқотии педагогика ба кӣ ва барои чӣ лозим?

БОБИ 2 **ИНКИШОФ, ОМИЛХОИ ТАРБИЯ ВА ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ**

*Намак дар комҳо ширштар аз шаҳду шакар гардад,
Чигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад.
(T.Aсирӣ)*

§6. Мавқеи инсон дар ҷомеа

Педагогика дар назди ҳуд вазифа мегузорад, ки одамро аз ҳар ҷиҳат тарбия намояд. Баҳри ноил шудан ба ин лозим аст, ки одамро низ ҳарҷониба омӯзад ва донад. Педагоги машҳур К.Д. Ушинский ин нуктаро таъкид мекард. Инчунин масъалаи тарбияи қӯдак аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда нашавад, самараи лилҳоҳ ба даст наҳоҳад омад, яъне донистан зарур аст, ки қӯдак қадом ҳусусиятҳоро дорад ва ҷӣ тарз инкишоф меёбад. Оиди инкишоф байни олимон ду нуктаи назари гуногун вучуд дорад. Яке метафизикӣ, ки инкишофро ҷун кори механикӣ ва дигаре диалектикаӣ, ки ҷун ҳодисаи турихтилоф маънидод менамояд.

Метафизикҳо даъво мекунанд, ки инкишофи қӯдак қалоншавӣ с ҳурдиави, густарии одии пухта расидани сифатҳои табиатан ѡода шудаасту инкишоф қолир нест, ки сифатҳои навро пайдо қунонад. Қӯдак гӯё бъяди ба дунё омадан аллакай бъязе ҳусусиятҳои инирафти миёнбаъдаи психикиашро зохир месозад. Чунин фаҳмиш акнидай иодурусту беасос мебошад.

Диалектика инкишофро ба тарзи дигар шарҳ медиҳад. Мувофики таълимоти диалектикаӣ инкишоф аз байн рафтгани сифатҳои кӯҳна ва ба вучуд омадани сифатҳои нав аст. Инкишоф натиҷаи тарбия аст. Тарбия барои инкишоф зарур мебошад. Инкишоф ба тарбия таъсир мерасонад. Ба инкишоф бошад «таккон» ё қувваи фавқуттабий таъсир баҳшида наметавонад. Аломатҳои инкишоф пешакӣ ба қӯдак дода мешавад. Қӯдак инкишоф ёфта менишинаид, сухан меъуял, рост меистад, роҳ мегардад, меҳонад ва ғайраҳо.

Одам як қисми табиат аст. Онро табиат оғаридаву қуввае дода, ки мисли табиат доимо дар рушду нумӯст. Одам ҳамчун шахсият тавнид намешавад. Вай дар ҷомеа ба шахсият мубаддал мегардад ба то ҳусусияту хислатҳояш аз дигарон фарқ мекунад.

Шахсият одами зинда, узви ҷомеа мебошад. Вай ҷудо аз ҷомеа вучул донита наметавонад ва дар ҳуд хислатҳову талабҳои замону

даври мушаҳхаси таърихиро новобаста ба иродаву шуураш инъикос мегардонад.

Одам ба шарофати меңнат аз олами ҳайвонот чудо шуда, бо баробари пешрафти чомеа инкишоф ва камолот мейбад. Күдакони хурдсол ва одамони аз ақл бегона шахсият нестанд. Барои он ки одам шахсият шавад, лозим аст, ки ба дараҷаи муайянин инкишофи психикий расад, шуурнок шуда, қобили мустақилона фаъолият карданро дошта бошад. Ба шахсият табиату чомеа таъсир мебахшад. Дар навбати худ шахсияти фаъолу шуурнок низ ба табиату чомеа таъсир мерасонад. Шахсият такрорнашаванда аст. Бо намуди системаи асаб, маърифату ҳиссийт, ҳислатҳои иродавӣ, талаботу завқу рағбат шахсиятро аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ки дар рафттору муҳокимарониҳо, амалиёти онҳо сифатҳояшон зохир мегарданд.

Дар шахсият вобаста ба мавқеи ў дар чомеа бо тақозои ҳаёт, вазифа баъзе ҳислатҳои асосӣ тезтар ё сусттар инкишоф ёфта метавонанд. Шахсиятро дар вобастагӣ, алокамандӣ бо шароити зиндагӣ ва ташкили тарбияи он омӯхтан лозим аст.

Ҳамин тавр, одам дар чомеа инкишоф мейбад. Инкишофи биологӣ аз ҷиҳати ҷисмонӣ, физиологӣ тағиیر ёфтани одам ва инкишофи иҷтимоии ў пешрафти психикий, маънавӣ ва ақлиро ифода менамояд.

§7. Омилҳои таъсирбахши инкишоф ва камолоти шахсият

Шахсият худ аз худ ташаккул ҳамеёбад. Вай натиҷаи таъсиррасонии байнҳамдигарии омилҳои сершуморест.

Гурӯҳе аз олимон ин омилҳоро муайян соҳта кӯшиш ба ҳарҷ додаанд, ки мавқею аҳамиятамонро дар инкишофу камолоти шахсият равшан намоянд. Яке аз ин омилҳо мавҷудоти биологӣ будани одам, дараҷаи меңнат, олотҳои истеҳсолот ва муносибатҳои истеҳсолӣ аст, ки ба иродаву шуури одам вобастагӣ надорад.

Омили дигари таъсирбахш муҳити иҷтимоӣ то дараҷае ба иродаву шуури одам алокаманд мебошад. Мафкураи ҷамъиятӣ, фаъолияти ҳукumat ва давлат, созмонҳои ҷамъиятӣ ва муассисаҳо аз ҳамин ҷумлаанд.

Омили гурӯҳи сеюм худи тарбия аст, ки дар камолоти шахсият роли ниҳоят бузург мебозад. Тарбиятгар ба назди худ мақсади муайян гузошта, баҳри расидан ба он тамоми воситаҳо ва имкониятҳоро истифода менамояд. Тарбия гуфта чунин

чорабиниҳои пешакӣ ба нақҷа гирифташударо меноманд, ки ба воситаи онҳо сифатҳои шахсият дар асоси қонуниятҳои инкишофи одам ва ҷамъият ба амал бароварда мешавад. Зери мағхуми камолоти шахсият сифатҳо ва хусусиятҳоеро мефаҳманд, ки дар натиҷаи инкишоф пайдо мешаванд. Инкишоф бошад, раванди камолоти шахсиятро нишон медиҳад.

ОМИЛҲОИ БИОЛОГӢ. Инкишофи одам ҳам мисли организмҳои зиндаи дигар ба ирсият робита дорад. Маълум аст, ки ҳар одам аз қӯдакӣ алomatҳои қобилияти муайянро дорост. Ин алomatҳо минбаъд самтҳои инкишофи шахсиятро муайян мекунад. Масалан, сифатҳои психикии шахсият ба қобилиятнокиаш таъсир мебахшад. Ба воситаи ирсият ба наслҳои оянда нишонаҳои асосии биологӣ, баъзе хусусиятҳои одамӣ дар шакли генҳо мегузарад. Ирсият, ки онро илми генетика ҳартарафа меомӯзад, ба давомдиҳандагони насл шакли соҳти бадан, кори узвҳои бадан, намуди системаи асадро мегузаронад. Дар олами ҳайвонот ин тавр нест, яъне ҳайвонот ба насли оянда аксари хислатҳоро мегузаронад. Аз ҳамин сабаб аст, ки дар таърихи гузашта ва ҳаёти имрӯза ду одами аз ҳамдигар фарқ надоштаро дучор омадан амри мухол аст.

Илм исбот кардааст, ки инкишофи организми зинда дар як вақт бо муборизаи байнҳамдигарии ирсият ва мутобиқшавӣ бо шароити ҳаёт, бо меросирии алomatҳои қӯҳна ва пайдоиши алomatҳои нав ба амал меояд (Дарвин). Тағйирпазирӣ чун ирсият яке аз хусусиятҳои асосии организм мебошад.

Аҳамияти ирсият дар инкишоф назаррас бошад ҳам, вале таъсирбахши он дар вақти тарбия ва ҳаёти иҷтимоӣ маълум мегардад. Ин масъаларо шарҳ медиҳем. Алomatҳои табиии қобилият басо гуногунанд. Дар асоси як аломати қобилият лаёқатҳо ва хусусиятҳои психикий ҳархела ба вуҷуд омада метавонад. Ин ба шароити зиндагӣ ва тарбия марбут аст.

Гӯаштани хусусиятҳои ҷисмонии одам ва хислатҳои оддитарини психикиро ба воситаи ирсият мушоҳида кардан осонтар аст. Дар ҷонаккули хислатҳои мураккаби психикий-сифатии ақл, мизоҷ, ақилаҳо ва гайраҳо аҳамияти шароити зиндагӣ ва тарбия мухим мебошанд. Дар ин масъала ба фикри зумрае аз психологҳо, ки аҳлоқ, ақилаҳо, майлу ҳоҳиш, талаботи одамро ҳамчун ҷашмҳо, ҷонидону ангуштҳо ҳадия табиат маънидод мекунанд, ҳаргиз розӣ шӯзан мумкин нест.

Дуруст аст, ки аз волидон ба фарзандон як қатор алматх дода мешаванд. Масалан, қаду қомат, ранги мүй, чашму пүст, баъзан камбудихои фаъолияти асаб, кори психикии бачагонро халалдор менамояд. Ба насли оянда хусусан майхўрӣ ва нашъамандии волидон таъсири бад дорад.

Ба педагогҳо маълум аст, ки ҳар одам ба ягон намуди фаъолият нисбатан қобилияти бештар дорад, vale онро ҳеч гоҳ дар ҳаёти ҳуд пурра истифода намекунанд, чунки алҳол методҳое ба вучуд наомадаанд, ки қобилиятаи бачагон ва наврасон пурра ошқор карда шаванд. Барои инкишофи ҳамаи қобилиятаи ҳанӯз шароитҳои мувофиқ ба вучуд оварда нашудааст. Бо пешрафти ҷамъияти ҳукукбунёд, демократӣ ва дунявӣ баланд шудани савия ва фарҳанг имкониятҳои васеъ барои таъмини инкишофи генетикии ҳар аъзои ҷамъият дар қишварамон шароит ба вучуд оварда ҳоҳад шуд.

ОМИЛҲОИ ИЧТИМОЙ. Кӯдак чун шахсият бо таъсири муҳити атроф инкишоф меёбад. Муҳит системаи ҳолатҳои беруниро, ки барои ҳаёт ва инкишофи одам зарур аст, дарбар мегирад. Ҳолатҳо бошад шароити табии ва ҷамъиятии зиндагии шахсиятро фаро мегирад.

Як қатор олимони равоншинос ва педагогҳои буржуазӣ камолоти шахсиятро чун гузариш аз марҳилаи биологӣ ба марҳилаи инкишофи иҷтимоӣ мефаҳманд. Бояд қайд кард, ки кӯдак аз рӯзи тавлидаш фақат мавҷудоти биологӣ нест. Табиист, ки вай ба инкишофи иҷтимоӣ сабаб шуда метавонад, чунки ҳанӯз аз ҳурдӣ ба муомила, фаҳмидани нутқ, эҳтиёҷ пайдо мекунад. Одам дар муносибат ба муҳит фаъол аст, вай як ҷузъи муҳит мебошад ва онро ба тарзи ҳуд дигаргун месозад. Яъне кӯдак дар муносибат бо олами атроф натанҳо мутобиқ мегардад, балки фаъолона аз ҳуд намуда, барои зиндагӣ мувофиқ мегардонад на ҳамаи ҷизҳои кӯдакро иҳотакарда барои вай муҳити инкишофро ба вучуд меорад. Ҳар кӯдак дар муҳити нотакрор ва хоси фардӣ инкишоф меёбад, ки онро муҳити наздиктарини иҳотакарда ё муҳити ҳурд номидан мумкин аст. Барои кӯдак ду муҳит ҳаст. Яке муҳити дур – иҷтимоӣ ва дигаре муҳити ҳурду наздик – оила ба шумор меравад. Муҳити ҳурд ифодагари муҳити иҷтимоист ва то дараҷаи муайян мустақил ҳам мебошад. Муҳити ҳурд – оила, мактаб, дӯстон, ҳамсолон, хешу таборон ва гайраҳо қисми муҳити иҷтимоӣ ба назар мерасад. Ҳар ҳамин муҳит ҷизҳо ва ҳодисаҳое ҳастанд, ки таъсири мусбат

С манфӣ дошта метавонанд. Шахсият таъсири муҳити атрофро қабул мекунад ё ба он муқобилият менамояд. Аз ҳамин сабаб доностани муҳити тарбияи кӯдак ба педагог зарур аст, ки назорат барад, баҳри ислоҳи муҳит ҷораҳо андешад. Мавқеи кӯдак дар муҳит ба ташаккули шахсияти ўқумак мекунад. Масалан, кӯдакро ҳамсолон эҳтиром намоянд, ба вай боварӣ дошта бошанд, ўбешак фаъолтар, хушмуомила мешавад. Баръакс шуданаш низ мумкин аст. Ин чунин маъно дорад, ки таъсири муҳит бад бошад, натиҷаи инкишоф низ бад шудан мегирад.

ОМИЛИ ТАРБИЯ. Муҳит ба кӯдак аксар вакт таъсири ному-ташаккил, бенизом ва бемақсад мерасонад. Бинобар ҳамин танҳо ба воситаи муҳит, ҳарчанд вай муҳити хуб бошад ҳам ташаккул додани шахсият эътиимодбажш нест. Ин ба аҳволи худ гузоштани шахсияти кӯдак ва ташаккули он мебошаду бас.

Кӯдак ба воситаи қалонсолон муносибаташро бо муҳит ба роҳ мемонад, барқарор мекунад. Ҳар марҳилаи нав дар инкишофи шахсияти кӯдак щакли нави алоқа бо қалонсолон мебошад, ки онро қалонсолон тайёр мекунанд, қалонсолон маслиҳат медиҳанд. Аз ҳамин сабаб маҳз тарбия омили асосӣ ва ниҳоят муҳими камолоти шахсияти кӯдак мебошаду ба ташкили кори мақсадноки инкишоф мусоидат менамояд. Тарбия маъни инкишофро ҳам мефаҳмонад.

Тарбия мудом қувваҳои ҳаракатдиҳандай инкишоф, ҳусусиятҳои синну солӣ ва фардии бачагонро дар мадди назар медорад. Тарбия таъсири самараноки муҳитро комилан истифода мебарад. Тарбияи луруст таъсири манғии муҳит (майлҳои ҷашнгурунсагӣ, ҷизирастӣ, баҳдаҳлоқӣ, майхорагӣ ва гайраҳо) – ро аз байн мебарад. Дар бачагон ба чунин хислатҳо нафрат ба вучуд оварда метавонад. Тарбия кори якҷояи оила, мактаб, аҳли ҷамъиятро ба роҳ мемонад, қулак бармаҳал дар натиҷаи тарбия ба ҳудтарбиякунӣ машгул шуда, мададгору ҳамфирӣ тарбиятгарон мешавад.

Педагогҳои машҳур ба қудрати бемислу монанди тарбия дар инкишоф ва камолоти шахсият боварии комил доштанд.

Тарбия қувваи тавоноест, ки нуқсонҳои манғии таъсири табиат ба муҳитро ислоҳ карда, ба ҷамъият шахсияти мукаммалро ато менамояд.

Нентар мегуфтанд, ки тарбия муктадир аст, ҳамаи корҳоро қарда метавонад. Таҷриба нишон дод, ки дар ҳақиқат тарбия зӯр аст, ҷадид одамро комилан дигаргун соҳта наметавонад.

Тарбия инкишофи шахсиятро ба лоиҳа мегирад, аз рӯи нақша онро ба дараҷаи баландтар мебардорад, мувоғики ҳадафҳо пеш мебарад. Тарбия натанҳо бо назардошти дараҷаи инкишофи ҳозираи шахсияти кӯдак, балки бо эътибори ҷиддӣ ба хусусиятҳои ҳанӯз пайдонашуда ва минбаъд ҳосилшаванда корро ба роҳ мемонад, ки равоншиноси номӣ М.С. Виготский (1896-1934) онро минтақаи инкишофи дараҷаи ҳозира донистааст.

Инкишофи шахсияти кӯдак ҳангоми фаъолияти омӯзиши воқеяят ба вуқӯъ мепайвандад. Бинобар ин тарбия ташкили ҳаёт ва фаъолияти бачагонро зарур мешуморад. Вақти бозӣ, хониш, меҳнат, шуғл ба варзиш, маданият, техника ва дигар фаъолиятҳо бо одамон муомила карда, кӯдак тадриҷан аз таклидкории оддӣ ба кори мустақилонаи фаъоли эҷодӣ, ба ҳудтарбиякунӣ мегузарад.

Тарбия сабаби инкишофи шахсият буда, ба назардошти дараҷаи инкишофи ў амал мекунад. Кӯдак таълиму тарбия гирифта инкишофт мёбадл, вагарна инкишофт намешавад. Ҳамон тарбия хуб аст, ки аз инкишофт пештар равад.

Ҳамин тарик, шахсият таҷрибаи иҷтимоиро аз худ мекунад, бо дигарон муомила, фаъолият карда, ба мавҷудоти иҷтимоии психологӣ мубаддал мешавад, фарде мегардад, ки аз ҷиҳати симо, намуди зоҳирӣ аз дигарон фарқ мекунад ва қобилияти ҳудидоракунӣ, муносибат кардан бо муҳити иҷтимоӣ дорад. Вай фарди маҳсусест, ки олами ботинӣ, сифатҳои педагогию хислатҳои ҳудро соҳиб аст ва ҳама гуна дараҷаи инкишофт вазифаҳои ҳудро иҷро ҳоҳад кард. Барои иҷрои вазифаҳои дониши зарурӣ мегирад, қоидаву меъёрҳои ахлоқи мавҷударо меомӯзад ва чун шахсият ба камолот мерасад. Муносибати ў бо воқеяят васеъ шуда, шаклҳои фаъолияту муомилааш бо одамон торафт мураккабтар шудан мегирад.

§8. Давраҳои инкишофи синнусолии кӯдакон

Мушоҳидай оддӣ кӯмак мерасонад, ки тафовути синнусолии кӯдаконро дониста гирем. Ҳангоми боғчаравӣ онҳо хусусиятҳои дигар доштаанду баъди ба мактаб омадан хусусиятҳои нав пайдо мекунанд. Мактабхон шуда дар дарсҳо мешинанд, сухани муаллимро мефаҳманд, дикқаташон суст бошад ҳам, корҳою вазифаҳоро иҷро мекардагӣ мешаванд.

Инкишофи кӯдакон дар мӯҳлатҳои вақти муайян ҳар хел шуда метавонад, яъне давраҳои инкишофт ҳаст. Ин давраҳо давоми

яклигаранд. Як давра давраи дигарро замина шуда метавонад. Бо вучуди ин давраҳо аз яқдигар фарқ доранд. Дар ҳар давра пухта расидани узвҳо, таҷрибаи андӯхтаи кӯдакон ва намуди фаъолияташон тагайир мёёбад. Ба бачагони синнусоли гуногун хусусиятҳои маҳсуси инкишофи аклӣ, ҷисмонӣ ва психикий хос мебошад. Сифатҳои анатомӣ-физиологӣ ва психологии барои ягон давраи муайян ҳосро хусусиятҳои синнусолӣ меноманд. Моҳияти хусусиятҳои синнусолиро дар мисоли инкишофи ҷисмонии одам баръало дидан мумкин аст. Болошавии қомат, афзоиши вазн, баровардани дандонҳо ва ивазшавии онҳо, расидан ба балогат дар ягон давраи синнусолӣ ба ҷашм мерасанд. Азбаски инкишофи биологӣ ва маънавӣ ба ҳамдигар алокаманд мебошанд, инкишофи психикиро низ дар бар мегирад.

Педагогҳои ҳамаи замонҳо таъкид мекарданд, ки тарбия бояд мазмун, методҳо ва шақлҳои кори ҳудро мувофиқи синну сол, дараҷаи инкишофи бачагон ба роҳ монад, ҳатман давраҳои инкишофи онҳоро ба назар гирад.

Давраҳои синнусолӣ ва давомнокии онҳо дар ҳар замони ҷамъиятӣ – таъриҳӣ ҳар хел шуда метавонад. Олимон исбот кардаанд, ки барои бачагони мусоир баланд шудани қомат, бармаҳал шах шудани устухонҳо ва тестар ба балогат расидан хос аст, ки ҳаминиро акселератсия меноманд. Акселератсия маъни инкишофи тези ҷисмонӣ ва қисман давраи бачагӣ ва наврасиро мефаҳмонаанд.

Вақти чудо кардани давраҳои синнусолӣ хусусиятҳои анатомӣ-физиологӣ, ҷисмонӣ, психологию педагогии кӯдакон ба эътибор ғирифта мешавад.

Давраҳои зерини синнусолӣ дар тарбия вучуд дорад:

1. Ширхорагӣ – аз рӯзи таваллуд то 1 – солагӣ
2. Пешаз мактабӣ – аз 1 то 3 солагӣ
3. Томактабӣ – аз 3 сола то 7 солагӣ
4. Синни хурди мактабӣ – аз 7 то 11 солагӣ
5. Наврасӣ – аз 11 то 15 солагӣ (синни миёнаи мактабӣ)
6. Навҷавонӣ – аз 16 то 18 солагӣ (синни қалони мактабӣ)

Тавсифи муҳтасари ҳар давраи синнусолиро дила мебароем.

Давраи ширхорагӣ кӯдак ғамхорӣ меҳоҳад, то ҷисман инкишофи купалу солим бошад. Кӯдаки 2-3 моҳа фаъолона ҳаракати

дасту пойхоро оғоз менамояд, овозҳо мебарорад. Дертар сарашро медорад, менишинад, ба шикам мегечад, рост меистад, кадамҳои нахустин мегузорад. Бозичаҳоро бо дастон медорад, ба чизҳо даст мерасонад, гӯё дониста гирифтани атроф каму беш пайдо мешавад. Суханҳои аввалинро талаффуз менамояд. Вай муомиларо бо калонсолон оғоз мекунад. Шунида, дида, мушоҳидау амал карда, ба хотир оварда метавонистагӣ мешавад. Таклидкорӣ, такрори ҳаракати калонсолон хислати ўст.

Давраи пеш аз мактабӣ. То 3 – солагӣ кӯдак инкишоф карда, нутқи ў бой шуда, омили пешбари муомила ва васеъ шудани донишҳо мешавад. Калимадонии бачагон ҳар хел буда, ба қори тарбиявӣ марбут аст.

Дар ин синну сол кӯдакон одоб ёд гирифта, баъзе хислатҳои рафтторро пайдо менамоянд. Қоидаҳои одобро аз худ карда онҳоро риоя мекунанд. Аввалин амалҳои мустақилона дар онҳо қобилияти кориро ташаккул медиҳад. «Худам» мегӯянд онҳо. Волидон ба онҳо мустақилона рафтгор кардан нагузоранд, бачагон сернозу нуз, гапнодаро, танбал, беирода, тез мешаванду ислоҳашон душвориҳо меорад.

Бисёре аз хислатҳои шахсият дар ҳамин давраи то 3-солагӣ ба вучуд меояд.

Волидону мураббияҳоро лозим аст, ки қӯшиш ба ҳарҷ диханд, то ки фаъолияти кӯдакон рангоранг бошад, шакли муомила ва маърифат тағиیر ёбад ва бачагон ташаббускориву мустақилият зоҳир намоянд.

Давраи томактабӣ (аз 3 то 7 солагӣ). Фаъолияти анализаторҳо хуб шуда тасаввуроту хаёл, дикқат, тафаккуру нутқи кӯдакон бойтар мешавад ва бо ёрии ҳиссиёт бештар атрофро дониста мегиранд. Кӯдакони ин синну сол бо осонӣ нӯми ситораҳо, растаниҳо, ҳайвоноту даррандаҳо, ҳашаротро ба хотир мегиранд, агар онҳоро аз табиати атрофашон нишон диханд.

Дар ин давра инкишофи ташаккули шахсият шурӯъ мешавад. Барномаи кӯдакистонҳо тарбияи ақлӣ, ҷисмонӣ, аҳлоқӣ, меҳнатӣ ва зебоифаҳмии бачагонро дар назар дорад. Доир ба ҳар қисми тарбия ҷорабиниҳои зиёде гузаронида мешавад.

Бозӣ шакли асосии фаъолияти бачагони синну соли томактабӣ мебошад. Бо воситаи бозӣ майлу ҳоҳиш, талабот, саъю қӯшиш ва завқу шавқи бачагон қонеъ гардонида мешавад. Бача мазмуни

бозиро аз атрофи худ мегирад. Ҳангоми бозӣ бо қасбу ҳунар, рӯзгор одобу рафтор ва фаъолияти одамон ошно мешавад. Бозӣ на танҳо сифатҳои нек, балки хислатҳои манфириро ҳам пайдо мекунонад. Мураббия ин масъаларо бояд дар мадди назар дошта бошад.

Дар ин синну сол ташкили дурусти меҳнат аҳамияти калон дорад. Бачагон дар ҳудхизматрасонӣ, рӯбучини ҳонаҳо, нигоҳубини растаниҳо, гулҳо ширкат варзанд, ба калонсолон ёрӣ расонанд, ҳудашон баъзе чизҳои даркориро созанд, вагарна аз онҳо меҳнатдӯстонро ба камол расонидан душвор мешавад.

Дар давраи томактабӣ кӯдакон ба таҳсил дар мактаб, ки инкишофи тафаккури абстрактиро таъмин месозад, омода карда шаванд. Ҳониш аз синни 7 солагӣ сар мешавад.

Синни мактабӣ (аз 7 то 11 солагӣ). Давраи басо мураккаб ва пур аз зиддиятҳои инкишофи мактаббачагон аст. Бачае, ки ба синфи якум меояд, аслан аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва психологии аз бачагони синни томактабӣ фарки куллӣ надорад. Танҳо вазифаи душвори ҳониш ба дӯши ў меафтад. Тадриҷан дар ў ҳусусиятҳои барои ҳониш зарурӣ ба вучуд меояд.

Муаллим ба ҳонандай ҳурдсол аз рӯи барномаи маҳсус таълиму тарбия медиҳад, онро бо дониши маҳорату малакаҳо мусаллаҳ менамояд, ба кору ҷорабинҳои созмонҳои талабагӣ ҷалб месозад.

Ҳарчанд муаллим ва мактаб ба назди ҳонандагон талаботи якхелаву ягона мегузоранд, вале онҳо дар кори ҳониш ҳусусиятҳои ҳудро зоҳир менамоянд, инкишофи ташаккули шаҳсиятшон ғуногун мешавад, ҷунки таъсири ҷорабинҳои тарбиявӣ ба ҳама якранг нест, майту ҳавас, завқу шавқи бачагон низ ғуногун аст. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда мактаб вазифадор мебошад, ки дар шогирдон талаботи ботинии зистану таҳсил карданро мувофиқи қоидаҳои ҳонандагон пайдо қуонад.

Маълум аст, ки кӯдакон ба мактаб бо шавқи завқи зиёд меоянд. Аммо душвориҳои ҳониш – навистану ҳондан, дар дарс ором нишастан, такрори ҷандкаратаи чизҳои фаҳмою дастрас онҳоро баъзан дилгир месозад. Агар муаллим ба ин масъалаҳо эътибор наидарад, метавонад ба дастпарварон таъсири манғӣ расонад.

Дар пешрафти кори ҳониши ҳонандагони ҳурдсол ба роҳ мондани муносибатҳои дурусти байнҳамдигарӣ аҳамияти калон торад. Непқадамони ҳониш дар ин бобат мададгорони муаллим

шуда метавонанд. Муаллим бояд чунин андеша надошта бошад, ки кори асосӣ хониш ва донишгирии шогирдон аст. Не, ҳадафи асосӣ аз хониш инкишофи фикрӣ, ахлокӣ, меҳнатӣ, зебоифаҳмӣ ва ҷисмонии онҳост, ки доимо дар маркази дикқат мейистад. Ҷалб кардани бачагон ба корҳои муғиди ҷамъияти мувоғики қобилият, ташкили экскурсияҳо ба истеҳсолот ва шинос гардонидан бо қасбу ҳунарҳо барои меҳнатдӯст шуданашон саҳм мегузоранд. Агар дар хонандагони ҳурдсол сифатҳои неки ахлоқию иродавӣ – меҳнатдӯстӣ, гайратмандӣ, завқи баланди хониш, ҳисси масъулият ба вучуд оварда шаванд, душворио камбузиҳо осонтар бартараф карда ҳоҳад шуд. Фаъолият шавқовару ҷолиб набошад, хонандагони ҳурдсол ба он машгул нашуда, ба дигар корҳо даст мезананд. Ба дикқати онҳо бояд расонд, ки кори хониш ё омӯзиш заҳматест, ки бе саъю қӯшиши ҷиддии иродавӣ иҷроиш мӯяссар намешавад. Инчунин дикқати устувор, қобилияти меҳнатӣ, идоракуни амалиёти ҳуд ҳар қадар ғезтар дар бачагон пайдо шавад, самаранокии ҳамон таълим меафзояд.

Ба хонандай ҳурдсол кунҷкобӣ ва серҳаракатӣ ҳос аст. Вай бисёр ҷизҳоро донистану фаҳмидан меҳоҳад, қалонсолонро саволборон мекунад. Баъзан дар рафтор ҳуддорӣ карда натавонистан, ягон корро карда пушаймон шуданашро мушоҳида кардан душвор нест. Муаллим онҳоро ба низом меорад. Барои испоҳашон экскурсия, саёҳат, бозиҳои шавқовар, меҳнати яқҷоя, варзиш ва воситаҳоро моҳирона истифода мебарад.

Хонандагони синҳои ибтидой таҷрибаи дар колектив зистан ва фаъолият намуданро ҳосил накардаанд, бинобар ҳамин тез-тез шикоят карда, баҳилӣ ва мумсикӣ зоҳир мекунанд, канораҷӯй менамоянд, зеро манфиати ҳудро бо манфиати умум пайваста наметавонанд.

Ҳамин тавр, дар давраи синну соли ҳурди мактабӣ асосҳо, пойдевори шаҳсият ғузонта мешавад. Ба он умед бастан лозим нест, ки камбузиҳои кӯдаконро дERTар бартараф кардан имконпазир мешавад. Вақтро ганимат донисга дар ин бобат корро оғоз кардан зарур аст.

Давраи шаврасӣ (аз 11 то 15 солагӣ). Ҳусусиятҳои ҳоси қӯдакони ин синну сол аз он иборат аст, ки онҳо ҳудро ҳурдсол ҳисоб намекунанд, мениндоранд, ки аллакай қалон шудаанд. Ин давваро педагоги машҳур В.Л. Сухомлинский давраи тавлиди шаҳрванд, давраи гузариш аз ҳурисоӣ ба қалонсолӣ номида буд.

Наврасон күдакмонанд мебошанд. Аз чиҳати чисмонй ва маънавӣ қалонтару бойтар шуданашонро дарк мекунанд. Вале кудрату часорат пайдо намуда бошанд ҳам, ҳанӯз андозаи қувваю иктидорашонро намедонанд. Онҳо ҳамнишини қалонсолон шуда, ба зимма бальзе корҳои хонаводаро мегиранд. Муносибату муомилаи қалонсолон бо онҳо дигаргун мешавад. Акнун онҳоро, ҷунонки дар синфҳои ибтидой буд, ҳурдсол намешуморанд. Аммо инкишофи ақлий ва ҷисмониашон имкон намедиҳад, ки чун қалонсолон баҳри иҷрои мақсад амал намоянд. Ҳамин аст, зиддияти ботинии давраи наврасӣ.

Наврасон мекӯшанд, ки қобилияти худро нишон диҳанд. мустакилона амал намоянд, фаъолиятнокӣ ва ташабbusкорӣ зохир намуда, ба кори ҷамъиятӣ машғул мешаванд, ҳисси масъулияташон ривоҷу равнақ мегирад. Ҳамин ҳусусиятҳои наврасон кӯмак мерасонад, ки мавқеъ ва ҷои худро дар ҷамъият эҳсос намоянд. Фаромӯш набояд кард, ки давраи наврасӣ дар бальзе бобатҳо ба муаллимону волидон ташвишҳои иловагӣ меорад. Наврасон дагалмуомила шуда зуд ба ғазаб меоянд, танҳои меҳоҳанд, якрав мешаванд, донишмӯзиашон сусттар мегардад. Камбудиҳои дигаронро мебинанду ба рафтари худашон баҳои сазовор дода наметавонанд. Дар ин синну сол баъзан андеша накарда ҳашмгин шудан, фаромӯш кардани шарму ҳаёз аз ҳудтаърифкунӣ, ҳисси бадбинии ҷинси муқобил ба назар мерасад. Олимони бисёре сабаби ин ҳолатро дар инкишофи ҷисмонӣ ва пухта расидани организми наврасон мебинанд. Гӯё дар ин давра ба майнаи онҳо ахбороту таъсирот ҷунон сершумор мешавад, ки ҳамаро ба пуррагӣ таҳлил карда наметавонанд.

Агар муаллимону волидон олами ботинии наврасонро дуруст фахмида, талаботашонро дониста, усуљҳои муносиби дарёб намуда истифода кунанд, бешубҳа комёбиҳои наву тозаро дар гарбияни наврасон ба даст ҳоҳанд овард. Воситаҳои хубу гуногуни ҷалб намудани наврасон ба муомила, меҳнат ва хониш ҳастанд, ки сари вакт кор фармуданашон айни муддаост. Бояд дар назар дошт, ки наврасон корҳои ғайриоддӣ, шавқовар, бо ракобату мусобиқа ташкилшударо меписанданд.

Созмонҳои таъабагии мактабҳо, ки наврасон аъзои он мебошанд, роҳҳои истифодаи қувва, қонеъ гардонидани розу ниёзҳои афзуни онҳоро ҷустуҷӯй намуда, таҷрибаи бо меҳнат хизмат намунаро

ба чамъият ёд медиҳад. Дар рафти ҳамкорӣ, рафоқат ва дӯстӣ наврасон муносибатро ба дигарон меомӯзанду ҳисси ватанпастӣ, далерӣ, суботкорӣ барин хислатҳоро пайдо мекунанд. Таҷрибаи муаллимони пешқадами кишвар нишон медиҳад, ки истифодаи маводи ҳарбу зарбҳои шаҳрвандӣ (солҳои 1991-1992) ва бо роҳи мусолиҳаю ҳамдигарфаҳмӣ ҳал карданни муноқишаҳо ба фоидай миллат ва давлат буданд.

Давраи навҷавонӣ (аз 15 то 18солагӣ). Дар ин давра, ки бо ибораи дигар давраи синни қалони мактабӣ мегӯянд, аз ҷиҳати физиологию анатомӣ ба балогат расидани узвҳои бадан хотима мейёбад. Навҷавон дар давраи наврасӣ меҳост қалонсол бошад, акнун ҳоҳишаҳ ҷомаӣ амал пӯшида вай қалонсол гардид. Дар ин давра вай барои ҳуд касбу ҳунар интиҳоб мекунад, ба омӯхтани он камар мебандад, фаъолиятро баҳри соҳиб шудан ба он оғоз менамояд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» вазифа мегузорад, ки ҳонандагони синну соли қалони мактабӣ ҳангоми таҳсил дар синфҳои болой ягон пешаи барои ҳалқу Ватан даркориро мувофики кобилияташон интиҳоб кунанд. Мактаб дар ин роҳ қӯмакрасони онҳост. Навҷавон дар мактаб ҳонда, сифату ҳусусиятҳои шаҳсияти ҳудро ҳувайдо мекунад ва нишон медиҳад, ки ба ҷиҳо қодир аст. Мавқеи ў дар ҳаёт муайян мегардад. Ҷаҳонбинииаш ташаккул мейёбад, муносибаташ ба одамон дар риояи қоидаҳои аҳлоқӣ аён мешавад, завқу рағбаташ ба ягон соҳаи илму дониш, техникаву технология, фарҳангу адабиёт аз рӯи салоҳидаш ба вучӯд меояд.

Ба оила ва оиладорӣ шавқи маҳсус ҳосил менамояд. Омӯзиши фанҳои доир ба ин масъалаҳо даҳлдорро идома лода, донишҳоро мукаммал месозад. Дар ин синну сол ишқу муҳаббати нахустин, завқи онладориро навҷавонон, писарону дӯхтарон дар сари ҳуд мепарваранд. Дар ин маврид таъкиди А.С.Макаренко ба хотир мерасад, ки ў гуфтааст: «Ҷавонмард ҳаргиз арус ва ҳамсаравшро дӯст намедорад, агар вай падару модар, рафиқон ва дӯстони ҳудро дӯст надошта бошад». Онҳо мекӯшанд, ки дар ҳар соҳа мустакил, ташаббускор бошанд ва аз рӯи хости дилашон амал намоянд.

Дар навҷавон сифатҳои иродавӣ агар ташаккул наёфта бошад, вай ба таъсири мағнӣи шаҳсони ҷудогона низ афтода мемонад. Майнастӣ, нашъамандӣ, сиғору носкашӣ, тарзи ҳаёти носолими

баъзе ашхосро оқибати тарбияи нокиси давраи наврасию навчавонӣ месҳисобанд, ки дуруст аст.

Коллективи синф ё мактаб дар кори тарбиявии байни навчавонон роли муҳим мебозад. Агар дар наврасӣ бачагон манманӣ кунанд ҳам, дар навчавонӣ оқилтар шуда маслиҳати дӯстон, ҳамсабакҳо ва муаллимонро ба инобат мегиранд.

Навчавонон ҳоҳ писар ва ё ҳоҳ духтар шахсоне мебошанд, ки ба ҳудтарбиякунӣ, ҳудомӯзӣ ва ҳудтакмилдиҳӣ қодиранд. Ин тақозои давру замон муаллимонро водор менамояд, ки ҳамеша бо ҷавонон ва падару модарон, аҳли ҷомеа баҳри ташаккули шахсияти мукаммал фаъолиятро суст нақунанд.

Ҳамин тариқ, ба ҳар давраи синнусолӣ дараҷаи муайяни инкишофи ҷисмонӣ, психикӣ ва маънавӣ ҳос аст. Давраҳои синнусолӣ бо мақсади кӯмакрасонӣ ба педагогҳо шартан чудо карда шудааст, то ки мувоғики давраҳо раванди таълиму тарбияро ташкил намоянд. Тарбияи хуб ҳамеша давраҳои синнусолии ҳонандагонро ба эътибор мегирад.

§9. Тафовути фардии мактабиён

Инкишофи одамон, аз ҷумлаи мактаббачагон дар ҳар давраи синнусолӣ ҳар ҳел аст. Ҳар давраи синнусолӣ ҳусусиятҳои умумӣ ва ҳар мактабхон бо ҳусусиятҳои фардии худ дар инкишофт афзовут дорад, چунки типии системаи асаб фаъолияти ҳархела дошта, инкишофи ҷисмонию ақлӣ, майл, ҳусусиятҳои рафткорашон якранг нест. Дар давоми як давраи синну сол ҳам ягон ҳусусияти кӯдак дар инкишофт тезтару назаррас ва дар вақти муайян сусттар шуда метавонад. Ин ҳолатро дар мисоли ҳонандагони синфҳои ибтидой баъръо дида метавонем.

Бо баробари мактабхон шудани кӯдак на танҳо мавқеи ў дар ҷомеа дигаргун мешавад, балки тафаккури абстрактӣ, эҳтиёҷоти ҷав, завқу шавқу кӯшиши омӯзиш пайдо мекунад ва қалонтар шуда сифатҳои наврасон дар ў ташаккул ёфтанд мегирад. Ҳамон муаллими, ки инкишофи шогирдашро дар ҳаёт мебинад, роҳҳои бехтарӣ тақмили онро ҷустуҷӯй мекунад, баҳри ислоҳи камбудиҳо ҷорҳо меандешад ва эҷодкориҳо дорад, дар ин ҷода комёбихо насибани мегардад.

Ҳар ҳонанда фард аст, вай бо ҳусусиятҳои фардии худ аз ҷигарон фарқ мекунад. Лекин дар тарбия талабҳои умумӣ низ ҳамонанд, ки ба инкишофи ҳонандагони синну соли муайян пешниҳод мегарданд.

Агар хонанда нүксоне дошта бошад, гунохе содир кунад, омӯзгор бояд муайян созад, ки кадом сифати даркорй дар ў хосил нашудааст ва сабаби он дар чист? Сипас имконияти роҳи ислоҳи камбудиро ёфтани мумкин мешавад. Омӯзгор бинад, ки шогирдаш дар инкишофи сифату хусусиятҳо бартарӣ дорад, вазифа бармеояд, ки минбаъд сифатҳоро мустаҳкам намуда, сайқал дихад. Масалан, дар омӯзиши фанни забон ё риёзӣ афзалият дошта бошад, мекӯшад, ки он донишҳо васеътар карда шавад.

Муаллимаи синфҳои ибтидой, Қаҳрамони меҳнат Муҳаббат Маҳмудова, ки ҳоло мактаби №53 шаҳри Душанбе ба шарафи ў номгузорӣ гаштааст, устоди соҳибистеъод буд. Вай мудом бо хонандагони хурдсол модарвор муносибат мекард, нисбаташон меҳрубониву ғамхориҳо менамуд. Хусусиятҳои ҳар хонандаро ба хубӣ меомӯҳт ва медонист. Ба мансилгоҳашон рафта бо рӯзгори оила, ҷои кӯдак ва муносибаташ бо ҳамсолону ҳамсоягон, одатҳо, завку шавқи онҳо ошно мешуд. Аз шогирдон мепурсид, ки оянда соҳиби кадом қасбу пеша шудан меҳоҳанд. Дар бораи ҳамон пешаҳо сӯҳбатҳо барпо менамуд.

Аз далелҳои болой ҳулоса бармеояд, ки дар кори таълиму тарбия мадди назар доштани хусусиятҳои фардии хонандагон шарти муҳими муваффақиятҳои кори пурсамари муаллим дар ҷодаи донишдиҳӣ мебошад. Ҳамин донишҳо роҳи шогирдонро баҳри ба даст овардани мақсаду орзухо мунаvvар месозад. Хусусиятҳои фардии хонандагонро ба ҳисоб нағирифта кор бурдан басо душвор аст. Масалан, нафаре дар дарс рафиқашро ранҷонда ҳудаш ҳатояшро фаҳмида хафа мешавад, дигаре аз ҷазорири мешарosад ва сеюмӣ қақалан шарм намекунаду ҳудро бегуноҳ нишон додани мешавад. Муаллим бояд чӣ кор кунад? Вай бояд сиёҳро сиёҳ гӯяд. Меъёри ахлоқро ба эътибор гираду адолатро ғеша намояд.

Ҳулоса мебарорем, ки ҳар хонанда хусусиятҳои фарқунандаро дорост ва онҳо ба инкишофи шахсият таъсир мебахшианд.

Саволҳо ва супоришиҳо барои тақрору кори мустақилона

1. Аз рӯи кадом нишондиҳандаҳо давраҳои синнусолӣ муайян карда шудааст? Хусусиятҳои синнусолӣ чист?
2. Кадом омилҳо ба инкишофи таъсир мебахшад? Мавкеи омилҳо дар инкишофи фаҳмонед.

- 3.** Фаъолияти асосии одамон аз рӯи синну сол барои чӣ тағиیر меёбад?
- 4.** Хонандаи хурдсол пас аз мактабхон шудан ба кадом душвориҳо дучор мегардад?
- 5.** Дар асоси мушоҳидаҳо дар бораи ягон хонандаи синфи ибтидой тавсифномаи педагогӣ нависед.
- 6.** Ҳусусиятҳои фарқунандаи хонандагони хурдсолро баён кунед.
- 7.** Ҳусусиятҳои умумии синнусолӣ аз ҳусусиятҳои фардӣ чӣ гуна тафовут дорад?

БОБИ З МАҚСАДИ ИНКИШОФИ ҲАМАТАРАФАИ ШАХСИЯТ ВА ВАЗИФАҲОИ ТАРБИЯ

*Дарахте, ки хурдак бувад бөгбон,
Бигардонаад ўро чу хоҳад чунон.
Чу гардад қалон боз шатвонадаш,
Ки аз худаш дуруст ҳам бигардонадаш.*

(Абӯшакури Балхӣ)

§10. Мақсади тарбия ва аҳамияти он

Ба ҳамагон маълум аст, ки тарбия ногузир буда, дар ҳама гуна ҷамъияти инсонӣ вучуд дошт, дорад ва вучуд ҳоҳад дошт. Зоро тарбия мағҳуми абадист, вай ҳамқадаму ҳамнафаси замонҳо ва одамони он мебошад. Агар ба таъриҳ назар андозем, мебинем, ки мақсади тарбия бо мурури замон ва болоравии ҷомеа тағиیر меёфтү шарту шароитҳои тарбия бо он ифода мегашт. Мисоли инро дар Юону Рими Қадим диди метавонем, ки мақсади тарбия тайёр кардани ватандӯстони часуру матин, далер ва садоқатманд буд.

Дар давраи асрҳои миёна одамон дар руҳияи боварӣ ба дунёи дуюм – охират тарбия мегирифтанд. Зоҳидон ба ҳукмронҳо ёрӣ медоданд, ки мақсадашонро дар бобати тарбияи фарзандони мазлумон амалий гардонанд. Бачагон аз қонеъ гардонидани ниёзҳо рӯй метобиданд, итоаткору гуломони ҳӯҷаинонашон мегаштанд.

Мақсади ҳукмронҳои ҷамъият дар боби тарбияи фарзанд лиғар буд. Байни фарзандонашон далериву часоратро тарғиб кунанд ҳам, нисбат ба меҳнат ҳисси бадбинӣ ба вучуд меоварданд.

Дар педагогика ва фалсафа оиди мақсади тарбия ақидаҳои мухталиф мавҷуданд. Як қатор олимони педагог:

– экзистентсиалистон пешбинихои доир ба шахсият ва ба лоиҳа гирифтани онро рад мекунанд. Намояндаи прагматизм Ҷ.Дюи дъяво мекунад, ки гӯё ба тарбия мақсад даркор нест, ҷонки инкишоф пештар аз тарбия меравад.

Пешакӣ донистани мақсади тарбия ба ҳар корманди мактабу маориф зарур аст. Суҳанони педагоги машҳури рус К.Д.Ушинский, ки мақсадро сангӣ маҳаки назарияҳои фалсафӣ ва равоншиносӣ, масъалаи якумдарачаи педагогика меҳисобид, ин фикрро тасдиқ мекунад. Ӯ навистааст: «Шумо дар ҳусуси меъморе, ки бинои наверо

сохтанисту ба саволатон оиди чӣ сохтанаш посух дода наметавонад, чӣ мегӯед? Айнан ҳамииро бояд дар ҳаққи тарбиятгаре гӯед, ки равишану возех ба шумо мақсади фъюлияти тарбиявиашро гуфта наметавонад».

Дар тарбия мақсади умумӣ ва фардиро фарқ мекунанд. Мақсади умумӣ тарбияи сифатҳоеро дар назар дорад, ки онҳо дар ҳамаи одамон пайдо кунонида мешавад. Мақсади тарбияи фардӣ бошад, фақат тарбияи одами ҷудогонаро пешбинӣ менамояд, яъне сифатеро дар шаҳсият пайдо мекунонад ва ё ягон камбузиашро ислоҳ менамояд. Ҳар қадами муаллиму тарбиятгар қадамест сун мақсади гузошташуда. Аз ин ҷост, ки безътиноӣ ба мақсади тарбия фъюлияти педагогиро аз саъю қӯшиш, мувофиқи нақша кор бурдан, ташкили дурусти ҷорабинихо маҳрум менамояд.

Педагогикаи мусоир таърихи тӯлонии кори таълиму тарбияро омӯхга ба ҷунин ҳулосае омадааст, ки барои инкишофи шаҳсият ливлат бояд ба таъмини иҷрои мақсади тарбия шарту шароитҳои ҷаруриро фароҳам орад, то шаҳсиятҳои ҳаматарафа мукаммал ба воя расонида шаванд. Омӯзиши таърихи маорифи ҳалки тоҷик шаҳадат медиҳад, ки аз даврони давлати оламшумули Сомониён то имрӯз мақсади тарбияро дуруст муйян карда баҳри амалий гаптани он саъӣ мекарданд. Дар давраи мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ Тоҷикистон ба мамлакати аҳолиаш саросар саводнок мубалдуни гапт. Алҳол, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол тантанавор соҳибистикӯюн шуданашро ҷаҳон мегираад, давлату ҳукumat дар роҳи рушди маорифи қишивар мақсаду вазифаҳои аниқ гузоштаанд.

Аҳди маориф хуб мефаҳманд, ки соҳаи фъюлияташон дорои ҳамиияти бузург ва ба таври баргаринӣ рушдкунанда мебошад. Гибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», ки 27 декабри соли 1993 қабул гаптааст ва 4 апрели 2004 ба он дигаргуниҳо даровардаанд, мақсади соҳаи маориф қонеъ гардонидани талаботҳои шаҳс барои рушди ҳамаҷониба, баҳри амалии соҳтани тамоми истеъодд, баланд бардоштани беҳбудии ҳаёту кори ҳул ва дар ин замина афзун намудани дастовардҳои ишғисодӣ, фарҳангӣ ва мъянавӣ дар роҳи тараккии иҷтимоию ишғисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад!

Чунон ки мебинем, инкишофи ҳаматарафаи шаҳсият мақсади тарбияи мост, ки аз сиёсати давлати соҳибистикӯл ва талаботи он сарчашма мегираад.

Вазифаҳои таълиму тарбия, ки аз мақсад бармеояд, дар шароити давлати демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ аз он иборат аст, ки шаҳрвандони солиму сатҳи маърифатнокиашон баланд, дорои тафаккури эҷодӣ, ҳамаҷониба инкишофёғта ва соҳиби доинии амиқ, маҳорату малакаҳои касбӣ тайёр намоянд, ки онҳо ба гояҳои сулҳдӯстӣ, ваҳдат, инсонпарварӣ, меҳанинарастӣ, адолати иҷтимоӣ, нигоҳдории арзишҳои аз тарафи умум эътирофшудаи инсонлӯстӣ, риояи ҳуқук ва қонунҳо фаро гирифта шудаанд.

Ҳамин мақсаду вазифаҳо дар санадҳои Вазорати маориф, идораҳои маорифи вилоятҳо ва шӯъбаҳои маорифи шаҳриву нохиявӣ мушахҳас гардонида мешаванд.

Ҳамин тарик, мақсади тарбиявии мактабҳо инкишоф додани ҳаматарафаи шаҳсият аст. Ин кор ба воситаи тарбияи ақлӣ, ахлоқӣ, зебоифаҳмӣ, ҷисмонӣ, меҳнатӣ, иқтисодӣ ва гайраҳо ба амал бароварда ҳоҳад шуд.

§11. Вазифаҳо ва роҳҳои инкишофи ҳаматарафаи шаҳсият

Шаҳсияти ҳаматарафа инкишофёғта аз қадимулайём дар маркази диққати ахли ҷамъият буд ва онро дар ҳар замон ҳар хел маънидод мекарданд. Ҳоло ба ҷамъият шаҳсиятҳое лозиманд, ки аз ҷиҳати маънавӣ бой, ахлоқи ҳамида дошта, ҷисман солиму бардам бошанд, яъне ҳам кори фикрӣ ва ҳам ҷисмониро иҷро карда тавонанд.

Роҳи асосии инкишофи ҳамаҷониба мусаллаҳ намудани мактабиён ба маълумот ва дониш вобаста аст. Мутаасифона, ҳоло завқу шавқи бачагон ба омӯзиш коста гардидааст. Муаллимон ва волидон ба ҳониши насли наврас андак эътибори даркорӣ бояд диханд, чунки микдори ҳонандагони камҳавсала ва танбал торафт бештар ба назар мерасад. Гузариш ба иқтисоди нави бозорғонӣ яке аз сабабҳоест, ки ба тарзу сатҳи ҳаёти меҳнаткашону фарзандонашон таъсири манғӣ баҳшид. Аён аст, ки одамон дар ҷамъият зиндагӣ ба сар бурда, ба он мутобиқ мегарданд, аз талаботи он озод шуда наметавонанд. Ягон қас дар алоҳидагӣ, бе меҳнату муомила бо дигарон ҳушбахтона зиста наметавонад.

Ҳонаанд, ки минбаъд шаҳсият шуда, ба зиндагӣ омода мешавад, меҳнат карданро беш аз пеш омӯзанд ва меҳнат карда тавонад. Кори ҳониш, рӯзгор ва меҳнати фонданоки ҷамъиятиро донад, ҳаракат қунад, ки интизоми меҳнатро ёд гираду риоя намояд.

Ба ҳамин тарик, масъалаи инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсият имрӯз ҳеле мураккабу серсоҳа гаштааст. Вай талаб мекунад, ки на

танҳо ба тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, эстетикий-зебопарастӣ. Ҷисмонӣ диққати чиддӣ дода шавад, балки тарбиятгарон соҳаҳои тарбияи экологӣ-табиатдӯстӣ, иқтисодӣ, демографӣ-танзими оила, ҳуқуқӣ, санитарию гигиенӣ, зидди майпарастиву нашъамандиро мунгизам мадди назар дошта бошанд.

Лозим медонем, ки вазифаҳои асосии тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, зебопарастӣ ва ҷисмониро бо таври муҳтасар ёдрас намуда, кайд карда гузарем, ки ҳамаи тарафҳои тарбия дар як вакғт дар алоқамандӣ пеш бурда, сифатҳои шахсият ташаккул дода мешавад.

ТАРБИЯИ ФИКРИ (АҚЛОНИЙ). Дар таърихи педагогика дар бобати тарбия ва инкишофи фикрӣ ду назария – яке назарияи маълумоти расмӣ ва дигаре назарияи маълумоти моддӣ вучуд доштанд.

Тарафдорони назарияи маълумоти расмӣ чунин меҳисобиданд, ки барои инкишофи фикрӣ танҳо тараққиёти шаклҳои тафаккур, қобилияти маърифаткунии хонандагон, инкишофи хотираву таҳаюлот, ҳушӯриву зираӣ кифоят мекунад. Онҳо кори таълимиро як шакли равнақдиихи ақлонӣ мепиндоштанду ба таълими забонҳо, адабиёт ва риёзиёт диққати маҳсус мебоданд.

Намояндагони назарияи маълумоти моддӣ бошанд, барои инкишофи фикрӣ додани донишҳои мушаххасро, ки фоидай бештар месоваранд, ниҳоят муҳим медонистанд. Ҳуд ба ҳуд ин донишҳо тӯё дараҷаи зарурии шаклҳои тафаккурро таъмин мекунонида бошанд.

Ҳар ду назарияҳои номбаршуда, ки бокимондаҳои давраи тушанта мебошанд, аз нуксонҳо орӣ нестанд. Зуҳуроти ин назарияҳоро бо тобишҳои гуногун ҳанӯз ҳам дида метавонем.

Педагогикай пешӯдадам феълан маълумоти расмӣ ва моддиро дар ягонагӣ мебинад, зоро аз ҳад зиёд баҳо додан ва паст задани ин ё он назария ҳатои маҳз аст.

Ба назди тарбияи фикрӣ чунин вазифаҳо гузонта шудааст:

мусаллаҳ намудани хонандагон бо асосҳои донишҳои илмӣ сиди табнат, ҷамъият ва тафаккур ва бо ҳамин васила пайдо қўонидани асосҳои ҷаҳонбинӣ;

тапшаккул додани маҳорату малакаҳои фаъолияти фикрӣ (бо срии муқоиса, мушоҳидаҳо, фаҳмидани мағҳумҳо), шуурона аз ҳулқу қўонидани донишҳо;

тарбияни мустақилияти хонандагон дар фаъолияти хонинӣ, инкишофи додани талабот, завқу қобилияти маърифатии онҳо, рафтгори этиоди;

ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ. Инсоне, ки бо дигарон як чо дар чамъият ҳаёт мегузаронад, сифатҳои ахлоқӣ, одоби чамъиятро бояд донад, яъне талаботи умумиро ба одамон, ки шахси алоҳида онро ба вучуд наовардаву дар рафти меҳнату муомилаи одамон пайдо шудааст, риоя кунад. Ин талабот ба шакли меъёрҳои ахлоқӣ, қоидаҳо ифода мешаванд ва ифодагари ўҳдадориҳои хар кас дар муносибат бо чамъият, ба одамони дигар ва ба худи шахс мебошанд.

Инсонпарварӣ, ватандӯстӣ, сулҳдустӣ, худшиносии миллӣ, интизоми хуб, риояи ҳуқук ва қонунҳо самараи тарбияи ахлоқӣ аст. Дар назди тарбияи ахлоқӣ чунин вазифаҳо истодааст, ки хонандагон ин сифатҳоро дошта бошанд:

- фаҳмондани талабҳои ахлоқӣ ҳамида, пайдо кунонидани ақидаҳои ахлоқӣ дар хонандагон;
- инкишиф додани ҳисси ватандӯстӣ, ҳурмат кардани рамзҳои давлатӣ ва Конститутсия, худшиносӣ ва дӯстӣ бо ҳалқҳои дигар;
- тарбияи ҳисси ҳурмату эҳтироми калонсолон, меҳрубонӣ ба ҳамсолон, ҳурдсолон ва қӯҳансолон;
- шарики шодиву ҳурсандӣ, анҷӯҳи атрофиён шуда тавонистан;
- нисбати ичрои кори худ масъулият ҳис кардан, меҳнатдӯст, интизомнок будан;
- дар колектив меҳнат ва зиндагӣ карда тавонистан;
- дар рафтор ифтиҳори миллӣ, қатъият, қавииродагӣ, поквичдонӣ зоҳир кунанд, зидди муросокорӣ бо камбудиҳо, беадолатӣ, бекорхӯчагӣ, ҷашнгуруслагӣ мубориза баранд;
- маданияти рафтори худро такмил диханд.

ТАРБИЯИ МЕҲНАТӢ. Вазифаи тарбия тайёр кардани мактабиён ба кор басо мухим аст. Онҳо донанд, ки одам бояд кор кунад. Маънии ҳаёташ меҳнат аст. Соҳаҳои кор сершуморанд ва минбаъд бояд дар ягон соҳа соҳиби касбу ҳунар шаванд. Тарбияи меҳнатӣ ва таълими меҳнат ба ичрои вазифаҳои зерин нигаронида шудааст:

- меҳнатро дӯст доранд ва аҳли меҳнатро эҳтиром кунанд;
- дар хонандагон дар рафти хониш ва меҳнати фоиданоки чамъияти маҳорату малакаҳои меҳнатӣ ташаккул ёбад;
- завқи хонандагонро ба касбу ҳунар бедор кунонидан, то якеро шуурона интиҳоб намуда, тайёрии ибтидоиро доир ба ин касб гузаранд;

Тарбияи меҳнатӣ ва маълумоти политехникӣ алоқаи зич доранд. Онҳо бачагонро бо талабҳои асосии истеҳсолот шинос мекунанд ва ба наврасон сару кор доштанро бо олоту воситаҳои истеҳсолот ёд медиҳанд. Маълумоти политехникӣ омӯзиши техникаро аз тарафи хонандагон дар назар дорад. Қариб ҳамаи фанҳои таълимии мактаб кимиё, физика, риёзӣ, таъриҳ ва гайраҳо дар ин бобат донишҳо медиҳанд. Ҳусусан фанни таълими меҳнат хизмати босазо дар ин ҷода мекунад.

Агар таълим дар мактаб бо кори истеҳсолӣ пайваста пеш бурда шавад, хонандагон дар давоми вакти муайян барояшон пешай мувоғику маъқулро интиҳоб ҳоҳанд кард.

Ислоҳоти ҳозираи кори мактаб ба тарбияи меҳнатии мактаббачагон дигаргуниҳои муфид доҳил намуданро пешбинӣ кардааст.

ТАРБИЯИ НАФОСАТ (ЗЕБОИПИСАНДӢ). Ин тарбия ҳисси юбопарастии бачагонро ташаккул дода, диди эстетикиашонро ривоҷу равнақ мебахшад. Торафт қобилияти идроки зебогии ҳодисаҳои воқеяят, асарҳои санъату адабиёт дар бачагон сайқал сӯфа, ҳудашон мустақилона ба оғаридани чизҳои зебо машӯул мешаванд. Тарбияи нафосат ба ҳаёти фарҳангии ҷамъият марбут аст ва қисми таркибии инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсият ҳисобида мешаваду ҳисси ҳаловат бурдану оғаридани зебогиро илқо менамояд.

Тарбияи нафосат фаҳмида тавонистани чизҳои зебо ва нағисе, инчунин фарқияти онҳоро аз чизҳои безебу бадсоҳт ёд медиҳад. Ҳиссиёту қобилияти зебогифаҳмиро баланд мебардораду хонандагон ба зебогиҳои атроф, табиат, ҳаёти ҷамъиятӣ, меҳнат, фарҳанг бетафовут нигариста наметавонанд, дар оянда ҳудашон ҳам баҳри афзун гардонидани зебогӣ ширкат меварзанд. Ҳиссиёти ёстетикий (нафосат) зебогии меҳнати колективӣ, эҷодкорона муносибат кардан ба он, ғановати ботинии камолоти шаҳс ва маданияти инсонро нишон медиҳад. Зебогии муомилаю рафтори ҳуҷӯн дар ҷомеа ба одамон ҳусни иловагӣ мебахшад. Зебоифаҳмӣ ҳиссиёте найдо мекунонад, ки одамон ба рафтори бад, гуфтори бад ва бо сифатҳои ба шаъну шарафашон додг мевардагӣ мубориза мешаванд.

Зебои мадад мерасонад, ки бачагон фаъол, солим, зиндадил, меҳнатгарии шуда ба воя расанд, аз ҳар ҷиҳат зебо бошанд, аз монсаҳои ҷуғувириҳо пагарсанд. Барои тарбияи зебоифаҳмӣ мактаб

ва оила бояд тамоми воситаҳоро истифода бурда, маданияти рафтори хонандагон ва дарачаи зебоифаҳмиашонро равнақ диханд, то ки ба хислатҳои бад – майхорагӣ, сигоркашӣ, нашъамандӣ, шӯрапуштӣ ва гайраҳо муросокорӣ накунанд.

ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ. Як ҷузъи тарбияи шаҳсияти ҳамаҷониба инкишофёftа тарбияи чисмонӣ мебошад, ки барои мустаҷкам гардонидани саломатӣ ва рушди дурустӣ чисмонӣ аҳамияти маҳсусан қалон дорад. Аз замонҳои қадим ин масъала дикқати тарбиятгаронро ҷалб карда буд, вале тарбияи чисмонӣ дар ҳар давран таъриҳӣ ҳусусиятҳои ҳос дошт.

Тарбияи чисмонӣ шарти зарурӣ ва ногузири инкишофи фикрию ахлоқии одам ҳисоб меёбад. Дар кори ба вучуд овардани назарияи тарбияи чисмонӣ педагоги шинохтаи рус П.Ф.Лесгафт саҳми арзанда гузоштааст.

Вазифаҳои зеринро бояд тарбияи чисмонӣ ба иҷро расонад:

- саломатии хонандагонро мустаҳкам намуда, инкишофи чисмониашонро таъмин созад;
- узвҳои баданашонро обутоб дихад;
- маҳорату малакаҳои роҳгардӣ, ҳаракатҳо, бозихоро такмилу инкишофт дихад;
- қобилияти варзишиашонро ба дарачаи баландтар бардорад;
- барои ташаккули сифатҳои ахлоқиву иродавиашон кӯмак расонад.

Мактабиён дар дарҳои тарбияи чисмонӣ, корҳои беруназсинфии варзишӣ ва дар оила тарбияи чисмонӣ мегиранд.

Ҳамин тавр, вазифаҳои тарбия басо сершумор аст. Вазифаҳои тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, зебоифаҳмӣ, чисмониро баён намудем. Боз вазифаҳои тарбияи иқтисодӣ, экологӣ ва ҳукуқӣ ҳам ҳаст. Набояд фаромӯш кард, ки ҳамаи қисмҳои тарбия як равандро ташкил менамоянд ва онҳоро аз ҳамдигар чудо кардан мумкин нест.

Саволу супоришҳо барои кори мустақилона

1. Мақсади тарбия ҷӣ тавр муайян карда мешавад?
2. Аҳамияти мақсадро дар кори тарбиявӣ шарҳ дихсл.
3. Инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсият чист?
4. Вазифаҳои асосии тарбияи фикрӣ ва ахлоқиро баён кунед.
5. Алоқамандию раванди ягона будани қисмҳои тарбияро ҷӣ тавр мефаҳмад?

БОБИ 4

НИЗОМИ МАОРИФИ

ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

«Ҳаёт бо исрор талаб мекунад, ки низоми маорифро ба куллӣ тагйир дигем. Ислоҳоти мактабу маориф ва илм аз масъалаҳои муҳимтарини имрӯзу фардои мамлакати мо мебошад».

Э.Ш.Раҳмонов

§12. Маълумоти умумӣ дар бораи низоми маорифи Тоҷикистон

Дар дарсхои гузашта маълумот додем, ки ҳар давлат системаи маорифи ҳудро бунёд месозад. Агар низоми маориф дуруст кор кунад, давлат манфиати зиёде ба даст меорад, раванди таълиму тарбияи насли наврас ва одамон бомуваффакият ривоҷу равнак меёбад.

Таҳти мағҳуми низоми маориф маҷмӯи муассисаҳои таълимигу тарбиявии мамлакат ва мақомоти идорақуни онҳоро мефаҳманд². Ин низом бо назардошти риояи принсипҳои муайян, талаботи иҷтимоию иқтисодӣ, хусусиятҳои миллӣ барно гашта, ба иҷрои вазифаҳои сиёсӣ, иқтисодии нешгузоштаи давлат мусоидат мекунад.

Дар рафти фаъолият муассисаҳои маориф ба насли одамон донишҳои андӯхташударо медиҳад. Мақсад, вазифаҳо, мундариҷа ва шаклҳои ташкили тарбия ба шароити моддӣ, иҷтимоии одамон вобаста буда, мувофиқи инкишоғу сатҳи ҳаёташон дигаргун мешавад.

Дар як катор давлатҳо ҳанӯз низоми маориф ба табақаҳои ахолӣ ва фарзандони онҳо ҳуқуқи якхелаи таҳсилро надодааст. Хонандагон пас аз ҳатми мактаби ибтидой ба гурӯҳҳои қобилиятнокҳо, камқобилиятҳо, сустҳо, ки танҳо ба кори тафаккури амалӣ машгул шуда метавонаанд, чудо карда мешаванд. Дар Русияи подшоҳӣ низ чунин аҳвол буд. Ҳусусан мардумони Осиёи Марказӣ, ки як қисми онҳо мустамлика ҳисоб мешуданд, қарib саросар бесавод буданд. Бо ибораи Садриддин Айнӣ гӯем, дар байни тоҷикон одамони соҳибмâълумот чун дараҳтон дар шӯразамин кам вомехӯрданд. Дар мадрасаву мактабҳои мавҷуда асосан таълимоти диниро меомӯзониданд.

Пас аз Инициативи Октябр вазъият дар Осиёи Марказӣ тағиیر сифӣ. Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон, ки аввалҳо ба ҳайъати

Ўзбекистон дохил мешуд, бори нахуст нозироти маориф ва низоми маорифи худро ба вучуд овард. Ба кори Нозирот Аббос Алиев ба хайси нозири маориф роҳбарӣ мекард.

Солҳои 20-30 дар Тоҷикистон мактабҳои сершумор кушода шудаанд. Таълими якҷояи писарону духтарон амалӣ гашт. Бесаводӣ барҳам ҳӯрд. Системаи маорифи чумхӯрӣ аввал маълумоти умумии ибтидой, сонӣ ҳафтсолаву дертар маълумоти ҳаштсола ва дар нимаи дуюми солҳои 60-уми асри гузашта маълумоти миёнаи умумиро дар байни тоҷикистониён ҷорӣ намуд.

Тоҷикистон то соли 1991 дар ҳайати ИҶСШ дар асоси ҳочагии мутамарказонидашуда ва планӣ тараққӣ карда, ба чунин сатҳи инкишофи низоми маориф ноил гардида буд, ки қишварҳои дорон даромади миёна ба он расидаанд. Ибтидои солҳои 90-ум дар Тоҷикистон дараҷаи баланди маълумотнокии аҳолии қалонсол 99% (дорон маълумоти миёна ва олий) таъмин шуда буд. 9 сентябрини соли 1991 Тоҷикистон истиқлолият ба даст овард, давлати мустақил ғашта, низоми нави маориф ва мактаби миллиро бунёд кард.

Мафҳуми мактаби миллиро чӣ тавр фаҳмидан лозим аст? Мактаби миллий таълимгоҳест, ки маркази таълиму тарбияи миллий-маданий, маънавӣ-аҳлоқӣ ва ақлонии шаҳсият буда, дар он таълим бо забони миллий сурат мегирад, барномаҳо ба фаҳмиши амиқи мероси фарҳангии таърихӣ аз тарафи хонандагон равона карда шудааст ва дар таълим гояҳо, анъанаҳо ва комёбидҳои педагогикай ҳалқӣ васеъ истифода мегардад. Дар мактаби миллий ба масъалаҳои зерин эътибори маҳсус дода мешавад:

- барномаҳои заминавии миллий-чумхуриявии мактабҳои мамлакатҳои баромади ақаллиятҳо;
- якрангии миллий ё забонии хонандагон ва муаллимони мактаб;
- дар мактаб озодона амал кардани забони модарӣ ба сифати таълим ва ҳуҷҷатгузорӣ;
- ҷорӣ кардани анъанаҳои маънавию миллий дар раванди таълиму тарбияи кӯдакон дар мактаб ва муассисаҳои берун аз мактабӣ;
- дар доираи барномаҳои мактабӣ амиқ омӯхтани асосҳои таърихӣ, маънавӣ, миллий, забони ҳалқи ҳуд ва мамлакате, ки дар он сокинанд;

«Консепсияи мактаби миллӣ», ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 13 июни соли 1994 маъқул дониста буд, вазифаҳои зерини мактабро муайян кардааст:

- ҳифз ва мустаҳкам кардани саломатии бачаҳо;
- инкишофидии қобилияти ақлонии онҳо ва таъмин намудани муносибатҳои тафриқавӣ-фардӣ;
- дар раванди таълим таъмин намудани тарбияи ахлоқии ӯдакон ва наврасон;
- тарбияи муносибатҳои байніҳамдигарии инсонпарварона, ҳисси шаҳрвандию ватандӯстӣ;
- баланд бардоштани нақши мактаб дар инкишофӣ бачаҳо бо назардошти лаёқати равонии онҳо.

Тоҷикистон давлати соҳибистиқлоӣ ва сермиллат аст. Таҳсил дар мактабҳо бо панҷ забон пеш бурда мешавад.

Нақшай зерин миқдори умумии мактабҳо, забони таълим ва хонандагони онҳоро дар ибтидои соли таҳсили 1995-1996 нишон медиҳад:

!	миқдори мактабҳо	миқдори хонандагон	фоиз
тоҷикӣ	2147	932367	71,3
узбекӣ	1081	325559	24,9
русӣ	144	32282	2,6
киргизӣ	41	13300	1
туркманиӣ	7	3240	0,2
ҳамагӣ:	3420	1308748	

Соли таҳсили 2002-2003 ҳамагӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ 101,1 ҳазор нафар муаллимон кор мекарданд. Аз онҳо 64,5% маълумоти олӣ, 4,8% маълумоти олии нопурра, 20,4% миёнаи маҳсус, 17% миёнаи педагогӣ ва 10,2% миёнаи умумӣ доштанд.

Аксарияти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тоҷикон ташкил медиҳанд, ки яке аз ҳалқҳои қадимӣ буда, ба гурӯҳи мардумони ҷонинажод мутааллиқанд ва таъриху маданияти бой доранд. 44% аҳолӣ бачагони то 15 сола мебошанд ва Тоҷикистон аз рӯи ағдионии табиии аҳолӣ дар байни давлатҳои муштаракуљманоғеъ ҷони аввалиро инғол менамояд. Оилаҳои серфарзанд, вуҷуд надоштгани инҷоми демографӣ сабаби паст гардидани сатҳи зиндагии мардум шудааст. Сабаби дигар ҷонги шаҳрвандии солҳои 1991-1997 гардид,

ки зарари умумии он ба 7 миллиард доллари ИМА баробар аст. Дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ 55 ҳазор бачагон ятим монданд, 20% мактабҳо вайрон ва горат шуданд³.

Вазъияти ба амал омада такмили низоми маорифи чумхуриро талаб мекунад. Солҳои охир давраи якими ислоҳоти он ба охир расида, давраи дуюм оғоз ёфтааст. Дар ин бобат корҳои бузург амалий гардонда ҳоҳанд шуд. Алҳол системаи маорифи Тоҷикистон аз муассисаҳои бачагонай томактабӣ ва берун аз мактабӣ, мактабҳои ибтидой, асосӣ ва миёна, литсейҳо, гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ, коллеҷҳо, техникумҳо, донишгоҳҳо, донишкадаҳо, донишгоҳҳои такмили ихтисос, аспирантура ва докторантура иборат мебошад.

Дар низоми маорифи чумхурӣ дар даҳсолаи охир ҳелҳои нави муассисаҳои таълимии давлатӣ ва гайридавлатӣ ба вучул омаданд, ки комплексҳои таълимию тарбиявии яслӣ-богча-мактаб, мактаб-донишгоҳ, литсей-донишгоҳи техникӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд.

§13. Усулҳои соҳтори низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Усулҳои соҳтори низоми маорифи мамлакатамон дар асоси талаботҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни ҔТ «Дар бораи маориф» муайян карда шудаанд. Тибқи ин ҳуччатҳои мӯътамад Консепсияи мактаби миллӣ таҳия гаштааст. Ҳамин Консепсия дар соҳтори низоми маориф ба эътибор гирифтани риоя намудани ҷунин усулҳоро зарур мешуморад:

1. Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаи илмӣ, демократӣ ва инсонпарварона дошта, баробархукукии ҳамаи сокинони чумхуриро дар гирифтани маълумот новобаста ба миллат, ҷинс, дорӣ ва вазъи иҷтимоӣ таъмин менамояд.

Тоҷикистон кишвари аз ҷиҳати ҳудуд ҳурҷӣ, кӯҳсор ва камзамин аст. Вале дар гӯшаву канорҳои он шабакаи мактабҳо ҳастанд, ки ҳамаи фарзандони сокинонро фаро мегирад. Бо панҷ забони миллӣ-тоҷикӣ, ўзбекӣ, русӣ, киргизӣ ва туркманий наели наврас таҳсил менамояд⁴.

2. Андӯхтани маълумот дар мактаби асосӣ (синфҳои I-IX) барои қӯдакону наврасон ҳатмӣ буда, дар синфҳои болоӣ (X-XI) мувофиқи дониш, майлу ҳоҳиш аст.

3. Муассисаҳои таълимию тарбиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давлатӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ шуда метавонад.

4. Ҳамаи хелҳои маълумот дар мактабҳои давлатӣ, ҷамъиятий бепул буда, мактаббачагон ва донишҷӯён бо кӯмакпулий таъмин карда мешаванд.

5. Дар баробари таълими озод бо забони модарӣ омӯхтан ва донистани забони давлатӣ, ба андозаи зарурӣ донистани таърихи ҳалқи тоҷик шарт аст.

6. Пайдарҳамии ҳамаи типҳои мактабҳо ва муассисаҳои таълими, ки имконияти аз зинаи поён ба олий рафтанро таъмин менамояд.

7. Ҳамbastагии таълиму тарбия, ҳамкории якҷояи мактаб, оила ва ҷомеа дар тарбияи насли наврас.

8. Таҳсили якҷояи ҳарду ҷинс дар таълимгоҳҳо.

9. Мутобиқати маълумот ба стандарти давлатӣ.

Бо риояи ҳамин усулҳо дар соҳтори низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои зерин амал мекунанд: муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, маълумоти қасбӣ-техникӣ, маълумоти миёнаи қасбӣ, маълумоти олии қасбӣ, маълумоти иловагӣ ва муассисаҳои берун аз мактабӣ.

Ҳамин тавр, усулҳои соҳгори низоми маорифи қишивар, ки зикр намудем, бо ҳамдигар алокаманд буда, якдигарро нурра ва ганий мегардонанд.

§14. Муассисаҳои низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муассисаҳои томактабӣ. Тарбияи тифлони синни томактабӣ гамхории доимии давлатро меҳоҳад. Ҳамаи муассисаҳои томактабӣ кори ҳудро дар асоси Низомномаи маълумоти томактабӣ, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ 12 октябри соли 1995 тасдик шудааст, Консепсияни тарбияи томактабӣ, ки аз тарафи Вазорати маориф таҳия ва тасдиқ гаштааст, ба роҳ мондаанд. Дар ин ҳуҷҷатҳо назифаҳои тарбияи томактабӣ ба таври зайл муайян гаштааст:

инкишофи ҳаматарафаю мунтазам ва тарбияи бачаҳо;

истифодаи муносибатҳои анъанавии мусебати байниҳамдигарии қадонсолон ва қӯдакон;

равнаки муҳаббат ба муҳити зист ва инсон;

хифз ва мустаҳкам кардани саломатӣ;

фароҳамории шароит барои тарбияи бачагони синни ҳурд ва томактабӣ бо назардошти манфиатҳо ва талаботи оила, ахлок ва урғу оғаҳҳои ҳалқ;

- омода намудани бачаҳо ба таҳсил дар мактаб;
- дар бачаҳо ҳосил кунонидани малакаҳои фаъолият ва муҳаббат ба меҳнат;
- гамхорӣ оиди беҳбудии инкишофи ҳиссиёти ҳар кӯдак;
- таъмини рушди ақлию зеҳнӣ ва шахсии кӯдак.

Ҳама гуна муассисаҳои томактабӣ-яслиҳо (кӯдакони 1-3 сола), боғчаҳо (кӯдакони 3 -7 сола) аз рӯи барномаи маҳсус амал мекунанд, ҳарчанд ки онҳо тобеияти гуногун доранд. Муассисаҳои томактабиро на танҳо давлат, балки коргоҳҳои чудогона ва шахсони алоҳида низ таъсис дода метавонанд. Кӯдакистонҳо доимамалкунанда ё мавсими ҳам шуданашон мумкин аст.

Кӯдакон ба ин муассисаҳо бо ҳоҳиши волидон ва шахсони ивазкунандай онҳо қабул карда мешаванд. Ҳаҷми умумии дониш ва малакаҳо, ки дар синни томактабӣ кӯдакон бояд аз худ намоянд, дар «Барномаи тарбияи боғчайи кӯдакон» инъикоси худро ёфтааст. Барномаи мазкур тарбияи фикрӣ, ахлоқӣ, эстетикий, меҳнатӣ ва ҷисмонии бачагони синни томактабиро мутобикии ҳусусиятҳои психикӣ ба амал мебарорад. Ҳангоми машгулиятҳо тарбиягирандагон ба бозиҳои ҳархела, меҳнати оддитарин машгӯл мегарданд. Машгулиятҳо шакли асосии кори маърифатӣ, дар боғчаҳо ба ҳисоб меравад. Дар машгулиятҳо кӯдакон ба муҳити зист, табиат шинос шуда, нутқашон инкишоф меёбад, ба таҳсили мактабӣ омода мегарданд, расмкашӣ, суробсозиро ёд мегиранд, ба варзиш ва мусиқию ракӯ шугӯл меварзанд.

Тазаккур медиҳем, ки вазъи муассисаҳои томактабӣ алҳол ҷавобгӯй талабот нест. Маълумотҳо шаҳодат медиҳанд, ки фоизи фарогирии бачаҳо ба муассисаҳои томактабӣ кам мегардад. Соли 1990 дар ҷумҳурӣ 958 муассисаи томактабӣ 150,9 ҳазор нафар ё 15,2% бачаҳоро фаро гирифта буд. Дар ибтидои соли 1998 бошад, дар 456 муассисаҳои томактабӣ аз 1 миллион нафар кӯдакони синни томактабӣ танҳо 44,2 ҳазор нафар ё 4,2% тарбия мегирифтанд, ки ин хеле ташвишовар аст. Аз сабаби нарасидани маблағ як қатор муассисаҳои томактабӣ баста шуданд. Пӯшида нест, ки микдори зиёди ҷунин муассисаҳо имрӯзҳо аз ҳисоби дастгирии волидон, созмонҳои байналхалқӣ ва гайридавлатӣ фаъолият доранд. Ба душвориҳо нигоҳ накарда роҳбарон, кормандони муассисаҳои пешкадами томактабӣ ташаббускорӣ ва муносибатҳои эҷодӣ ба кор зоҳир намуда дастовардҳои назаррас ба даст месоваранд. Дар

вилоятҳо, шаҳру нохияҳо гузаронидани озмунҳои «Мураббияи сол», «Кӯдакистони сол» ба ҳукми анъана даромадааст.

Аз рӯи тавсияҳои Вазорати маорифи ҶТ «Дар бораи ташкили ҳадамоти маълумоти иловагии пулакӣ» дар як қатор муассисаҳои томактабӣ доираи хизматрасонӣ густариш ёфт. Гурӯҳҳои омӯзиши забони ҳориҷӣ, маҳфилҳои санъати тасвирӣ, мусикӣ, таълими шиноварӣ, варзиш ва гайраҳо ба кор оғоз намуданд.

Мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми ягонаи маълумоти муттасил амал мекунад. Маълумоти умумӣ (синфҳои I-XI) дар силсилаи маълумоти муттасил ҳалқаи асосист ва дар хонандагон аз бар кардан асосҳои донишҳои илмӣ, малакаҳои ибтидоии меҳнатӣ, инчунин инкишофи қобилиятаҳои фардии эҷодии онҳо, сифатҳои ахлоқӣ ва омодагиашонро ба ҳаёти мустақилона таъмин мекунад.

Маълумоти умумӣ се зинаро дарбар гирифтааст: маълумоти ибтидой, такягоҳӣ (ё асосӣ) ва маълумоти миёна. Дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ чунин соҳтор вучуд дорад, ки ба он синфҳои ибтидой (I-IV), синфҳои миёна (V-IX) ва синфҳои болой (X-XI) доҳил мешаванд.

Шароити маҳалро ба назар гирифта, дар алоҳидагӣ мактаби ибтидой, такягоҳӣ ё асосӣ (нӯҳ сола) ва мактаби миёна (синфҳои I-XI) ташкил карда мешаванд, ки ягонагӣ ва муттасилии ҳамаи зинаҳоро риоя мекунанд. Ҳар мактаб дар ҳудуди вобасташуда ба фарогирии хонандагони синни мактабӣ мутасаддӣ мебошад ва таълими тафриқавии онҳоро ба роҳ мемонад. Соли 2003 дар 3727 мактаби маълумоти ҳамагонӣ, аз ҷумла 663 мактаби ибтидой, 834 мактаби асосӣ ва 2050 мактаби миёнаи кишвар ҳамагӣ 1,6миллион шафар хонандагон таҳсил мекарданд.

Дар низоми маорифи кишвар маълумоти ибтидой мавқеи ҳосае ишғол мекунад. Дар Тоҷикистон қариб ҳамаи гурӯҳҳои синнусолӣ маълумоти ибтидоиро сари вакт мегиранд. Қобили қайд аст, ки дар шуури мардум дарки муҳим ва ҳатмӣ будани таълими бачаҳо дар мактаби ибтидой амик решা давондааст ва аз ҳамин ҷост, ки муносибати волидон ба мактаб дар ин зинаи маълумот маҳсус аст.

Бачаҳони синни 7-11 сола дар синфҳои ибтидой асосан ҳондану навиштану ҳисоб карданро меомӯзанд. Бачаҳое, ки бариомон мактаби ибтидоиро аз ҳуд мекунанд, ба синфи панҷуми

тағриқавии мактаби асосӣ гузаронида мешаванд. Давом додани таҳсил барои бачаҳо пас аз мактаби ибтидой мувофики майлу рағбат ҳатмист. Ҳонандае, ки мактаби асосиро (нӯҳсоларо) ҳатм мекунад, шаҳодатномаи маълумоти миёнаи нопурра мегирад ва минбаъд ҳуқуқи давом додани таҳсилро дар мактаби миёна (рӯзона, гоибона), дар литеҳӣ, гимназияҳо (мувофики равияҳо), дар омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникиӣ, дар мактабҳои миёнаи касбӣ пайдо менамояд.

Боиси хушнудист, ки сол то сол шумораи мактабҳои намуди нав меафзояд. Агар соли 1994-95 дар ҷумҳурий ҳамагӣ 4 адад ҷунин мактаб бошад, пас соли таҳсили 2002-2003 51 гимназия ва бблитсеи давлатӣ амал мекарданд. Инҷунин 8мактаб, 20 гимназия ва 19 литеҳеи гайридавлатӣ ҳонандагонро ба таҳсил фаро гирифта буданд.

Ҳатмкардаи ҳамаи намудҳои мактаби миёна пас аз гирифтани гувоҳномаи маълумоти миёна метавонанд, дар мактаби олий, дар коллеҷ ва мактаби миёнаи касбӣ таҳсил намояд. Аксарияти ин мактабҳо шӯъбаҳои рӯзона ва гоибонаи ҳудро таъсис додаанд.

Маълумоти касбӣ-техникиӣ. Омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникиӣ барои соҳаҳои гуногуни ҳочагӣ коргарони соҳиби касбу ҳунар тайёр мекунанд. Ҳонандагон дар омӯзишгоҳ бо баробари соҳиби касб шудан ҳучҷати маълумоти миёнаро ҳам ба даст меоранд. Дар омӯзишгоҳҳои техникиӣ ҳатмкунандагони мактаби миёнаро касб меомӯзонанд.

Дар муассисаҳои таълимии касбӣ-техникии Тоҷикистон 24,7 ҳазор нафар ҷавонон (соли таҳсили 1998-99) меҳонданд.

Маълумоти миёнаи касбӣ. Техникумҳо, омӯзишгоҳҳо ва як қатор таълимоҳҳо низ ҳастанд, ки барои корхонаҳои саноатӣ, соҳаҳои кишоварзӣ, тандурустӣ, маориф, фарҳанг ва гайра мутахассисони маълумоти миёнаи маҳсусдор, тайёр мекунанд. Ба мактаби миёнаи касбӣ ҳатмкунандагони мактаби асосӣ ва миёна қабул карда мешаванд.

Ҳатмкунандай мактаби миёнаи касбӣ дар баробари дараҷаи ихтиносии диплом мегираду оянда метавонад барои гирифтани маълумоти олий таҳсилро идома бахшад. Мӯҳлати таҳсил дар мактаби миёнаи маҳсуси касбӣ 2-4 сол мебошад.

Соли таҳсили 1998-99 дар мактабҳои маълумоти миёнаи касбии ҷумҳурий 19,4 ҳазор нафар ҳонандагон таҳсил мекарданд.

Маълумоти олии касбӣ. Мактабҳои олӣ тайёр кардани мугахассисони баландиҳтиносро ба зима гирифтаанд, ки дар донишгоҳҳо, академияҳо, донишкадаву коллечҳо амалӣ гардонидан мешаванд.

Маълумоти олии касбӣ вазифаи қонеъ намудани соҳаҳои ҳочагии ҳалқро бо мутахассисони дараҷаи олӣ иҷро намуда, рушди илму фарҳанг, ҳудшиносии милӣ, ҷорӣ намудани технологияи мусосир, тараққиёти иқтисодӣ ёт, устувор намудани мақоми Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ таъмин мекунад.

Мактабҳои олӣ аз ҷунин зинаҳо иборатанд:

Зинаи аввал-мутахассиси хурд (2-3 сол);

Зинаи дуюм – бакалавр (мӯҳлати таҳсил 4 сол);

Зинаи сеюм – мутахассис (мӯҳлати таҳсил 1 сол), магистр (мӯҳлати таҳсил 2 сол).

Ҳатмкунандагони ҳар зинаҳо шаҳодатнома ё дипломи маҳсус мегиранд.

Ҳоло дар кишвар 27 мактаби олии касбӣ (6 филиал) мавҷуданд ва дар онҳо 96, 5 ҳазор донишҷӯён меҳонанд⁵.

Маълумоти олии касбӣ дар муассисаҳои таълими давлатӣ ва гайридавлатӣ ба амал бароварда мешавад.

Маълумоти иловагӣ. Мағҳуми маълумоти иловагӣ дар маҷмӯъ қуни навъҳои фаъолияти беруназсингӣ, машгулиятаҳои иловагӣ, фаъолияти марказҳои тарбиявӣ, Академияи ҳурди илмӣ, маҳфилҳои фаниниҷа ҷӯдӣ, инҷунин шаклҳои гуногуни такмили иҳтисос, бозумузӣ, ҳудомӯзӣ ва дарёftи иҳтисоси нав ва гайтаро дарбар мегирад.

Маълумоти иловагӣ аз ду давра иборат аст:

1. Ҷавории таҳсилоти мактабию донишгоҳӣ.

2. Баъди дипломи.

Мутахассисон вобаста ба зинаҳои мухталифи таълим дар муддати бештар аз 5 сол як маротиба аз курсҳои такмили иҳтисос мегузаранд.

Муассисаҳои беруназмактабӣ. Ин муассисаҳо ба мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ зич алоқаманд мебошанд. Вазифаи асосии онҳо фароҳам овардани шароит барои инкишофи ақлию зехни кӯдакон ва лаёқату истеъдодашон дар соҳаҳои гуногуни илм, техника, адабиёт, санъат, тарбияи ҷисмонӣ ва гайраҳо аст. Аъзои маҳфилҳои муассисаҳои беруназмактабӣ асбобу анҷомҳо, конструксияҳо

ва моделҳо тайёр мекунанд, расмҳо мекашанд, бозиҳо азхуд менамоянд, консерту саҳнаҳо намоиш медиҳанд ва донишҳои гирифтаашонро ба амалия татбиқ месозанд.

Маркази корҳои тарбиявӣ, китобхонаҳои бачагона, мактабҳои мусиқӣ, бадеӣ, варзиш, урдugoҳҳо аз ҷумлаи чунин муассисаҳо мебошанд.

Солҳои охир бо сабабҳои объективӣ миқдори чунин муассисаҳо дар ҷумҳурӣ кам шуд. Дар айни замон дар низоми маорифи ҷумҳурӣ 66 муассисаи беруназмактабӣ, аз ҷумла 58 марказҳои корҳои тарбиявӣ, 5 стансияи техникиҳои ҷавон ва 3 стансияи табиатшиносони ҷавон амал мекунанд. Дар онҳо 1436 маҳфилҳои фаъолият доранд, зиёда аз 46ҳазор хонандагон дар машғулиятҳои маҳфилҳо фаро гирифта шудаанд.

§15. Мавқеи мактаби ибтидой ва ҳамкориҳои низоми маориф

Маълум аст, ки мактаби ибтидой дар низоми маориф мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Миқдори хонандагон, синфҳои ибтидой дар таркиби мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ нисбатан сершуморанд. Муқоисаи маълумотҳои оморӣ кӯмак мерасонад, ки муаллимони оянда дар ҳусуси мавқеи синфҳои ибтидой дар низоми маориф тасаввурот ҳосил намоянд.

Агар дар ибтидои соли таҳсили 1998-99 қариб 1,5 миллион нафар хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба таҳсил фаро гирифта шуда бошанд, аз онҳо 686,2 ҳазор нафар дар синфҳои ибтидой меҳонданд.

Ба таърихи маорифи қишвар назар андозем, ҳоҳем дид, ки мактаби ибтидой дар кори маҳви бесаводӣ, ҷорӣ карда шудани маълумоти умумии ибтидой (то соли 1934), ҳафтсола (то соли 1951), ҳаштсола (то соли 1964) ва миёна (то соли 1966-1970) аҳамияти ҳалкунанда дошт.

Дар синфи ибтидой бо хонандагон асосан як нафар муаллим бо меҳру муҳаббати самимӣ кор мекунад, онҳоро савод омӯҳта ба таҳсил дар синфҳои болоӣ тайёр менамояд. Давраи омӯзиш дар синфҳои ибтидой барои инкишофи хуби бачагон мувоғиқ мебошад. Агар муаллими синфи ибтидой дар асоси талаботи замон, назардошти ҳусусиятҳои мактабиёни хурдсол тарбияро ба роҳ монад, албаттa комёбихои назаррас ба даст меоварад ва ба иҷрои саривактии мақсади таълиму тарбия ноил мегардад. Ҳуллас, муваффакияти хонандагони синфи ибтидой ба назорати педагогии

муаллимим вобастагай дорад. Муаллимон фидокорона меңнат карда, дар синфхой ибтидой завку шавки шогирдонашонро ба донишигирй менарваранд. Асосхой шахсиятре ташаккул медиҳанд, суннатхой милиширо фоида бурда бачагони хушахлоқу ватандүстрө ба воя мерасонанд, забондонй, ҷаҳонбинй, қадршиносиву худшиносии шогирдонро ривоҷу равнақи тоза мебахшанд. Чунон ки шоир гуфта:

*Аз миллату аз забони худ ёд кунед,
Арвоҳи гузаштагони худ шод кунед.
То ҳарф запад ба тоҷикӣ тифли шумо,
Дунёи варо тоҷикӣ бунёд кунед.*

Аз муалими нахустин аксари дастпарварон як умр миннатдор, чунки онҳо муддати чор сол таълиму тарбия медиҳанд, гамхориву меҳрублонй зохир менамоянд ва дар бобати рушди фикриашон хизмати арзанда мекунанд. Ин хизмати хоккоронаи муаллимашонро хурдсолон ҳаргиз аз хотир намебароранд. Муаллимони пешкадами синфхой ибтидой дар мактабҳо ҳонандагонро доно, фаъол, шигизомнок, гамхору ҳушмуомила тарбия карда, дар байни лингарон макоми хоса пайдо кардаанд. Синфи баъзе муаллимони ҳонандагони хурдсол ҳамчун синфхой беҳтарини мактаб эътироф мешавад. Шогирдон бошанд, як умр дар ҳама гуна мавридҳо бо үстоди худ, синфу ҳамсабакҳояшон ифтихор менамоянд. Шоирон дар ғасфи муаллимон шеъру достонҳо сурудаанд. Шоир маъруф Ғоқи Раҳимзода гуфта:

*Гақдири насли миллат ба зиммаи ту бор аст,
З ин бештар ба дунё дигар чӣ эътибор аст?
Омӯзгор он гоҳ манишуну баҳтиёр аст,
Шогирди бовафояш бар ҳалқ ифтихор аст.
З ин рӯ, бузург ҳастӣ мисли модар, муаллим,
Дар олами маъонӣ ҳам роҳбар муаллим.*

Ҷой ва мавқеи синфхой ибтидой минбаъд ҳам дар низоми маорифи ҷумҳурий мустаҳкаму назаррастар ҳоҳад шуд, зеро омӯзиорон дар таълиму тарбия бо саъю кӯшиш бештар аз пештар фахвалияят мекунанд. Ба душвориҳо нигоҳ накарда усулҳои пешкадами таълимиро чорӣ месозанд.

Умуман, низоми маориф бе ҳамкории ҳамагарафаи зинаҳои мағтабҳо ба омӯзишу истифодаи таҷрибаи давлатҳои лингар

ва ёрии ташкилотҳои байналхалқию гайридавлатӣ бемайлон, бомуваффакият пеш рафта наметавонад. Бояд дар оянда низ Ҷумҳурии Тоҷикистон узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бошад ва низоми маорифамон бо давлатҳои ҳамсоя ҳамкориро давом дихад, чунки максаду вазифаҳо, муассисаҳои таълиму тарбиявӣ, шаклҳои кори педагогҳо ба ҳамдигар шабоҳат доранд. Ҳусусан, солҳои охир ҳамкориву дӯстии маорифчиёни Тоҷикистон бо таълимгоҳҳои Федератсияи Русия, Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Эрон ва ғайраҳо васеъ ва қавитар мегарданд.

Ҳамин тавр, низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон доимо дар такомул аст. Муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва зинаҳои он, инчунин мактабҳои миёнаи касбӣ, омӯзишгоҳҳои касбомӯзӣ, макотиби олий вазифаҳои ба зима доштаи худро иҷро карда истодаанд. Барои инкишофи минбаъдаи муассисаҳои маориф омӯзгорон, мураббиҳо, олимон ва кормандони мактабҳои олий дар оянда низ саҳми арзанда мегузоранд.

Савол ва супоришҳо барои тақрор.

1. Зери мағҳуми низоми маориф чиро мефаҳмед?
2. Усулҳои асосии соҳтори низоми маорифро гуфта дихед.
3. Чаро усулҳои низоми маориф як хел намеистанд?
4. Муассисаҳои низоми маорифи кишваррро тавсиф кунед.
5. Низоми таҳсилоти умумӣ қадом зинаҳоро дар бар гирифтааст.

II. НАЗАРИЯИ МАЪЛУМОТ ВА ТАЪЛИМ

БОБИ 5. ДИДАКТИКА ВА ВАЗИФАҲОИ ОН

*Шамс чун пайдо шавад, оғоқ аз ўравшап шавад,
Мард чун доно шавад, дигл дар барааш дарё шавад.
(Носири Ҳусрав)*

§16. Дидактика ва пешравихои он

Дидактика як қисми муҳими илми педагогика мебошад, ки қонуниятиҳои хониши мақтабиён ва фаъолияти дарсдииҳи муаллимро меомӯзад. Вай моҳияту хусусиятҳо, усулҳо, мундариҷа, услубҳо ва ташкили раҷанди гаълимро муайян месозад. Истилоҳи «Дидактика» аз калимаи юнонии «Дидактикос» ба вучуд омада, ки маъни «меомӯзонам», «меомӯзам»-ро ифода мекунад. Мағҳуми «дидактика» назарияи омӯзиши ва парваришро аз ҷиҳати мазмун ҳаммаъно мебошанд.

Аз замони Ян Амос Коменский қилимаи «Дидактика» системai ҳонишиҳои илмиро мефаҳмонад, ки ҷаро ва чӣ тавр ба хонандагон омӯзонидан лозим аст. Дидактика тағйирпазир аст ва ҳамеша дар тақомул мебошад.

Ҳанӯз файласуфон ва донишмандони дунёи қадим Суқрот, Ҷемокрит, Ҳераклит, Афлотун, Арасту оид ба таълим нуқтаи нағари худро изҳор кардаанд. Дар асари XVII Ян Амос Коменский хидмати бузурге кард. Ў дар таърихи афкори педагогӣ бори нахуст нағарији таълимро ҳамчун низоми ҳонишиҳои илми ҳамчун илми педагогика асоснок намуд. Дар замони Я.А. Коменский мағҳуми дидактика илми педагогикаро мефаҳмонид. Вай дар асари машҳури ҳуд «Дидактикаи бузург» (1658) таҷрибаи мактабҳои замонаашро таҳни карда, дар бораи мактабҳои умумӣ, ташкили кори таълим, усулҳо ва услубҳо ва мазмuni таълим таҳқиқ кардааст. Ин асари бешаворӣ дар тӯли қарнҳо ба рушди педагогикии қишварҳои магрибзамиин таъсир баҳшидааст.

Маорифпарвари Фаронса Жан Жак Руссо дар асараш «Эмил с лар бораи тарбия» (1762) тавсифи давраҳои синнусолии рушди қулақон, услубҳои таълимро нишон дода, ба пешрафти дидактика ҳам гузонгтааст. Педагоги машҳури Швейцария И.Г. Песталотси назарияи таълими ибтидоиро кор карда баромада, се чиз – шакл,

адад, калимаро барои хурдсолон чун манбаъҳои донишгирий муайян намудааст.

Дар соҳаи равшан намудани масъалаҳои назарияи таълими ибтидой педагоги машхур К.Д. Ушинский хиссаи арзанда дорад. Китобҳои дарсии ў «Забони модарӣ», «Олами кӯдакон» наслҳои бисёро саводнок гардонидаанд. Дидактика аз дер боз такомул ёфта дар ҳар давраи инкишоф бо ҳусусиятҳои худ ҳамеша дар тафовут мебошад.

Дар давоми барқароршавии Ҳукумати Шӯравӣ мактабҳои нав ба вучуд омада, vale мактабҳои шӯравӣ солҳои аввали фаъолият дар назария ва амалияи таълим ба нуқсонҳо роҳ медод. Услубҳои таълим камбудиҳо доштанд, ки ин ҷо ҷонд мисол меоварем. Дар мактабҳо нақшаҳои таълими комплексӣ истифода мешуд. Тибки дарҳости ин нақша маводи хонишро ба баҳшҳои табиат, ҷомеа ва меҳнат ҷудо карда таълим медоданд. Фанҳои талимӣ дар алоҳидагӣ омӯҳта намешуд ва хонандагон донишҳои мустаҳкаму мунтазам намегирифтанд.

Услубҳои Далтон-план, бригадӣ-лабораторӣ ва лоиҳа дар мактабҳо амал мекарданд, ки тибқи онҳо хонандагон маводро дар гурӯҳҳо мустақилона танҳо ба консультатсияҳо иштирок карда меомӯҳтанд. Ин сабаби дониши сатҳӣ ва паст гардидани макоми муаллим дар раванди таълим гашт. Сардори гурӯҳ-бригадир аз муаллим вазифаро гирифта ба дигарон тақсим мекард ва ба муаллим ҳисобот медод. Шакли синфии дарс, таълими фанҳои ҷудогонаро ҷонибдорони услубҳои номбурла корҳои кӯҳнашуда меҳисобиленд.

Ба кори таълим педология, ки ҷои психология илмиро гирифта буд, таъсири манғӣ расонд. Педологҳо бо ёрии тестҳои ғалат рушди фикрии кӯдаконро муайян мекарданд. Ба кӯдаки шашсола шаш тест медоданду вай ҷортои онро ҳал қунад, ўро ҷор ҷоҳ дар инкишофи фикрӣ ақибмонда ҳисоб мекарданд, яъне кӯдакро шаш солу ҳаштмоҳа мегуфтанд. Педологҳо даъво доштанд, ки педагогика бояд танҳо бо дарсдиҳӣ сарукор дошта бошаду ба ҳониши хонандагон даҳл қонунад. Хонандагони сершуморро педологҳо ба мактабҳои маҳсуси нокисаклҳо мефиристоданду онҳо муҳити зист, фарҳанги пасти волидон ва ё ирсиятро сабабгори ин нокисиҳо медонистанд. Накшай таълиму тарбия дар инкишофи шаҳсият гӯс мухим набуд.

Соли 1931 қарор «Дар бораи мактаби ибтидой ва миёна» кабул карда шуд, ки дар роҳи дигаргунсозиҳои соҳаи маориф

аҳамияти ҳалкунанда дошт. Дар мактабҳои шӯравӣ таълими фанҳо ҷудогона шурӯъ шуд. Накшай таълим ва барномаҳои нав ҷорӣ гаштанд. Ҳонандагон донишҳои мунтазам мегирифтагӣ шуданд. Обрӯю мавкеи муаллим боло рафт. Ба таълими фанҳои ҷудогона таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардид.

Қарори дигар «Дар бораи барномаҳои таълим ва режими мактаби ибтидой ва миёна» аз 25 августи соли 1932 дарсро ҳамчун плакли асосии кори таълим бо ҳайъати мунтазами ҳонандагон муайян кард, ки аз рӯи ҷадвали дарсӣ ва речай қатъии мактаб гузаронида мешуд.

Қарори дигари КМ ВКП(б) моҳи феврали соли 1933 дар бораи қитобҳои дарсии мактабҳои ибтидой ва миёна қабул шуда буд, ки ба нашри қитобҳои дарсии доимии сифатноки илмӣ мадад расонид. Соли 1935 бо қарори маҳсуси Ҳукумати Шӯравӣ соҳтори соли таҳсил, ташкили кори таълим ва тартиботи дохилии мактабҳои ибтидой, миёнаи нопурра ва миёна мушахҳас карда шуд. Дар асоси ҳамин қарор соли таҳсил дар мактабҳо аз якуми сентябр оғоз меёфт ва аз ҷорӣ иборат буд.

Соли 1936 педагогия чун фан маҳкум карда, ҳукуқҳои илми педагогика ва нақши ҳалкунандаи муаллим дар кори таълиму гарбия барқарор карда шуд.

Қарорҳои зикршуда роҳҳои инкишофи мактабҳо ва дидактикаро лар кишвари шӯравӣ дуруст нишон доданд. Назарияи таълим ба сифати як қисми педагогика бой шудан гирифт. Доир ба фаъолияти муаллим, тайёр кардани нақшҳои таълимӣ, барномаҳо ва қитобҳои дарсӣ тадқикотҳо анҷом пазируфтанд.

Дар давраҳои шӯравӣ дидактикаи миллии тоҷик ташаккул сфт. Анивадҳо вай як ҷузъи дидактикаи шӯравӣ бошад ҳам, ба арзи вучӯд кард. Пас аз истиқлолият ба даст овардани Тоҷикистон дидактикаи тоҷик ба ҷузъи таркибии дидактикаи умумибашарӣ муబалгӣ гашт, зеро дар арзишҳои умумибашарӣ (замин, ватан, оила, инсон, маданият, сулҳ, меҳнат, илму дониш) мо симо, сурат ва ҳусусиятҳои ҳалқамонро мебинем. Дурустии суханони моро маводи гарбиявии қитоби муқаддаси «Авесто», ки 2700 – солагиашро соли 2001 ҷаши гирифтем, садҳо пандномаву таъриҳномаҳо, ларҳои пависандагону шоирони форсу тоҷик гувоҳӣ медиҳанд. Ӯнимон Абӯнасири Форобӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Алхоразмӣ ва дигарон ақидаҳои муғиди дидактико дар ларҳои онҳо баён кардаанд.

Дидактикаи мусоири точикро давоми мантикии афкори педагогии гузаштагони бузургамон, давоми дидактикаи аҳди шӯравӣ бояд донист. Ба пешрафти дидактикаи мусоир як катор олимони точик саҳмгузорӣ кардаанд.

Дар тадқиқотҳои соҳаи дидактикаи точик чунин мағҳумҳо бештар маълуманд: таълим ва моҳияти раванди таълим, усулҳои таълим, мазмуни маълумоти мактаб, услугҳои таълим, ташкили таълим.

Таҳлили омӯзиши мунтазами асарҳои дидактиկӣ барои хамаҷониба сарфаҳм рафтани мағҳумҳои раванди таълим мадад расонида, маҳорати педагогӣ ва муносиватҳои эҷодии муаллимро дар дарсгӯй сайқал медиҳад.

Дидактика истилоҳҳои зерини ба ҳуд хосро молик аст, ки донистанашон ба ҳар муаллим зарур мебошад: таълим, маълумот, хониш, омӯзиш, худомӯзӣ, илмият, мунаzzамӣ, аёният, дастрасии таълим, шууронагӣ ва фаъолиятнокии хонандагон, таълими инфиродӣ ва тафриқавӣ, стандарти давлатии маълумоти миёна, дарс, синф, машгулиятҳои лабораторӣ ва амалий, экскурсияҳои таълими, пешрафти хонанда ва гайраҳо.

Як масъаларо қайд карда гузаштан ҷоиз аст. Ин навгонӣ ба дидактикаи мусоири точик низ асар намудааст. То солҳои сиоми асри синаришуда таҳти мағҳуми дидактика таълиму тарбияро дар пайвастагӣ мефаҳмидаанд. Вале сонитар тарбияро аз дидактика чудо карда танҳо назарияи таълимиро ба он мутааллиқ донистанд. Солҳои охир бо саъю қӯшиши зумрае аз олимон тарбияи раванди таълимиро ба он боз барғардониданд ва акнун дидактика маълумот, таълим, инкишоф ва як қисми тарбияро дар бар гирифтааст⁶.

Лозим аст, ки алоқамандии дидактикаи умумӣ ва услуби ҳусусии фанҳои ҷудогонаро муаллимон хуб сарфаҳм раванд. Дидактикаи умумӣ масъалаҳои таълимиро ба таври тому яклухт меомӯзад ва асоси назариявии дидактикаи ҳусусиро ташкил медиҳад. Дидактикаи мактаби ибтидой, мактаби миёна ва мактаби олий марҳилай дидактикаи умумианд.

Дидактикаи ҳусусӣ услуби таълими ин ё он фанни мушаххас аст. Масалан, услуби таълими забон, услуби таълими риёзӣ, услуби таълими сурӯд ва гайраҳо. Вобастагии дидактикаи умумӣ ва ҳусусӣ устувор аст, онҳо бе яқдигар вучӯл лошта наметавонанд. Дидактикаи умумӣ бештарини мисолҳоро аз дидактикаи ҳусусӣ мегирад.

Хамин тавр, дидактика як қисми педагогика мебошад ва доимо иеш меравад, бой мешавад ва мафхумҳои худро дорост. Дидактика бо услуби фанҳои чудогона зич алоқаманд мебошад.

§ 17. Асосҳои илми дидактика. вазифаҳои дидактикаи мусоир

Асоси методологии дидактика материализми диалектицист, ки қонуниятҳои аз тарафи одам маърифат кардани олами атроф, табиат, ҷамъият ва тафаккуро қушода медиҳад. Фаъолияти маърифатқунни муаллим, ҳонанда низ ба ин қонуниятҳо такъя мекунад. Доностани қонуниятҳои материализм оид ба доносташавандагии ҷизҳои атроф имконият медиҳад, ки мавқеи таълимиро дар инкишофи одам дуруст муайян намуда, дурнамои ташаккули шахсияти шогирд ва раванди таълиму тарбияро ба нақша дароранд.

Агар муаллим ҳар қадар амиктар қонуниятҳои инкишофи диалектикаро аз ҳуд карда бошад, ба ташкили кори таълим самараноктар таъсир мебахшад ва тавсияҳои онро пурмаҳсул амалий месозад.

Дидактика фанҳои психология, анатомия ва физиология, гигиена, услуби фанҳои алоҳидай таълимиро ба сифати асосҳои илмии ҳуд истифода менамояд. Психология қўмак мерасонад, ки рафти андешаронӣ, ба хотиргирӣ, фаромӯшкунӣ, дикқатнокию камдиққатии ҳонандагон, ҳиссиёт, ба ваҷдою кўшишинокӣ ва камқобилиятии онҳоро фахмида амал қунем ва донем, ки маҳорату малакаи ҳониш, қобилият, сифатҳои шахсияташон бо қадом роҳҳо рушд мекунанд. Ҳулоса, ҳусусиятҳои инкишофи психикаро надониста назарияи маълумот ва таълимиро аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудан имконнопазир аст.

Доностани дараҷа ва марҳилаи инкишофи биологияи ҳонандагон из ҳамияти қалон дорад. Масалан, мактабиёни хурдсол аз паврасон бо ҳусусиятҳои анатомию физиологӣ фарқи кулӣ доранд, ки муаллим ҳамеша бо назардошти онҳо кор мебарараду инкишофи фикрӣ, маънавӣ ва ҷисмониашонро таъмин мекунад.

Дар мактаб риоя карда шудани қоидаҳои санитарию гигиений ба ҳонинши хуби бачаҳо мусоидат мекунад.

Дар мактаб фанҳои гуногун таълим дода мешавад ва муаллимон услуби даредиҳии фанҳои худро бояд хуб донанд, вагарна вазифаи тоҷини мусаллаҳ намудани ҳонандагон амалий намешавад. Аз инҷои, ки дидактика бо услуби фанҳои ҳусусӣ алоқамандӣ зич порад.

Дидактика чун назарияи таълим ба омӯзиши таҷрибаи пешқадами муаллимону мактабҳо зътибори маҳсус медиҳад. Муаллимон ин таҷрибаро бо ёрии дидактика дар кору фаъолияти педагогӣ мавриди истифода қарор медиҳанд.

Дар назди дидактикаи муосир вазифаҳои бузург истодаанд:

1. Ошкор соҳтани қонуниятҳои умумии мазмуни маълумот ва муайян намудани стандарти (меъёри) давлатии маълумоти миёна, миёнаи касбӣ ва олий.

1 Қонуниятҳо, асосҳо (принципҳо) ва равияҳои ҷараёни таълим баррасӣ, фаъолияти муаллиму талабаҳо, муносибат ва ҳамкории педагогии онҳо мушаххас гардад.

2 Метод, тарз ва воситаҳои таълим, шаклҳои ташкилии кори таълим таҳлил карда роҳҳои нисбатан самараноки онҳо пешниҳод шавад.

3 Тарз, воситаҳои инкишоф ва тарбияи мактабиён, фаъолияти маърифатҷӯй ва эҷодии онҳо зимни ҷараёни таълим ҳамчун яке аз вазифаҳои муҳим ба назар гирифта шавад.

4 Муҳимтарин вазифаи дидактикаи муосир тарбия, аз ҷумла тарбияи менталитет аст, ки пешопеши таълим қадам мезанад. Менталитет дар талаба ва муаллим симо, сурат, сифат, ҳусусияти миллатро ифода мекунад.

Маълум аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мактабҳои он барои инкишоф ва тарбияи хонандагон, такмили раванди таълим шароиту имкониятҳо ҳастанд. Ваље онҳо на ҳамеша бо кордонӣ истифода мешаванд. Яке аз вазифаҳои дидактика иборат аз он аст, ки роҳҳо ва методҳои нави истифодаи имкониятҳоро дарёфт кунад.

Доир ба таъсири кори таълим ба ташаккули сифатҳои ахлюқию иродавии шаҳсият, тарбияи меҳнатдӯстӣ, фаъолиятнокӣ ва мустақилият дар хониш, такомули шаҳсият, пайдарпайии маводи таълим, бурдани тадқиқотҳо аз роҳҳои асосии инкишофи дидактика мебошанд.

Дидактика дар бобати бемайлон баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати кори таълим корҳои зиёдеро карда метавонад. Ҳар даре дар бедор кардани майлу ҳоҳиши хонанда ба донии, ба кори мустақилона қадаме ба пеш бояд бошанд.

Фаъол гардонидани инкишофи умумии хонандагони хурдсол, пайдо қунонидани шароитҳои маҳсус барои онҳо яке аз вазифаҳои

мухимест, ки истифодаи мушохидаҳои бевоситай табиат, инишон бсгона. таҷрибаи шаҳсии худи бачагон, пайдарпай баён кардани маводи хонишро тақозо мекунад.

Вазифаи дигаре, ки назди дидактикаи мусир меистад, ҷустуҷӯ кардани роҳҳои инкишофи тафаккури абстрактии хонандагон мебошад. Ин корро марҳила паси марҳила ба амал баровардан мумкин аст.

Яке аз роҳҳои такмили раванди таълим ба вучуд овардани вазъи проблемавӣ дар шуури хонандада, ёд додани ҷустуҷӯи мустақилона, пурзӯр намудани диққати хонандагон ба донишгирӣ ҳамчун омили инкишофи фикрӣ мебошад. Инчунин барои инкишофи фикрӣ дар алоқамандӣ ҷорӣ намудани мазмуну услугҳои раванди таълим бо ҳиссиёти хонандагон аҳамияти маҳсус пайдо карда истодааст. Агар маърифати ҳиссиёти мактабиёнро идора карда тавонем. омӯзиши онҳо чукуртар, пурмазмун ва дастрастар мегардад.

Дидактикаи мусир бояд асосҳои истифодаи воситаҳои техникиро дар таълим кор карда барояд, چунки алҳол ҷиҳозонидани мактабҳо бо воситаҳои техникии ҳозиразамон, маҳсусан, компютерҳо бештар ба назар мерасанд. Аммо, мутаассифона, муаллимон тарзи истифодаи онҳоро ба таври зарурӣ намедонанд.

Ҳамин тавр, асосҳои илмии дидактика ва вазифаҳои онро доностан зарур аст. Ҳалли вазифаҳои дидактика дар бобати такмили раванди таълим тақозо мекунад, ки завқу шавқи маърифатии хонандагон ривоҷ ёбад, мотив-сабабҳои мусбати хониш бенгтар гардад, талаботашон ба дониш торафт афзояд. Таълими барномавӣ, ки кори мустақилонаи хонандагонро аз ҳар мавзӯй, фан дар назар дорад, дар ин чода мадад ҳоҳад кард.

Саволу супоришҳо барои тақрор ва кори мустақилона

1. Дидактика чист ва мағҳуми дидактика чӣ маъно дорад?
2. Кихо ба инкишофи дидактика саҳм гузоштанд?
3. Қадом услугҳои таълим мавқеи муаллимиро дар раванди таълим дар солҳои аввали Иттиҳоди Шӯравӣ ба эътибор шамегирифтанд?
4. Дидактикаи мусири тоҷик қадом марҳилаҳои инкишофрӯгу ҷаштааст?
5. Дидактикаи умумӣ аз услуби фанҳои хусусӣ чӣ гуна фарқ норад?
6. Вазифаҳон асосии дидактикаи мусирро шарҳ дихед.

БОБИ 6 МОХИЯТИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ

*Туро гарчи доши ба гардун расад.
Зи донои дигар шунидан сазад.
(А.Балхӣ)*

§18. мафҳуми раванди таълим

Таълим – омӯзиш ё омӯзонидани насли наврас дар замонҳои қадим пас аз пайдоиши одамон ба вучуд омада, бо баробари инкишофи онҳо ривоҷу равнақ ёфтааст. Кӯдакон аз калонсолон таклидкорона шикор, моҳидорӣ, соҳтани олоти меҳнат, тарзи рафтор ва сухангӯро ёд мегирифтанд ва оҳиста-оҳиста манзилгоҳ соҳта, ба воя расида чун калонсолон узви баробарҳукуки авлод, қабила, гурӯҳҳо мегаштанд. Фарзандон намехонданд, вале фармоишҳои волидонро иҷро мекарданд.

Дар рафти меҳнату зиндагӣ одам қонуниятҳои табиатро фаҳмид. олоти меҳнатро такмил дода, донишҳои худро бойтар гардонид. Таҷрибаи дигаронро низ омӯхта, бо таҷрибаи насли гузашта мукоисакунон хулосаҳо баровард ва низоми донишҳоро ба вучуд овард, ки насли наврас тавассути таълим ҳамин донишҳоро аз худ менамояд.

Одамон ҳар соҳаи ҳаёти худро ба фарзандон омӯзонида, наслашонро ба ҳаёти ҷамъият, ба меҳнату зиндагӣ омода месоҳтаанд. «Дониш хоҳӣ – пурсон бош» -насиҳат медоданд ба фарзандон.

Таълим равандест, ки ниҳоят мураккаб буда, дарсдиҳӣ ва хонишро дарбар мегирад. Дар рафти таълим хонандагон ягон ҷабҳаи таҷрибаи ҷамъиятӣ-таърихии одамонро аз худ мекунанд, ки ифодагари мафқура, сиёsat, илм, ахлоқ, адабиёт, тарбияи ҷисмонӣ ва гайраҳо мебошанд.

Таълим имрӯз дар Тоҷикистони соҳибхтиёر мақсади барно намудани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро пеш гузашта, баҳри он хизмат мекунад, ки ташаккули шаҳсияти комил, ҳамаҷониба инкишофёftа ба амал бароварда шавад.

Таълим фаъолияти якҷояи муаллим ва хонандагон мебошад. Фаъолияти муаллим дар бобати додани донишҳои нау - дарсдиҳӣ ва фаъолияти хонандла баҳри аз худкунии донишҳо - хониш номида мешавад. Муаллим ба манфиати ҷамъияту давлат кор мекунад, вай як қисми таҷрибаи одамонро, ки бояд хонандагон аз худ кунанд, ёд

медиҳад ва худ аз чихати одобу рафттор, донишу гүфтор намунан ибрат аст. Файр аз ин. кори муаллим – дарсдихӣ талаб мекунад. ки вай фанни худро хуб донал, маҳорати ташкили раванди таълиму тарбияро дошта бошад, бо услубҳои нави таълим шинос бошад. хусусиятҳои инкишофи фикрии кӯдаконро фаҳмад, имкониятҳои донишгирии шогирдон ва роҳҳои пайдо кунонидани сифатҳои ҳамидаи инсониро дар онҳо худ сарфаҳм равад.

Хониш раванди фаъолонаи маърифатии талаба мебошад. ки дар рафти он қувваи фикрӣ, хусусиятҳои ахлоқӣ ва иродавии шахсияти ўзоҳир мегардад ва ташаккул мейёбад.

Дарсдихию хониш бо якдигар зич алоқаманд мебошад. ҳарчанд ки ҳар ду раванди ягонаи таълиму тарбияро дар мактаб ташкил медиҳад. Дарсдихӣ ҳамон вакт муваффақиятнок мегардад. ки инкишофи фаъолиятнокӣ, имконияту маҳорату дониши ҳонандагонро аз эътибор дур насозад.

Таълим ҳамҷуи намуди фаъолияти маърифатӣ. Ин назария эътироф гаштааст ва аҳамияти бузургеро дорост. Ҳонанда дар раванди таълим инкишоф мейёбад, олами атрофро маърифат мекунад, яъне дониста мегирад. Маълум мешавад, ки хониш як намуди фаъолияти маърифаткунӣ аз тарафи талаба мебошад. Барои муаллим ҳам чунин аст. Вай донишҳояшро дар вакти дарсдихӣ ва тайёрӣ ба он чукуру васеътар мекунад, чунки мазмуну услугҳои навро ҷустуҷӯй менамояд, мудом дар ин бобат андеша меронад, савияи маънавиёт, майлу ҳавас, талабот ва имкониятҳои шогирдашро бештар дониста мегирад.

Файр аз донишу дарсдихӣ намудҳои дигари маърифат низ ҳастанд. Илм, санъат, бозӣ, меҳнат низ ба одамон кӯмак мерасонанд, ки олами атрофашонро ба воситай онҳо дониста гиранд. Чун намуди маърифат таълим назарияи материализми диалектиро дар бораи донисташавандагии одам ба асос гирифтааст. Диалектика таълим медиҳад, ки олам аз материяҳо иборат аст, онҳо доимо дар ҳаракатанд, бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд ва дар инкишофонд. Одам ҳам олами атрофро маърифат карда инкишоф мейёбад.

Маърифати одам чанд марҳилаҳо дорад. Якум, давраи маърифати ҳиссиётӣ, ки кӯдак дар бораи ҳодисаҳои чизҳои табиату ҷамъият тасаввуротҳо пайдо мекунад. Ҳар қадар ҳиссиёти кӯдак бешгар инкишоф ёфта бошад, вай дар синҳои ибтидой бо завк меҳонад.

Мархилаи дуюм маърифати абстрактӣ аст, ки аз худ кардани низоми мағҳумҳоро дарбар мегирад. Дар ин мархила таълими мактабӣ зарур аст, ки талаба тавассути мазмуни фанҳои алоҳида риёзӣ, кимиёӣ, физика, таъриҳ ва гайраҳо олами атрофро омӯхта маърифат намояд. Агар дар мархилаи аввал ба воситай ҳиссииёт ҷизҳо, дарёҳо, паррандаҳоро дониста бошанд, дар мархилаи дуюм, яъне дар маърифати абстрактӣ талабагон мағҳумҳо, қоидоҳо, теоремаҳоро маърифат мекунанд.

Маърифати конкретӣ ва абстрактӣ ба инкишофи фикрии ҳонандагон таъсири ҳархела мерасонад. Онҳо зиддиятро дар кори маърифаткунӣ ба вучуд меоранд. Як намуди фаъолияти маърифатӣ ба зарари дигаре шуда метавонад. Аз ҳамин сабаб муаллими синфи ибтидой бояд бидонад, ки қадом фаъолият ба инкишофи фикрӣ мусоидат карда, барои бартараф соҳтани камбузиҳо кӯмак расонида метавонад.

Мархилаи олии маърифат низ вучуд дорад, ки дар асоси тафаккури абстрактӣ инкишофт ёфта, тасаввуроти ҳулосавии ҳонандагонро дар бораи олами атроф ҳосил мекунонад. Ин шакли маърифат ба ташаккули ақидаҳо, ҷаҳонбинӣ оварда мерасонад. Муаллими соҳибтаҷриба ҳам дар синҳои ибтидой ва ҳам дар синҳои болӣ барои ҳар мархилаи маърифат вазифаҳои маҳсуси таълими гузошта, инкишофи фикрии талабагонро дуруст ба роҳ мемонад.

Таълим суръати инкишофи психики фардии ҳонандагонро метезонад. Қӯдак аз рӯзи таваллуд ба инкишофт сар мекунад. То мактаб омадан фаъолияти асосии вай бозӣ ва меҳнати рӯзгор буд. Сонитар ба зиндагиаш унсурҳои фаъолияти ҳониш ворид гардид.

Бо оғози ҳониш дар мактаб қӯдак ба олами донишҳо, мағҳумҳо, қонуниятҳо ворид мешавад. Дар муддати нисбатан кӯтоҳ вай донишҳои дар давоми асрҳо андӯхтаи одамонро аз худ мекунад ва ҳамин донишҳо инкишофи фикрии ҳонандагонро таъмин менамояд.

Қӯдаки имрӯз тавлид шуда аз ҷиҳати зоҳирӣ аз қӯдаки чанд аср муқаддам тавлид гашта фарқи куллӣ надорад. Лекин агар мактаби мусирро бача ҳатм кунад, бо фаҳмиши техника ва технология, ҷаҳонбинӣ аз ҳамсолони пештара фарқашро дидан хеле осон аст.

Таълим аз маърифати илмӣ тафовут дорад. Дар рафти таълим фаъолияти бозӣ, меҳнатӣ истифода мешавад. Хониш чунин маънӣ дорад, ки бачагон дониш гиранд, мундариҷаи фанҳоро аз худ намоянд. Дониш ба талаба ҳангоми бозӣ ҳамчун унсури ёрирасон лозим асту ҳалос.

Дар фаъолияти меҳнатӣ бошад, нишондиҳандаи асосӣ натиҷаи меҳнат аст. Бе дониш меҳнатро иҷро наметавон кард. Дар рафти меҳнат дониш бойтар мегардад, сайқал меёбад.

Таълим аз маърифати илмӣ боз бо ҳамин ҳусусият фарқ мекунад. ки дар раванди таълим мақсади маърифат аз худ кардани маводи хониш асту бе фаъолияти меҳнатӣ иҷрояш муюссар намешавад.

Маърифати илмӣ ҳодисаю ҷизҳоро дар алоқамандӣ тадқиқ намуда, ба воситаи қонуниятиҳо донишҳои дар қитобҳои дарсӣ ва лигар қитобҳо қайдшуда нишон медиҳад. Олими ягон соҳа вакти маърифати илмӣ масъалаи тадқиқотиро тавассути формулаҳо, теоремаҳо ва ё санчишҳо меомӯзад.

Вазифаҳои раванди таълим. Олимон – педагогҳо се вазифаҳои асосии раванди таълимро муайян кардаанд: маълумотдиҳӣ, инкишофдиҳӣ ва тарбиядиҳӣ.

Вазифаи маълумотдиҳӣ ҳаминиро талаб мекунад, ки мактабиён донишҳоро аз худ қунанд, дар онҳо маҳорату малакаҳои фаъолияти хониш ташаккул ёбад.

Вазифаи инкишофдиҳӣ пеш аз ҳама бояд пешрафт, инкишофи фикрии ҳонандагонро таъмин намояд. Як ё маҷмӯи донишҳо ба дараҷаи ҳархелаи инкишофи ақлӣ сабаб шуда метавонад, чунки қобилияти фикрӣ гуногун ва инкишофи ақлии ҳонандагон раванди ҳечре мураккабу зиддиятнок аст. Фаъолияти хониш бояд ҳамеша барои баланд бардоштани дараҷаи инкишофи фикрии ҳонандагон ҳизмат намояд.

Вазифаи сеюми таълим тарбиядиҳӣ аст. Ин вазифа тақозо мекунад, ки фаъолияти хониш талабаро тарбия дихад, дар ўқисси ватандӯстӣ, сифатҳои ақлӣ, ақидаҳо, эътиқод, ҳиссиҷебонисандӣ, интизомнокӣ, меҳнатдӯстиро парвариш қунад.

Фаҳмиши вазифаҳои раванди таълим мадад мерасонад, ки муаллими чавон ҳангоми кор вазифаҳоро аз эътибор дур накарда, мувоғики мақсади равшан мунтазам ба ақл, ҳиссиёт, иродай бачагон таъсир расонда, сифатҳои одаму одамгариро дар онҳо наило қунонад. Моҳияти раванди таълим дар ҳамин аст.

Ғараз аз омӯхтани илм чист?
Бирав зи тачрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд-гуфта буд Абӯабдулло
Рӯдакӣ.

Мутафаккири бузург Абӯалӣ ибни Сино ба ин суол ҷунин
посух додааст:

«Агар хурд бошӣ, бузург ва номдор гардӣ. Агар муфлис бошӣ,
тавонгар гардӣ ва агар маъруф бошӣ, маъруфтар гардӣ»⁷.

Ҳамин тавр, моҳияти раванди таълим ягонагии дарсдиҳӣ ва
хониш аст. Вай фаъолияти ҳамкории муаллим ва хонандагон
мебошад. Ба ин раванд муаллим роҳбарӣ мекунад. Ин роҳбарӣ
ба инкишофи талабагон нигаронида шудааст.

§19. Зиддиятҳои раванди таълим

Диалектика зиддиятҳоро асоси инкишоф мешуморад. Назарияи
маърифати диалектикӣ зиддиятҳоеро ба раванди таълим хос
медонад, ки муборизаи онҳо сабаби пешрафти таълим мегардад.
Масалан, дар фаъолияти маърифатии одам байни ҳиссиёт ва
ақл, конкрет (мушаххас) ва абстракт, таҳлилу ташхис зиддиятҳои
дохилӣ мавҷуданд.

Зиддиятҳои дохилӣ дар таълим ҳастанд, ки таълимиро пеш
мебаранд, қувваи ҳаракатдиҳандай он мебошанд. Масалан
зиддиятҳои раванди таълим дар илми педагогика хеле душвор ва
мураккаб маҳсуб мешавад. Зиддиятҳо дар таълим басо сершуморанд,
аммо мо ҷандтои онҳоро номбар мекунем.

Дар рафти таълим тачрибаи башариятро пурра аз худ кардан
имконнозазир аст, ҷунки ҷунин маҷмӯи донишҳост, ки касе дар
давоми умр фақат ба хондан машғул шавад ҳам, онро аз худ карда
наметавонад. Дигар ин ки ҳангоми хониши талабагон ҳам илму
техника, истеҳсолоту фарҳанг ривоҷкарда такмил мейбанд. Аз
ҳамин сабаб аст, ки ҳамеша шаҳси омӯзанда аз рӯи ҳаҷму амиқии
донишҳову тачрибаи башарият пештар меравад.

Зиддияти байни ҳаҷми донишҳои ҷамъиятий-таъриҳӣ ва ҳаҷми
донишҳои азхудкардаи хонанда вучуд дорад. Ин зиддият боиси
такомули мунтазами мазмуни маълумот мегардад. Мекӯшанд, ки
ба хонандагон аз тачрибаи ҷамъиятий-таъриҳӣ бештар донишҳо
диҳанд, ҳарчанд медонанд, ки ба хонандагон ҳамаи донишҳои
гункардаи одамонро додан имконнозазир аст. Аммо қӯшиши
наздик намудани маълумоти мактаб ба дараҷаи пешрафти ҷамъиятий-

техникии замон омили доимии ҳаракатдиҳандай дигаргуншавии мундариғи таълим, чустучӯи услугҳо, усулҳо ва ташкили корҳои нав мебошанд.

Зиддияти дигар байни фаъолияти маърифатии фардии хонанда ва маърифати ҷамъиятӣ-таъриҳӣ ба ҷашм мерасад. Ба ҷои шаклҳо, услугҳои маърифат, ки хонанда медонад, шаклу услугҳои маърифати нау душвортарро бояд аз ҳуд намояд. Ҳалли ин зиддият суръат ва дараҷаи инкишофи ақлии хонандаро муайян месозад. Ҳар маводи ҳониш, ки аз ҷиҳати ҳаҷму мазмун якхела аст, дараҷаҳои гуногуни инкишофи ақлиро дар хонандагон пайдо қунонида метавонад.

Алҳол фанҳои таълимӣ ва барномаҳо аз маводи камаҳамияти дуюмдараҷагӣ озод карда, ба ҷои онҳо донишҳои ба хонандагон дастрасу муфид, осонфаҳм доҳил карда мешаванд.

Инчунин зиддияти байни дараҷаи инкишофи талаба ва вазифаҳои ҳониш, ки дар рафти таълим гузошта мешаванд, ба назар мерасанд. Ҳамин зиддиятро олими рус М.А.Данилов (1899-1973) муайян ва асоснок кардааст.

Агар вазифа имкониятҳои маърифатии кӯлакро ба назар ҳагирад, душвор бошид, он бо меҳнати зиёд иҷро карда мешавад ё умуман иҷро карда наҳоҳад шуд. Дар ҷунун ҳолат завқи хонанда ба ҳониш коста мегардад. Агар вазифаи ҳониш сода бошад, ба инкишофи ақлонии хонанда мусоидат намекунад, ҷунки бе саъю қӯшиш, бе истифодай ақл ва қобилият иҷроҷаш мүяссар намешавад.

Накарияни таълим бояд роҳҳои вазифагузориро дарёфт кунад, ки онҳо завқу рагбати хонандаро ба ҳониш бештар гардонад ва ба инкишофи фикрӣ таъсире бахшад. Вазифаи дуруст гузошташуда фаъолияти талабаро зўртар мекунад, донишгириашро хубтар намуда, инкишофи ўро метезонад.

Дар кори таълим ҷанд зиддиятро дидан мумкин аст, ки ба даредиҳии муаллим ва ҳониши мактабиён таъсир мекунанд. Зиддияти байни фанни таълимӣ ва илмӣ ҳамноми он, байни донишҳои муаллим ва маводи ҳониш, ки дар синф баён мекунад, байни донишҳои педагогӣ ва маҳорати истифодай онҳо дар фаъолияти амалий, байни тарзҳои донишро аз ҳуд кардани хонанда ва тарзҳои ифодай он дар китоби дарсӣ ва ғайраҳо аз ҷумлаи зиддиятҳои магълум мебошанд.

Ҳамин тавр, донистани зиддиятҳо имкон медиҳад, ки раванди таълим дуруст ба роҳ монда шавад ва инкишофи хонандагон мувофиқи нақша идома намояд.

§20. Давраҳои азхудкуни донишҳо

Хусусиятҳои азхудкуни донишҳоро аз тарафи хонандагон мукаммал надониста, ба кори маърифати онҳо мохирона роҳбарӣ кардан мумкин нест. Ҳар муаллим бояд давраҳои асосии азхудкуни донишҳоро бидонад.

Давраи I – идрок буда, инъикоси чизҳоро дар шуури талаба нишон медиҳад ва кори мақсадноки маърифатӣ мебошад. Ҳамаи чизҳои атрофро не, балки баъзеи онҳоро мувофиқи ҳоҳиши худ идрок мекунад.. аз ин чост, ки бояд пеш аз ҳама, ба хонандагон мавзӯро бигӯем то бидонанд, ки чиро меомӯзанд. Наздашон вазифа гузашта, онро шарҳ додан лозим аст. То ба вазифаи хониш қӯдаконро ошно накунем ва нафаҳмонем, ки чӣ бояд кард, бо маводи таълими онҳоро шинисонидан норавост.

Баъд аз муноҳидаи талабагон худи чизҳо ё сураташон, ҳодисаҳо, таҷрибаҳои оддитарин пешниҳод гардонид мешавад.

Давраи I бо ҳамин анҷом мепазирад, ки талабагон дар хусуси ҳодисаҳо тасаввурот ҳосил карда вазифаи худро сарфаҳм мераванд.

Давраи II – фикр карда баромадани маводи хониш аст. Аз донишҳо ба воситаи таҳлил фикри асосӣ, мағҳумҳоро чудо карда, алломатҳояшонро фарқ мекунанд. Мисолу далелҳои иловагӣ оварда мешаванд. Дар ин давра дар дониши хонанда низоме ҳосил мегардаду ў унсурҳои асосӣ, дуюмдараҷагӣ ва иловагиро дар донишиаш мефаҳмад. Дурустии донишиашро ба воситаи такрор ва ё рафтори эҷодӣ, яъне овардани мисолу далелҳо асоснок мекунад ва исбот менамояд. Баъзан хонанда донишро нафаҳмида, фикр накарда ҳам дар хотир нигоҳ медорад.

Давраи III – ба хотиргирий ё мустаҳкамкунӣ аст. Донишро муддати тӯлонӣ нигоҳдорӣ бояд кард. Акнун бо ёрии машқҳо, корҳои мустақилона ва эҷодӣ вакти фаъолияти хонанда дониш мустаҳкам мешавад. Мағҳумҳо, қоидаҳо, маводи назарияӣ тавассути машқҳои ҳархела такрор мегардад. Алюматҳои мағҳумҳо, қоидаҳо, теоремаҳо, қонунҳо беҳтару бештар хотирмон мешаванд. Муҳимаш он аст, ки хонандагон машқҳоро фахмида иҷро намоянд. Баъзан матнҳоро фикр накарда рӯйбардор мекунанд, супоришҳоро

де хохими амики қоилаву мағұмұх ба ичро месрасонанд. Мисол месонарсем. Дар ларсхой меңнат, расм ва суруд хонандагон амали мұаллимро ділд, тақылдкорона сүпориширо ичро мескунанд, ки аз риоя шүлдәни давраи әлемни азхудқунни дөниншхо, яныс набуданни фикр карда баромадани дөниншхо гувох медиҳад.

Мұаллимони неңқадам барои мустаҳкамкунй ва инкинофи хотираи шогирдон шеърхо, матнхоро аз бар мекунанд, тараб мекунанд, ки маңынди матиро нақл кунанд ва ё инию нависанд.

Дар охири давраи сектом тарабагон маводи ғазарияниро мәденинд, аз онҳо вақти ичрои маңыншхо, ҳалық масъалахо, исботи ғорсмахоро истифода бурда метавонанд, яныс дар онҳо маҳорату малакаҳои дөнини ба вучуд меояд.

Давраи IV – ин истифодаи дөниншхо, маҳорату малакаҳо дар фаъолияти амалы мебонанд. Ҳангоми кор дар замини наздимактаби, дар устохонаҳо ва лабораторияхо, инчунин кор дар раванди таълим ба трактор, дастгоххо ва мөниншхои дигар дөниншхоро хонандагон дар амалия санҷида метавонанд.

Дар ии чода корҳои беруназмактабӣ ва беруназсипӣ низ аҳамиятиюк мебонанд.

Минбаъд алокай таълимро бо фаъолияти амалии хонандагон мустаҳкам бояд кард, зеро ии кор ба ташаккули сифатҳои ахлюй, гарбияни завқу ҳаваси хонандагон ба дөнин имкониятхоро фароҳам месорад.

Ҳамин тавр, ҳар давраи азхудқунни дөнини – идрок, фаҳмидан, дар амалия истифода кардан ии барои хонанда зарур аст ва ҳар лиара вазифаи ҳудро дорад, ки мұаллиму хонанда дар ҳамкорӣ ичро мескунанд.

§21. Мотивҳои хониши мактабиён

Мотивҳо (сабабу мақсадиҳо) – и хонини ба раванди таълим тақсир иазаррас мебахшанд. Аз фании равонининой мәдением, ки мотив шаҳсро ба ичрои амале водор месозад. Құваффакият ва новаробариҳои хонандагон ба мотиви хоништанын марбут аст. Мотивҳо мусбат, бетараф ва манғай шуда метавонанд.

Само күннин ба дөниншгірӣ, ба баҳои хубу аъло хондан, саломори таҳсину оғариншои возидон ва мұаллимон таштан, соғын қытром будан дар байни ҳамсолон, соҳиб таштан ба қасбу ҳүннэр, меңнаталустай, хисси ваташтарастай, тақылдкорӣ ба мұаллимон, қалғрамоншо, идеали шаҳсей мотивҳои мусбат мебонанд. Чунин

мотивҳои хониши талабагонро дар оянда инкишоф дода, боз ҳам устуортар гардонидани муаллимону волидон зарур аст.

Дар ҳаёти хонаидагон мотивҳос ҳам вомехӯранд, ки ба раванди таълим таъсири ҳалкунанда надоранд. Мисол меорсем. Талаба майл ба варзиш дорад ва ба он шунга меварзад. Ин машгулият ба хонишаш на таъсири мусбат ва на таъсири манғӣ мерасонад. Чунин мотивҳоро бетараф ҳисоб мекунанд. Бозиҳо бо ҳамсолон вақғи зиёди мактабиёни хурисолро мегирад, онҳо тамошои фильмҳо ва намоишҳои симоро лӯст медоранд, чизҳои ҳархела месозанд. ба парварии гулҳою паррандаҳо машгул мешаванд, сурат мекананд, суруд меҳонанд ва тайраҳо, ки аз ҷумла мотивҳои бетараф ном бурдан ҷоиз аст.

Вазифаи муаллим аз он иборат аст, ки мотивҳои бетарафи хонаидагонашро донад ва суботкорона барои ба мотивҳои мусбат мубалғал гардонидани онҳо қӯшиш ба ҳарҷ дихад.

Дар хонаидагон мотивҳос мавҷуданд, ки ба кори азхудкуни донишҳо, ба завқу шавқи хониши ва муносибаташон ба мактаб таъсири манғӣ мебахшанд. Набудани ҳоҳиши ба хонини, неш бурда патавонистани кори хониши, дуруст ба роҳ монда патавонистани кори хонини ҳуд, ақибмонӣ дар хонини пафаҳмидани чи будани донишну маҳорату малакаҳо, беинтизомӣ, ба таъсири бади рафиқон афтидан ё вазъи ногувори оилавӣ аз мотивҳои манғӣ мебошанд.

Сифати насти кори муаллим, ҳурмат накардани шаҳсияти хонаидагон ҳам метавонад муносибати манфирио нисбати хонишу донишширий дар мактабиён ба вучуд орад, ки натиҷаи суст шудани иенирафт ва донинии сатҳии хонаидагон ҳоҳад гашт. Мотивҳои манғӣ инчунин ба рушди ахлоқии шаҳсияти шогирдон таъсири манғӣ мерасонанд, хонаидагон ҳудро ба қатори бадҳонҳо ва миёнаҳонҳо шомил намуда, баҳри ислоҳи камбудиҳоянишон дар хонини, такимили малакаи кори хонину сифатҳои ахлоқии ҳуд фаълонана амал намекунаанд.

Дар ҷунийн ҳолат ба муаллим лозим меояд, ки мотивҳои манфирио ҳеч набонад, то ба ҷараҷаи мотивҳои бетараф бардораҷ ва минбаъд иштоҷе ёғта ба мотивҳои мусбат табдил дихад... дастгирий ва қўмак ба шогирд дар бобати боварӣ ҳосили кардан ба қувваи ҳул ўро мададори муаллим ҳоҳад намуд, чунки ягон хонаидагон ҳеч гоҳ дар сафи балҳонҳо шудану буданро намехоҳад.

Мотивҳои мусбат вакти фаъолияти хонини хонанда ба вуҷул омада инкиноф меёбад. Бинобар ҳамин агар муаллим завқи шогирёнро дар синфҳои ибтидой ва мактаби асосӣ ба донишнирий белор созад, муваффакиятҳои хонини афзунтар шудан метирад.

Ҳамин тавр, истифодаи методҳои нави таълим, ба вуҷуд онардани вазъи проблемавӣ, ташкили машгулиятаҳои амалӣ, искурсияҳо, муҳоҳидаҳо ва корҳои беруназсинӣ фаъолиятиюни хонандагонро ба дараҷаи баландтар мебардорад ва ташаккуди мотивҳои устувори мусбатро дар онҳо қувватнок мегардонад.

Савол ва супоришҳо барои кори мустақилона

- 1 Таълим ба инкинофи фикрии кӯдак чӣ гуна таъсир дорад?
- 2 Ҳусусиятҳои раванди таълимро баёни карда, чун шакли кори маърифатӣ онро шарҳ лиҳед.
- 3 Кадом вазифаҳои раванди таълимро медонед?
- 4 Ҷавраҳои азхудкунии донишҳоро аз тарафи хонандагон номбар кунед.
- 5 Мотивҳои хонини дар илқишинофи фикрии хонандагон чӣ гуна аҳамият дорад?

БОБИ 7. УСУЛХОИ ТАЪЛИМ

Ақтүхоро ақлҳо ёрї дижад

(Чалониддини Румӣ)

§22. Мафҳуми қонуниятҳо ва усулҳои таълим

Маълум аст, ки чанд сол қабл дидактика гӯянд, як қисми педагогикаро, ки назарияи таълим ва маълумотро меомӯзад ва ташҳо мусаллаҳ намудани шогирдонро бо дониш, махорату малакаҳо мефаҳмиданд. Акнун бопнад, мафҳуми дидактика инкишофи тарбияро низ фаро мегираду таълим ба онҳо маҷадрасон мебонад, зеро бе донишни илмӣ инкишофи тарбия шуда паметавонад. Аз ҳамин сабаб мафҳумҳои мазмуни маълумот, раванди таълим, усулҳои таълим (асосҳои омӯзин), услубҳои таълим, низоми таълимимиро низ катгорияҳои дидактика меҳисобанд.

Ташкили раванди таълиму тарбия, омӯзин ва нарварии қоида ва қонунҳои хосро дорост, ки дар ҳусуси онҳо дар китобҳои дарсии педагогика фикрҳои муҳталиф баён гаштаанд. Масалан, Я.А.Коменский дар таълим қоидаҳои ба табиат шабех булани таълиму тарбия, аз наздик ба дур, аз маълум ба номаълум ва тайраҳо асоснок карда буд. Қоидаҳо ва усулҳои таълим аз қонуниятҳои дидактика бармесонанд, ки мавҷудияти қонуниятҳои зерини дидактика дар китобҳои нав қайд карда шудааст:

1. Қонуни вобастагии иҷтимоии мақсаду мазмуни ва услуби таълим.
2. Қонуни таълими инкишофӣазир ва тарбиядиҳанда.
3. Қонуни яклуҳтӣ ва томияти ҷарабаи таълим.
4. Қонуни ягонайӣ ва алоқамаандии назария ва амалия.
5. Қонуни ягонайӣ ва вобастагии ташкили фаъолияти таълими фарӣӣ ва дастҷамъӣ.
6. Қонуни вобастагии таълиму тарбия ва ҳусусиятҳои фаъолияти галабагон.

Ҳамин қонунҳо талабу дарҳостҳои ҷамъиятро нисбат ба кори омӯзин ифода месозанд, ки таълиму тарбия ба онҳо такъя мекунанд, устувор мегардад, яъне сутунҳои мебонанд, ки ҷарабаи таълимро ба низом дароварда, наздики мақсад мегузоранд, алоқамаандӣ, пайвастагии унсурҳои опро таъмин мекунанд.

Усули илмий будани таълим маъни оиро дорад, ки муаллим бояд роҳҳои сарфаҳм рафтани шогирдонро ба мағҳумҳои илмий ҷустуҷӯй карда ёбад.

Усули илмий будани таълим бо усули дастрасии он алоқаи зич дорад. Азхудкунин донишҳо, ташаккузидҳии маҳорату малакаҳо ҳамон вақт ба ҳонанда дастрас мешавад, ки бо дарачаи инкинофу таҷрибаи ҳаётӣ ва донишҳои непштар андӯҳтаи ҳонанда алоқаманд карда шавад. Ҳамин гуна алоқа вучӯд надонита бошад, донишҳо дастиорас ва нофаҳмо мемонад. Бинобар ҳамин ба муаллим ғозим аст, ки непшакӣ шогирдонро ба қабули донишҳои нав тайёр намояд, чунон ки леҳқон аввал заминро тайёр карда баъд дона кинӣ мекунад.

Чизҳо ва ҳодисаҳои олам ҳаменга ба ҳамдигар алоқаманд мебонанд. Байнин фанҳои таълими, донишҳо низ алоқа ҳаст. Донишҳо ҳонанда як ҷузъи таҷрибаи одамон аст, аз ҳамин сабаб ҳама гуна донишни навро бо донишни андӯҳтаи ҳонандағон пайвастан душворӣ шадорад. Я.А.Коменский дар «Дидактикаи бузур» маслиҳат лодааст, ки барои дастрасии таълим шогирдонро аз наздиқ ба дур, аз осон ба мункил, аз матъум ба помаъум бурдан даркор аст. Бо ҳамин роҳ донишҳои наву непштара як раванди инкиноф ҳоҳад шуд.

Илдсае аз ҳонандағон донишни навро ба хотир мегиранд, вале япон чизи ба он алоқа донитаро ба ёд намесоранд. Чунин азхудкунӣ, яъне фикр накарла ёд кардан мавод, усули механикӣ мебонанд. Қисми лиғари ҳонандағон алоқаи дониши навро бо непштара ёфта патавониста, нақлу эзоҳи муаллимро бо душвориҳо мефахманд, ки сабаби дастрасии қами маводи таълим мегардад. Ба назари турӯҳи сезими ҳонандағон чунин менамояд, ки аллакай чизҳои шарҳулаи муаллим ба онҳо маълум аст. Масалан, агар муаллим дар хусуси фаслҳои сол ҳарф занад, мениндоранд, ки донишҳо бароянион маълуманд ва мавзӯи нави дарсеро дикқат шадода мениунаванд ва барои азхудкунин мазмуни нав кӯшини зохир намекунаанд ва агар ҳонандағон сарфаҳм раванд, ки донишҳои нав оқибат ба натиҷаи ҳамон мазмуни бароянион маълум аст, баёни муаллимро осонтар азхуд менамоянд, чунки донишни нав нисбатан дастрастару фаҳмотар мешавад.

Агар муаллим хусусиятҳои алоқаманд гардишидани мавзӯи навро бо донишҳои непштараи шуурони ҳонандағон донад, дарачаи дастрасии донишҳоро дар фаъолияти ҳонини ҳонандағон баланд мебардорад.

Донишҳои нав дар хонанд мухокимарониҳо, исботи фикр, шаклҳои нази тафаккуро низ пайдо мекунонац. Дастрасии таълим ба он вобаста аст, ки донишҳои нави азхудкардаашон ба шаклҳои кори тафаккури хонандагон, ки доранд ва ташаккул ёғта истодаанӣ, чӣ таъсире мерасонад. Ҳолатҳои барои муаллим ва талаба душвориоваре мешаванд, ки мазмуни нав амалҳои нави тафаккуро меҳоҳад. Талаба бо кӯмаки муаллим тарзҳои нави мухокимаронӣ, кори амалиро мечӯяд. Масалан, ҳалли мисоду масъалаҳоро бо тарзи дигар, ҳаракати узвҳои баданро вакти машқи ҷисмонӣ, истифодай олоти навро дар дарси меҳнат ва гайраҳо мсёбад. Дар ин ҳусус шоир ҳеле хуб гуфтааст:

*Илмат ба амал ҷу ёр гардад,
Қадри ту яке ҳазор гардад.*

Ҳамин тавр, усули дастрасии таълим вазифа мегузорад, ки донишҳои нав бояд ба донишҳои таҷрибаи пештараи хонандагон тақи намуда, ба испирағт ва дараҷаи баландтари инкишоғ расидани онҳо мусоидат кунад. Вагарна таълим ва усулҳои он дастрорас шуда сүлс намеоварад.

Усули муназзамӣ ва пайдарӣ дар таълим.

Дар кори таълим низоми муайян – муназзамӣ зарур аст, то ки вазифаҳои ба зиммааш ғузоштанду ҷро гарданӣ. Муназзамӣ дар таълим дар асоси қонунҳои инкишоғи олами атроф ба вучуд омалааст. Дар олам ҳамаи ҷизҳо ва ҳодисаҳо мувоғики низоми муайян дар инкишоғанд. Инкишоғ ин ҳаракати бетартиби ҷизҳо дар вакту фазо набуда, балки қонунҳои худро дорад.

Аз ин ҷост, ки мавҷудияти низом дар олами воқеӣ зарурият пайдо кунондааст. Дар таълим ҳам бояд низом бошад, зеро таълим инъикоскунандай олам дар майнаи одам мебонанду он дар маводи омӯзиш ифода мегардад ва низоми кори омӯзиширо муайян кардааст.

Низоми омӯзиш аз мантиқи илм сарчашма мегирад. Агар муаллим ба маводи таълим аз ҳамин пӯқтаи назар баҳои луруст надиҳад, фикру ақидаҳояш боварибахшу мустақил набошад, ба мисли монинҳои электронии ҳисоббӯрор фақат ахборотрасон шуда мемонад.

Ҳар маводи таълим метавонад ба инкишоғи фикрии хонандагон таъсири ҳархела расонад. Ии ба низоми баёни муаллим вобаста

аст, яъне муаллим ба назди худ чи вазифаеро гузорал, ба ичрои он сайъ мекунад.

Барномаи таълим донишҳои назарияйӣ ва амалиеро дар бар метирад, ки хонандга онҳоро бояд аз худ намояд. Маводи таълим як ҷузъи низоми донишҳои илмист, ки аз баҳри бехаду капори ягон илм ба барнома дароварда шудааст ва дар байнин донишҳои бисёри илм мавқеи муайянे ишғол кардааст.

Муназзамӣ дар таълим назардошти ҳусусиятҳои синнусолии психикии хонандагонро низ зарур мешуморад.

Ҳозир дар замони ислоҳоти кори мактаб ба такмили маълумоти ибтидой эътибори маҳсус дода мешавад. Мазмuni низоми баёни муаллим дар дарс дигаргуниҳо металабад. Хонандга сипфи ибтидой па факат мазмuni дарсро ба хотир гирад, балки вазифаашро мушаххас фаҳмаду роҳҳои ичрои онро ҷустуҷӯ кунад. Барои ҳамин баёни муаллим асосан ба он равона карда мешавад, ки дар ҳар хонандга фаъолиятнокии донишгирӣ, соҳтори муайянни фикру ақида, амалҳои мантиқӣ ташаккул ёбанд, зеро ин сифатҳо барои азхудкунни донишҳо ҳеле заруранд.

Ҳангоми нақли муаллим дар дарс ақли хонанда инкишоф месбад, он набояд яктарафа инкишоф кунад, чунки ин инкишоф басо мураккаб аст. Барномаи таълим доираи донишҳоро барои хонандга муайян мекунад, лекин ҳадду ҳудуди инкишофи ақлиро нишон намедидад. Агар низоми баён аз тарафи муаллим ҳаматарафа фикр ва асоснок карда шавад, чун омили муҳим ба инкишоф тавсии судбахш ҳоҳад расонд.

Мавҷуд будани муназзамӣ дар дониши хонандай ҳурдсол ба он мусоидат менамоят, ки ў пайдарпаиро дар фикронӣ риоя намояд ва фикранӣ асоснок бошад.

Хулоса, дар кори мактаб, дар омӯзиши фанҳо, бобҳо ва манзӯъҳо талаботи муназзамӣ ва пайдарпай мунтаззам риоя мешавад. Муаллимон дар амалиёт, суханронӣ ва пешниҳоди талабҳо ба талабагон ичрои қоидаҳою усулҳои муназзамӣ ва пайдарпаиро таъмин месозанд.

К. Д. Ушинский моҳияти ин усулро борҳо таъқид карда, ҳеле хуб қайд намудааст, ки донишни номуназзам анбори пуреро мемонад, ки аз он соҳибаш ҳам ҷизи даркориро ёфта наметанонад.

Усули шууронагӣ ва фаъолиятнокӣ дар таълим. Ин усул да мухим гарин усулҳо буда се талаби асосӣ – фахмииши шууро-

наи маводи хонин, муносибати шуурона ба мани улиятко ва ташаккули фаъолиятиокиро дар кори дошигирӣ ба назди таълим меузорад.

Пеш аз ҳама, бояд ба хонандагон вазифаҳои дошигирӣ фаҳмонда шавад. Агар онҳо вазифаашонро дар кори хонин дарк накарда бошанд, мазмуни навро шуурона азҳуд намекунанд, чунки дар бораи роҳҳои иҷрои вазифа андеша намеронанд, аз даҳони муаллим мавзӯъро шушида ба хотир мегираанд. Хонандагон вазифаашонро нафаҳманд, маводи навро бо дошини доитаанон алоқаманд карда наметавонанд ва дар натиҷа ба сӯи гайришууронаи дошигирӣ – азёлкунии қориёна ё маҳаникӣ мераванд.

Баъзан хонандагон маводро аз китоби дарсӣ ва ё нақли муаллим қисман ёд мегираанду ба назария эътибори даркорӣ намедиханд, далелҳои ҷудогонаро мединанду ҳалос. Агар онҳо дар бораи мавод фикр кунанд, таносуби дошиҳои назариявӣ ва далелҳо ба вучуд меояд. Бояд онҳо фаҳманд, ки далелҳо бе назария қалҷу киммат нафарад. Назария низ бе далелҳо вучуд дошта наметавонад. Агар назария ва далелҳо асоснок нагашта боланд, дар шуур аз ҳамдигар ҷудо, аз ҳаёт дур бонанд, аз хотир тез фаромӯн мешаванд.

Усули шууронагии таълим талаб мекунаад, ки қоидаро дошиста хонандга бояд онро шарҳ дода тавонад, аз рӯи дошини шав масъалаҳоро ҳал кунад, маниқҳо иҷро намояд, мустақилона дошини навро истифода барад, роҳҳои бой гардонидани он дошиҳоро бисбад.

Барои шуурона шудани дошиҳо майлу ҳаваси хонандаро ба омӯзини бедор кардан аз шартҳои асосист.

Ҳамин майлу ҳавас набошад, хонандга ба маводи дарс ҷиқкат намедихад, бенитизомӣ зоҳир менамояд ва ин сабаби шуурона нагаштани таълим метардад.

Мотивҳои хонин низ боиси дошишу фаҳминни шуурона шуда метавонад. Бинобар ин дошистани мотивҳои хонини хонандагон ва ба онҳо таъсиррасонии муаллим дар фаъолияти ҳаррӯза ҳсле мухим аст.

Шууронагии баланд дар таълим ба фаъолиятиокии маърифати хонандагон оварда мерасонад. **Хонандас**, ки дошиш дорад, дар маърифати олами атроф, дар омӯзини фаъол аст. Фаъолиятиокӣ дар омӯзини имкон медихад, ки хонандагон маводи таълимро сарфаҳм рафта азҳуд намоянд. Педагогҳо наинҷа ларачаи фаъолиятиокии хонандагонро дар дошини ирий муайян кардаанд:

1 Дарацаи хеле баланд. Хонанда аълохон аст. Мехнатдүстій, талаботи рұзағзун ба дониш аз хислатхой ўст, ки муаллим барои ташкили кори хонишаш күмакрасон ва маслиҳатгү мебошад.

2 Дарацаи баланд. Зери роҳбарии муаллим хонандагон фаъолона меҳонанд, душвориҳои хонишро бартараф месозанд, устуворона барои донишгирӣ кор меқунанд.

3 Дарацаи миёна. Хонандагон барои азхудкунни донишҳо меқӯшанд, валие аз сабаби кам будани қобилият, кӯшишу гайратнокӣ, сустии системаи асаб ва гайраҳо кори хонишро монда, ба дигар корҳо мегузаранд.

4 Дарацаи паст. Диққати хонанда парешон аст. Вай муддати тӯлонӣ ба шарҳу эзоҳи муаллим, ба мазмуни китеб, машгулияти амалӣ эътибор дода наметавонад, мустакилоня суст кор меқунад. Аммо аксарияти миёнахонҳо вазифаашонро мефаҳманд ва барои иҷрои вазифа кор мебаранд.

5 Дарацаи хеле паст. Хониш фаъолияти асосии хонанда нашудааст. Вай маводро аз рӯи талаботи муаллим, падару модар ва дигарон меомӯзад. Ба дигар корҳо банд мешавад, ки бо хониш аноқа надорад. Чунин хонандагон сусту бадхон мебошанд.

Муаллимони соҳибтачриба дар рафти кори бисёрсола исбот кардаанд, ки фаъолияти аксарияти хонандагонро тавассути истифодаи воситаҳои гуногун, кори мунтазам то ба дарацаи баланд расонидан имконпазир мебошад.

§ 24. Усули аёният дар таълим

Ин усулро Я.А Коменский асос гузошта, «қоидай тиллой» иомида буд. И.Г. Песталоттси дертар усули аёниятго ба воситай асосии таълим мубаддал гардонд. К.Д. Ушинский навишта буд, ки қудак ба воситай образҳои маълум фикр меқунад, аз ҳамин сабаб тақиба маърифати ҳиссиятӣ шарти зарурӣ таълим мебошад.

Аҳамияти аёниятго дар шакли мӯъчаз зарбулмасали «Шунидан қай бувад монанди дидан» ифода намудааст. Дидактикаи мусоир алоқамандии тафаккури ҳиссӣ ва абстрактиро бо таври илмӣ сабаб соҳга, аёниятго воситай мухимтарини алоқаманд намудани раванди таълим бо ҳасти воқеӣ дар шуuri хонанда мешуморад.

Аёният дар таълим гуфта ташкили кори ҳиссиятӣ хонандагонро дар донишнирий мефаҳманд. Ин чунин маъно дорад, ки хонандагон онами воқеиро бо ёрии ҳиссият дар шакли эҳсосот, идрок, ғасливурот, тафаккури мушаххаси образӣ қабул меқунанд. Ҳамин

чиз барои инкишофи хонандла аҳамияти бузург дорад. Талаба бо ёрии аёният дар ҳусуси ҳайвоноту растаниҳо, мусикӣ, меҳнат ва рӯзгори одамон тасаввуроти наъ пайдо менамояд, ки сабаби инкишофи маълумоти умумиаш мешавад.

Ҳиссийт инчунин чун воситаи ёрирасони азхудкунни мафхумҳо, қонуну қоидро, назария хизмат мекунад. Пас аз он ки хонандагон мафхумҳоро дониста гирифтанд, образҳои ҳиссийтӣ чун чизҳои нодаркор фаромӯш мешаванд. Мисол меорем. Дар синфи як бо чӯбчаҳо хисоб карданро ёд медиҳанд. Вақте ки хонандла олами хисобкуниро азхуд кард, ракамҳоро бе чӯбчаҳо ҳам хисоб мекунад. Хуллас, ба эътибор гирифтани ҳиссийти маърифаткунни хонандагон имконият медиҳад, ки таълим бомуваффақият пеш бурда шавад.

Махз ба мақсади инкишоф додани ҳиссийти донишгирии хонандагон дар раванди таълим (омӯзиш) воситаҳои аёни кор фармуда мешавад. Намуди чизҳо, ҳодисаҳо, хислати онҳоро ба сурату расмҳо, схемаю диаграммаҳо, дар шакли ҳӯса, фильмҳо ва гайраҳо пешниҳод кардан мумкин аст. Дидан чизҳои мазкур донишҳои хонандагонро аниқу васеътар гардонда, завқашонро ба дониш бештар менамояд, фаъолияти фикриашонро сабуктар месозад. Ҳоло дар мактабҳо аз ҳар фанни таълими аёниятҳои сершумор тайёр карда шудаанд. Ба воситаҳои техникии замонавӣ: кино, телевизион, проекторҳо, диапозитивҳо, кодоскопҳо, компьютерҳо ва гайраву ҳоказоҳо лаҳзуву ҳолатҳо, ҳодисаҳо, алоқамандии чизҳо намоиш дода мешаванд, ки доираи назар ва тасаввуроти хонандагонро вусъат мебахшанд. Ба муаллимон зарур аст, ки тарзи истифодаи воситаҳои зикршударо омӯзанд ва дар кори таълим пурсамар истифода кунанд.

Умуман ҳамаи асбобҳои аёниро ба чанд гурӯҳҳо тақсим намудан ҷоиз аст. Ба гурӯҳи якуми аёният ҳуди ашёҳои табии, ҳодисаҳое доҳил мешаванд, ки дар синф истифода шуданашон мумкин аст. Минералҳову растаниҳо, ҳайвоноту паррандаҳои хурду ҳашаротҳо аз ҷумлаи онҳоянд.

Афзалияти ҳамин гурӯҳи аёният дар он аст, ки алоқаи хуби назария ва ҳаётро таъмин мекунад. Ба гурӯҳи дуюми воситаҳои аёни тасвири ашёву ҳодисаҳоро доҳил мекунанд. Ҷои ашёҳои табииро дар ин маврид ҳӯсаҳо, сурату расмҳо ва гайраҳо мегиранд

Ба гурӯҳи сеюми воситаҳои аёни схемаю рамзҳою накшҳои гуногунро ворид соҳтаанд, ки барои беҳтар фахмидану азхудкунни 80

конуниятхо, қондаҳои риёзиёт, грамматикаи забонҳо, физика, таъриҳ, ҷуғрофия ва дигар фанҳо маддат мерасонанд. Масалан, дар дарси ҷуғрофия ҳаритаҳо, глобусҳо, схемаҳо истифодаи мешаванд. Дар дарҳои тарбияӣ, тарбияи ҷисмонӣ ба воситаи схема ҳаракати пайдарпайи узвҳоро мефаҳмонанд. Дар дарси меҳнат бошад, бо ёрии схемаҳо накша ва лоиҳа ҳонандагонро водор месозад, ки кори амалии ҳудро фикр карда бароянд.

Хусусан дар синфҳои ибтидой истифодаи аёният бештар зарур аст, чунки ҳонандагони хурдсол дар кори ҳулосабарорӣ, таҳлилу ташхиси ҷизҳову ҳодисаҳо душворӣ мекашанд.

Аз қайдҳои болои ҳулосае бармеояд, ки ба амал баровардани усули аёният на танҳо истифодаи самараноки воситаҳои аёни, балки ба тарафҳои сёршумори ҳиссииёти маърифаткунии ҳонандагон роҳбарӣ карданро низ тақозо менамояд.

Усули мустаҳкамии донишҳо ва алоқамандии таълим бо ҳаёт

Дар қадом ҳолатҳо дониши мустаҳками ҳонандагон таъмин мегардад? Омилҳое ҳастанд, ки ба мустаҳкамии донишҳо ҳидоят менамоянд. Агар усулҳои таълим риоя гардад, муаллимон маҳорати педагогӣ дошта бошанд, ҳонандагон бо шавӯҳ ҳонанд ва меҳнатдӯстӣ зоҳир қунанд, азҳудкуни мустаҳками донишҳо бешак ба даст оварда мешавад.

Ба ҳонанда аҳамияти нигаҳдории донишҳоро барои ҳаёти оянда фаҳмонида тавонистан лозим аст. Чунон ки медонем, гурӯҳе аз ҳонандагон фанҳои таълимиро ба даркориву нодаркор ҷудо мекарданд. Чунин ақида сабаби донишҳои сатҳӣ ва ноустувор мегардад. Агар талаба таъриҳ ё риёзиро нағз фаҳмад, завқ дошта бошад, вай барои бештар донистани сирру асрори фанҳои номбурда мекӯшаду дониши мустаҳкам ҳосил менамояд. Донишҳо дар хотири ў дуру дароз нақш мебандад. Аз қадим дар кори таълим барои ба хотиргирӣ ва нигоҳдории донишҳо усулҳои гуногун ба вучӯд оварда шудаанд. Такрор яке аз усулиҳост, ки бо мадали он донишҳоро барқарор ва мустаҳкам месозанд. Ҳонанда вакти такрор медонад, ки чиҳоро фаромӯши кардааст ва ҷиҳо дар хотираш ҳастанд. «Такрор – модари дониш» мегӯянд, ки бехуда нест.

Бо мақсади мустаҳкам азҳудкуни донишҳо ба шогирдон ёд додан лозим аст, ки ҷизи асосиро дар маводи пешкашшуда ҷудо карда тавонанд. Муаллим ҳонандагони хурдсолро ба ин масъала доимо эътибор дода омӯзонад, аз наклаш талабатон ҷойҳои асосиро қабул карда мегиранд.

Шарти дигари мустаҳкамии донишҳо алоқаманд гардонидани фикри асосӣ бо донишҳои пештараи хонандагон мебошад.

Инчунин ташаккули ақидаҳои материалистӣ ва ҳиссият ба мустаҳкамии донишҳо кӯмак меқунад, чунки ақидаҳо аз донишҳо иборатанд. Агар дониш ба ҷаҳонбии ё ақида табдил ёбад, вай аз хотир намеравад ва чун асоси рафтору фаъолияти шахсият хизмат ҳоҳад кард. Агар хонандай хурдсол аз омӯзиши мавод шоду мамнун шавад, албатта, дониш дар хотираш нақш мебандад, чунки ҳиссияти ҳаяҷоновари ҳудро фаромӯш кардан душвор аст. Як шарти дигари мустаҳкамии донишҳо дар фаъолияти амалӣ ҷорӣ намудани онҳо аз тарафи хонандагон мебошад. Агар шогирдон вакти иҷрои амал ё машқҳо дониши андӯхтаро ба хотир оранд, истифода баранд, донишашон сایқал ёфта мустаҳкамтар шудан мегирад.

Ба мустаҳкам шудани дониш барқарор намудани робитай таълим бо ҳаёти хонандагон, ҷомеа нақши қалон мебозад. Таълим равандест, ки ҳамқадами ҷомеа аст, зеро ҳам ҷомеа ва ҳам таълим ба пеш ҳаракат доранд, якранг намеистанд. Таълиму тарбияи насли наврас дар асоси дарҳости ҷомеа ба роҳ монда мешавад ва онҳо дар мактаб бо асосҳои истехсолот, муносибатҳои байни одамон, талабҳои иқтисодӣ шинос мегарданд. Мазмuni маълумоти мактаби ҳамагонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷода имкониятҳои зиёде дорад. Муаллимон вазифадоранд, ки ҳар дарс, ҳар мавзӯи омӯзиширо дар сипҳҳо бо ҳаёту меҳнати мардуми қиҷвар дар алоқамандии зич баёни қунианд ва бо ин кор ба дастпарварони давистонҳо кӯмак намоянд, то ки дар барпо кардани ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ саҳмгузор бошанд.

Усули ҳамгиро ва тафриқа, ба назар гирифтани ҳусусиятҳои фардии хонандагон дар таълим. Ин усул дар дидактикаи тоҷик нав аст. Усули мазкур талабҳои зеринро пеш мегузорад:

1. Дар вакти муайян намудани мазмuni маълумоти мактабӣ ҳамгирои ғанҳои ба якдигар наздик - интегратсия ва тафриқаи түруҳи муайяни фардҳо - дифференсатсия мувофиқӣ равияҳо ба назар гирифтӣ шавад;

2. Таълими ҳамгиро (муштарак, якҷоя, ҳамроҳ кардани ғанҳо) ва алоқаи байни онҳо ба нафъи таълими ҳамдигар анҷом ёбад;

3. Ҳамгирои фаъолиятҳои инфириодӣ ва дастҷамъии талабаҳо боиси афзудани самаранокии раванди омӯзиш гардад.

4. Ҳамгирои услубҳои таълим дар фаъолияти омӯзгору талабаҳо бентар ифода ёбад.

Талабхои усулҳои ҳамгиро ва тафриқа аз моҳияти қонунҳои алоқамандии табиату ҷамъият ва тафаккури инсонӣ сар мезанад. Азбаски мактаби муосир бори вазнини мазмуни маълумоти имрӯзаро бо душвориҳо таълим медиҳад, лозим меояд, ки ин усул дар мазмуни маълумот аз як ҷониб таълими тафриқа ва аз ҷониби дигар ҳамгироро, яъне ба ҳамдигар маҳлут (яклухт) соҳтани фанҳоро пешниҳод кунад. **Масалан, таълими ҳамгиро дар синифҳои ибтидой муттаҳид кардани соатҳои дарсии забони модарӣ ва хониш, санъат ва меҳнатро ба миён гузашта ба роҳ монд.**

Усули номбурда бо масъалаи дигар – таълими тафриқа ва дар айни замон бо ҳусусиятҳои фардии хонандагон марбут аст. Таълим имрӯз вазифа мегузорад, ки ҳусусиятҳо ва майлу ҳаваси ҳар хонанда ба назар гирифта, дар рафти омӯзиши ба онҳо муносибати маҳсуси аз дигарон фарқкунанда ҷастӣ ирий гардад. Ҳозир баҳри таъмини инкишофи ҳаматарафаи бачагон фақат мактаб кор намекунад. Бозичаҳои ҳархелаи техникию автоматӣ, қисмҳои конструкторӣ, ки аз онҳо ҷизҳои ғуногун соҳта мешаванд, дар ихтиёри бачагонанд. **Мактабиён дар кори маҳфилҳову баҳшҳои наувиши ширкат меварзанд. Барномаи маҳсуси садо ва симо, кино на диафильмҳо, театру адабиёти бачагона дар хизматанд.**

Оила ба тарбияи фарзандон машӯл аст. **Чекин дараҷаи тарбияи онҳо, инкишофи қобилияти фардии фарзиондон якранг нест.** Оилае ҳаст, ки аз ҳурдӣ ба бачагон мустақилоӣ, интиқомонӣ ва меҳнатро сӣ медиҳад, дар оилаи дигар кӯлакро сарҷону нуз, эрка мекунанд, ки мустақилона кореро анҷом намедиҳад. **Оилаҳое низ вомехӯранд, ки фарзандонро ба ҳоли ҳуд гуюштаанд.** Тарбияи онҳоро ба зиммаи ҳену таборон ё гурӯҳи ҳамсолон монанданд. **Ҳамин шароити ҳархелаи оилавӣ ба он сабаб аст, дар байни кӯлакон фарқияти фарзии куляй ба ҷашм мерасад.** Саъаби ли ари фарқияти фардии кӯлакон дар одобу фаъолияти фикрӣ ба ҳусусиятҳои фаъолияти системӣ асад ва мизоҷи онҳо вобаста мебошанд.

Иебоги ин далелҳоро дар мисоли синифҳои ибтидой дидар метавонем, чунки дониши хонандагон ҳаҷман аз якдигар тафовут порад. Ана ҳамин дараҷаи ҳархелаи инкишофи омӯзиши талабагонро аз тағриби муаллим таълаб карда, бо онҳо гузаронидани ҷорабинҳои маҳсусро меҳоҳад. Дар синиф хонандагон мумкин аст ҳусусиятҳои ҷумумӣ ба ҳамдигар дар одобу дониш монанд дошта бошанд, наисе дар ин бобат ин фарқиятре дар инкишофи психикӣ низ ҷумлаҳои мекунем.

Хусусиятхон фардии хонандагони хурдсол ҳангоми ичрои кори фикрӣ, муомила бо муаллим, дар хислатҳои одоб пайдидор шуда, аз кобилияти корӣ, интизомнокӣ, хушмуомилагӣ ва мавкеи дар синф доштаашон хабардор мекунанд.

Мушоҳида мувофики нақша, мунтазамии он яке аз роҳҳои асосии омӯзиши хусусиятҳои фардии хонандагони хурдсол мебошад. Ин хусусиятҳо ба раванди омӯзиши таъсири мусбат, манғӣ расонда метавонанд ва ё бетараф мешаванд. Барои муайян кардан таъсиррасонӣ ба хонандагон бо волидон сӯҳбат ороста гуфтани лозим аст, ки барои хосил шудани сифатҳои хуб ба фарзандашон чи гуна ёрӣ додан мумкин аст.

Гоҳе барои ислоҳи камбудиҳои фардӣ лозим меояд, ки муаллим ба колективи синф якҷоя кори бисёро ба сомон расонад.

Фаҳмиши дурусти хусусиятҳои психикий ва синну солии хонандагони хурдсол роҳи кори фардии минбаъдаи муаллимиро ба хонанда равшан мегардонад. Азбаски таълими ибтидой ба назар доштани хусусиятҳои умумӣ ва фардии хонандагонро асоси пешрафт медонад, бо ҳамин инкишофи фикрӣ ва ақлониашро ба амал мебарорад.

Ҳамин тавр, оид ба усулҳои таълим хотирнишон менамоем, ки усулҳои таълим дар раванди омӯзиши мудом дар якҷоягӣ амал мекунанд, онҳоро аз ҳамдигар чудо кардан мумкин нест, зеро алоқаи ногусастаний доранд ва ҳамдигарро аз ягон ҷиҳат пурра мегардонанд.

Саволу супоришҳо барои кори мустақилона

1. Кадом қонуниятҳои раванди таълимиро медонед?
2. Усулҳои таълим барои чӣ лозиманд?
3. Талабҳои асосии усули тарбиядихандагии таълимиро эзоҳ дихед?
4. Усули илмӣ ва дастрасии таълим чиро тақозо мекунад?
5. Накши усули шууронагӣ ва фаъолиятнокӣ дар таълим чӣ ҷуна аст?
6. Усули муназзамӣ ва пайдарӣ ба раванди таълим чӣ гуна талабҳо мегузорад?
7. Усули аёният барои таълим чӣ аҳамият дорад?
8. Мустаҳкам азхудкуни донишҳо бо кадом роҳҳо амалий гардонда мешавад?

БОБИ 8

МАЗМУНИ МАЪЛУМОТИ МАКТАБ ВА ТАКОМУЛИ ОН

*Миллат аз нури хирад бинюшавад,
Гар шиносад хешро. эҳё шавад.*

(Бедил)

§25. Мафҳуми мазмуни маълумоти мактаб

Масъалаи мазмуни маълумот дар дидактика яке аз муҳимтаринҳост. Вай дараҷаи тараққиёт донишҳо ва техникаи ҷамъият, сиёсати давлатро инъикос меқунад. Таҳти мафҳуми мазмуни маълумоти мактаб донишҳо, маҳорату малакаҳоеро мефаҳманд, ки дар раванди таълим ҳангоми омӯзиши фанҳои ҷудогона онҳоро хонандагон азбар менамоянд. Фанҳо бошанд, як соҳаи таҷрибаи одамон аст.

Ҳар намуди мактаб мазмуни маълумоти ҳудро дорад, ки барои соҳибмаълумот намудани хонандагон зарур аст. Бо ёрии донишҳо, маҳорату малакаҳои фарогирифтани мазмуни маълумот, ки маҷмӯи ғинҳоро ташкил менамояд, асосҳои ташаккули шаҳсияти баркамол ҷуҷӯшта ҳоҳад шуд. Маданияти шаҳс вобаста ба маълумоти ўст. Маълумоти ибтидой, миёнаи нопурра, миёна, миёнаи маҳсус ва олиро мактабҳо медиҳанд.

Мазмуни маълумоти мактаб одамро ташаккул мелиҳад. Ҷунони Садриддин Айнӣ гуфта буд:

*Мактаб ба ту ёд медиҳад илму адаб,
Мактаб зи ту мебарафд гаму ранҷу тааб.
Як нуктаи муҳтасар зи мактаб гӯjam:
Одам нашавад касе, магар аз мактаб.*

Мазмуни маълумоти мактаб мувоғики имкониятҳои маърифатию синисолӣ ва инкишофи хонандагон интихоб мешавад.

Дар ҳар давру замон ба мазмуни маълумот дигаргуниҳо ворид мешуд ва доҳил мегардад. Тағйиротҳоро ҳуҷҷатҳои давлатии маҳсус муайян месозад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи широн инсонододҳои Қонуни «Дар бораи маориф» 13 июняи соли 1994 «Консепсияи мактаби миллии тоҷик» -ро тасдик намуда буд, ин дар асоси он ба мазмуни маълумоти мактабҳои кишиварамон интихарҳо дароварда шуд. Консепсия ҳуҷҷатест, ки дурнамои

сийсати давлати мустақиламонро дар соҳаи маълумот нинҷон медиҳад. Чунон ки дар консепсия омадааст, минбаъд бо назардошти пешрафги таърихӣ, арзишҳои миллию умумибашарӣ, маънавиёт, ҳуқӯқ ва озодиҳои шахс, ташаккули тафаккури миллӣ мазмуни маълумоти мактаб тағиیر хоҳад ёфт. Тақозои стандарти давлатии маълумот низ ҳамин аст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 июни соли 1997 қарори № 266-ро «Дар бораи тасдики стандарти давлатии маълумоти миёнаи умумӣ» қабул қард. Стандарти (меъри) давлатии маълумот ҳамчун ҳуччати меъёри ҳачми умумии донишҳоро аз фанҳои таълими, талаботро барои ҳосил намудани маҳорату малакаҳо ва ташаккули шахсият муқаррар намудааст. Қарори мазкур ба мазмуни маълумот чунин талабҳоро пешниҳод қардааст:

– нақшай таълими такяғоҳи мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ аз рӯи мазмуни маълумот дар ҳар соли таҳсил ва соҳтори он муайян бошад;

– меъёрҳои маълумоти мактаб ва ҳамаи фанҳои таълим бо мақсади тайёрии маълумоти умумӣ мазмунан мушахҳас нишон дода шавад;

– талаботи давлатиро ба дараҷаи ҳадди ақали маълумоти миёнаи умумӣ ҳар зииаи мактаб (ибтидой, асосӣ ва миёна) ифода намояд.

Дар давоми чанд соли охир дар мактабҳои кишвар омӯзиши фанҳои «Маърифати оиласдорӣ», «Экология», «Асосҳои давлат ва ҳуқӯқ», «Ҳукуқи инсон», «Асосҳои техникии компьютерӣ», «Асосҳои иқтисоди бозоргонӣ» ҷорӣ қарда шуд.

Чунин тағииротҳоро давраи гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ, меъёрҳои байналхалқии маълумот, усуљҳои инсонпарварӣ, демократӣ, тафриқаю ҳамгироӣ, муттасадӣ, пайдарпай талаб мекунанд.

Тағииротҳо нақши фанҳои таълимиро дар раванди маълумот-гирий баланд бардошта, ба инкишофи умумии хонандагон таъсир мебахшад, онҳоро сӯи маданиятнок, маълумотнок, поквиҷдон, адолатпарвар, меҳнатдӯсту ироданок шудан мебарад, ки дар маҷмӯъ асоси инкишофи умумӣ ҳисобида мешаванд. Дониши амиқи фанҳо ҷаҳонбинии хонандагонро васеъ қарда, сифатҳои беҳтарини ахлоқӣ, ватанпарастӣ ва ҳоҳиши меҳнат карданро пайдо мекунонад. Омӯзиши фанҳои риёзӣ, физика, биология, нақшакашӣ,

иүчүм, таърих ва гайрах дар бораи одамон, табиат ва ҷамъият донишҳо медиҳанд ва хонандагонро ба дараҷаи баландтари инкишоф мерасонанд.

Мазмуни маълумоти мактаб ба хонандагон дар бораи истеҳсолот маълумот дода, истифодай олоти меҳнатро то дараҷаи муайян меомӯзонад, то ки ба фаъолияти меҳнатӣ, ба фахмиши техника ва илми замонавӣ завқ дошта бошанд.

Дарсҳо, корҳои берун аз синф ва берун аз мактаб бо намудҳои меҳнати одамон мактабиёнро шинос карда муносибати дурустго ба меҳнат ташаккул медиҳанд. Шиносой бо кори саноат ва қиҷоварӣ кӯмак мерасонад, ки онҳо оид ба қасбу ҳунарҳо тасаввуротҳо наидо намоянд. Фанни таълими меҳнат дар ин бобат аҳамиятиок аст. Ба мазмуни маълумоти мактабӣ пешрафту қашфиётҳои илмию техникӣ, истеҳсолот, фарҳанг, адабиёт бетаъсир намемонад, чунки вазифаи мактаб аз он иборат аст, ки ҳадалимкон хонандагонро ба ҳаёти имрӯза ва меҳнати он омода созад. Бинобар ҳамин анъана гаштааст, ки мазмуни маълумот мунтазам такмил дода шавад, ғанҳои таълим аз донишҳои кӯҳнашудаи барои ҳаёт нодаркор тоза карда, барномаҳои таълимиӣ ва китобҳои дарсии замонавӣ овардида шаванд, ки ба талаботи давру замони нав ҷавобгӯй бошанд.

Мазмуни маълумоти мактаби ибтидой имрӯз ҳам ба он равона карда шудааст, ки хонандагони хурдсол ҳисоб кардану навиштан ва хондандро хуб ёд гиранд. Вазифа гузошта мешавад, ки ба пешрафти минбаъдаи хонандагон шароит фароҳам оварда, ҳифзи саломатӣ ва инкишофи ақлию ҷисмонӣ таъмин шавад, шавқу ҳавасашон ба ҷониш бедор гардад ва одоби муомилаю ҳамкориро бо ҳамсолон донанд. Агар пеш хонандагон бештар қориёна, бо таври механикӣ донишшо аз худ мекарданд, акнун фикр ва кор карда, бошуурана тақкор мекунанду донишҳоро ба хотир мегиранд. Бо ёрии донишҳо дар онҳо ақидаҳо ташаккул ёфтга, ватанпараст, сулҳдӯст, китобдӯст, интизомнок, нисбат ба худ серталаб, ба дигарон меҳрубону ғамхор ва иакӯкор ба камол мерасанд.

Дар мактаби асосӣ ва синфҳои болои мактаби миёна мазмуни ғанҳои таълимиӣ боз амиқтару васеътар шуда, ҳаҷми бештари шимми муосирро фаро мегирад, яъне донишҳои мураккабтар шавад ҳам, маънои онро надорад, ки хонандагон маводро аз худ карда наметавонанд. Баръакс, талабаҳое ҳастанд, ки дар мактаби ибтидой аз асосӣ нағз меконанд, ба таҳсил дар синфҳои болоӣ хубтар тайёр

мешаванд. Онҳо мазмуни фанҳоро бо муваффакият дар синҳои X-ХI ҳам аз ҳуд менамоянд, чунки педагогҳо ва психологҳо мазмуни маълумотро мутобики синну сол ва хусусиятҳои мактабиён интихоб карда мегиранд.

Умуман, ба мазмуни маълумоти мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин талабҳо гузошта шудааст:

1. Мутобиқати мазмуни маълумот бо асосҳои илми мусоир, истеҳсолот ва дарҳости ҷомеаи демократӣ.

2. Ба ҳисобигирии томияту яклухти мазмуни маълумот, ҳамоҳангии фанҳои ҷамъиятию гуманитарӣ бо силсилаи фанҳои табиию риёй.

3. Соҳтори умумии мазмуни маълумот бо назардошти инкишофи қобилиятҳои гуногуни талабагон, донишҷӯён ва хусусиятҳои синну сол.

4. Ба ҳисоб гирифтани аҳамияти назариявию амалии мазмуни маълумот.

5. Ҳамгирой ва тафриқаи мазмуни маълумот.

6. Ҷанбаи гуманистӣ ва ҳудшиносии миллӣ доштани маълумот.

7. Тагӣирпазирии маълумот дар робита ба дигар шудани дарҳости ҷомеа, инкишофи илму техника, тафаккур ва таъсири мутакобилай шаклу мазмуни маълумот.

8. Инкишофлазирии мазмуни маълумот.

9. Таъсири маълумот ба инкишофи мутапосиби мадании талабаҳо ва донишҷӯён.

10. Таъсири маълумот ба интихоби касб.

11. Мувоғикати вакти ҷудокардаи таълим бо мазмуни маълумот.

12. Ба ҳисоб гирифтани таҷрибаи байналхалқии мураттаб соҳтани мазмуни маълумот⁹.

Дар хотимаи мавзӯъ ёдовар мешавем, ки мазмуни маълумот дар се ҳуҷҷати асосӣ – нақшай таълим, барномаҳои таълимиӣ ва қитобҳои дарсӣ ифода меёбад, ки ҳар қадом аз тарафи Вазорати маориф тасдиқ карда мешавад ва онҳо ба талаботи стандарти давлатӣ мутобиқ мебошанд.

§26. Нақшай таълимӣ

Нақшай таълим ҳучҷати асосии давлатист, ки раванди таълимро дар мактаб ба тартиб меоварад ва номгӯи фанҳои таълим, миқдори ҳафтаини соатҳоро барои омӯзиши фанҳо ва машгулиятҳои интихобӣ дар алоҳидагии муайян нишон медиҳад.

Нақшай таълим мазмуни маълумотро мутобики талаботи стандарти (меъёри) давлатии маълумот ҷорӣ мекунонад, чунки дар шароити имрӯза таълимгоҳҳои гуногун бо равияю тамоилҳо мактабҳои маълумоти умумӣ, гимназия, лизтсей, коллеҷ, мактабҳои муаллифию ҳусусӣ ва ғайраҳо арзи ҳастӣ намуданд. Ҳамаи таълимгоҳҳо новобаста ба номашон бояд ба ҳатмкунандагон маълумоти пурарзиш ва ҳачмашон якхела диханд, ки ба стандарти давлатӣ мувофиқат дошта бошад. Таълимгоҳҳо аксар аз рӯи мақсади муайян барномаҳои таълимӣ мураттаб месозанд, ки мазмуни маълумотро васею амиқ намоянд ҳам, онҳо ҳаргиз кам ё ихтиisor намекунанд, зеро стандарти маълумот зинаи бехтарини ҳадди ақали маълумот мебошаду дар ҳудуди давлати Тоҷикистон амал мекунад.

То соҳибистиқпол шудани Тоҷикистон (соли 1991) мактабҳои мо аз рӯи нақшай таълимии Русия кор мебурланд.

Акнун мактаби миллӣ таъсис ёфт. Талаботи ҳамин мактаб буд, ки Вазорати маорифи ҷумҳурӣ солҳои 1994, 2000 ва 2002 ба нақшай таълимии мактабҳои таҳсилоти умумӣ дигаргунҳо ларовард. Дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004 №291 «Нақшай татбиқи ислоҳоти соҳаи маориф барои солҳои 2004-2009» аз оғози соли таҳсили 2004-2005 мактабҳо аз рӯи нақшай таълимии замонавии нав ба кор шурӯй намуданд. Аljҳол ҳамаи намудҳои мактабҳои таҳсилоти умумӣ, новобаста аз забони таҳсил, шакли моликият ва тобеият тибқи ҳамин нақша фаъолияташонро ба роҳ мондаанд.

Дар таърихи мактабу маорифи кишварҳо ду хели нақшай таълимро дучор омадан мумкин аст. Якум, нақшай таълимии фаниӣ, ки дар ташкили раванди таълим фанҳои заруриро бо миқдори соатҳо равшан муайян мекунад ва дуюм, нақшай таълимии комплексӣ, ки вобаста ба мавсими фаслҳои сол корҳои бо онҳо алоқамандро меомӯзанд.

Дар Тоҷикистон нақшай таълимии нусханоки фаниӣ истифода менавад.

Нақшай таълимро омӯхта соҳтори соли таҳсил, давомияти он, микдори соатҳои барои чорякҳо ва соли таҳсил чудо шударо ҳисоб карда баровардан мушкилие надорад.

Нақшай таълим инчунин номгӯи имтиҳонҳои аз синф ба синф гузаронӣ ва хатмкуниро мувофиқи равияҳо муайян кардааст.

Маъмурияти мактабҳо вазифадоранд, ки иҷрои талаботи пешниҳодкардаи нақшай таълимро таъмин намоянд.

Ҳамин тавр, нақшай таълим хучҷати муҳими мактаб буда, дар асоси он раванди таълим ба роҳ монда ҳоҳад шуд.

Ду нусхаи нақшай таълимро ҳамчун намуна меорем, ки дар асоси нишондодҳои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004 №291 таҳия гардидааст:

**Нақшай таълими тақиғоҳии мактабҳои маълумоти
умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

№	Гурӯҳи фаниҳо	Синфҳо ва соатҳон ҳафтанина										
		Ибтидой				Ибтидой				Миёна		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Филология	10	12	13	12	10	10	9	8	8	11	11
2	Ҷамъиятишиносӣ					3	3	4	4	6	4	4
3	Риёзиёт	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3
4	Табииӣ					2	2	4	6	10	8	7
5	Санъат	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-
6	Технология					2	2	2	4	4	3	3
7	Тарбияи ҷисмонӣ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Омодагии лиғон ҳарбӣ										2	2
Ҷамъ дар синфҳо	Тоҷикӣ	19	21	22	23	26	28	30	32	32	33	33
	Русӣ	19	21	20	21	26	28	30	32	32	30	30
	ӯзбекӣ, қирғизӣ, туркманиӣ	19	23	24	25	28	30	32	34	34	33	33

**Накшай таълими синфҳои ибтидой (1 - 4) мактабҳои
асосӣ ва миёнаи умумӣ барои синфҳои тоҷикӣ**

№	Фанни таълим	Синфҳо			
		1	2	3	4
1.	Забони модарӣ	10	8	7	6
2.	Алифбои ниёғон			2	2
3.	Забони русӣ		2	2	2
4.	Забони хориҷӣ		2	2	2
5.	Математика	4	4	4	4
6.	Табииатшиноси				2
7.	Санъат ва меҳнат	2	2	2	2
8.	Сурӯд ва мусикӣ	1	1	1	1
9.	Тарбияи ҷисмонӣ	2	2	2	2
Ҷамъ		19	21	22	23

§27. Барномаҳои таълим

Барномаи таълим ҳам ҳуҷҷати давлатиест, ки дар он мазмуни фанни омӯзишаш дар накшай таълим ҷойдошта кушода дода мешавад. Он аз тарафи Вазорати маориф тасдиқ мегардад. Дар барнома мақсаду вазифаҳои таълими фан, мазмуни муҳтасари фанни таълими ҷаҳонӣ ва тарзи ташкили кори таълим, талабҳо ба дониш, маҳорату малакаҳои хонандагон шарҳу эзоҳ меёбанд. Ҳар барнома бо мактуби эзоҳӣ ё тавзехот оғоз мешавад. Мактуб вазифаҳои таълими фан, роҳҳою усуљҳои иҷрои барномаро ба муаллим нишон месдиҳад. Барнома дастурамали муаллим дар давоми омӯзини фан мебошад.

Дар барнома номгӯи бобҳо, мавзӯъ ва мавзӯъчаҳои фанни таълим ва микдори соатҳои чудошуда барои омӯзиши онҳо оварда мешавад, яъне тақсими соатҳои умумиро ба бобҳою мавзӯъҳо барнома муайян мекунад. Дар барнома инчунин қайд мегардад, ки нас аз омӯзиши мавзӯъ ҷой гуна корҳои амалий, лабораторӣ ва манигулиятаҳои берун аз синф гузаронидан лозим аст.

Бо ҳамин барнома ҳаҷми дониши хонандагонро мушаххас мегардонад, ки онҳо бояд ҷиҳо донаанд ва қадом корҳоро иҷро карда ғавонанд.

Муррагиби барнома дар охири он номгӯи адабиёти даркорӣ ва иҷтимоӣ, ки барои донишандӯзӣ аҳамият доранд, оварда шабакат менамояд.

Барномаи синфҳои ибтидой, ки аз ҳамаи фанҳои таълим дар шакли як қигобчай маҳсус нашр мешавад, дастраси муаллимони хонандагони хурдсоланд. Барнома ба талабҳои усулҳои таълим ҷавобгӯй буда, бо назардошти ҳусусиятҳои психологию педагогӣ ва инкишифи синнусолии хонандагон тартиб дода шудааст.

Дар мураттабсозии барномаҳои таълим ду тарзи корбари – мунтазам ва контентрикӣ фарқ карда мешавад. Агар ба маводи барномавӣ дар ҳар синф бобҳо ва мавзӯъҳои нав ворид карда шавад, тарзи мунтазам номида мешавад. Ин тарзи барномасозӣ вақтро сарфа менамояд, яъне хонандагон ба омӯзиши як мавзӯъ бори дигар барнамегарданд. Муаллим як маротиба мавзӯъро мегузард ва лозим донад минбаъд, агар хонандагон дар фахмидани мавзӯъҳои нав душворӣ қашанд, бо онҳо сӯҳбат ё машгулияти иловагӣ ташкил мекунад. Дар таълими фанни риёзиёти синфҳои I–IVтарзи мунтазами барномасозӣ мушоҳида мегардад. Хонандагони ин синфҳо асосан амалҳои арифметикиро меомӯзанд, вале мавод үнсурҳои геометрия ва аліебарро фаро гирифтааст. Дар синфҳои мактаби асосӣ ва миёна барномаи риёзиёт мурakkab шуда, фанҳои геометрия, алгебра ва тригонометрия чун фанҳои ҷудогона таълим дода мешавад.

Агар дар маводи барномавӣ баъзе бобҳо ва мавзӯъҳо ё худи фанни таълим дар синфҳои минбаъда такрор гардад, тарзи барномасозии консентрикӣ меноманд. Масалан, оид ба исм. феъл. сифат дар талабагон тасаввуротҳо пайдо мекунанд, аммо дар синфҳои болой боз дар бораи ҳамин ҳиссаҳои нутқ донишҳои науву тоза мегиранд. Камбудии тарзи консентрикӣ дар он аст, ки ба омӯзиши мавзӯъ вақти зиёд меравад.

Омӯзиши маводи барномавии фанҳои алоҳида дар синфҳои ибтидой – риёзиёт, забони модарӣ, табиатшиносӣ, санъат ва меҳнат, суруд ва мусиқӣ, тарбияи ҷисмонӣ хонандагонро ба таҳсил дар синфҳои болой омода ҳоҳад кард.

Дар таълими як фан ҳоло дар синфҳои болоии мактабҳо барномаҳои гуногуниусха истифода шуданаинон мумкин аст. Мураттибон набояд барномаҳоро камбор ё сербор созанд. Барномаи таълим аз қадом фан набошад, барои қадом намуди мактаб набошад, ҳатман бояд стандарти давлатии маълумотро ба асос гирад.

Ҳамин тавр, муаллимонро лозим аст, ки барномаи таълимиро аз фанни ҳуд ҳамаҷониба омӯхта, роҳҳои иҷрои он, самаранокии онро ҷустуҷӯ намоянд. Ҳусусан омӯзиши барнома ба муаллими

синфҳои ибтидой зарур аст, чунки ўз фанҳои бисёр дарс мегӯяду ҳар барномаи фан мақсаду вазифаҳои маҳсус пеш мегузорад.

§28. Китобҳои дарсӣ

Дар китоби дарсӣ мазмуни фанни омӯзиш мунъакис мегардад, ки барномаи таълим онро муайян намудааст. Китоби дарсии цурмазмун ва сифатнок ба дараҷаи азхудкуни донишҳо таъсир мекунад.

Аз китоби дарсӣ муаллимон ва хонандагон ҳамчун воситаи таълим истифода мебаранд. Муаллим аз рӯи китоби дарсӣ дар синф дарс мегӯяд ва шогирдон дар рафти хонишу кори мустакилона асосҳои илмро меомӯзанд.

Китобҳои дарсии таълифкардаи Я. А. Коменский, К.Д. Ушинский ва бисёр дигарон ҳанӯз ҳам қадру қиммати ҳудро гум накардаанд.

Солҳои 20-уми асри гузашта Сайдризо Ализода барои мактабҳои тоҷикӣ «Китоби нахустин»-ро эҷод карда, дастраси хонандагон кардааст. Ин олими шаҳир муаллифи аввалини сарфу нахви забони тоҷикӣ низ буд.

Дар Тоҷикистон китоби дарсии Ҳилол Каримов «Алифбо» беш аз 50 маротиба нашр гардидааст, ки чанд насли тоҷикон аз он савод меомӯхтанд.

Солҳост, ки шогирдони синфи ибтидой соли аввали таҳсил аз китоби дарсии «Алифбо», ки муаллифаи М. Лутфуллоев мебошанд, хондану навиштанро ёд мегиранд. Аз гуфтаҳои боло ҳулосае бармеояд, ки китоби дарсии хуб муддатҳои тӯлонӣ ба мактабиён хизмат карда метавонад ва маводи он дер гоҳ аз хотир намеравад.

Китоби дарсии хуб сифатҳои зеринро дорост:

- шавӯқу рагбати шогирдонро ба илму дониш бедор ва бештар мегардонад;

- роҳ ва ҳаракати анҷӯхтани донишу малакаашро пас аз мактаб, яъне дар давоми тамоми умр ёд медиҳад;

- фикру андеша рондан, ҳулособарориро меомӯзонад;

- барои томияти фаъолияти мунтазами таълимӣ ва мақсаднокии талабаҳо ҳам дар синф ва ҳам дар хона накш мебозад;

- чӣ муаллим ва чӣ талабаҳо аз он қаноатманд мебошанд.

Ба китоби дарсии синфҳои ибтидой чунин талабҳо пешниҳол карда мешавад:

1. Китоби дарсӣ бо барномаи таълим мувоғиқат кунад ва ба ташаботи стандарти давлатии маълумот пурра ҷавобгӯ бонад.

2. Дар китоби дарсӣ асосҳои илм, қоида, конунҳо, мағҳумҳо, далелҳо возеҳ ва мушаҳҳас баён ёфта бошанд, бо ҳарфҳои банур ҷудо карда шаванд.

3. Талабаҳоро ба ҳаётдӯстӣ, фаъолияти эҷодӣ ва боварӣ доштан ба нерӯи зехни худ ҳидоят намоянд.

4. Барои тақрору кори мустақилона ба ҳонанда саволу супоришҳо, машқҳо дошта бошанд.

5. Мазмуни китоби дарсӣ, матну машқҳо бо забони оммафаҳм навишта шаванд.

6. Китоби дарсӣ бо расму нақшаҳо, ҷадвалҳо ҷиҳозонида шуда бошанд.

7. Китоби дарсӣ зоҳирان зебо, ранга ва ҷолиби дикқат бошад ва бо қоғази сифатноку муқовай бадошт чоп шавад.

8. Ҳарфҳои китоби дарсӣ бо назардонити қобилияту суръати ҳониши ҳонандагон истифода гардад.

Барои мактабҳо аз як фанни таълим чанд нусхай китоби дарсӣ нашр шуданаш мумкин аст, ки дар онҳо мавзӯи барномаи таълим бо тарзи нав, бо мисолу исботҳои дигар баён гарданд. Муаллим қобилияту ҳусусиятҳои шогирдони синфро ба назар гирифта метавонад бо салоҳиди худ яке аз китобҳои дарсиро интиҳоб намуда аз рӯи он раванди таълимро пеш барад.

Як нуқтаро бояд ба муаллимони синфҳои ибтидой ёдрас қард, ки азбаски ҳонандагони хурдсол тарзу усулҳои истифодай китобҳои дарсиро нағз намедонанд, ҳодисаҳои эҳтиёт накарданни китобҳои дарсӣ ба ҷашм мерасад. Аз ҳамин сабаб лозим аст, ки ба масъалаи нигоҳдории китобҳои дарсӣ бештар эътибор зоҳир намоянд, то ки китобҳо солҳои дуру дароз ба мактабиён хизмат кунанд, чунки бе китоби дарсӣ сифати кори таълимро ба дараҷаи дилҳоҳ баланд бардоштани имконнопазир мебошад.

Ҳамин тавр, нақшай таълим, барномаҳои таълим, китоби дарсӣ ва дастурҳои методӣ ба муаллим кӯмак менамоянд, ки корашро мувофиқи мақсад ташкил намуда ба нақша ҷарорад, онро дар мӯҳҳати муайян амалий гардонад ва қаблан натиҷаҳои фаъолияташро бубинад.

§29. Мазмуни таълими кӯдакони болаёқат

Дар солҳои Истиклюлияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи дарёфт ва таълими кӯдакони болаёқат дикқату эътибори маҳсус дода мешавад.

Дар давраи шӯрави нақшаву барномаҳои таълимии якранга садди роҳи пешрафти кӯдакони болаёқат – истеъодонок мегардид.

Пайдоиши мактаби миллӣ ба инкишофи кӯдакони болаёқат ва гаълими онҳо шароит фароҳам намуд. Нақшаву барномаҳои якранга аз байн бурда, ба ҷои онҳо таълими тафриқавӣ – фардӣ ҷорӣ карда шуд. Дар шаҳру ноҳияҳои қишивар мактабҳои нав – литсейҳо, гимназияҳо, коллеҷҳо, муассисаҳои интернатӣ барои кӯдакони болаёқат пайдо шуданд, ки мундариҷаи услугҳои таълим ва маълумотро дигаргун сохта, аз рӯи нақшаҳои гуногуни таълими амал менамоянд. Ҳамин мактабҳои типи нав замина ба вучуд овард, ки ҳар кӯдак сарфи назар аз синну сол лаёқатмандию истеъоди хешро зоҳир намуда чун шахсият инкишоф ёбад. Дар ин мактабҳо шавқи хонандагон ба дониш афзун карда, маҳорату малакаҳои мустакилона фикр кардан, озодона баён кардани муносибаташон нисбати қонунҳои табиат ва ҳодисаҳои ҷамъияти ташаккул дода мешавад. Дар ҷумҳурӣ тезъоди ҷунин мактабҳо ва хонандагони онҳо сол аз сол меафзояд.

Соли 1995 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе литсей-интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони болаёқат кушода шудааст, ки аз рӯи се равия – ҷамъияти-гуманистарӣ, табии-риёзӣ ва кимиё-биология таълимиро пеш мебарад. Литсей-интернати ҷумҳуриявӣ бо мактабҳои олий, Академияи улуми Ҷумҳурӣ ва Академияи ҳурди илмҳо ҳамкорӣ дорад.

Дар назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ. Ш. Ҷӯраев литсей, дар назди Донишгоҳи технологӣ гимназия кӯдакони болаёқатро таълиму тарбия медиҳанд.

Ба мактабҳои типии нав, ки қариб дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таъсис дода шудаанд, ба таҳсил асосан кӯдакони болаёқат ҷалб карда мешаванд. Ҷунин бачагон дар ҳар давру замон дар синфҳо ва мактабҳо бисёр буданд. Аз таъриҳи маълум аст, ки Рӯдакӣ дар 7-солагӣ «Куръон»-ро аз бар кардаву Мирзо Абдулқодири Ҷедил дар 10-солагӣ шеър эҷод мекард. Имрӯзҳо хонандагон бо дониш, қобилияти хеш устодонро ба ҳайрат меоваранд.

Тазаккур бояд дод, ки алломатҳои қобилияту лаёқат дар муассисаҳои томактабӣ, ҳангоми таҳсил дар синфҳои ибтидой ва балъдтар дар мактаби асосӣ ва миёна зуҳур мегарданд. Муаллимон ҳангоми кору мушоҳида бо талабагон ақлу заковат ва майлу ҳаваси фавқуллодаи шогирдонро ба ҳисоб мегиранд, ҳадалимкон ба тарбияву инкишофи онҳо ғамҳориҳо мекунанд.

Муаллимон метавонанд, пеш аз ҳама, рагбати ҷунин бачагонро нисбати истеъодашон бедор намоянд ва афзун гардонанд, ҳаргиз

таънаю пиchinги нисбаташон раво набинанд («Ту, духон, магар шиоир мешавй?»), дар алоқамандӣ бо маводи гаълим доир ба соҳаи майлдоштai бачагон хондану корҳои иловагиро маслиҳат диханд, ба кори маҳфилҳо, озмунҳои соҳавӣ ҷалб созанд, ба волидон, дар бораи исгеъдоди фарзандонашон ва пешомади неки онҳо сӯхбатҳо гузаронанд.

Муаллимон бояд хусусиятҳои зеринро, ки ба бачагони лаёкатманд хос мебошанд, донанд: онҳо басо фаъол мешаванд, нисбати ҳамсолонашон серкору сергараддуанд, барои иҷрои мақсади пешгузоштai худ мекӯшанд, хонишро дӯст медоранд ва аз он ҳаловат мебаранд, кори мустақилоаро бо сифати баланд иҷро менамоянд, ба ҳодисаву воеаҳо эътибори маҳсус медиҳанд, ба муаллимон саволҳо дода ҷавобашро бодикқат мешунаванд, иҷрои вазифаҳои масъалаҳои душворро меписанданд.

Педагогҳо ва психологҳо кӯдакони болаёкатро ба се гурӯҳ чудо мекунанд. Ба гурӯҳи якум кӯдаконе доҳил мешаванд, ки суръати тараккиёти фикриашон тез буда, бо нерӯи ақлӣ аз дигарон афзалиятҳо доранд. Ба гурӯҳи дуюм кӯдаконе доҳил мешаванд, ки кобилияташон дар азхудкунни фанҳои ҷудогона ба назар мерасанд. Гурӯҳи сеюм кӯдаконеро лар бар мегирад, ки дорои имконияти лаёкат мебошанд, яъне хотираи гайриоддӣ, ҳаёлоти бой, мушоҳидакории маҳсус доранд. Ба ҳар қадоми гурӯҳҳои зикрнуда тарзу услубҳои маҳсуси кор тавсия дода мешавад. Баъзан кӯдакони болаёқати гурӯҳи якум ба синфҳои болоӣ гузаронида мешаванд, баъзан барояшон синфҳои маҳсус ташкил дода мешавад ё омӯзиши фанҳои муайян бо онҳо аз рӯи барномаҳои маҳсус ба роҳ монда ҳоҳад шуд.

Барои гурӯҳи дуюми бачаҳо таълими тафриқавӣ ва тамоилий вучуд дорад, ки фанҳои алоҳидаро амиқ таълим медиҳанд.

Ба гурӯҳи сеюми кӯдакони болаёқат фароҳам овардани шароит, ҳуҷидоракунӣ зарур аст, барояшон мухити хуби ҳамдигарфаҳмию ҳамкорӣ бо волидон, ҳамсолон ва муаллимон лозим, то ҳудро чун шахсони болаёқату дорои имкониятҳои ақлии зӯр ҳис намоянд ва ба ҷустуҷӯҳои нав илҳом бигиранд.

Азбаски дар мактабҳои типи нав кӯдакони лаёкатманд меҳонанд, дар таълими онҳо истифодаи усуљҳои пештараи кӯҳна ҷоиз нест, чунки усуљҳои кӯҳна дошишро дар шакли тайёр пешниҳод менамояд ва доираи фикру андешарониро маҳдуду танг месозад.

Алхол намояндагони дидактика, психология, муаллимони пешқадам роҳу усулҳои вусъати инкишофи фикриро чустучӯ мекунанд. Баҳри ичрои ин мақсад, бе шакку шубҳа, услуби таълими проблемавӣ ва нусхаҳои он айни муддао мебошад, ки бо усулҳои проблемавӣ баён кардани донишҳо, ба таври чустучӯҳои амалий ва тадқиқот азхудкунни донишро пешниҳод мекунад.

Хукумати чумхурӣ ба ҷалби хонандагони болаёқат ба таҳсил аксаран аз оилаҳои камбизоати ҳамаи шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ эътибори қалон медиҳад. Вазорати маорифи чумхурӣ дар асоси «Консепсияи мактаби миллӣ» низомномаи ташхис ва муайян кардани меъёрҳои лаёқатмандии қӯдаконро таҳия намудааст, ки дар он талабҳои муҳимтарин ба муайян кардани мағҳуми лаёқатмандӣ, меъёрҳои муайянсозӣ ва шартҳои ташаккули он баён гаштаанд.

Ҳамин тавр, таълими бачагони болаёқат эътибори маҳсус меҳоҳад ва дар ташкили ин кор муаллимони нақши муҳиме мебозанд. Онҳо самтҳои қобилияту лаёқати шогирдонро муайян карда ба тарбияи майту ҳавасашон шугл меваrzанд. Истеъододро, ки дараҷаи баланди қобилият мебошад, дар қӯдакон пайдо мекунонанд, ҳарчанд истифодаи ин истилоҳ нисбӣ аст. Таълимгоҳҳои типи наъ воситаи тавонони таълими бачагони болаёқат эътироф гаштаанд, ки муаллимони онҳо услубҳои замонавии омӯзиш, таълими проблемавӣ ва тафриқаро дар ин бобат васеъ истифода мебаранд.

Саволу супоришҳо барои кори мустақилона

- 1 Сабабҳои асосии тақмили мазмуни маълумот дар чист? Фанни таълим бо илм чӣ муносибате дорад?
- 2 Нақшай таълим ва барномаҳо аз ҳамдигар чӣ тағовут доранд?
- 3 Вобастагии барномаи таълим ва китоби дарсиро эзоҳ дихед.
- 4 Талабҳои асосӣ ба китобҳои дарсии мактабҳои ибтидоиро асосионк намоед.
- 5 Сифатҳои китоби дарсии хубро баён кунед. Ба фикратон қадом китобҳои дарсии синфи ибтидой хуб мебошанд?
- 6 Ҳусусиятҳои қӯдакони болаёқатро помбар намоед.
- 7 Барои чӣ дар таълими қӯдакони болаёқат ба ҷои барномаҳои якранга барномаҳои ҳархела ва мактабҳои нави таълими тафриқавӣ – фардӣ ба вуҷуд оварда шуданд?

БОБИ 9. УСЛУБХОИ ТАЪЛИМ ВА ТАСНИФИ ОНҲО

*Агар ҳоҳӣ, ки дар дилҳо маҳбуб бошӣ
ва мардумон аз ту нуфур надошта
бошанд, сухан бар муроди мардумон гӯй.
(Унсуралмаолии Кайковус)*

§30. Мафҳуми услуби таълим

Муаллимон дар давоми кори таълим ҳамеша кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки шогирдон донишҳоро амиқу хубтар аз ҳуд намоянд. Онҳо роҳу воситаҳои навро дар рағти фаъолияти ҳуд ёфта истифода мекунанд ва ба ичрои мақсаду вазифаҳои таълим ноил мегарданд. Ҳамин шакли азхудкуни назариявӣ ва амалии маводи таълимро услуг нишон медиҳад.

Пешрафти таълим ба интиҳоби метод вобастагӣ дорад, Чунки маводро хонанда танҳо дар шакли муайянӣ фаъолияти назариявию амалӣ (сӯҳбат, кор ё мушоҳидай бевосита ва гайраҳо) аз ҳуд карда метавонад, ки ин шакл услугби таълим аст. Услуб маъниои калимаи юнонии «методос»-ро ифода мекунад, ки роҳи донишгирӣ (назария ва омӯзиш) гуфтан аст.

Роҳи фаъолияти маърифатии муаллиму тадаббаҳо, ки бо тарзу воситаҳои таълим дониш гирифта, маҳорату малакаҳо ҳосил мекарданд ва доираи назару вусъати қобилияти фикрии хонандагон ташаккул меёбад, услугби таълим номида мешавад. Мазмуни маълумот, ки дар қитоби дарсӣ дарҷ гаштааст, бо ёрии методҳо ба мактабиён омӯзонида ҳоҳад шуд.

Услуби таълим ду тараф дорад. Яке зоҳирӣ, ки онро бевосита мушоҳида кардан мумкин ва дигаре ботинӣ, ки мушоҳидааш душвору ноаён мебошад. Тарафи аввал ин амалҳои пайдарпаи муаллим ва пайравии хонандагон ба ўст. Мисол меорем. Шарҳи даҳонии муаллим доимо аз рӯи нақша ва низоми муайян мешавад. Амалҳои ҷавобии хонандагон низ ба ҳамин низом ҳамоҳанг ҳоҳад шуд. Тарафи дуюм, ҳолати ботинии хонанда, дараҷаи фаъолиятиюкӣ ва тарзи азхудкуни мавод аст, ки бо методи кори муаллим пурра якхела нест. Хонанда бо тарзи хеш фикр мекунад, вале чунон ки муаллим ёд додаст, азхудкунӣ пурра намешавад. Бинобар ҳамин дараҷаҳои азхудкуни ҳархела лар байни хонандагон ба назар айён мегардал.

Муаллим ҳангоми тайёрӣ ба дарс тарзи кор, пайдарпзии амалиёти худро ба хонандагон фикр карда мебарояд. Ба назар мегирад, ки дар ҷавоби онҳо хонандагон чӣ гуна фикрҳо, ҳаракатҳо, муҳокимароњҳо пайдо мекунанд. Муаллим бо тарзи дарсдихии ҳуд на фақат мазмуни навро медиҳад, балки ба фаъолияти ҷонишигириашон роҳбарӣ ҳам мекунад. Ҳамин тарафи ботинии услуби таълим душвор буда, аз муаллим ҳаматарафа донистани имкониятҳои синну солии азхудкуни донишҳоро аз тарафи хонандагон талаб менамояд.

Дар масъалаи таҳқики услуби таълим ақидаҳои гуногуни оғизмонро дучор меоем. Бархе аз олимон услуби таълимро ба фаъолияти муаллим ва қисми дигарашон ба фаъолияти талабаҳо алоқаманд медонанд. Чунин ҷудокунӣ ба манфиати кор нест, ҷониши дар раванди таълим ҳам дарсдихии муаллим ва ҳам хониши талабагои зич алоқаманд буда, аз ҳамдигар ҷудонопазиранд.

Норасоиҳои услуби кори муаллимро ислоҳ намудан душвор нест, ҷониши онҳо ба ҷашм менамоянд, вали шаклҳои нодурусти азхудкуни мазмунро аз тарафи талабаҳо дуруст кардан вазнинтар аст, зеро ба ҷашми муаллим аёй наменамоянд, кам зоҳир мегарданд. Ҳар муаллим услуби худро дорад гуфтан фикри маъмуле байни омӯзгорон ҳаст. Ин дуруст. Баъзе аз муаллимон як ё якчанд услубҳоро бештар дар дарсхояшон кор фармуда мегардонанд. Дар барабари ин услуби ҳар фанни таълим гуногун аст. Услубҳои таълими риёзиёт, услубҳои таълими синфҳои ибтидой, услубҳои дарсдихии суруд ва гайраҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Услубҳои таълим бо мақсади таълим-инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсият ва мазмуни маълумоти мактаб вобастагӣ дорад.

Инҷупин услубҳои таълим ба ҳусусиятҳои психологӣ ва синнисолии хонандагон алоқаманд мебошад. Дар синфи якум, масашан, услубҳое истифода мегарданд, ки инкишофи тафаккури абстрактиро дар алоқамандӣ бо таҷрибаи хонандагон таъмин карда тавонанд.

Услубҳои таълим бо ҳусусиятҳои анатомӣ-физиологии узвҳои ҷалани хонандагон алоқаманд буда, қобилияти корӣ, мондашавӣ, ҳоссиятҳои системи асаб ва гайраро ба назар мегирад.

Интихоби услубҳои таълим ба таъминоти моддӣ-техникии мактаб низ робита дорад. Муаллим ҳангоми интихоби услуб бояди ҷонид, ки имконияти истифодаи қадом воситаҳои техникий мавзӯа буда.

Услуби таълим ба мактаб, ба тачрибаи кори муаллимон низ алоқаманд аст. Дар мактаби пешкадам услугҳои гуногуни таълимро истифода мебаранд, муаллимони соҳибтаҷриба он услугҳоро хуб месдананду кай ва чӣ тавр фоида бурданашонро мефаҳманд. Таҷрибаи чунин муаллимон омӯхта дастраси ӯзгарон гардонда мешавад.

Тазаккур бояд дол, ки тағовути байнӣ тарзу (приём) воситаҳои таълимро донистану фаҳмиданни муаллимони оянда шарт аст.

Зери мағҳуми воситаи таълим маводеро бояд фаҳмид, ки аз он муаллиму талабагон барои ба даст овардани ягон натиҷаи кори таълим истифода мебаранд. Ба воситаҳои таълим матнҳо, саволҳо, ҷумлаҳо, қалимаҳо, мисолу масъалаҳо, воситаҳои аёни маводи дилактикий, воситаҳои техникӣ, компютерӣ доҳил мешаванд. Китоби дарсӣ ҳам аз муҳимтарин воситаҳост. Тарзҳои таълим гуфта техникаи истифодаи ин ё он воситаи таълимро меноманд¹⁰. Тарзҳои таълим хеле сершумору фаровон буда, интиҳоби онҳо ба услуг ва воситаҳои таълим вобаста мебошад. Аз ҳамин чоست, ки услугҳои таълимро иборат аз гурӯҳҳои зиёди тарзҳои таълим мешуморанд. Онҳо ба иҷрои вазифаҳои хизмат мекунанд, ки дар назди услугби таълим гузошта шудаанд.

Дигар он ки бо ёрии услуг мактабиён бо мазмунни умумии маводи таълими шинос гарданд, бо ёрии тарзҳои таълим ва тарафҳои ҷудогонаи мавзӯро анику ҳаматарафа сарфаҳм мераванд.

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки як тарзи таълим мумкин ба ҷандин услугҳои таълим шомил бошад.

§31. Талабҳо ба услубҳои таълим

Талабот ба услубҳои таълим дар ҳар давру замон ҳар хел аст. Дар Шарқи кӯҳан, ки яке аз мардумони қадими он тоҷикон мебошанд, дар бобати таълими насли наврас дар давоми асрҳо таҷрибаҳо андӯхтаанд.

Таассуфовар аст, ки ин таҷриба то имрӯз ҳаматарафа омӯхта нашудааст. Муҳакқиқон муайян кардаанд, ки мударрисону муаллимони мактабҳо ба қадомин роҳу усулҳо олимону шоирони оламшумули миллатамонро таълим дода буданд. Маълум аст, ки дар мадрасаву мактабҳои пешазинқилобӣ услугу равияҳои анъанавии таълим вутӯд дошт. Ҷарҳости равияни анъанавӣ муҳтасарон ҳамин буд, ки муаллим мегӯфт: Ман мегӯям, ту мешунавӣ, ту тақрор

мекунӣ, ман дониш медиҳам, ту қабул мекунӣ. Фаъолияти муаллим ва талаба дар ҳамин ҳолат маҳдуд буд.

Баъд аз пайдоиши педагогика ва дидактикаи тоҷик, ташаккули мактаби миллӣ, ки самара ва шарофати истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, талаба ба услубҳои таълим, кори муаллиму хонандай мактаб ба таври куллӣ дигаргун гашт.

Имрӯз дар замони тараққиёти бе мислу монанди илму техника ҳаст ба сар мебарем. Дар кори таълим ҳам ҷустуҷӯи услубҳои нашарин идома дорад ва услубҳои анъанавии таълим такмилу таҳқим ёфта, услубҳои нав ҷорӣ мегардад. Аҳамияти услубҳо дар раванди таълим торафт меафзояд. Аз ҳамин лиҳозе услубҳо низ бештар мегардад, торафт меафзояд. Бинобар ин талабот ба услубҳо низ бештар мегардад, ки онҳоро як – як баён мекунем:

1. Услуб бояд асоси илмӣ дошта бошад ва комёбихои улуми таълиму тарбия, психологияю таҷрибаи пешӯдами муаллимон ва таълимгоҳҳоро ба назар гирад.

2. Услуб мақсаднок аст ва ба иҷрои вазифаҳои таълим равона карда мешавад.

Таълиму тарбияи миллӣ ва умумибашарие, ки мактабамон ба поситай мазмуни маълумот ба амал мебарорад, бе услубҳои таълим иҷро наҳоҳад гашт. Ҳамин услубҳо ба инкишофи хонандагон, ташаккули майлу рағбат, ақидаҳои онҳо таъсир мебахшад.

3. Дастрасии усул ҳеле мухим аст, чунки имкониятҳои психология-педагогии инкишофи хонандагонро мадди назар дошта, мутобиқи он кори таълимро ба роҳ мемонад, яъне на танҳо дараҷаи дошинифоҳмии имрӯза, балки қобилияти минбаъдаи фаҳмиши хонандагонро низ аз эътибор дур намекунад.

4. Услуб бояд самарабахш бошад.

Муаллим услуби таълимро ба кор бурда азхудкунни мустаҳками магъмунӣ навро аз тарафи хонандагон ба даст орад, яъне услуби кори муаллим мустақилона иҷро кардани амалро низ ба талабагон саҳифад. Донишгирий танҳо аз назария иборат набуда, балки кори амали ҳам аст. Агар услуби муаллим ба яке аз инҳо дикқати ҷиддӣ наҷиҳад, дониши хонандагон мустаҳкам намешавад, яктарафаву саҳифа мешавад.

5. Услуб бояд торафт ганӣ гардад. Муаллим заруратеро дарқ ӯзӣ, ки муйгзазам таҷрибаи дигаронро омӯхта, ҷиҳатҳои хубро ғарбу ғарди, дар кораш истифода бараду ба услуб навигариҳо ширине ғосизад.

§32. Гурӯхбандии услубҳои таълим

Услубҳои таълим басо гуногуну сершуморанд ва аз ҳамин сабаб баъзеҳояшон хусусиятҳои ба ҳамдигар монанд низ доранд, ки дар ҳамин асос онҳоро гурӯхбандӣ намудаанд. Дар педагогикии муосир ҷандин гурӯхбандии услубҳои таълим вучуд доранд, зеро олимон дар ин масъала ақидаҳои мухталиф пешниҳод кардаанд ва даъвоҳояшонро асоснок ҳам намудаанд.

Гурӯхбандии зерини услубҳои таълим бештар вомехӯрад, ки онҳоро қайд карда мегузарем.

1. Аз рӯи манбаъҳои донишгирӣ (услубҳои шифоҳӣ, аёни ва амалий).
2. Аз рӯи шаклҳои фаъолияти муаллим (услубҳои дарсдихӣ) ва хонандагон (услубҳои хониш).
3. Аз рӯи фаъолияти фикрӣ ва маърифатӣ (репродуктивӣ, эзоҳӣ-тасвирий, проблемавӣ-чустуҷӯй, тадқиқотӣ).
4. Аз рӯи намудҳои хulosабарорӣ (индуктивӣ ва дедуктивӣ).

Гурӯхбандии услубҳои таълим барои ҷорӣ кардани низоми кор даркор аст. Бо ёрии он услубҳои таълимро ба гурӯҳҳо чудо мекунанд, хусусиятҳои умумии ба ҳар гурӯҳ хосро муайян месозанд, то ки барои мувоғики мақсад истифода намуданашон имконият пайдо шавад.

Алҳол гурӯхбандии якумро дида мебароем. Ҳамин гурӯхбандӣ, ки ҳамаи услубҳоро ба се гурӯҳ -шифоҳӣ, аёни ва амалий қисмат менамоянд, вазеъ паҳн гаштааст ва ҷунин тақсимот қабули ҳамагон мебошад. Ҷунон ки дар боло ишора рафт, гурӯхбандии мазкур манбаъи донишгириро ба асос мегирад. Муаллими сухандон дар дарсхои фанҳои гуногун мазмуни навро бо сухан мефаҳмонад ва хонандагон он суханонро аз худ мекунанд, ки услубҳои шифоҳӣ (даҳонӣ) меноманд. Ба ин гурӯҳи услубҳо ҳикоя, шарҳу эзоҳдии, сӯҳбат, хониши мустақилонаи китоби дарсӣ, барномаҳои садо ва симоро доҳил кардан мумкин аст.

Ба гурӯҳи дигар услубҳои аёни доҳил мешавад, ки дар дарсхо истифода бурдани воситаҳои аёни ё техникиро шарти зарурӣ мекисобад. Услубҳои аёни дар раванди таълим бе услубҳои шифоҳӣ вучуд дошта наметавонад, ҷунки омӯзгорон ҳар воситаи аёниро бо ёрии ҳикоя, сӯҳбат ва шарҳу эзоҳдии ба хонандагон фаҳмонда дар онҳо дониш ҳосил мекунонанд.

Ба гурӯҳи услугҳои амалии таълим услугҳое дохил мешаванд, ки бо ҷараёни ташаккул ва такмили маҳорату малакаи мактабиён марбутанд. Маъсалаи услугҳои амалиро бояд дуруст фаҳмид, ҷунки ҳамаи услугҳои таълим бо амалия алоқаманд ҳастанд. инчо танҳо услугҳоеро дар назар дорем, ки бо ёрии онҳо хонандагон супориши амалиро вакти дарс ба иҷро мерасонанд.

Машқҳои ҳаттӣ ва даҳонӣ, корҳои амалӣ ва лабораторӣ, баязе намудҳои корҳои мустақилона гурӯҳи услугҳои амалиро ташкил медиҳанд. Гурӯҳандии дуюм фаъолияти муаллим ва хонандаро ба асос мегирад. Муаллим ҳангоми дарс бо ҳикоя, сӯҳбат, шарҳдихӣ ва гайраҳо мавзуъро байдӯн мекунаду нақши асосиро дар дарс мебозад. Вазифаи хонандагон шунидани суханони муаллим ва фаҳмидани онҳост.

Усуљҳои фаъолияти хонандагон – машқҳо, корҳои мустақилона, лабораторӣ амалӣ мебошанд.

Самаранокии услугҳои зикргардида ба он вобаста аст, ки муаллим чӣ ҳел моҳирона кори хонандагонро ба роҳ мемонад, хонандагон ба қадом дарачаи фаъолиятнокӣ амал мекунанд.

Гурӯҳандии сеюм аз гурӯҳҳои услугҳои а) репродуктивӣ, б) эзоҳӣ-тасвирий, в) проблемавӣ-ҷустуҷӯй, г) тадқиқотӣ иборат буда, асосаш фаъолияти фикрӣ ва маърифатии хонандагон мебошад.

а) Бо ёрии услугҳои репродуктивӣ маводи таълим дар хотири хонандагон барқарор гардонида мешаванд. Барои ин кор услугҳои мустаҳкамкунӣ, такрор, ҳулосабарориҳо ва файраҳо аҳамиятнок мебошанд.

б) Услубҳои эзоҳӣ-тасвирий омӯзиши мазмуни навро дар шаклҳои суногун (шарҳдихӣ, нақл, сӯҳбат, тасвир, исботҳо ва ҳоказоҳо) дар сар мегирад. Ин услугҳо ба ду қисм – назариявӣ ва тасвирий ҷудо намудани маводро талаб мекунанд. Таносуби дурусти қилемҳои мавод бояд риоя шавад. Агар қисми тасвирий бештар бошад, омуни осонтару дастрастар мешавад, ки сабаби далелҳоро ба хотир гирифтани хонандагон шавад ҳам, назарияро сатҳӣ аз худ мекунанд ва имкониятирушди фикрӣ сусттар мегардад.

в) Шаклҳои проблемавии азхудкуни лонишҳо услугҳое мебошанд, ки дар шуури хонанда вазъи проблемавӣ ё саволу масъанаҳо ба вуҷуд оварда, ҳаракатҳои ба ҷустуҷӯи илмӣ монандро наинде мекунонанд. Шоғирд ҳудаш ба савол ҷавоб ёфтани ҳалли масъанаро меҳоҳад.

Агар услугхой проблемавӣ истифода шавад, азхудкунни мавол натиҷаи кори чустучӯи фикрии хонандо хоҳад шуд. Лекин гумон кардан лозим нест, ки хонандаген ҳамаи масъалаҳоро худашон сарфаҳм рафта ёд мегиранд. Албатт, ба қӯмаки муаллим онҳо ниёз доранд, бо роҳбарии ӯ хулосаҳо, қоидаву таърифҳоро аз худ менамоянд. Шарҳдии муаллим ҳангоми истифодаи услугҳои проблемавӣ низ аҳамиятнок аст.

г) Услуби тадқиқотӣ чунин усули корбариш, ки хонандагон зери роҳбарии муаллим ягон супориш ё амали тадқиқотиро анҷом медиҳанд. Омӯзиши хосиятҳои хок, фулузот, ҳаво, об, шартҳои сабзиши растаниҳо ва гайраҳо аз ҷумлаи чунин корҳоянд. Инчунин ҳангоми таҷрибагузаронию мушоҳидаҳо дар дарҳои табиатнишӣ, меҳнат, биология, кимиё, физика услугҳои тадқиқотӣ истифода мешавад. Ин гуруҳи усулубҳо унсурҳои оддитарини чустучӯи илмиро дар хонандагон ташаккул медиҳад.

Гурӯҳбандии ҷорумини услугҳо ба таълоботи тафаккури мантиқӣ мутобиқ аст. Онҳоро услугҳои индуктивӣ (гузариш аз далелҳои ягона ва мушахҳас ба қоидаҳои умумӣ) ба дедуктивӣ (гузариш аз куљ ба ҷузъ) мегӯянд. Қайд мекунем, ки ҳама гуна услугҳои таълим ба индуксия ва дедуксия такъя мекунанд.

Ҳамин таъвр, ҳар гурӯҳбандии услугҳои таълим услугҳоро ба гурӯҳҳо чудо қунад ҳам микдори онҳоро дар гурӯҳҳо аниқ нишон намедихад, чунки тамоми услугҳо якдигарро пурра мекунанд, шароит фароҳам месозанд, ки дар раванди таълим фаъолияти дарсдии муаллим ва ҳониши талабагонро ҳаматарафа бубинем. Масалан, нақл ё сӯҳбатро гирем. Ин услугҳо қариб дар ҳар гурӯҳбандӣ истифода шаванд ҳам, ҳусусиятланро тағйир дода мутобики ҳамон метод мегарданд.

§33. Тавсифи услугҳои ҷудогонии таълим

Методҳои шифоҳӣ. Накл ё ҳикоя як шакли баёни донишҳои нав буда, бо ёрии сухан тасвири ҳодисаҳо, корҳо, воқеаҳои табиат, ҷамъият ва ҳаёти ягон одам ё гурӯҳи одамонро ифода менамояд. Ҳикоя ба таърихи қашфиёт, тарҷумаи ҳоли адібон, растаниҳову ҳайвоноту паррандагон баҳшида шуданаш мумкин аст. Баёни таассутори сафар, тамошои фильм, асарҳои саҳнавӣ бо ҳикоёт осон мебошад. Ба ҳикояти муаллим ҷанд дарҳостҳо ҳастанд, ки донистани онҳо зарур аст.

Накл мавзӯъ ва мазмуни муайян дошта боллад. Вай ба шарте хотирмон мешавад, ки маълумотҳо, далелҳо, воқеаҳо, мисолҳоро

зери мавзүю вазифаи ягона муттаҳид гардонида, пай дар пай ва мунтаззам баён гардад. Накл ҳаячонбахш бошад. Агар ҳикоя бо ҳаёти бачагон, табииати маҳалии зист алоқаманд бошад, шавқовар гашта ба ҳиссиёти талабагон таъсир мерасонад. Ҳикоя аз рӯи нақша бошад. Дар он оғоз, қисми асосӣ ва хотимавӣ мешавад. Муаллим қабл аз дарс ҳикояшро фикр карда набарояд, вай шавқовар, пурмуҳтаво намешавад. Наклро дар лаҳзаҳои гуногуни дарс фоида бурдан ҷоиз аст. Дар аввали дарс накл хонандагонро ба азхудкунии дониши нав тайёр мекунаду дар охири дарс барои хулоسابарорӣ ва ҷамъбасти дарс фоидаовар аст.

Накл набояд дуру дароз бошад. Дар синфҳои ибтидой вай 5 -10 дақиқа ва дар синфҳои болоӣ 15 - 20 дақиқа давом карда метавонад.

Шарҳдихӣ - шакли азхудкунии маводи хониши назариявӣ мебошад. Ҳусусияти асосиаш исботи назария буда, дар аввали вазифа фаҳмонда, интихоби дурусти маводи даркорӣ бо расму сурату схема ва гайраҳо ба роҳ монда мешавад.

Накли пайдарпай маводи мавҷудаи назариявӣ, фаҳмонидани қондаҳо, истилоҳот, далелҳо шарҳдихиро методи муҳими азхудкунии донишҳои нав гардондааст, ки истифодааш ҳусусан дар синфҳои ибтидой нафъи қалон меоварад.

Сӯҳбат услуби таълимиест, ки бо ёрии саволу ҷавобҳо маводи таълим аз худ кунонида мешавад. Муаллим савол мегузорад, хонанда ҷавоб мегӯяд ва бо ҳамин минвол таълим пеш мерарад. Вакти сӯҳбат шогирдон аз муаллим чизҳоеро мепурсанд, ки барояшон нофаҳмост.

Саволҳо пухтаву ҷавобҳои хонандагон саҳеҳ набошад, сӯҳбат баргузор намешавад. Лозим аст, ки бачагон мавзӯи сӯҳбатро донанд, вагарна ба савол ҷавоб намегӯянд, гӯянд ҳам ҷавобашон подуруст ҳоҳад шуд. Савол бояд мушахҳас бошад. Тартиб додани савол, гузориши он кори душворест. Фарқи саволҳои асосӣ, дуомдарачагӣ ва иловагиро фаҳмида тавонистани муаллим зарур аст.

Дар синфҳои мактабҳои камкомплектӣ, ки ба кори мустақилони хонандагон эътибори асосӣ равона карда мешавад, саволҳои муаллим равшану мушахҳас бояд бошад. Дар савол қалимаҳои душворфаҳм набошад, саволҳо бисёр такрор карда нашавад. Сӯҳбати якранг дониши хонандагонро кунд карда. Ҷавқсанонро суст мегардонад.

Чавобдо низ бояд мазмуни муайянро дар бар гиранд. Вакти чавобгүй хонандагон сергалий набояд кунанд. Хамаро такроран нагүянд, балки фикри асосиро дар чавобашон оранд.

Чавоб аз рӯи накшা бошад. Хонандагони хурдсол дар ин бобат душворӣ мекашанд.

Чавоби хонандагон пурра ва кӯтоҳ мешавад. Аз рӯи чавоб муаллим амиқӣ ва шуӯронагии донишҳоро мефаҳмад. Чавобдо муфассал, пайдарпай, бо мисолҳо, исботҳо бошанд, аз дониши худ гувоҳӣ медиҳанд. Хонандагон бо як ё ду калима («ҳа» ё «не») ягон чизро тасдиқ ё рад мекунанд ва ё бо як ду чумла ҳам чавоб мегардонанд, ки ба ин роҳ додан нашояд.

Муаллими синфи ибтидой хонандагонро бояд одат кунонад, ки ба савол чавобҳои пурра гӯянд. Фақат чавоби пурра қодир аст, ки тафаккур ва нутқи кӯдаконро инкишоф диҳад.

Сӯҳбат ҳамчун услуб барои хонанда ҳам ва барои муаллим ҳам муфиду қулай мебошад. Чавоби хонандагон ба муаллим нишон медиҳад, ки онҳо чиро медонанд, чиро намефаҳманд, то чи дараҷа донишҳоро аз худ кардаанд.

Дар раванди таълим асосан ду намуди сӯҳбат – эвристикӣ ва репродуктивӣ маълум аст. Сӯҳбати намуди аввал хонандаро ба ҷустуҷӯ раҳнамун месозад, дар онҳо унсурҳои андешаронии эҷодӣ ва мустақилиятро пайдо мекунонад. Сӯҳбати эвристикӣ дар мактабиён ба пайдоиши масъалаҳо ва вазъи проблемавӣ имконият мухайё менамояд.

Сӯҳбати репродуктивӣ ҷунин намуди сӯҳбат мебошад, ки барои барқарор кардани донишҳои пештар омӯхташуда хизмат мекунад. Ҷиҳати муҳими ин сӯҳбат дар он аст, ки хонандагон қоидаҳо, таърифҳо, далелҳо ва гайраҳоро ба хотир меоваранд.

Сӯҳбат чун услуби таълим дар оғози дарс, ҳангоми баёни мавзӯи нав ва дар охири дарс истифода шуда метавонад ва доимо ба икрои вазифаҳои таълим мусоидат менамояд. Дар мактабҳо хинни дарс ба талабагон аз тарафи ҳамсинфон додани саволҳо оммавӣ шуда истодааст. Саволҳои хонандагон аксаран пухта нестанд. Лозим аст, ки муаллимон усулҳои саволгузориро низ ёд диҳанд ва ин корро зери назорати педагогӣ гиранд.

Сӯҳбат бо услубҳои дигари таълим алоқаманд буда, якҷоя бо онҳо истифода мегардад.

Кори хонандагон бо қитоби дарсӣ ва қитобҳои дигар чун як шакли азхудкуни маводи хониш басо муҳим аст. Махорату

малакаи кор бо китоби дарсӣ ва китобҳои дигар асосан дар хурдсолӣ, ҳангоми таҳсил дар мактаби ибтидой ҳосил мегардад ва гамоми умр корбас мешавад. Агар ҳонанда тарзҳои кор бурданро бо китоб ёд гирад, вай китобро ҳамчун маибаи дониш истифода карда, донишҳои иловагӣ мегирад, бо ёрии он ақлашро бойтар менамояд.

Муаллимону ҳонандагон аз китоб дар рафти дарс ва берун аз дарс низ фоилда мебаранд. Бехуда нест, ки Абдураҳмони Ҷомӣ гуфта:

*Аниси кунҷи ташҳоӣ китоб аст,
Фурӯги субҳи доноӣ китоб аст.*

Дар китоби дарсӣ мувофиқи барномаи таълим мазмуни таълим интихобан гирд оварда шудааст, ки аз рӯи он донишомӯзии ҳонандагон ба роҳ монда мешавад. Дар иҳтиёри ҳонандагон гайр аз китоби дарсӣ боз адабиётҳои дигар шуданаш мумкин аст. Ҳонандагон соҳиби китобҳою мақолаҳои илмӣ, асарҳои бадей (назму наср), асарҳои саҳнавӣ ва гайраҳо буда метавонанд, ки тарзи ҳониши гуногунро такозо менамоянд. Чунин тарзҳоро муаллим ба шогирдон маълум меқунад ва меомӯзад. Маҳз бо кори мутгасили ҳуд завқу ҳаваси кӯчаки ҳонандагонро ба китобхонӣ бедор карда, омӯзгор дар дили онҳо меҳри китобро мепарварад.

Намудҳои кори ҳонанда бо китоб ҳархела мебошад. Чиро ва аз кучои китоб ҳондану қадом қоидаро азёд кардан, ба қисмҳо ҷудо намуда ба ҳар қисми мақола сарлавҳа гузоштан, рӯйбардори матну ба он накшҳо соҳтан ва гайраҳоро мактабиён бо супории ва мувофиқи нишондоди муаллим ба ичро мерасонанд.

Услубҳои аёни гуфта, пеш аз ҳама, услубҳои мушохида ва ҳамоишдихиро мефаҳманд, ки донишгирӣ ҳонандагонро ба истифодаи воситаҳои аёни техникий вобаста мешуморад.

Мушохида аз тарафи ҳонандагон дидан ё пешни назари онҳо цивлагар соҳтани чизу ҳодисаҳо мебошад. Мушохидаи мақсаднок бо роҳбарии муаллим дар вақти муайян ташкил карда мешавад. Мушохидаро аз рӯи моҳияту мазмун ба ду ҳел ҷудо кардаанд. Яке мушохидаи чизу ҳодисаҳои мавҷуда дар шароити ҳаётӣ-ғамонии саҳро, кӯҳсор, бодхо, дарёҳо, паррандагону ҳайвонот. Кори одамон бо дастгоҳу мөшину тракторҳо ва ҳоказоҳо мебошад. Ҳар рафтги чунин мушохида завқи бачагон ба муҳити атроф ҷонӣ гар бедор мегардад, ҳодисаҳоро таҳлил карда бо маводи

хониш алоқаманд намуданро ёд мегиранд. Қабл аз ташкили муроҳида бояд назди хонандагон вазифа гузашта шавад, то ки ба ҷиҳатҳои асосию даркорӣ дикқати ҳудро равона созанду дониши луруст гиранд. Агар бачагон вориди боғистон гарданд, доир ба дараҳтон, тана, баргу шоҳҳо ва ҳосилашон тасаввурот пайдо карданашон лозим аст. Сайругашт, саёҳат барои муроҳида хеле муфиду аҳамиятнок мебошад. Бачагонро ба корхонаҳои истеҳсолӣ, ба фермаи ҷорводорӣ ё гӯшай табиати зинда ошно намоем, ба онҳо на фақат тамошояш таассурот мебахшад, балки ҳангоми омӯзини мавзӯю ҳодисаҳои бо истеҳсолот алоқаманд дар ичрои вазифаҳои хониш ёрӣ медиҳад.

Хели дигари муроҳида дар шароити синф гузаронидани он мебошад, ки воситаҳои аёни-шаклҳои ҳудсочти ҳурди ҷизҳо, ҳӯсаҳо, суратҳо, схема, таблитса, сурату расмҳо нишон дода мешавад. Ин ҷизҳо чун воситаи ёрирасони осонгардонии азхудкуни донишиҳо хизмат ҳоҳанд кард.

Муроҳидаҳои хонандагон гоҳ-гоҳ не, балки ба раванди таълим мунтазам бояд ташкилу гузаронида шавад. Ҳусусан муроҳидаи ҳодисаҳои табиат таассуроти бой мебахшиад. Хонандагон тағйироти обу ҳаворо менависанд, парвози паррандаҳо, гул кардани дараҳтонро дила ҳулосаҳо мебароранд.

Муроҳида вақти ичрои корҳои амаливу лабораторӣ низ ҳаракатҳои муайянро ёд медиҳад. Аксари хонандагон ҳини дарсхои таълими меҳнат, тарбияи ҷисмонӣ, санъати тасвирий ва ғайраҳо амалу рафтори муаллимро муроҳида мекунанд, бо дикқат нигариста роҳҳои сомон баҳшидани кори амалий ва лабораториро меомӯзанд. Тартиби кор, истифодаи асбобҳо, олоти меҳнат, нақши схемаҳоро зеҳн монда ёд мегиранд. Ҳангоми ичрои кори амалий ва лабораторӣ малака лозим аст, ки бе идроқи дуруст муроҳида, таҳлили ташаккули он имконнозазир ҳисоб мебад. Тартиби кор аз тарафи хонандга риоя напашад, амалиёт иваз гардад, натиҷаи дилҳоҳ ба даст намеояд. Хонанда фикр карда, сабаби онро мечӯяду месбад. Дар ин ҳолат хонандай ҳурдсол ба тарзи кор кардани ҳамсолон менингарад ё аз муаллим пурсида, корро аз нав такроран анҷом медиҳад.

Ба муаллими зарур аст, ки пас аз гузаронидани муроҳида фикри хонандагонро фахмад ва аз онҳо ҳулосаҳо бароварда ҷамъбаст намояд.

Намоишдихӣ яке аз услубҳои аёнист. Муаллимон қариб дар ҳар тарҷе асбобу анҷомҳо, воситаҳои аёни ва ё чизҳои гуногунро намоиш ҷода, фаъолияти хониши хонандагонро ҷоннок мегардонанд. Аҳамияти намоишдихӣ ҳам дар синфҳои болой ва ҳам дар синфҳои ибтидой бузург аст. Ба намоишдихии воситаҳои аёни ҷанд тарабҳои педагогӣ пешниҳод мешавад, ки муҳимтаринашон инҳоянд:

- чизи намоиш медодагӣ ба аҳли синф намудор бошад (майдонабошад);
- вакти муносибро дар дарс интихоб карда чизҳоро намоиш бояд дод, шарҳу эзоҳи чиз вакти намоишдихӣ ва пеш ё пас аз он ҳам шуда метавонад;
- баъд аз шарҳу эзоҳ аз пеши назари хонандагон ғундоштани чиз тавсия дода мешавад;
- хонандагон мувофиқи дастури амал, вазифаи гузашта ва нақшай мушоҳид амал намуда, ба ҳусусиятҳое дикқат диханд, ки ба дониши вай алокаманд бошад;
- шарҳи чизу ҳодисаҳо ба инкишофи нутқ ва мушоҳидакории хонандагон кӯмак қунад;
- аз намоишдихӣ хулоса ва натиҷаҳо бароварда шавад.

Барои намоишдихӣ дастгоҳҳои маҳсус истифода бурда мешавад, ки бо ёрии онҳо филмҳои таълимӣ, диапозитивҳо, диафилмҳо, паворҳои магнитофонҳо ва дигар воситаҳои техникий намоиш дода мешавад. Ба намоишдихӣ муаллим ба шогирдон донишҳои иловагӣ дода таасуроташонро бо назария алокаманд месозад.

Гурӯҳи методҳои амалий дар раванди таълим мавқеи намоёнерио ишғол менамояд. Ба ин гурӯҳ услубҳои кори мустақилонаи хонандагон, машқ, корҳои амалию лабораторӣ ва фаъолияти ҷодии хонандагонро доҳил менамоянд. Кори мустақилонаи хонандагон торафт дар кори азҳудқунии донишҳо нақши бештар найдо карда истодааст. Ташкили кори мустақилона осон нест, зеро он ба азҳудқунии донишҳо аз тарафи хонандагон вобаста буда, кори майнаи сари ўро талаб мекунад. Хонанда худаш андеша рошад ҳам, тафаккури ў ба фаъолияти муаллим робита дорад. Агар хонанда фикр накунад, тақлидкор, нусхабардори муаллим шуда монад, кори мустақилонаро нағз ёд намегирад ва донишҳои шаҳро ҳудали андӯхта намегавонад.

Фаъолияти донишгириро кори мустақилона меноманд, ки пизварниши тафаккур, корҳои фикрию амалии хонаид, ҳаракатҳоро аз шу интихоб мекунад.

Хонандагон мустақилона машқхоро ицро намуда, қоидаҳо аз бар мекунанд, матнҳои китобро меҳонанд, нақл карда, иншо менависанд ва гайраҳо. Муаллим маслиҳатгӯю назоратгари онҳост.

Агар кори амалии мустақилонаи хонандагон дар мадди назари муаллим наистад, онҳо омӯзиши дуруст, аз сарчашмаҳои мавҷуда гирифтани донишҳои иловагиро одат намекунанд.

Ҳама гуна кори мустақилона талаб мекунад, ки вазифаи ҳудро хонандагон фахманд, нишондодҳои иҷрои кори мустақилонаро донаанд. Ба кори мустақилона роҳбарӣ бояд бошад, ҳуди хонандагон корро таҳлил намоянд ва кор санҷида, бурлу боҳтҳоро ошкор намуда, натиҷа бо хонандагон мухокима карда шавад.

Корҳои мустақилона ҳаттӣ ва даҳонӣ, назариявӣ ва амалӣ, репродуктивӣ ва эҷодӣ мешаванд. Кори мустақилона дар синфҳои ибтидой эътибори ҷиддӣ меҳоҳад, чунки хонандагони хурдсол ҳарчанд муаллимон кӯшини кунанд ҳам, пайдарпаии амалҳо, тарзи истифодаи асбобҳои кориро намедонанд ва маҳорату малакаашон вусъат наёфтааст.

Як шакли дигари азхудкунии донишҳо машқ мебошад. Шоир Бадрилдин Ҳилолӣ гуфтааст:

*Машқу таълим ҳарду мебояд,
В-ар яке нест, ҳат нақӯ н-ояд.*

Машқҳо аз ҳамаи фанҳо дар давоми таҳсили мактабӣ истифода менавад. Машқҳо имконият медиҳанд, ки маводи назариявӣ дастраси хонандагон гардад, бо ёрии онҳо мустаҳкам карда шавад. Агар маводи нав бо машқ азхуд карда шавад, ҳаргиз аз хотир фаромӯш наҳоҳад гашт.

Машқу кори мустақилона қобилияти корӣ, диққат, кори хонишро равнақ мебахшад. Үмуман дар мактабҳо ва хусусан дар синфҳои ибтидой ҳар рӯз ва ҳар дарс машқ ҳаст. Ин беҳуда нест. Шогирдон коркунон донишашонро равнақ медиҳанд.

Гузаронидани машқҳо бо мақсади омодасозии хонандагон ба қабули донишҳо, машқҳои вобаста ба омӯзиши мавзӯи нав, машқҳои мустаҳкамкунию тақрор ва машқҳои санҷиши донишҳо ба ҳукми анъана даромадааст.

Чанд талабҳои дидактико донир ба методи машқ таъкид мисозем, ки ба инобат гирифтани онҳо пешрафти таълимро таъмин мекунад:

1. Шарти ичрои машқ дуруст бошад ва талабагон онро бинфаҳманд.

2. Машқҳо аз ҷиҳати шаклу мазмун ҳархела бошанд.

3. Машқҳо аз рӯи низом ва пайдарнай гузаронида шаванд.

4. Машқҳо торафт душвортар шуда раванд.

5. Мазмуни машқҳо ба раванди таълимию тарбиявӣ мадад расонад.

Корҳои амалӣ ва лабораторӣ ёрӣ медиҳад, ки донишҳои назариявӣ ба амалия алоқаманд бошад. Ҳадаф аз ташкили ин корҳо ба амал татбик кардани донишҳои ҳосилшуда аст. Корҳои амалии синфҳои ибтидой дар дарсхои меҳнату расм, табиатшиносӣ ва замини мактаб ва дар синфҳои болой дар синф, устоҳонаҳо, дар замини назди мактаб, дар лабораторияҳо гузаронида мешаванд. Бо сифати хуб ё бад ичро шудани кори амалӣ ба шарҳу эзоҳи муаллим ва шароити кору мавҷудияти масолеҳҳо вобастагӣ дорад.

Фаъолияти ҷодии хонандагон ҳамон вақт ба дараҷаи зарурӣ иштирок меравад, ки хонандагон донишҳои амиқ дошта бошанд, корҳоро ба тарзи нав, бо рафтори ҷодӣ сомон бахшанд. Тарбияи ҷунун рафтари вазифаи муҳими мактаб маҳсуб мешавад. Корҳои ҷодии хонандагон аз ҳар фан гуногун мешавад ва фанни таълими ҷонҳоро муайян менамояд. Накли ҳаттӣ, иншо, тартиб додани нақша, ба саволҳо навиштани ҷавоб, тартиб додани мисолу масъалаҳо, соҳтани поиҳаву кашидан суратҳо ва гайраҳоро ҳамчун намуди корҳои ҷодӣ ном бурдан мумкин аст.

§34. Услубҳои таълими проблемавӣ ва барномавӣ

Зарурияти дарёғти услубҳои нав. Масъалаи такмили услубҳои таълим, ки самаранокии кори мактаб ба он зич алоқаманд аст, доимо дар маркази дикқати муаллимону олимон қарор ҷонит ва дорад. Ҳоло ягон услугуб ё гурӯҳи услубҳоро нисбати лиарҳояшон афзалиятнок ҳисобидан норавост, чунки онҳо факат нар алоқамандӣ, дар шароити муайян самар оварда метавонанд. Бинобар ҳамин омӯзиши ҳаматарафаи услубҳо давом дорад. Ва шаргу шароитҳои истифодаи онҳоро тасдиқ накарда чун услуги беҳтарин тавсия додан мумкин нест. Ҳамон услугуб хуб аст, ки корбасти он натиҷаи дилҳоҳ биёрад, яъне ба инкишофи кори мӯсақиониа ва фаъолиятнокии баланди хонандагон ноиҷ гардонад. Мажӯҳ ҳамин далел роҳи такмили минбаъдаи услубҳои таълимро мунаввар менамояд.

Бо истифодаи услубҳои самарабахш муаллим симои худро нишон медиҳад. Агар вай ҷаҳонбинии илмӣ дошта бошад, аз ҷиҳати психологиию педагогӣ, тайёрии маҳсуси услубиро гузашта бошад. услубҳоро мөхирона истифода мебараду афзалияти услубро исбот менамояд ва агар тайёрии муаллим суст бошад, тарафҳои манғии услуб падидор мегардад. Аз ин чост, ки бешаку шубҳа, баланд шудани самаранокии услуби таълим тайёрии муаллимро тақозо дорад. Тазаккур бояд дод, ки муаллими эҷодкор бо истифодаи услубҳо на факат фаъолиятнокии эҷодии хонандагон, балки дараҷаи маълумотнокӣ, маданиятнокӣ ва тайёрии касбии худро зоҳир месозад.

Таълими проблемавӣ (муаммогӣ). Асри XXI асри пешрафти беназири таълим ҳоҳад шуд. Ба фаъолияти фикрии хонандагон беш аз пеш эътибор меафзояд, ки тақозои замон аст. Факат фаъолиятнокии кори фикрии хонандагон лозим аст, то ки донишҳоро бо мувафаккият ҳазм қунанд.

Ҳамеша дар таълим проблема ё савол хонандаро ба ҳайрат меорад, онро фаҳмида наметавонад, чунки дар байнин чизҳои медонистагӣ ва намедонистагиаш зиддият ба вучуд омада ўро водор месозад, ки фикру андеша ронда, ҷавоби савол ё ҳалли проблемаро биёбад. Ана ҳамин чиз асоси услуби нави таълимро ташкил менамояд, ки онро таълими проблемавӣ меноманд. Масъалаи ҳалталабро проблема мегӯянд, ки бо қалимаи тоҷикии муаммо ҳаммаъност. Услуби таълими проблемавӣ ташкили ҳаракату кӯшишҳои самарабахши хонандаро баҳри фаҳмидану ҳал карданি проблемаи хониш мефаҳмонад. Ҳусусияти муҳими таълими проблемавӣ ба вучуд овардани вазъияти проблемавӣ мебошад. Ин вазъият дар асоси далелҳои ҳаётӣ ва воеаҳо ба вучул оварда мешавад. Қайд кардан лозим аст, ки таълими проблемавӣ усулҳо ва қоидаҳои амалкунандай таълимро инкор намекунад, балки ба онҳо такя намуда, дар раванди таълим фаъолона фикр кардани хонандагонро ҷорӣ менамояд. Фикркунии хонандагон дар ин ҳол оддӣ намешавад, балки эҷодӣ мешавад.

Маълум аст, ки мақсад аз такмили раванди таълим ва услубҳо ба дараҷаи баланд бардоштани самаранокии раванд мебошад. Услуби таълими проблемавӣ ба кори муаллим чӣ навигарӣ ворид намуд? Пеш аз ҳама, муаллим набояд маводи таълимро ба хонандагон накӯ карда дижад, ҳулосаҳои тайёрро баён намояд.

Лозим аст, ки фикри хонандагонро ба маводи хониш چалб кунад, то онҳо донишҳои гирифтаашонро бо чизҳо ва воқеаҳои мушохидардаи худ мукоиса карда, дар асоси онҳо баровардани хулосаҳои умумиро ёд гиранд.

Олимӣ соҳаи дидактика М.Н. Скаткин се хели таълими проблемавиро муайян кардааст:

1. Баёни проблемавии донишҳо. Дар рафти чунин баён муаллим ба хонандагон факат ягон қоидаро гуфта надода, балки сухангӯён проблема мегузорад ва роҳи ҳалли онро нишон медихад.

2. Дар рафти баён ба ҷустуҷӯ ҷалб намудани хонандагон. Муаллим проблема мегузорад, ки маводи хонишро фахмонад, вали дар рафти баён саволҳо гузашта хонандагонро ба ҷустуҷӯ ҳамроҳ месозад ва онҳо мустақилона ба дониста гирифтани ягон масъалаи ноил мегарданд.

3. Услуби тадқиқотии таълим. Хонандагон проблемаи донишро фахмида, ҳудашон нақшай таҳминии ҷустуҷӯро мекашанд. Роҳҳои тадқиқи онро мӯҳокима мекунанд, мушохидаву таҷрибаҳо мегӯяронанд, далелҳоро менависанд, далелҳо ва таҷрибаашонро мукоисакунон хулосаҳои умумӣ мебароранд.

Барои ин се хел таълим омӯзиши проблемавӣ умумӣ бошад ҳам, искен фарқият дар он аст, ки дар ҳар қадоме дараҷаи фаъолияти ҷустуҷӯни мустақилонаи хонандагон гуногун мебошад. Дар методи тадқиқоти мустақилияти хонандагон ба дараҷаи баландтар расида фаъолиятиашон ба амалҳои мӯҳаққиқон монанд мешавад. Дар асарҳои олимӣ М.И. Маҳмудов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин ва дигарои ҳусусиятҳои ҷараёни фикркуни хонандагон ва ба вуҷуд овардани вазъияти проблемавӣ ҳаматарафа тадқиқ шудаанд, ки танҳо ба таълими проблемавӣ ҳосанд.

Ба вуҷуд овардани вазъияти проблемавӣ аҳамияти қалон дорад. Ҷеро вай шавқу завқи хонандаро ба фаъолияти фикрӣ бештар гардонда, ҳушзехӣ, зиракӣ, мустақилият, ҳавасманӣ ва рағтори ҷӯлиро ба хониш тарбия мекунад.

Вазъияти проблемавӣ чист? Вазъияти проблемавӣ ҳолати муайяни психикии хонандагон аст, ки дар натиҷаи додани савол ё супориш бо мақсади ёфтани ҷавоб ва иҷрои он ба вуҷуд меояд. Ин ҳолат хонандагонро мачбур менамояд, ки барои донистани ҷавоби савол ё иҷрои кору супориш фикркунон донишҳои навро ҷустуҷӯ карда азҳуд намоянд.

Дар синфҳои ибтидой аз тарафи муаллимон вазъияти проблемавӣ бо тарзу усулҳои гуногун ба вучӯд оварда мешавад.

Кор фармудани чистонҳо, сӯҳбат оиди таърихи кашфиётҳои илмӣ, додани супоришҳои амалий хонандагонро ба ҳалли мустақилонаи проблема оварда мерасонад.

Азбаски ба муаллим ҳусусиятҳои фаъолияти хонандагон маълум аст, дар синф вазъияти ҷустуҷӯи донишро ба вучӯд оварда, ба он роҳбарӣ қарда метавонад. Ҷунон ки дидем, дар бобати такмили услубҳои таълим муаллимони пешқадам саҳми босазо мегузоранд. Таҷрибаи онҳоро омӯхтану дастраси дигарон намудан ба пешрафти минбаъдаи ҷараёни таълим такконе ҳоҳад гашт.

Таълими барномавӣ услуби нисбатан навест, ки ба ташкили кори мустақилонаи хонандагон асос ёфтааст. Ин услуб барномасозиро оиди азхудкуни донишҳо дар назар дорад.

Таълими барномавӣ дар хонанда андешаронии мустақилонаро одат мекунонад ва аз рӯи намунаи дода шуда хонандо амалҳои пайдарҳами алоқамандро сомонӣ баҳшида, донишҳои навро аз ҳуд мекунад. Дар синфҳои ибтидой низ машҳою корҳои амалии барномавиро метавон истифода кард, то шогирдон маводро мустақилона омӯзанд. Муаллимон талаботҳои назариявие, ки олимон Г.А. Илина, Н.Ф. Тализина, В.П. Беспалко ва дигарон дар бобати таълими барномавӣ муайян қардаанд, бояд чун сармаши қори ҳуд донанд. Ҷарӣ мешавад, дар синфҳои ибтидой воситаҳои техникӣ ва компютерҳо, ки баҳри таълими барномавӣ ҳизмат мекунанд, инкишофи фаъолияти нокии маърифатӣ, бедор қардани шавӯз завқ, зиракӣ, ёд додани иҷрои амалҳои пайдарпай хонии лозиманд.

Таълими барномавӣ вазифа мегузорад, ки маводи хонии ба қисмҳо ҷудо қарда шавад. Ҳар қисм бо роҳу тарзҳои ба накни даровардашудаи маҳсус азҳуд қунонида мешавад. Ҷой тавре, ки қадами дуюмро бе якуманӣ неиӯ гузаштган мумкин нест, қисми аввали маводро ҳазм накарда талабагон ба қисми дигар намегузаранд.

Ду хели барномасозӣ дар таълими мазкур - мунтазам ва бисёрроҳа фарқ қарда мешавад. Барномасозии мунтазам, ки осонтар мебошад, ду амал дуруст ва нодурустро назди хонандо мегузорад ва ў бояд дурусташро ёбад. Қадам ё амали нодуруст боз ба тақрори амал барmegардонад, ки ин қадам, яъне амали тақрорӣ дуруст ҳоҳад шуд. Бо мисол мефаҳмонем. Муаллим менурсад, ки ҳадии ҷадд якракама ё дурақама аст. Хонандо ҷавоби нодуруст

медиҳад ва баъд мефаҳмад, ки баръакси чавобаш дуруст аст. Аз цу чавоб якеро интихоб мекунад, роҳи дигар нест.

Барномаи бисёршоҳа аз байни чавобҳои бисёр интихоби якеро иенниҳод мекунад. Ҷустуҷӯи чавоби дуруст аз байни чанд чавоб хонандаро водор менамояд, ки маводи хонишро ҳамачониба аз ҳуд кунад, онро гаштаю баргашта фикр карда барояд, бо мисол дурустии чавобашро исбот карда нишон дихад.

Дар айни ҳол барои таълими барномавӣ китобҳои дарсӣ ва мағнҳои маҳсус тайёру нашр карда шудаанд, ки ба ташкили кори мустақилона, донишгирии хонандагон ёрӣ медиҳанд. Масалан, маводи дидактикий аз забони модарӣ ва риёзиёт барои синфҳои I-IVаз ҷумлаи онҳост.

Таълими барномавии мошинӣ ва гайримошинӣ ҷуда метавонад. Ҷар ҷаравени таълими барномавӣ мошинҳое истифода мешаванд, ки дурустӣ ё подурустии чавобҳои ҳаттиро аниқ менамоянд. Хонандагон бо онҳо кор карда ҳелҳои гуногуни чавобҳоро мегардонанд ва мошинаҳо чавоби дурустро мебанд. Имконияти мавҷударо дар мактабҳо ҳадалимкон истифода бояд бурд, чунки шинос кардан хонандагон бо дастгоҳу мошинҳо ба афзудани самаранокии таълим ва тарбия мусоидат менамояд.

Ҳамин тавр, муаллим бояд услугҳои таълимро омӯзад, аз услубҳои нави таълим воқиф бошад, онҳоро дуруст кор фармуда тавонад. Ҳусусиятҳои фарқкунандай онҳоро донад, фахмида бошад, ки услугҳои таълим дар алоқамандӣ фоида бурда мешавад, ягон услуг дар ҳамаи ҳолатҳо самарарабаҳш шуда наметавонад.

Савол ва супоришҳо барои кори мустақилона

- 1 Услуби таълим чист? Тарз ва воситаҳои таълим чӣ гуна вазифаҳо лорад?
- 2 Таълими асосиро ба услугҳо баён кунед.
- 3 Гурӯҳбандии услугҳо чиро ба назар мегирад?
- 4 Кадом гурӯҳҳои услугҳоро медонед?
- 5 Барои чӣ услугҳо дар якҷоягӣ истифода мешаванд?
- 6 Аҳамияти услуги проблемавӣ дар чист?
- 7 Ҳусусиятҳои таълими барномавиро фахмонед.
- 8 Вазъияти проблемавӣ чӣ тавр ба вучуд оварда мешавад?

Б О Б И 10. ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИ КОРИ ТАЪЛИМ

*Биёед, эӯ рафиқон, дарс ҳонем,
Ба бекорию подонӣ намонем.
Ба олам ҳар касе бекор гардад,
Ба чашми аҳли олам хор гардад.*

(С.Айнӣ)

§35. Мълумот дар боран шаклҳои ташкили кори таълим

Раванди таълим чун корҳои дигар шаклҳои иҷрои ҳудро дорад.

Дар замонҳои қадим наврасон фаъолияти одамони қалонсолро дида, таклидкунон тарзи зиндагиро ёд мегирифтанд. Бо ҳамин гӯё кӯдакон ба ҳаёт тайёр мегаштанд. Мураккабшавии меҳнат ва донишҳо ба он оварда расонд, ки таълим ва шаклҳои кори таълим пайдо шуданд. Дар Чин, Миср, Юнони Қадим дар мактабҳо шакли гурӯҳии таълим ҷорӣ шуда буд. Аввалҳо шакли фардии таълим вуҷуд дошт, ки як нафар усто ё муаллим як шогирдро таълим медод. Бо ин роҳ одамони саводноки бисёр тайёр кардан душвор буд, бинобар ҳамин шакли гурӯҳии таълимиро ба вуҷуд оварданд.

Дар ҳусуси зарурияту аҳамияти таълими гурӯҳӣ ё дастҷамъии талабагон аз мутафаккирони бузург Абӯали ибни Сино бештар аз ҳазор сол мукаддам таъқид намудааст. Таълими гурӯҳӣ ба ҷамъият имконияти қалони тайёр намудани саводнокҳои сершуморро дод. Гурӯҳҳо дар аввал бачагони синну соли инкишофи фикриашон гуногунро муттаҳид месоҳтанд. Дар гурӯҳҳо бачагон мустақилона донишҳоро бо тарзи такрору азёдкунӣ азҳуд мекарданд. Бо мурури замон шаклҳои нави кори таълим пайдо шуда, қисме кӯҳна шуда аз байн рафтааст.

Ҳоло дар мактабҳо шаклҳои ҳархелаи ташкили таълим мавҷуданд. Дарс, экскурсия (саёҳат), машгулиятҳои амалӣ ва лабораторӣ, лексия ва семинар, таҷрибаомӯзии амалӣ ва педагогӣ, кори хонагии хонандагон ва ғайраҳо аз шаклҳои мъъмули кори таълим мебошанд.

Дарс чӣ тавр пайдо шуд? Дар ибтидои асри XVII Я.А. Коменский дар китоби машҳури худ «Дидактикаи бузург» низоми синфии дарсро аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кард ва мувофиқи мақсад будану зарурият доштани шакли гурӯҳии

түзаронидани машгулиятҳои таълимиро нишон дод. Мувофиқи низоми синфии дарс машгулиятҳо дар вақти муайян оғоз мейбанд, давомнокии муайян доранд, байни машгулиятҳо танаффусҳо мешаванд, гурӯҳ бачагони синну соли якхела ва миқдори муайянни онҳоро фаро мегирад, суръати якхелай омӯзиши мавод чорӣ мешавад, машгулиятҳо бо шакли муайянни ташкилӣ мегузараду лиққати бачагонро шарҳу эзоҳи муаллим ҷалб менамояд, ба ҳонандагон дар рафти накӣ ё баъди он саволҳо дода, азҳудкуни мазмун зери назорат қарор мегирад. Ҳамин шакли таълими турӯҳиро низоми синфии дарс номидаанд, ки торафт пахн шудан и прифт, сайқал ёфт ва то замони мо расида мукаммал гашт.

Аломатҳои ба низоми синфии дарс хос, ки Я.А.Коменский қайл карда буд, то ҳол такмил дода мешавад ва истифодаю риоя мегардад.

Барои соли таҳсил ва ҳар рӯз вақт чудо карда шудааст. Медонанд, ки соли таҳсил кай сар шуда, ба қадом ҷоряқҳо тақсим мешавад ва кай ба охир мерасад, ба машгулиятҳои ҳаррӯза ҷанд соат дода шудаасту ҳар дарс 45 дақика давом мекунад. Мъълум аст, ки ба дарсҳои фанни таълими ҷудогона дар як ҳафта, ҷоряқ ба соли таҳсил чӣ қадар вақт бояд равад.

Гурӯҳеро, ки аз ҳонандагони синну соли якхела таркиб ёфтааст, синф мегӯянд. Синф дар давоми солҳои таҳсил нигоҳдорӣ мешавад. Аз ҳамин ду қалима – синфу вақт ибораи низоми синфии дарс ба вучӯд оварда шуда буд.

Кори ҳонишро муаллим пеш мебарад, ў донишҳо медиҳад, ба ҷараёни азҳудкуни ҳонандагон роҳбарӣ мекунад, кори онҳоро мессаниҷад ва назорат менамояд.

Дар солҳои 20-30 асри гузашта дар таълим услубҳое буданд, ки вақши муаллимро паст карда, ўро ба шахси супоришидҳо ва маслиҳатгӯй мубаддал намуданд. Услуби «Далтон -план», ки дар шаҳри Далтони ИМА ба вучӯд омада буд, таълими фардии лабораторириро тавсия медод. Мувофиқи ин услуб кӯдакон дар лаборатория супориши муаллимро ичро мекарданд.

Дар мактабҳои шӯравӣ низ услуби «Далтон-план» бо номи услуби бригадӣ – лабораторӣ чорӣ буд, ки гурӯҳи 5-6 нафараи ҳонандагон бо сардории бригадир маводро гирифта аз ҳуд мекарданд. Сардор-бригадир супоришиҳои муаллимро байни дигарон тақсим карда, аз иҷрои онҳо ба муаллим ҳисобот медод.

Услуби дигаре, ки он солҳо пайдо шудааст, услуби лоиҳа ном дошт. Дар атрофи як лоиҳа, масалан соҳтани мургхона, хонандагон масолеҳи бинокорӣ, миқдори мурғу тухмҳоро ҳисоб карда ҳудашон донишҳои канда-канда ҳосил менамуданд. Услубҳои номбурда ба хонандагон донишҳои мустаҳкам намедоданд ва ташкили дарсро ҳамчун шакли асосии таълим эътироф накарда, зидди чорӣ кардани низоми синфи дарс кор мебурданд.

Хушбахтона, дере нагузашта дарс дар таълимгоҳҳо шакли асосии ташкили кори таълим гардид ва ба шарофати чанд афзалиятҳояш ҳоло мавқеи он хеле устувор аст. Кадом афзалиятҳо ба дарс мансубанд? Афзалиятҳои зерини дарсро муаллимон медонанд:

- танҳо дар дарсҳо мазмуни маълумотро аз фанҳои таълимий пайдарҳам ва низоми муайян пешкаш кардан мумкин аст;
- дар дарс кори як ё якчанд нафар хонанда ва ахли синфро ба роҳ мондан имконпазир аст;
- вобаста ба дарс ва мавзӯи он корҳои гуногуни берун аз синф ва берун аз мактабро ташкил карда метавонанд;
- дарс кори мактаб, муаллимону хонандагон ва кормандонро ба тартиб медарорад. Ҳама аз рӯи ҷадвали дарсҳои мактаб кор мебаранд.

Афзалиятҳои зикргардида ба дарс соҳтору пайдарпайи мушаҳҳас бахшид. То оғози наққи мазмуни нав муаллим бо ёрии пурсиши маълум менамояд, ки хонандагон ба азҳудкуни мавзӯи нав то кадом дараҷа омодаанд, чӣ гуна донишҳо доранд. Омӯзиш дар дарс ба назардошли ҳусусиятҳои хонандагони гурӯҳ-синф ба роҳ монда мешавад. Муаллим маводро ба ахли синф шарҳ дода мефаҳмонад, вале ҳар хонанда мувофики қобилият онро аз худ менамояд. Бо ёрии саволу ҷавоб донишҳо санҷида, дар рафти дарс мавод такрору мустаҳкам ҳам карда мешавад.

Калимаи дарс лафзи арабист, тавассути се ҳарфи ҳамсадо (дол, ре, син) навишта мешавад. Ҳарфи (дол) дарс, (ре) – риёзат кашидан, (син) – сиёsat (хукм рондан) –ро ифода мекунад. Ба ин тарик дар мачмӯъ калимаи дарс инсонро ба дарс хондан, сабак омӯхтан хидоят мекунад. Дар ин ҳусус изҳор менамоем, ки тарзи дигари шарҳи калима дар байни омӯзгорон вомехӯрад: (дол) доимо, (ре) ранҷ бурдан, (син) саъю кӯшиш карданро дар роҳи омӯзиш мефаҳмонад. Чунон ки диде мешавад, бо андаке фаркият ҳарду нуқтаи назар як маъноро ифода кардаанд.

Дар Чумхурии Тоҷикистон дарс дар мактабҳои кинвар ҳамчун шаҳраки асосии кори таълиму тарбия қабул карда шудааст. Ислоҳоти тавраи нави мактабу маориф, ки дар оғози аси ӯзғараш шурӯъ гардиш, вазифа меғузорад, ки сифати таълим ва тарбия дар ҳамаи намуди мактабҳо минбаъд ҳам баланд бардошта, омодасозии насли наврас ба ҳаёт ва меҳнат бештар карда шавад.

§36. Талабҳо ба дарси муосир

Олимон дарро мӯълизаву санъат номилаанд, чунки кӯлаки хурдсол дар натиҷаи азхудкуни маводи дарсҳо дар давоми солҳои таҳсил ба камол мерасад ва комилан дигаргун шуда шаҳсияташ ташаккул мейбад. Ин аст қувваи мӯълизавари дарсҳо, ки дар тараёни онҳо фаъолияти муаллиму хонанда накши муҳим мебозад. Аз баланд шудани сифату самаранокии дарс мактабу муаллим, аҳли ҷомса манфиат мебинанд. **Маҳз** аз ҳамин сабаб аст, ки ҷомеа ва аҳли маориф ба дарс чун шакли асосии ташкили кори таълим таълоботи ҳудро пепниҳод мекунанд, ки ҷанд қисме аз онҳоро тар зер меорем:

1. Дарс ба иҷрои вазифаҳои таълим – маълумотдихӣ, инкишофдихӣ ва тарбиядҳии хонандагон хизмат мекунад. Допиши хонандаро ҳар дарс бойтар намуда, нерӯи фикрӣ ва қобилияташро инкишоф медиҳад, ҷаҳонбинӣ, хислатҳои аҳлоқӣ, зебо нарастӣ, иродай шаҳсият, муносибаташро ба меҳнат ташаккул медиҳад.

2. Ҳар дарс соҳти ҳуд – оғози муайян, гузориши максаду вазифаҳои дарс, шарҳу эзоҳи мавод, мустаҳкамкуй (такрор), ҷодани вазифаи хонагиро дорад, ки ҳама алоқамандона ва паси ҳамдигар гузоранд мешаванд.

3. Дарс ба талабҳои усуљҳои илмӣ, дастрасӣ, мунаzzамӣ ҷавобгу бошад, ба хонандагон донишҳои мустаҳкаму шуурона дихад, маҳорагу малакаҳои корро пайдо кунонад.

4. Мазмуни дарс ба барномаи таълим мувофиқат намояд ва мискеи муайяне дар байни дарсҳои дигар дошта бошад. **Муаллим** тонаад, ки шогирдонаш ҷиҳоро аз дарсҳои гузашта дар хотир торанд, пас аз дарси имрӯза чиро меомӯзанд ва ба омӯзиши минбаъла онҳоро омода созад.

5. Ҳини тайёрӣ ва гузаронидани дарс муаллим дастовардҳои нахи педагогију равонӣ, услубиро дар кори таълиму тарбия истифода барад.

6. Мазмуни дарс бо ҳаёт, бо амалияи кори ҳаррӯза, таҷриба ва бо маводи гузашта алоқаманд карда шавад.

7. Вақти тайёрий ба дарс ҳолати моддии мактаб – вучуд доштани таҷхизот, воситаҳои техникий, шароити табии маҳал ва дигарҳо бояд ба инобат гирифта шавад.

Дарс ва сифати он ба тайёрии муаллим вобастагӣ дорад. Муаллими соҳибтаҷриба ҳам ҳуқуқ надорад, ки ба дарс бе нақша, бе тайёрии пухта дарояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки чанде аз муаллимони ҷавон бештар масъулият ҳис накарда, ба дарсҳо бе тайёрии кифоягӣ ҳозир мешаванд ва ба даст даровадани натиҷаҳои хуб мусассарашон намегардад.

Гузаронидани дарсҳо дар синфҳои ибтидой бе ташабbusкорӣ, муносибати эҷодӣ ва ҷӯяндагию навоварӣ даст намедиҳад. Барои ҳонандагони ҳурдсол дарс шавқовар набошад, зуд монда шуда ҳоҳиши азҳудкунии маводи дарс коста мегардад. Якхела ва қолабӣ будани дарсҳо низ сабаби бад дар хотир мондапи донишҳо ва азҳудкунии мазмуни мавзӯй аз тарафи ҳонандагон шуда метавонад. Кори ҳониш ба ҳонандагони ҳурдсол басо вазнин аст. Агар муаллим ҳангоми баёни мавзӯй онро ҳаяҷонбахшу ҷолиб дастрасашон гардонад, онҳо бо шодию ҳаловати маҳсус донишҳоро ҳазм менамоянд.

Барои муаллим аниқ қардан муҳим аст, ки қадоме аз шогирдон маводро дуруст нафаҳмидааст. Баъзан муаллими ҳонандагони ҳурдсол ба ҷиҳори аз ҳуд карда натавонистан, ҷиҳо барояшон шавқовар нестанд, дуруст нафаҳмад ё ба ин масъала эътибор надиҳад, бачагон дарсҳои минбаъдаро азҳуд намекунанд, бештар душворӣ мекашанд. Душвориҳои ҳониш боиси дар синф пайдо шудани сустхону танбалҳо ҳам мешавад. Чораҳои зарурӣ бояд аиҷешанд, ҷунин ҳодисаҳо рӯҳ наҳоҳад дод. «Дарс агар мушкил бувад, танбалро хоб оварад» мегӯянд, ки гӯё гӯшрасе ба муаллимон мебошад. Бинобар ин бояд донист, ки қадом шогирд ба қӯмаки муаллим эҳгиёҷ дорад ва сари вақт ба ӯ ёрӣ расонад.

Дар синфҳои болӣ ҳонанда бо саъю қӯшиши шахсӣ метавонад камбуҷиҳояшро ислоҳ кунад, вале инҳоро аз ҳурдсолон ҷашм доштан ҳатост.

Ғайр аз ин, мазмуни маълумоти мактаби ибтидой дар дарс ҳамон вақт ба ҳонандагон дастрасу осонтар мешавад, ки муаллимон ҳусусиятҳои умумӣ ва фардии фаъолияти фикрии онҳоро хуб биғаҳманд.

Дарс интизоми хонандагонро талаб мекунад. Мактаби бинтизомро ба осиёби беоб монанд карда буд Я.А. Коменский. Ба интизомнок будани хонандагон дар дарс баёни хаячоновари муаллим аҳамияти маҳсусан калон дорад. Аз ин лиҳоз ҳанӯз дар синфи якум бачагонро ба интизомнокӣ одат кунондан лозим аст.. Муаллимонро зарур аст, ки роҳҳои дар дарс идора кардани хонандагонро мунтазам чустучӯй қунанд ва омӯзанд. Агар ў талаботро дуруст гузорад, назорати оқилона баранд, хочат ба пӯписаву таҳдид наҳоҳад монд. Муаллими хушмуомила дар синф обрӯй пайдо мекунад, супоришу талаботаш аз тарафи хонандагон ба ҷо оварда мешавад. Муаллими носазогӯй хусусан дар синҳои ибтидой дар ҷорӣ кардани интизом ба душвориҳо рӯ ба рӯ мешавад, ҷунки хонандагони хурдсол бештар ба меҳрубониву гамхорӣ, сухани неку мулоим ниёзманд мебошанд.

Муаллими хонандагони хурдсол бо рафттору гуфттори худ на таҳо одоби шарқиёнаи тоҷиконро дар бобати ҳурмати падару модарон, салом додан ба калонсолон, эҳтиёткунон бӯсида ба ҷашм молидани нон, азиз донистани муқаддасоти Тоҷикистони соҳибистиклопро меомӯзонад, балки то ҳадди имкон ҳифз кардану ривоҷу равнақ додани ҷунин ҳиссиятро дар назар дорад.

§37. Ҳелҳои дарс

Дарсҳои муаллимон басо гуногун ва рангинанд. Ҳар муаллим дарсҳои фанни таълимро ҳар ҳел мегузаронад. Дар бобати муайян кардани ҳелҳои дарс байни муаллимону олимон ақидаҳо бисёранд ва масъалаи дарс хели баҳснок мебошиад. Қатъӣ назар аз рангорангӣ дарсҳо хусусиятҳои ҳос доранд. Онҳо инчунин бо мақсаду вазифаҳо ва мазмуни худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Бо баробари ин дарсҳо хусусиятҳои умумӣ низ доранд. Дар ҳар дарс додани донишҳои нав, мустаҳкамкунӣ, тақрору санчишу назорати донишҳо, супоридани вазифаи хонагӣ ва ҳулоسابарорию ҷамъbast дидо мешавад. Ҳамаи тарҳҳоро аз рӯи мақсаду вазифаҳо ва хусусиятҳои ҳосашон ба ҳелҳо тӯдо кардан мумкин аст. Ҳелҳои маъмули дарсҳо инҳоанд:

1. Ҷарси омехта, ки дар он мачмӯи корҳо – шарҳуэзоҳдихӣ, мустаҳкамкунӣ, санчишу ҷамъbast, супоришдихӣ ва дигарҳо тӯҳаронида мешавад.

2. Ҷарси додани донишҳои нав, ки дар он мавқеи асосиро омӯзиши мавзӯи нав ингол менамояд.

Дарел мустаҳкамкунин донишҳо, ташаккули маҳорату маҳакаҳо, ки дар он диккати асосӣ ба кори амалий, аксаран ба иҷрои машқҳо равона карда мешавад.

5. Ҷарси тақрор, ки дар он донишҳои хонандагон доир ба ягон мавзӯй ё фасл ба низоми муайян оварда хоҳад шуд.

6. Ҷарси санчиши донишҳо, ки дар он хонандагон корҳои амалий, ҳаттӣ ва даҳониро иҷро мекунанд.

Дилактика боз чандин ҳенҷои дарсеро муайян кардааст, ки аз дарҳои анъанавӣ бо тарзи ташкилу гузарониданашон фарқ мекунанд. Дарси кори амалий дар устоҳона ва қитъаи замини наздимактабӣ аз ҷумлаи чунин ларсҳост. Дарс - экспурсия, ки шакли маҳсуси кори таълим аст, хонандагонро бо ёрии мушоҳида бо олами атроф, ҳодисаҳои табиат ва кори истеҳсолот ошно месозад.

Ҳар хели дарс, ки дар боло зикрашон рафт, соҳтори маҳсуси кешро дорад. Бояд фаромӯни пакард, ки соҳтори дарс бо хели дарс алоқаманд аст. Аввал хели дарсеро мувоғики мақсади дарс муайян карда, баъд ба хотир меоранд, ки ҳамон хели дарс қадом лаҳзаҳоро дар бар мегирифт. Ҳангоме, ки соҳтори дарс мегӯянд, пай дар най гузаронидани қисмҳо, лаҳзаҳои дарсеро мефаҳманд, ки баҳри иҷрои вазифаҳои таълим заруранд.

Барои он ки тасаввуротамон оид ба соҳтори дарс пурра бошад, лаҳзаҳо ё қисмҳои дарс ва вазифаҳои онҳоро як-як дида мебароем.

Лаҳзай ташкили дарс 2-4 дақиқа дар оғози дарс мегузарад. Аз ташкили он муваффақиятҳои минбаъдаи дарс вобаста аст. Агар талабҳо дар ин лаҳза ба кори хонандагон дуруст гузашта шаванд, дар давоми дарс онҳо супориҳоро ба иҷро мерасонанд. Талабагон бояд ҳосос қунанд, ки талаботи муаллим қатъист. Дар ин лаҳза чӣ гуна ба синф ворид шудани муаллим, қадамҳои боварибахши ӯ, оҳанги сухан, тарзи рафтор, күшодарӯй ва меҳрубониаш аҳамияти маҳсус наидо мекунад. Хонандагон ҳомӯшу ором ҳис қунанд, ки гӯё муаллим ба онҳо нигарон истодааст. Муаллим мебинад, ки оё ҳама ба дарс тайёранд, дафтари китобу қалам ва дигар ҷизҳои зарурӣро ба дарс овардаанд. Иш кори муаллим хонандагонро интизомнок мекунад. Муаллими ҷавон доир ба гузаронидани лаҳзай ҷавали дарс машқҳо бояд қунад.

Саъдигӣи **вазифаи ҳонагӣ** қисми дуюми дарс аст, ки муаллим изхудуу иҷро санҷида, хонандагонро ба қабулу фаҳминӣ донишҳон

нав омода месозад. Муаллим ба он эътибор медихад, ки шогирлон коидаҳо, масъалаҳои асосиро сарфаҳм рафтаанд ё не. Кихо вазифаро ичро кардаанд ва барои чӣ ба хатогиҳо роҳ лодаанд. Ҳусусиятҳои фаъолиятнокии талабагонро ба назар гирифта, муаллим барои ислоҳи нуқсонҳо чораҳо меандешад. Сунориши вазифаи хонагӣ ичро нашуда бошад, муаллим бо ёрии саволҳо донишҳои хонандагонро аз мавзӯъҳои гузашта барқарор намуда, бо донишҳои нав алоқаманд мегардонад.

Гузориши мақсад ва вазифаҳои дарс имкон медиҳад, ки муаллиму хонандагон корҳоро муайян, мунаzzам ва паси ҳамдигар дар дарс сомон бахшанд. Ҳар лаҳзai дарс ба ичрои вазифаҳои маълумотдиҳӣ, инкишофдиҳӣ ва тарбиядиҳӣ нигаронида мешавад. Ҳар лаҳзai дарс вакти тӯлониро нагирад ҳам, фаъолияти хониши мактабиёнро ба сӯи мақсад равона мекунад. Масалан, шеъри шоирие ё ҳикояи пурмазмуни адаберо дар даре таълим дихем, зарур аст, ки зебогии забони дариамон, ибораҳо ва зарбулмасалу мақолҳои пурмазмунашонро шарҳ дода ҳисси ифтихорашонро аз забон бештар намоем.

Шарҳидҳии мавзӯӣ нав аз тарафи муаллим қисми мухими дарс мебошад. Накли муаллим дастрас мегардад, агар ба донишҳои нештараи хонандагон такя кунад, мисолу далелҳо боварибахшу ҷӯтишоднок ва сухани муаллим равшану возех бошад. Вай ба ахли синф рӯй оварда, дикқаташонро ҷалб карда тавонад, то ки ҳама таомоми ҳасти гӯш шуда нақлро шунаванд.

Мустаҳкамкунӣ пас аз баёни мавзӯӣ дарс мегузарад. Муаллим машқҳо, корҳои мустақилона, супоришиҳо ва саволҳои маҳсус дода, як қисми дарсеро ба ичрои онҳо мебахшад. Барои мустаҳкамкунӣ дарсҳои алоҳида ҳам чудо карда мешавад. Муаллим ҳангоми мустаҳкамкунӣ натиҷаи фаъолияти ҳудро месанҷад, таҳлил мекунад ва муайян менамояд, ки шогирдон аз баёнаш мавзӯъро то қадом дарача фахмиданд. Баъд кори ояндаро бо назардошти ҳамин таҳлил ба роҳ мемонад.

Такрор барои ба низом даровардани донишҳо, хуносабарориҳо, ғашаккули маҳорату малакаҳо лозим аст. Мавзӯъ, фасл ё фанни таълимиро такрор кунонидан воҷиб мебошад. Муаллим ҳангоми дарс мекӯҷад, ки масъалаи асосӣ дар хотири хонандагон нигоҳдорӣ шавад. Барои ин вай машқҳо ва саволҳои маҳсус мураттаб месозад.

Чамъбости дарс як қисми дарс буда, 2-3 дақикаро аз дарс мегирад. Муаллим дар ин муддат мазмуни асосии мавзўи дарсро хеле кўтоҳ аз нав мегўяд. Камбузиҳои баъзеи хонандагон, бурдҳои фаъолонро дар дарс қайд карда мегузарад.

Супориши вазифаи хонагӣ қисми хотимавии дарс мебошад. Муаллим вазифа месупорад ва роҳҳои иҷрояшро мефаҳмонад. Муаллимони синфҳои ибтидоиро лозим меояд, ки ҳар хонандааш вазифаро ба рӯзнома нависад, вагарна мумкин вазифа иҷро нашуда монад, чунки дар дақиқаҳои охирини дарс фикри хонандагон ба танаффусу бозӣ банд менаваду бехабар мемонанд, ки чӣ вазифа супорида шуду онро чӣ тавр бояд иҷро намуд. Аз ҳамин сабаб пеш аз занги баромад вазифаро дода, роҳҳои иҷрояшро анику муҳтасар фахмонидан даркор аст. Муаллимони соҳибтачриба агар вакт расад, ҳатто аз бачагон мепурсанд, ки ба вазифаи хонагӣ чӣ дода шуда ва чӣ кор кардан даркор аст.

§38. Намунаҳои соҳтори дарсҳо

Ҳама гуна дарсҳо аз қисмҳо ва лаҳзаҳое иборатанд, ки дар боло тавзҳ додем. Вобаста ба хели дарс мавқеи лаҳзаҳо дар дарс тағиیر меёбад. Дар яке аз дарсҳо лаҳзай асосию муҳим додани донишҳои нав бошад, дар дуюмй лаҳзай мустаҳкамқунӣ ё санчиши донишҳо асосӣ шуда метавонад ва лаҳзаҳои дигар ёрирасони лаҳзай асосӣ мешавад. Аз ин рӯ, чунин хулоса мебарояд, ки ҳар дарс ҳусусиятҳо дораду соҳторашро хели дарс муайян месозад.

Соҳтори хелҳои дарсро ба тарики намуна меорем.

а) Соҳтори дарси омехта

1. Лаҳзай ташкилии даре
2. Пурсиши вазифаи хонагӣ
3. Гузориши мақсаду вазифаҳои дарс
4. Баёни мавзӯи нав
5. Мустаҳкамқунӣ
6. Чамъбости дарс ва супориши вазифаи хонагӣ

Дарси омехта хели басо серистифодай дарсҳост. Ҳам дар синфҳои ибтидой ва ҳам дар синфҳои болой муаллимон онро корбас мекунанд. Гарчанде соҳтори дарси омехта бо дарси додани донишҳои нав эътибори калон дода шавад ҳам, дар он лаҳзаҳои дигари дарсҳо низ нақши муҳим мебозад.

б) Сохтори дарси додани донишҳои нав

1. Лаҳзай ташкили дарс
2. Гузориши мақсаду вазифаҳои дарс
3. Алокаманд намудани мавзӯи нав ба мавзӯи гузашта (пас аз санчиши вазифаи хонагӣ)
4. Баёни мавзӯи нав
5. Ҷамъбости дарс ва супоридани вазифаи хонагӣ.

Дар ин дарс қисми асосӣ баёни мавзӯи нав аст, лекин бе истифодаи лаҳзаҳои дигар мақсади дарс чомаи амал намепӯшад. Вакти санчиши вазифаи хонагӣ қоидаҳо, таърифҳо, далелҳои дарси гузашта такрор карда, талабагон ба қабули донишҳои нав бо ҳамин роҳ омода мешаванд.

Лаҳзай мустаҳкамкунӣ лар дарси додани донишҳои нав чун қисми ёрирасон пайдор мегардад. Бо ёрии он муаллим маълум мекунад, ки донишҳои навро шогирдон то қадом дараҷа аз худ карданд ва фаҳмиданд. Ҳарчанд, ки муаллим саволу ҷавоб, машку кори мустақилонаи доир ба донишҳои нав мегузаронад, мустаҳкамкуниро чун лаҳзай алоҳидай дарс ҷудо намекунад.

Хини ҷамъбости дарс муаллим дар ҳусуси ҷиҳатҳои мусбат ва манғии фаъолияти хонандагон дар тӯли дарс сухан ронда, вазифаи хонагиро шарҳ медиҳад.

в) Сохтори дарси мустаҳкамкунӣ

1. Лаҳзай ташкилии дарс
2. Гузориши мақсаду вазифаҳои дарс
3. Мустаҳкамкунӣ
4. Ҷамъбости дарс ва додани супориши хонагӣ

Муаллим қисми аввали дарсро гузаронда, вазифаҳоро пеш мегузорад. Санчиши вазифаи хонагӣ бо мустаҳкамкунӣ дар як вакт гузаронида мешавад. Қисми асосӣ дар дарс ба иҷрои ягон амал, ҳали масъала, ба вуҷуд овардани истифодаи вазъи проблемавӣ, саволу ҷавобҳо, иҷрои машқҳо ё кори мустақилона баҳшида ҳоҳад шуд, ки онҳо мувофиқи синну сол ва дониши хонандагон пешакӣ штитҳоб гаштаанд, яъне иҷрояшон на душворанду на осони.

Вакти ҷамъбости дарс ба муаллим зарур аст, ки хонандагони фаъолиятноку қобилияти баланди корӣ зохир кардaro қайд намояд. Дарси мустаҳкамкунӣ барои хонандагони хурдсол, ки иҷрои кори мустақилонаро одат карда истодаанд, аҳамияти маҳсусан қалон торад.

г) Сохтори дарси тақрор

1. Лаҳзай ташкили дарс
2. Гузориши мақсаду вазифаҳои дарс
3. Тақрор ва ба низом даровардани донишҳо
4. Ҷамъбасти дарс ва супориши вазифаи хонагӣ

Мақоли «Тақрор – модари дониш» вирди забони муаллимон гашта, ки аҳамияти тақрорро таъкид мекунад. Дар дарси тақрор муаллим нисбатан кам баён карда, дикқати кӯдаконро ба масъалаҳои асосии мавзӯю фаслҳо (таъриф, коидаҳо, далелҳо) равона карда, машқҳо, ҷавобҳояшонро таҳлил менамояд.

Дарсҳои тақрор дар синҳои ибтидой барои низоми муайян пайдо кардани донишҳои хонандагон истифодаи кори амалий, машқҳоро беҳтару натиҷабаҳш мегардонанд.

д) Сохтори дарси санчиши донишҳо

1. Фаҳмонидани мақсади санчиш ва роҳҳои иҷрои кори санчишӣ
2. Шинос кардани хонандагон бо мазмуни кори санчишӣ
3. Кори мустақилонаи хонандагон
4. Ҷамъбасти корҳо дар дарс

Дар оғози дарс муаллим тайёрии хонандагонро ба иҷрои кори санчишӣ дида мебарояд ва эзоҳ медиҳад, ки донишҳои доир ба қадом мавзӯу ё бобҳо санчида мешавад. Вай инчунин дар синҳ ҳолати хуби корӣ фароҳам меорад. Дар синғи ибтидой тарзи иҷрои корро муфассал, ба қисмҳо чудо карда баён мекунад. Мефаҳмонад, ки чихоро аз муаллим пурсидан мумкин аст. Муҳимаш дар дарси санчишӣ он аст, ки хонандагон ба кор дар як вакт шурӯъ намоянд, баъзеҳо аз дигарон ақиб намонанд, ба шитобкорӣ роҳ надиҳанд, оромона ва пурмаҳсул кор кунанд.

Одатан дар хотимаи дарси санчишӣ кор ҷамъбаст карда шавад ҳам, супориши хонагӣ дода намешавад, аммо муаллим баъзе тавсияҳои худро гуфта метавонад.

Ҳамин тарика, дар бораи дарсҳои муқаррарӣ ва сохтори онҳо маълумотҳо гирифтем. Дар баробари хелҳои дарсҳое, ки сохторашонро бо намунаҳо нишон додем, дарсҳое низ арзи вучӯд доранд, ки онҳоро гайримуқаррарӣ мешуморанд. Дарси саҳнавӣ яке аз онҳост. Дарси саҳнавиро ба мисли дарсҳои кушод муаллимони пешқадам мегузаронанд. Бачаҳоро муаллим ба саҳна бароварда ба онҳо нақшай муайянро дода иҷро мекунонад.

Дар синфҳои мактаби ибтидой гузаронидани дарс – экскурсияро муаллимон ба синну соли хонандагони хурдсол мутобик медонад ва истифодай ин хел дарс торафт бештар ба ҷашм мерасад.

§39. Дарс – экскурсия

Дарс – экскурсия бо мақсади муайян гузаронида менавад ва он вазифаҳои таълимиyu тарбияйӣ дорад. Экскурсия дарсест, ки дар коргоҳ, муассиса ва осорхона мегузарад. Агар хонандагон маводи таълимиро пештар аз китоби дарсӣ, нақли муаллим доноста бошанд, акнун бо ҷашмони худ ҷизҳову ҳодисаҳоро мебинаид ва дар ҳусуси онҳо тасаввуроти мушаххас пайдо мекунанд.

Экскурсия тайёрии пухтаи муаллимро талаб менамояд. Вай Ҷониши экскурсияро тартиб медиҳаӣ, пешакӣ ҷои экскурсияро рафтга мебинад, ҷойҳои нишон медодагиашро аниқ карда хонандагонро барои дидани онҳо тайёр мекунад. Экскурсия мушоҳидаи беноситаи хонандагон буда, дар рафти он муаллим бо ёрии накл, шарҳдӣӣ ва сӯҳбат чанд масъалаҳоро возех мефаҳмонад.

Экскурсияро муаллим бо салоҳлиди худ, имкониятре ба ҳисоб гирифта метавонад, пеш аз омӯзиши мавзӯй ё пас аз омӯзиши гузаронад. Экскурсия ба табиат хонандагонро дӯстдори табиат мегардонад, онҳо тағйирёбии табиатро дар фаслҳои сол зейн мебинанд. Ҳонандагон иҷчунин донишҳои аз забони молдӣ, риёзӣ, табиатинойи гирифтаашонро ҳангоми экскурсия ба амалия татбиқ месозанд. Масалан, муаллим қутбномаро ба синф оварда, дар он дарс муайян кардани тарафҳо – ҷанубу шимол, гарб ва шарқро баён мекунад. Агар ба экскурсияи табиат онҳоро барорад, аз қадом тараф омадану ба қадом тараф рафтсан, дар қадом тараф булани дарё, кӯҳ, ҷонглазорро хонандагон қутбномаро истифода намуда ба осонӣ муайян мекунанд.

Экскурсия ба осорхонаи мактабӣ, шаҳриву ноҳияйӣ, ҷайго таърихии чумхурӣ, ки солҳои охир миқдорон афзудаанд ва бекорнамоҳои фарзандони миллатамон алоқаманданд, ӯро – гашаккуни ҳисси вагандӯстӣ, сулҳдӯстӣ, ифтихор аз миёни ҷинвар басо аҳамиятинон мебошад.

Бурлану нишон додани коргоҳҳо, ҷамъиятҳои саҳроӣ, ҷинноварзи ва воҳӯриҳо бо коргарону ҷеконон хонандагонро Ҷониши ту қарбу ҳунари қалонсолон нишос мегардонад, ҷадидӣ, ӯро майту ҳаваси меҳнат кардану с ҳибӣ қасбу ҳунар кунад.

Аз таҷрибаи муаллимон бармеояд, ки экскурсия вазифаи маълумотдиҳӣ ва тарбиядиҳӣ доштааст. Ду хели экскурсия фарӯ карда мешавад, яке мавзӯъӣ, ки ба ягон мавзӯи омӯзиш баҳшида мешавад ва дигаре умумӣ (обзорӣ), ки дар ҳусуси чой, табиат ё корхона маълумоти умумӣ медиҳад.

Баъд аз экскурсия ҷамъбаст кардани он тавсия дода мешавад. Дар ҷамъомад ҳонандагон таассуроти ҳудро иброз медоранд, дар бораи ҷизҳои дидашон нақл ё иншо менамоянд, варака ё газета мебароранд, расмҳо мекашанд.

Муаллими синфҳои ибтидой ҳангоми тартиб додани нақшай тақвимӣ мазмуни мавзӯъҳо ва умуман маводи таълимиро ба эътибор гирифта муйян мекунад, ки кай ва ба қуҷоҳо экскурсия ташкил кардан лозим аст.

Пеш аз ташкили экскурсия муаллим ба ҳонандагон вазифаҳоро мушахҳас мефаҳмонад, ки тартиб чӣ гуна бояд бошад, ҷиҳору бодиқкат дидан зарур, кай ва дар қуҷо ғун шудан лозим, ҷиҳору ҳамроҳашон бояд гиранд. Экскурсия беш аз як соат вактро бояд нағирад, кӯтоҳмуддат бошад, зеро ҳонандагони ҳурдсол экскурсия тӯл қашад, ҳаставу парешонҳотир шуда, ба ҷизи дидашон эътибори даркорӣ намедиҳанд, оиди онҳо тасаввуроти бой пайдо намекунанд.

§40. Ташкили кори ҳонагии талабагон

Дар бораи кори ҳонандагон фикру ақидаҳои мухталиф мавҷуданд. Гурӯҳе аз муаллимон тарафдори надодани вазифаи ҳонагӣ буда, иброз медоранд, ки гӯё дар вакти дарс ҳамаи корҳоро анҷом додан имконпазир бошад. Аксарияти муаллимон ҷонибдори ташкили кори ҳонагии ҳонандагон мебошанд, ҷунки кори таълим мураккаб аст ва танҳо дар дарс азҳудкуни донишҳо аз тарафи мактабиён мустаҳкаму бақдор намегардад. Аз ҳамин сабаб супоридани вазифаи ҳонагӣ дар дарсҳо зарур аст.

Кори ҳонагии ҳонандагон давоми дарс ҳисобида мешавад, он бо кори синғӣ, мавзӯи омӯзиш зич алоқаманд мебошад. Агар ҳонандагон маводи дарсро нағз фаҳмида бошанд, яънс муаллим мавзӯъро дуруст баён карда фаҳмонда бошад, онҳо ҳатман вазифаи ҳонагиро иҷро мекунанд ва баръакс ҳам мешавад, дарси суст сабаби иҷро нагаштани вазифаи ҳонагӣ шуда метавонад.

Ташкили ҳуби кори ҳонагӣ аҳамияти қалон дорад. Вай ба мустақилона ва бо таври фардӣ аз болои мавод берун аз дарс кор карданро ёд медиҳад. Ҳонандагони синфҳои ибтидой кори ҳонагиро иҷро карда па танҳо донишашонро амиқтару васеътар.

балки мустахкамтар иамуда, маҳорату малакаашон инкишоф мсёбад. Инчунин хангоми кор ба хонандагон майдум мепавад, ки чихоро мелонанд. Чизи надонистагиашонпро барои чустучӯй карда фахмидан кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд. Ҳисси масъулияташон тар омӯзим баландтар мепавад, ҳудашон кор карда назорат мебаранд. бе муаллим ва бе ёрии шарикларҳо роҳрои ҳалли мисолу масъалаҳоро меҷӯянд, ки дар ҷои кор гарнибро риоя мекунанд. **Дар** як вақти муайян корро саринта мепамошт.

Маҷмӯи вазифаи хонаги то се турӯх даҳонӣ, ҳаттӣ ва амалий ҷудо кардан ҷоиз аст.

Хонгии маводи китоби дарсӣ, ёд кардани қоида ё писърҳо, ҷавоб ёфттан ба саволҳо вазифаҳои хонагии даҳонӣ мебошанд.

Икрои машқҳо, ҳалли мисолу масъалаҳо, навистани нақл ва ё ишниро ба турӯҳи корҳои хонагии ҳаттӣ доҳил мекунанд.

Гузаронидани таҷрибаҳо, мушоҳидаҳо, соҳтани ягои чиз ё кисми он кори амалии хонагӣ аст.

Чанд талабҳои асосиро нисбати ташкили кори хонагии хонандагони ҳурдсол баёни мекунем:

1. Дар синфи якум то ташаккули маҳорату малакаҳои нахустини кори хонандагон вазифаи хонагӣ супоридан норавост. Онҳо ҳамаи корро бо роҳбарии муаллим вақти дарс аҷном медиҳанд.

Дар рӯзҳои пеш аз истироҳат ва ид супорини хонагӣ дода намепавад. Бигузоред, як рӯз хонандагон ҳамроҳи волидон дам гиранд.

2. Бо хонандагони ҳурдсол мунтазам вазифаи хонагӣ супоридан даркор аст, то ки ба икрои он одат қунанд. Агар муаллимон кори хонагӣ насуҷоранд, бачагон шоду масрур мегарданд ва агар супоранд, гамгин мепаванд. Дар чунин ҳолатҳо кори хонагис додан лозим аст, ки иҷроянион осонтар, шавқовар бопшад. Вобаста ба ин ҳолатҳо муаллим метавонад мувоғики салоҳиди ҳенди кори хонагӣ насуҷорад.

3. Кори хонагии дунивору ҳаҷмаш қалон додаи воҷиб нест, ки иҷрояш вақти бисёри хонандаро гирад. Вазифа бояд аз коре, ки дар синф кардаанд, сабуктар ва осонтар бопшад. Тавсия медиҳанд, ки барои кори хонагӣ хонандагон миқдори зерини вақтро сарф намоянд:

Синфҳои II-IV - 1-1,5 соат

Синфҳои V-IX - 1,5-2 соат

Синфҳои X-XI - 2-2,5 соат

Хондани асархой балсей, рўзномаю маҷаллаҳо ба кори хонагии хонандагон доҳил намешпавад.

4. Вазифаи хонагӣ бояд шавқовару рангоранг бошад, майлу ҳаваси кор карданро барои доништирий бедор кунад, унсурҳои ҳозирҷавобӣ, бозихоро дар бар гирад. Агар вазифаи хонагӣ бо таҷрибаи ҳаётии хонандагон – муноҳидаҳои ҳодисаҳои табиату атроф, тартиб лодани ҷумлаҳо, матиҳо, мисолу масъалаҳо алоқаманд бошад, хонандагон дар иҷрои онҳо фаъолиятнокӣ зоҳир ҳоҳанд кард.

5. Роҳҳо ва тарзу воситаҳои иҷрои вазифаи хонагиро шарҳу эзоҳ, маслиҳатҳо додан лозим аст. Масалан, ҳаҷли мисолу масъалаҳоро чӣ тавр санҷидан мумкин, дар асоси қадом қоидашо кор кунанд. Ҷумлаҳоро чӣ гуна бояд навист, иҷрои вазифаро ҳудашон чӣ тавр санҷида метавонанд.

Вазифаро хонандагон бояд нависта гиранд.

6. Вакти лодани кори хонагӣ ҳусусиятҳои фардии хонандагонро низ ба ҳисоб гирифтани лозим аст. Имконияту муваффақиятҳои хонилии хонандаро муаллим бояд донад. Ба сустхону ақибмондагон вазифаҳои осонтар лода шавад, онҳо ба ақли ҳуд ва ба қувваи ҳуд боварӣ ҳосил мекунанд. Ба пешӯдадомони хониш вазифаҳои душвортар лиҳанд, инкишофи фикриашон равнақ мегирад.

7. Вазифаи хонагӣ, ки муаллим месупорад, ҳатман бояд санҷида шавад, доир ба иҷроиши муаллим маълумот дошта бошад. Бо ин роҳ масъулиятынокӣ ва интизоминокӣ дар хонандагон ташаккул ҳоҳад ёфт. Муаллимон кори хонагиро бо тарзҳои гуногун месанҷанд. Баъзан менурсанд, ки вазифаро киҳо иҷро кардаасту киҳо не.

Доир ба мазмуни вазифа саволҳо медиҳанд. Ҳатоғиҳои хонандагонро ислоҳ карда, муаллим ҳулосаҳо мебарорад ва ба қисми лиғари дарс шурӯй менамояд. Шакли санҷиши фардиро истифода карда, аз 2-3 талаба мазмуни кори хонагиро менурсад. Дар ин вакъи лиғарон ҷавобҳои шарикдарҳоро шунида, ҳатоҳоро ислоҳ мекунанд, иловажои ҳудро мегӯянд.

Муаллими синфи ибтидой қариб ҳар рӯз дафтарҳои хонандагонро гун карла, кори синғӣ ва вазифаро тафтиш менамояд, ҳатоҳояшонро ислоҳ карда баҳо мегузорад.

8. Муаллим ба надару модарон низ маслиҳатҳо дода, ба фарзандон чӣ ҳеҷа кӯмак расониданро фаҳмонад. Волидон бо кӯмаки аз ҳад зиёд ва ё ниҳоят ками ҳуд ба хонандагон таъсири

мусбаат ё манғай расонда метавонанд. Маслихати саривактии муаллимим ба волидон барои бартараф намудани нуқсонҳо лар масъалаи ёрирасонӣ вакти ичрои вазифаи хонагии фарзандон мадад мекунад.

Муаллимони беҳтарин ба хонандагон қоидҳои ичрои вазифаи хонагиро ёд дода, диққаташонро ба масъалаҳои зерин ҷалб мекунанд:

нас аз мактаб баргаштан ҳӯрокатро хур, лар ҳавои гоза истироҳат кун ё ба кори ҳочагиатон ёрӣ дех;

вазифаи хонагиро ҳар рӯз лар вақти муайян ичро намо;

ҷои маҳсуси корат бошад, ҷизҳои зиёдатии ба ичрои вазифа подаркориро ғундор;

накшай коратро фикр карда баро, аввал сунориши душвортар ва баъд осонашро ба ичро расон;

аввал қоидаро тақрор кун, саросема нашав, сонӣ машку мисолу масъалаҳоро навис ва ҳал кун;

монда шавӣ, андаке дам гир, лар охир санчида бин, ки вазифаро дуруст ичро кардӣ ё не.

Нешрафти хоними шогирдон ба ташкили дарс аз тарафи муаллим, ичрои вазифаи хонагӣ аз тарафи хонандагон ва сифати корҳои берун аз синф вобаста мебошад. Бо сабабҳои гуногуни хонандагон дар кори хониш ақиб мемонанд ва ё муддате сует мешаванд. Накши муаллим дар пештирий намудану барҷам додани баҳдоӣ қалон аст, ҳини санчиши донишҳо ва тафтиши вазифаи хонагӣ хонандагони сустхонро муайян намуда, оид ба роҳу воситаҳои бартараф соҳтани камбудиҳои донишашон андеша мекунад.

Яке аз воситаҳои пештирий намудани қафомонии хонандагон дар хоними ташкили машгулиятаҳои иловагӣ мебошад. Барои чунин машгулиятаҳо пеш аз ҳама сабаби қафомонӣ ё аз ҳуд накардани машодро аз тарафи хонанда муайян кардан шарти муҳимест. Агар хонандай хубҳон аз сабаби беморӣ қафо монда бошад, порасони донишашро бо машгулияти иловагии муаллим ва кори мустақилонаи худи ў бартараф намудан лозим меояд. Ё баъзан дар ин вобаста хонандагони пешқадам ҳам кӯмакрасон шуда метавонанд, яни пешқадамон ба сустхону қафомондагон аз ҷониби муаллим вобаста карда мешаванд.

Муаллим ба қафомондагон машгулияти иловагӣ гузаронда, ҷиҳои дарслҳои нағз намедонистагиашонро мефаҳмонад.

Иштироки хонандагон ба машгулиятхо мунофики салоҳиди муаллим ихтиёрӣ ва маҷбурий шуданини мумкин аст.

Дар хотир бояд дошт, ки машгулияти иловагӣ миқдоран зиёд набонаад, ҳар рӯз гузаронидани он ҷозим нест. Ба машгулият як ё чанд нафар хонандагон аз рӯи зарурат ҷалб карда мешаванд. Ба машгулияти иловагӣ ахли синфро доигга монондан зарар дорад. Муаллим бояд, ҷунон ки дар урфият мегӯянд, об овардагону қӯзапникастагонро фарқ қунад.

Шакли дигари кор бо ақибмондагону сустхонҳо дар мактабҳо ташкил додани синфҳои маҳсуси баробаргардонӣ мебошад. Ба бачатонс, ки ақланион сусту заифтар бошад, бо мақсади аз ҷиҳати тиббӣ солим гардонидани онҳо синфе таъсис намуда, имконият медиҳанд, ки муаллим бо назардошти хусусиятҳои фардии хонандагон кор барад. Дар ин синф қӯдакони аз сабаби душвориҳо дарсхоро аз ҳуд накарда, тоҳо бемориашон тӯл қашида ва ташхиси дуруст напуда таълим лода мепавад. Ба қӯдакони ҷунин синфҳо психологҳо, табиони ва педагогҳо кор мебаранд, ҷунки кори ин синфҳо душвориҳои ҳос доранд. Муаллим аз ҷиҳати психологӣ барои чӣ ба ҷунин ҳолат гирифтӣ будани шотирӣ, олами ботинии ўро бо тезӣ дониста гирифта наметавонад. Дар бачаҳои ин гуна синфҳо ҳамаи ҳелҳои хотира суст буда, таҳлилу муқоиса ва ҳулосабарориро ба онҳо ёд додан мумкин аст. Таълиму тарбияи хусусан қӯдакони синфҳои баробаргардонӣ талаб мекунад, ки хусусиятҳои фардии ҳар қадом амиқ омӯхта ба назар гирифта шавад. Бахри исپибурди таълим муаллим бояд меҳнати бисёр қунад ва машгулиятҳоро рангоранг намуда ба он мүяссар гардад, ки бачатон оянда аз ҷиҳати донишӣ, маҳорату малакаҳо бо ҳамсолонион баробар гарданду ҳамроҳ дар як синф ҳонда тавонанд. Бо баробари ин муаллим қӯшиш намояд, ки бачатон ҳаста нағарданд. Барои ин роҳҳо ва усуљҳои таълимро моҳирона ва бо назардошти хусусиятҳои фардии хонандагон корбаст кардан зарур аст.

Ҳамин тарик, бе вазифаи хонагӣ ва кори мустақилони хонандагон сифати баланди кори таълим ба даст оварда намепавад. Вазифаи хонагиро исپиакӣ фикр карда мунгизам супориҷану иҷројири тафтани кардан зарур аст, ҷунки вай кори мустақилонро одат мекунонад, ёд мелиҳад, донишниро мустаҳкам менамояд. Ба кори хонагӣ, машгулияти иловагӣ ва синфи баробаргардонӣ муаллим роҳбарӣ менамояд ва бояд ин корҳо шавқовару ҷолиб бошанд.

§41. Омодагии муаллим ба дарс

Дар таълиму тарбия ягон коре нест, ки бе тайёрии ишшакӣ гузарад. Тайёрии ишшакӣ фикру андешаронӣ оид ба кори иҷроишаванд ва лаҳзаву кисмҳои он аст. Ин масъаларо биситисно ҳамаи муаллимон хуб мединанд ва ҳамеша қабл аз он ки ба дарс дароянд, ҳаматарафа ба он омодагӣ мебинанд. Муаллими соҳибтаҷрибаи кордилада ҳам бе тайёри ба дарс ворид намесгардад. У маводи таълимро ҳарчанд ба дараҷаи хуб доналд ҳам, ишшакӣ таъаб мекунад, ки ҳар кори дар вақти дарс мескарданиширо лар калла назонанд, маводро забонзад намояд, то наизди шогирдон нозуху равшан, шавқовару ҷолиби дикқат баёни созад.

Ҳаго аст агар муаллим фикр кунад, ки ба дарси рӯзи оянда имрӯз тайёр мешавад. Нс, вай ба гузаронидани дарси хуб тамоми умр донишшандӯй мекунад, таҷриба меомӯзанд ва бо истифодаи онҳо дарсеро мегузаронад. Агар дарси муаллим шавқовар бошад, чунон ки Абдураҳмони Ҷомӣ гуфтааст, ҳатто рӯзи ҷумъа ҳам, ки ишшар рӯзи истироҳат маҳсуб мешуд, бачагон ба ҷағистон мераванд:

*Дарси муаллим ар бувад замзамаи муҳаббате,
Ҷумъа ба мактаб оварад тифли гурезпойро.*

Тайёрии қабл аз дарс ба муаллим имконият медиҳад, ки мавқеи дарро дар байни силсилаи дарсҳо муайян намояд. Ишшакӣ дар ҳусуси чӣ тавр фахмонидани мавзӯӣ, мустаҳкам намудани он, бо қалом роҳҳо пурсидани мавзӯӣ гузашта, супоридани вазифаи хонагӣ мутоҳиза ронад ва тарз, усуљову воситаҳои мувофиқро интихоб кунад. Муаллим бояд мунҷариҷа ва омӯзиши пайдарҳами фанҳои таълимиро хуб тасаввур карда тавонад ва доналд, ки минбаъд донишҳои имрӯз додаашон дар синфҳои болой ба ишрафти таъабатон чӣ ҳизмате мекунанд.

Ҳар фанни таълим вазифаи муайяну мушаҳҳас дорад. Якес дар хонандагон нутқро инкишоф медиҳад, дигаре тафаккури мантиқӣ, сеюмӣ диди зебопарастӣ, ҷаҳорумӣ маҳорату малакаҳои ҳаракати узвҳоро ташаккул медиҳад. Дар маҷмӯӣ фанҳо ҷаҳонбинии ишмиро дар мактабиён пайдо мекунонад ва ҳама дар як вақт, дар шоқамандӣ бо ҳамдигар омӯзонида мешавад.

Ба муаллими инҷунии лозим аст, ки дар бораи истифодаи ҷиҳатҳои тарбиявии мавзӯӣ таълим, дарс фикр кунад ва ба воситаи маҷмӯии шаҳнависи ба пайдо шудани хислати нек дар хонандада қўниши ба ҳарҷу лиҳад.

Умуман тайёрии муаллимро ба ду мархила чудо кардан мумкин аст.

1. Мураттаб сохтани нақшай тақвимии мавзӯйт. Муаллим мувофики барномаи таълим, ки ба омӯзиши мавзӯъҳо соатҳо чуло карда шудааст, нақшай мазкурро тартиб дидад. Вай миқдори соатҳои умумиро ба мавзӯъҳои хурд тақсим карда. пайдарниши омӯзиши онҳоро мушаххас нишон медиҳад. Аз рӯи вазифаҳои ҳар мавзӯъ корҳои назарияй ва амалиро муайян мескунад.

Инчунин шиносой бо барнома ба муаллим равишану маълум меғардишад, ки қадоме аз мавзӯъҳо бенитар мазмуни назарияй дорад, дар қадомин дарс кори мустақилона, таҷриба, машқҳо мунюҳидаго гузаронида мешавад.

Нақшай тақвимӣ-мавзӯйт, номи мавзӯи ҳар дарс, максаду вазифаҳои дарс, тарзи баёни мавзӯъ, корҳои мустақилона, истифодай воситаҳои аёни, шаклҳои назорату санчиши азҳудкунии мавзӯъ, вакти гузаштани дарс, додани вазифаи ҳонағӣ ва эзоҳашро дар ҳуд акс менамояд.

Нақшай тақвимии мавзӯйт омӯзиши муназзами фанини таълимиро таъмин намуда, ба муаллим шарту шароит фароҳам меорад, ки аз рӯи он ба ҳар дарс тайёрий бинад ва кораш қадре осонтар шавад.

2. Мархилаи мураттаб сохтани нақшай дарс, ки ба нақшай тақвимии мавзӯйт вобастагӣ дорад, зеро муаллим нас аз дидо баромадани он нақшай аники гузаронидаи дарси якоатай ҳудро дуир ба ягон мавзӯъ месозад.

Дар нақшай даре мавзӯъ ва мазмуни он нависта мешавад, максаду вазифаҳои таълимӣ ва тарбиявии дарс гузонта ҳоҳад шуд. Хели дарс ва соҳтори он акс мёбад. Равиини дарс бо қисму лаҳзаҳо нишон дода мешавад.

Мухтасар ғӯсӣ, муаллим дар нақшай дарс номи мавзӯъ, максаду вазифаҳои дарс, ҷиҳози дарс (аёният, истифодай воситаҳои техникӣ), равиини дарс (лаҳзаҳои он паси якдигар ва мувофики ҳели ҷарс), саволҳо барои санчиш, вазифаи ҳонағӣ ва баъзе маслиҳатҳоро қайд ҳоҳад кард.

Мисолҳо, супоришиҳо, машқҳо, ҳели баёни мавзӯъ ва гайраҳо ҳам дар нақшай даре оварда мешавад. Яъне зикр менамояд, ки аз оғоз то охири дарс дар синф қадом корҳоро дар ҳамкорӣ бо ҳонандагон анҷом мебахшад.

Муаллим дар нақшай ҳамаи корҳои ҳуд ва ҳонандагонро муфассал бо нишон додани дақиқаҳои барои кор ҷудоншуда мепависад.

Хусусан навистани муфассали лаҳзаю корқо бо муаллими навкор аҳамиятнок аст, чунки барои ӯ тайёри ба дарси аввал чун як машки дарсдихӣ хизмат мекунад.

Дар нақша конспекти мавзӯро медиҳанд. Баъзе нуқтаҳои асосӣ, иктибосҳо, ифодаҳоро, ки ба назари муаллим душвор менамояд, дар конспект нависта мешавад. Конспект барои муаллим аст, онро ташҳо муаллим истифода мебарад, лекин ҳеч тоҷиҳати он, ба ибораи муаллимон гӯем, «гуломи конспект» набоя, ғулом.

Таҷрибаи муаллимон сабит соҳтааст, ки ҳар муаллим бояд гартиб додани нақшай дарс ва конспектнависиро ба дараҷаи кофӣ тавонад, чунки сифати дарс натиҷаи ҳамин корҳост. Ҳар дарси муаллим барояш сабақе гардад, баъд аз гузаронидани он натиҷибарорӣ намояд, то дарси оянда аз гузашта бехтар бешаду бо дарси бехтарини хеш байни ҳамкорон шӯҳратёр гардад.

§42. Ташкили таълим дар мактабҳои камкомплектӣ

Дар дежаҳои дурдаст ва гоҳо дар шаҳракҳо аз сабаби кам будани микдори хонандагон ду ё ҳамаи синфҳои ибтидой муттаҳид карда мешаванд. Чунин мактабҳоро камкомплектӣ меноманд.

Аз рӯи имконият хонандагони синфҳои I - III, II - IV ва ҳатто се синф дар синфҳона ҳамроҳ таълим дода мешаванд. Ба ҳар синфи муттаҳидшудаи мактаби камкомплектӣ як ё ду нафар муаллим дарс мегӯяд, лекин маводи хониши ҳар синф гунонгун аст.

Ду роҳи тартиб додани ҷадвали дарсҳо барои мактаби камкомплектӣ мавҷуд аст. Якум, дарсхои як фанни таълими дар синфи камкомплектӣ дар як вақт гузаронида мешавад. Масалан, соати якум синфҳои I-III дарси риёзӣ ва соати дуюм забони модарӣ меомӯзанд.

Роҳи дуюм чунин аст, ки дар як дарс фанҳои гунонгун омӯзонида мешавад. Масалан, дарси якум дар синфи I забони модарӣ ва дар синфи III риёзӣ шуда метавонад. Дарси дуюм ҷои ин фанҳо бо ҳамдигар иваз мегардад, яъне дар синфи I дарси риёзӣ ва дар синфи III забони модарӣ меҳонанд.

Интихоби роҳҳои зикршуда ба муаллим вобаста аст. Вай мувофиқи салоҳидӣ метавонад дар синф дарси як фан ё ду фанро таҷаронад.

Дар мактаби камкомплектӣ пайваста будани баёни мавзӯи нау ва ташкили кори мустақилона язим аст. Муаллим мавзӯи нау ба синфи I баёни қунад талабагони синфи III ба иҷрои кори мустақилона манигул мешаванд. Баъд хонандагони синфи III нақли

муаллимро мепунаванду талабагони синфи I кори мустакилона мекунанд. Муаллим ҳангоми баёни мавзӯй кўпчиш менамояд. ки шуктаҳои асосии мавзӯйро бо як мисол мухтасару возҳ фахмонад. Соий тарзи ичрои кори мустакилонаро шарҳ дода. корро бо синфи лигар оғоз мекунаду мавзӯйро баён менамоят.

Муаллим вакти дарс як корро ба лигарди изаз кунонда ба ҳар ду синф таълим медиҳад. Албатта. ўненаки иакни дареро луруст тартиб лода извашави амалҳоро ба назар мегирал.

Дар зер намунаи дарси додани донишҳои навро мсорем ва мебинем, ки сохтори он чӣ гуна аст:

Синфи I

1. Лаҳзай ташкили дарс
2. Тайёрӣ ба ҷавобгӯй басаволи муаллим, кор бо хонагӣ аёният ё ичрои супории
3. Баёни мавзӯи нав
4. Кори мустакилона
5. Санҷилии кори мустакилона
6. Мустакилона диде баромадани мазмуни вазифаи хонагӣ ва ба рӯзнома навистани он

Синфи III

1. Тайёрӣ мустакилона ба дарс
2. Санҷиши вазифаи
3. Кори мустакилона
4. Баёни мавзӯи нав
5. Кори мустакилона
6. Санҷиши кори мустакилона
7. Ҷамъбасти дарс. Додани вазифаи хонагӣ

Ҳамаи корҳои ҳарду синф бо назорати қатъӣ ва роҳбарии муаллим анҷом мепазирафта ва хонандагон фақат нишондоду супоришҳои ўро ичро мекунанд. Муаллим бо як синф машгули кор бошад ҳам, вай кори синфи лигарро аз эътибор дур накарда, ба пурсишҳои талабагон посух мегӯяд, лозим шавад, маслиҳат медиҳад.

Азбаски дар мактаби комплектӣ кори мустакилона бештар аст, ба муаллим зарур меояд, ки ҳама гуна шаклҳои ин корро бо хонандагони хурдсол хуб донад ва аз онҳо мохирона истифода барад.

Маълум шуд, ки ташкили раванди таълим дар мактабҳои комплектӣ хусусиятҳои хоси худро дорад. Чанде хусусиятҳои лигарро хотирнишон менамоем:

1. Ба ҳар дарси мактаби комплектӣ 30 дақиқа вакт дода мешавад.

2. Гузарондатын дарсхой якмавзұйый ва бальзе фанхо (саньвати гасвирій, мусикі, тарбияи чысмоний) мүшохид мегардац. Ҳаноми ин дарс синфхо як маволдро омұхтаға ёк корро ичро хоҳанды кард.

3. Җадвали дарси мактаби комплектті мутобиқи синиу соли хонандатон ва шароити маҳал тартиб дода меншавад. Хусусияти хонандатони синфи I тараб мекунад, ки муаллим бө синфи ондоң шешілір мекінде күнделік. Аз сабайи өн ки муаллим шароити көр кердін болашақтын оңайлықтарынан мекінде күнделік. Синфи барвакттар омада меравалду синфи қамрохшуда монда боз лу соат дарс меконад.

Ҳамин тавр, хонандатон ҳар рұз чор соат дарс меконады ва муаллим болшад, 6 соат көр кердін мұвоғиқи мекіннен мұзды көр месиград.

4. Мактаби комплектті филиали яғни мактаби дар пазлихіңе вөкөй гардида мебошад.

Саболу супоришхо барои кори мустақилона

1. Кадом шаклхой ташкили кори таълим вүчуд дорад?
2. Низоми синфи дарсро кій ассоғ гузонд ва онро чй тавр маънилюд мекунанд?
3. Талабхоро ба дарси хозиразамон шарх дихед.
4. Тайёрии муаллим ба дарс кадом даврахоро дар бар месиград?
5. Кадом хелхой дарсро медонед? Сохтори дарс чихоро ифода мекунад?
6. Мақсаду вазифаҳои дарсро чй тавр бояд муайян кард?
7. Кори хонагии хонандатон лозим аст ё не? Хелхой вазифаи хонагиро шарх лихед.
8. Хусусиятхой асосии мактаби комплектиро баён кунед.
9. Як нақшаи дарсро барои синфи 11 тартиб дихед.
10. Оё навииттани нақша-конспектти дарс ба муаллим зарур аст?
11. Маштукиятхой иловагай бо қағомондатон чй тавр бояд ташкил керді шавад?
12. Синфи баробарғарданың барои кадом хонандатон таъсис дода меншавад?

Б О Б И 11. САНЧИШ ВА БАҲОГУЗОРӢ БА ДОНИШ, МАҲОРАТ ВА МАЛАКАҲОИ ХОНАНДАГОН

*Он кас ки бидонад ва бидонад, ки бидонад,
Аспи тараф из гунбади гардун бичаҳонад.
В-он кас ки надонад, ки бидонад, ки надонад,
Ҳам хештап зи чанги ҷаҳолат бираҳонад.
В-он кас ки надонад ва надонад, ки надонад,
Дар ҷаҳли мураккаб абаудуддаҳр бимонад.*

(Ибни Ямин)

§43. Аҳамияти санчиш ва баҳогузорӣ

Донишҳоро аз худ намуда хонандагон бо ҳамин васила ба ҳаёт тайёр мешаванд. Муаллим бояд фахмад, ки дониши лодааниро шогирдон то чӣ анҷоза медонанд, донишни онҳо натиҷаи фаъолияти муаллим аст. Допинширий кори хонандаву донишниҳӣ ба самаранокии заҳмати муаллим алоқаманд мебошад. Аз ин рӯ муаллим бо ёрии баҳисобгирию санчиш дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагонро муайян месозад, ки рафти кори таълим чӣ гуна аст, бурду бохтҳо қадомҳоянд. Санчиши дониш имкон медиҳад, ки дониши хонандагон мустаҳкам гардад ва дар хотир накӣ бандад.

Санчиш ва баҳогузорӣ ба дониш на фақат барои муаллим аҳамиятииок аст, балки аҳамияти муҳими давлатӣ низ дорад. Ин кор назорат аз болои муассисаҳои таълимигу тарбиявӣ, маъмурияти мактабҳо низ мебошад. Нийондиҳандаҳои санчиш аз сифати фаъолияти муаллимон, масъулияти онҳо дар бобати иҷрои вазифаҳояш шаҳодат медиҳад. Зарурияти санчиш ва баҳогузорӣ маҳз дар ҳамин аст.

Аҳамияти санчиш барои таълим дар он зоҳир мегардад, ки муаллим маълум менамояд, ки маводро кӣ хуб, кӣ суст аз худ кардаву кӣ умуман намедонад. Вай баъд аз санчиш чораҳо меанденанд то ҳамаи хонандагон маводро ба дараҷаи даркорӣ аз худ кунанд. Муаллим ба кори худ аз нуқтаи назари танқидӣ нигариста, роҳҳои беҳтарини таълимиро ҷустуҷӯй мекунад, усули таълимиро тагиyr медиҳад, роҳу воситаҳои муносибати фардиро бо хонандагон дарёфт менамояд.

Дар натиҷаи санчиш ба талаба ҳам маълум мешавад, ки ўқадом маводро хуб, қадоманиро ба таври қаноатбахш ва қадомсро

бал медонад. Гохс хонанда гумон мекунал, ки вай маводро хуб медонад, vale санчиш нишон медиҳад, ки гумонан хатост ва донишаш кам аст. Ана аз ҳамин сабаб аст, ки бештар дар синфҳои ибтидой хонандагон китобро хондам гӯянд ҳам, маъни онро намефаҳманд, ба савол ҷавоб намедиҳанд. Санчиш лараҷаи ҷонипашонро мушаххас гардонда ба онҳо имкон медиҳад, ки гарзи кори донипшириро дар синф ва дар хона тақмил баҳланд, камбулихояшонро бартараф созанд.

Аҳамияти санчиш ва баҳогузорӣ дар кори тарбия ҳам басо бузург аст. Санчиш дар талабагон муносибати лурустро ба кори ҳониш, ба барору нобарориҳои худ мепарварад. Баҳо низ дар хонанда як ҳиссиётро нисбати худ пайдо мекуналад. Муаллими кордон чунин ҳиссиётро барои ташаккули сифатҳои иродавӣ, малалгори дигарон будан истифода мебарад.

Санчишу баҳогузорӣ ба мавқеи хонандагон дар байни ҳамсолон, назди вотидон низ таъсир мерасонад. Баҳои хуб муваффакиятҳо месораду баҳои наст боиси нобарориҳо шуда, баҳои хуб ё бал дар дарс ҳислатҳои шахсияти хонандаро пайдо кунонда, мавқеи ўро дар байни ҳамсолону қалонсолон дигаргун месозад.

Бо мақсади санчиши дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагон органҳои роҳбарикунандай маориф, маъмурияти мактабҳо корҳои маҳсуси санчишӣ мегузаронанд, оид ба донинии хонандагон маълумотҳо гирифта ағзалиятҳо ва камбулиҳои мактабу муаллимиони онро онкор менамоянд.

Дар таъсирбажшии санчиш ва баҳогузорӣ шарҳу эзоҳи муаллими нақни қалон мебозад. Хонанда баъд аз санчиши донипашон сухани муаллимиро ҳангоми баҳогузорӣ бояд шунавад, то ки ҷиҳатҳои хуб ва ҷойҳои сусти донипашро барьalo бифаҳмад. Аз ҳамин лиҳоз шарҳу эзоҳи баҳои ҳаққонӣ ба хонанда қувва, боварӣ ва илҳоми ғозӣ ҳониш мебахшад.

Умуман ба санчиш ва баҳогузорӣ талабу дарҳостҳои зерини дидактикӣ нешниҳод карда мешавад:

1. Вақти санчиши муаллим ба он дикқати худро равона мекунаад, ки хонандца маводи барномавиро аз худ кардааст ё не ва танҳо ба донипаш баҳо мегузорад. Ба донинии аз маибаъҳои иловатӣ гирифта, ҳарчанд онҳоро аз эътибор дур накунад ҳам, муаллим баҳо наметгузорад. Барномаи давлатии таълим асосс мебошад, ки муаллим ҳини нурсин ба он такя мекунад.

2. Пурсин боял мунтазам на ҳар рӯз, доимо дар давоми солхой таҳсил гузаронида шавад. Агар хонанда гоҳ-гоҳе баҳо гирад, чунин мениндорад, ки ўро муаллим дигар наменурсад ва супориихи хонагиро ба дарс тайёр накарда меояд. Пурсин бояд хонандаро одат кунонад, ки вай ҳар рӯз ба ҳамай дарсҳо бо тайёри биёяд.

3. Санчиш ва баҳогузорӣ ба ишқишифӣ қобилияти фикрӣ, тарбияи сифатҳои ахлоқӣ ва иродавии хонандагон мусоидат намуда, роҳҳои бартараф намудани душвориҳоро нинҷон дихад.

4. Санчиш ва баҳогузорӣ характеристи фардӣ дорад. Ҳар хонанда бояд сарфаҳм равад, ки дониши ў санчида мешавад ва баҳояни фақат ба ўтаалуқ дорад, шарикӣ нест. Бинобар ҳамин доимо дар ларс ҳис кунад, ки муаллим ҳозир ўро мепурсад ва ба ҷавобгӯй омода бошад.

5. Пурсин дар дарсҳои муаллим якранг набошад, онро ҳусусан дар синҳои ибтидой рангоранг ҳархела гузаронидан лозим аст. Агар муаллим одати якранг пурсидану оҳанги якранг саволгузорӣ ва шарҳу эзоҳи баҳоро пайдо кунац, хонандагон ҳам ба ҳамон ҳсли санчиш мутобиқ мегарданду на барои гирифтани дониши ҳакиқӣ, балки барои қаноатманд намудани муаллим саъю қӯшиш мекунанд.

Хонандагони хурдсол аз санчиш ва баҳогузории якхела дилгир мешаванд. Ба муаллими онҳо лозим аст, ки доир ба санчиши донинҷашон пешакӣ амиқтар андеша намояд, иложе ёбаду роҳҳои гуногуни санчишро ҷорӣ кунад.

§44. Хел ва шаклҳои санчишу баҳогузорӣ ба дониши хонандагон

Маълум аст, ки санчиши азҳудкуни маводи хонин дар ҳамаи синҳо вақти дарс аз тарафи муаллимон гузаронид мешавад. Чунин хелҳои санчишу баҳогузориро фарқ мекунанд: а) санчиши ҷорӣ б) санчиши мавзӯъӣ в) санчиши ҷамъbastӣ.

Вақти корбасти хелҳои санчиш ва баҳогузорӣ аз тарафи муаллимон шаклҳои пурсиши даҳонӣ, корҳои хаттӣ, пурсиши фардию фронталий ва балдихӣ (холдихӣ)-и дарсӣ истифода бурда мешавад.

а) **Санчиши ҷорӣ** ҳар рӯз дар дарс метузараад, ва як қисми кори таълимиро ба ҳуд мегирад. Вақти баёни мавзӯъ, мустаҳкамкуни ва такрор хонандагон пурсида мешаванд. Бо ёрии санчиши ҷорӣ донинҳои андӯхтаи хонандагонро ба хотирашон меоранд ва онҳоро ба асос гирифта, дониши нав меслиҳанд. Яъне ҳар рӯз дар

лошишо алоқамандй набошад, хонандагон дар кори азхудкунии мавод ба лушворихо дучор хоҳанд гашт.

Санчиин чорй ва тафтиши вазифай хонай ба шакли нурсин дар дарс мегузарад. Барои санчиин нақти маҳсус чудо карда мешавад ё опро вакти кори мустақилонаи хонандагон хам гузаронидан воҷиб аст.

Шакли дигари санчиини чорй мурӯҳидаи муаллим мебошад, ки вай дар дарс бо ҳавас кор кардан, фаболиятнокӣ, кобилияти корӣ, рафттору сифати иҷрои машқҳо ва корҳои ҷудогонаи хонандагонро лида баҳо мегузорад.

б) Санчиши мавзӯйгӣ азхудкунии маводи таълимро оид ба ягон мавзӯи қалон, ки ҷандин дарсҳо ба омӯзиши бахшида шуда бул. назорат кардан аст. Дар ин маврид дониши ягон мавзӯи барномавӣ санчида мешавад. Санчиши мавзӯйгӣ дониши хонандагонро мунаzzам мегардонад. Мақсади ин санчиш иборат аз он аст, ки бо ёрии саволҳо ва супоришиҳои маҳсуси пешакӣ тайёрпӯша мундариҷаи асосӣ ва ҳеле зарури мавзӯй дар хотиро хонандагон лиру дароз боқӣ мононда шавад.

Санчиши мавзӯйӣ ба хонанда мантиқан дуруст фикр роъдан, ҷудо карда гирифтани масъалаҳои асосӣ ва аз хотир фаромӯши накардани нуқтаҳои зарурии фанини таълимро ёд медиҳад. Ип ҳели санчиши тайёрии бепитар ва ҳаматарафай хонандагону муаллимионро тақозо мешамояд.

в) Санчиши ҷамъбастӣ дар охири ҷоряқҳо ва соли таҳсил гузаронида мешавад. Дарсҳои такрор хонандагонро ба ин санчиин омода месозад. Ҳангоми санчиши ҷамъбастӣ ба комёбиҳои хонаандо, савии донишни ба дараҷаи инкишофи фикриаш баҳои сазовори ҳакқонӣ гузонта ҳоҳад шуд, ҷунки ў дар муддати муайян фаболият дошт.

Баҳогузории ҷамъбастӣ ифодагари натиҷаи кори хонанда дар ғӯли ҷандин ҳафтаҳо, нимсола, соли хониши ва таҳсил дар мактаби ибтидой, асосӣ ва миёна маҳсуб мешавад.

Баҳогузории ҷамъбастӣ кордонии муаллимиро таълаб мекунад. Бархе аз муаллимон баҳоҳои гирифтай хонандагонро хисоб карда. ба миқдори баҳоҳо таксим намуда баҳои ҷамъбастӣ месбароранд, ки муғлақо ҳатост, зеро норозигӣ хонандаро ба вучуд оварда. ҳаваси ўро ба фанини таълим паст мекунад. Мумкин аст, хонандай ишқадам бо сабабе ба дарс як маротиба бс тайёри омада, баҳои

гайриқаноатбахш гирифта бошад, ё муносибаташ бо муаллим тезүлүнд шуда бошад. Чунин баҳо набоял сабаби наст гардидани баҳои чамъбастӣ гардад.

Баҳои чамъбастӣ дар имтиҳонҳои аз синф ба синф гузаронӣ ва хатмкунӣ низ гузашта мешавад, ки муаллимон дар асоси дастуралӣ имтиҳонҳоро таҳкил менамоянд.

Таҳкили санҷиши имтиҳониро дар синфҳои ибтидой (синфҳои I-III) зарур намешуморанд, чунки муаллимашон ҳар рӯз бо ахли синф кор мекунад ва хуб медонад, ки савиии дошиши ҳар шогирд дар қадом поя аст, кори фикриро чӣ тавр иҷро мекунад, ба омӯзиши минбаъда чӣ гуна омодагӣ дорад.

Мувофиқи нақшаш нави таълим, ки аз соли таҳсили 2004-2005 мактабҳо аз рӯи он кор мебараанд, дар синфи IV гузаронидани имтиҳонҳои аз синф ба синфгузаронӣ аз фанҳои забони модарӣ ва риёзӣ дар назар дошта шудааст.

Шаклҳои санҷиин ва баҳогузорӣ ба дошиш гуногунанд. Шаклҳои асосӣ ва паҳншудаи баҳисобигирии донишҳо корҳои санҷишиӣ ва мустақилона аст, ки бештар ба таври хаттӣ гузаронида мешаванд. Матни мувофиқу пурмазмун дикқати хонандагонро ҷалб мекунад. Маънои матн равишану фахмо бояд бошад.

Хонандагон барои иҷрои кори санҷишиӣ ва мустақилона дар дарҳо тайёр карда мешаванд. Онҳо қаблан медонанд, ки кори сангҷишиӣ доир ба қадом мавзӯъхову қоидаҳо ва мағҳумҳост, барои сариштаи кори санҷишиӣ ҷиҳоро ба хотир овардан лозим аст.

Ногузир аст, ки шароитҳои муносиби корӣ дар синф фароҳам оварда шавад, то ки тајабагон пурмаҳсул кор кунанд. Пеш аз ҳама, бояд оромӣ дар синф ҳукмрон бошад. Хеле муҳим аст, ки хонандагон наҳаросанд, ҳаяҷон онҳоро фаро нагирад, ба эҳсосот ҷода пашаванд, вагарна кори санҷишиӣ ё мустақилона самараи дилҳоҳ намебахшад.

Пурсиши фардӣ ва фронталии хонандагон шакли нассेъ паҳншудаи санҷиши ҷорӣ, мавзӯъгӣ ва чамъбастӣ мебошад. Муаллим ба ахли синф савол медиҳад. Айлаке вакт ҷудо мекунад, то хонандагон ҷавоби саволро фикр кунанд. Як нафар даъват мешавад. вай назди лавҳаи синф ё назди лавҳаи аёниятиро истифодакунон ҷавоби саволи муаллимиро накл мекунад, ки инро пурсиши фардӣ гӯянд. Хонандагони синф ҷавобро шунида, камбуҷҳоро истоҳ мекунанд, иловажояшонро мегӯянд. Дар ҳамин лаҳзаҳо муаллим саволс мелиҳад, ки ҷавобаш кӯтоҳу муҳтасар буда, хонанда аз

чояни хеста ё дар чои нишаст бо розигии муаллим посухи саволи гузаштадаро ибroz медорад. Боз чанд нафар мулхизаапонро оил ба савол мегүянд ва муаллим саволи дигаре мегузорад. Чунин тарзи санчиши пурсиши фронталй меноманд.

Маълум гашт, ки барои пурсиши фардӣ саволҳос дода мешавад. ки ҷавоби муфассал меҳоҳанд. Барои пурсиши фронталӣ бошад. ҷаҳонд савол лозим аст. ки ҷавобҳои кӯтоҳро талаб менамояд. Дар ҳамин аст тағовути пурсиши фардӣ ва фронталӣ. Дар ҳарду маврид ба муаллимон тавсия мешавад. ки саволҳо қаблан аз пурсиши тайёр карда шаванд. муайяну мазмуннок, мушаххасу аниқ бошанд, дуҳӯра ва лукмадиҳанда набошанд.

Масалан, саволи «Сифат чист? Аломатҳои сифатро гӯслро-ро лиҳем ба ҳонандагон муайян ва фаҳмост. ки чӣ гуна ҷавоб бояд туфт. Вале саволи «Дар бораи сифат ҷиҳо медонед?»-ро гузорем. аниқ намефаҳманд, ки чӣ гӯянд ва дар ҷавобгӯй гаранг шуда. душворӣ садид роҳашон мешавад.

Саволро борҳо тақрор кардан лозим нест. Як бор диккати аҳли синтро аввали ҷалб карда. сипас савол бояд гузонӣ. то вакт сарфа гардад ва бехуда нагузараид.

Балдиҳӣ (холдиҳӣ)-и дарсӣ бори нахуст аз тарафи муаллимони вилояти Липетски Русия ба амалия татбиқ шуда буд. Дергар муддате дар мактабҳои давлатҳои дигар, минҷумла дар Тоҷикистон низ ин усули кори муаллим ҷонибдорони худро пайдо намуд ва нафароне байни муаллимон онро ҳамӯз ҳам мавриди истифода қарор додаанд.

Ин тарзи корбарӣ неиниҳод мекунад, ки муаллим бояд аз лаҳзаи ташкили манзӯи навро шарҳ дода ба мустаҳкамкунӣ мегузараду дар як вакт ду мавзӯро мешурсад. Вай ба санчиши фардӣ вакти маҳсус ҷудо накарда, дар давоми дарс фаъолиятию ҷавобҳо, иловаҳо, саволҳо, диккатиюни лаёкати кори талабагонро мушоҳида менамояд ва дар иштиҳои дарс кори фаъолонаи онҳоро ба ҳисоб гирифта, ба 5-10 нафар ҳонандагон аз рӯи низоми панҷбалий баҳогузорӣ мекунад. Ҳамин аст маъни балдиҳии дарсӣ.

Муаллими соҳибтаҷриба факат бо ишқадамони ҳонин кор набурда, дигаронро низ ҳавасманд мекунад. Ӯ хотиррасон менамояд, ки дар охир интироқчиёни фаъоли дарс баҳо ҳоҳанд гирифт. Ҳамин тавр-балдиҳии дарсӣ водор месозад. ки ҳамаи ҳонандагон аз ибтидо то интиҳои дарс бо саъю кӯшинни бенгтар фаъолият нишон диханд.

§ 45. Баҳогузорӣ ба дониши хонандагон

Натиҷаи санҷиш баҳогузорӣ ба дониш мебошад, ки муаллим онро ё ба дафтару рӯзномаи хонанда ва ё дар журнали синф сабт менамояд. Баҳо аз сифати донии, иҷрои барномаи таълим, самараи кори хонини хонандагон ва дараҷаи инкишифу испирафти онҳо далолат медиҳад.

Дар мақтабҳои Тоҷикистони азизамон низоми панҷбалъаи баҳогузорӣ ҷорист.

Баҳои баланд «5» (аъло) аст. Вай ба донини амиқ ва комилан азхудкунни ҳаҷми барномаи таълим, барои мустақилона баёни карда фахмонида тавонистани мавод, мантиқан дурусту равишан ва бе нуқсон будани ҷавоби хонанда гузошта мешавад.

Баҳои «4» (хуб) барои дониши амиқ ва пурра азхудкунни мазмуни мавод гузошта мешавад. Хонанда таърифҳо, мағҳумҳо, қоидаҳоро медонад, аммо вакти ҷавобгӯй ба ҳатои ҷудогона роҳ медиҳад.

Баҳои «3» (қаноатбаҳаш) ба хонандае гузошта мешавад, ки вай маводро хондааст ва масъалаҳои асосии мазмуни маводро мефаҳмад, ваде донишаш мукаммал исст ва фикраро возех баён карда наметавонад, ҷавобаш қанда-қанда буда, ба қӯмаки муаллим ниёzmanд аст.

Баҳои «2» (бад) ба хонандае гузошта мешавад, ки маводро бад аз худ кардааст, бо мавод шинос бошад ҳам, нуқтаҳои асосиро намедонад. Вакти ҷавобгӯй ба ҳатоҳои дагал роҳ медиҳад, ки мазмуни маводро коста мегардонад ва минбаъд бо чунин дониш маводи барномавии дар пешистодаро азхуд намуданан имконнозазир аст.

Баҳои «1» (хеле бад) ба хонандагои гузошта мешавад, ки ў маводи барномавиро намедонад ва намефаҳмад, ба ҳатоҳои дагали серпимор роҳ медиҳад.

Бо мақсади қӯмак ба муаллимон аз тарафи Маркази хизматрасонии методӣ ва методистон (мушовирон) меъёри баҳогузорӣ аз фанҳои таълимӣ тайёр ва наиҷар карда шудаанд. Муаллимони забони модарӣ ва риёзӣ медонанд, ки барои чӣ гуна ҳатоҳо қадом баҳоро гузоштан мессазад. Санадҳои доир ба меъёри баҳогузорӣ дар дарсҳои методикаи ҳусусии фанҳои таълимӣ ба муаллимони оянда омӯзонда мешавад.

Муаллимон баҳои гузонтаашонро мудом асоснок менамоянӣ. Онҳо баҳоро шарҳ ѡода, муваффакияту камбузихои хонандагонро

кайд мекунанд, ки ин кор онхоро рӯҳбаланд месозад ва барьакс, баъзан фаъолиятнокиашонро то дараҷае акиб мекашад. Масалан, муаллим вакти баҳогузорӣ «Ту ҳеч чизро намедонӣ», «Боз дарро нахондӣ, Аҳмади порина», «Хондан ба дилат задааст», «Ба ту як «З»-и касал (логар)» гӯяд, хонандаро паст мезанд. Фаромӯш набояд кард, ки баҳо якстост, ягон иловаеро қабул намекунад. «Б»-и калон, «З»-и логар ва гайраҳо гуфтан ҷоиз набошад.

Намунаи эзоҳи дурусти баҳо он аст, ки муаллим аввал ҷиҳатҳои мусбати хонандаро таъкид намуда, баъд камбудиҳояшро дар ҷорҷӯбаи одоб, бо ҳушмуомилагӣ нишон медиҳад. Ҳамин ҷиҳатҳои мусбатро ҳатто дар хонандагони сустхон ҳам дида тавонистани муаллим зарур бошад. Чунин рафтари муаллим ба сустхонҳо кувва ва боварӣ мебахшаду дарк месозанд, ки онҳо низ хуб таҳсил карда метавонанд.

Ба ҷавоби талаба баробари баҳогузорӣ таҳлили кори ўро муаллим мегӯяд: «Ту имрӯз ҷавоби пурра додӣ, баъди таъриф мисолҳо овардӣ, ба ту «Б» мегузорам», «Маводро хуб медонӣ, наклат аҷоиб буд, vale дар вакти нақл ҳатое содир намудӣ, ба ту «4» мегузорам». Чунин мисолҳоро бо таври фаровон аз таҷрибаи муаллимон овардан мумкин аст.

Дар баъзе ҳолатҳо, гарчи ин кор тавсия дода намешавад, муаллим баҳоро аз буда болотар мегузорад. Ҳадаф аз ҷунин рафттор ҳавасманд кардани хонанда аст. Таҷриба нишон дод, ки муаллиме ба талабаи сустхони ҷавобаи «4» арзанда баҳои «Б» гузашта, шодиву ҳаяҷони шогирдашро бо ҷаҷмонаш дид, ки талабаи дар бинои умр «5» нагирифта чӣ тавр ҳурсандӣ кард ва дар оянда ба хонандаи аълоҳон табдил ёфт.

Баҳогузорӣ дар синфҳои ибтидой бо баъзе ҳусусиятҳои ҳуд фарқ мекунад. Ҳусусан дар синфи 1 истифодаи баҳо таваҷҷӯҳи маҳсусро меҳоҳад. Азбаски хонандагони синфи 1 ҳанӯз шавқу завки устувори хониш надоранд, муаллимон ба назди онҳо талаботи зиёду иҷрояш душворро намегузоранд.

Дар рӯҳҳои аввал таърифи маъқулашумории муаллим талабагонро ба кори хониш шавқманд мекунад. Ба ҷои баҳо ҷанд муддат байракчаву ситорачаҳо истифода мешавад. Тадриҷан оид ба баҳо тасаввуроти бачагон пайдо мегардад. Муаллимон ба бачагон аввал факат баҳои «5» мегузоранд. Дертар оҳиста-оҳиста баҳои «4», «3» пайдо шудан мегирад. Мувакқатаи ба талабагони сустхон баҳо намегузоранд, бо ёрии машгулиятҳои иловагӣ онхоро инкишиф дода, баъд баҳогузориро оғоз менамоянд.

Дар кори баҳогузорӣ ба дониш камбудихо низ ба ҷашм мерасанд, ки аз онҳо бояд муаллимони ҷавон огоҳ бошанд. Иддае аз муаллимон дар бораи хонандагон тасаввуроти муайяне ҳосил намуда, ҳамеша ба онҳо баҳои баланд мегузоранд. Хонандагони сустхон аз ҷунин муаллимон баҳои хуб гирифта наметавонанд ва гумон мекунанд, ки ии муаллим ба дониш баҳои ҳаққонӣ ва дуруст намедиҳад. Аз ҳамин сабаб қӯшишу суботкорӣ лозим нест, ҷунки манфиате намебахшад. Натиҷаи ҳамин гуна камбудихост, ки сустхонҳо дар синғ тақроран мононда мешаванду таркии хондан менамоянд. Бадхонӣ ё ақибмонии хонандагон бе сабаб намешавад. Барои бартараф ва пешгирӣ намудани ақибмонии талабагон сабабашонро муайян кардан зарур аст, ҷунки ягон хонанда ҳоҳии дар сафи бадхонҳо буданро надорад.

Сабабҳои асосии бадхонии хонандагон инҳоанд:

1. Кам будани қобилията ё лаёқати корӣ, гайратнокӣ ва захираи ҳуҷӯрӣ дар қӯдакон, ки дар оила волидон ба тарбияи ҷунин ҳислатҳо эътибор нағодаанд. Акнун мактабу оила дар ҳамкорӣ ин камбудихоро ислоҳ карда метавонанд.

2. Давомоти бади хонандагон ба дарсҳо аз ҳуд кардани мазмуни навро душвор мегардонад, зеро мавзӯъҳои пештараро онҳо намедонанд. Ташкили машғулиятҳои иловагии фардӣ ва консультатсияҳо ба хонандагони сустхон барои раҳӣ ёфтани аз ҳолати ногувор қӯмак мерасонад.

3. Қориёна, ба таври механикӣ аз бар намудани маводи хониши, ки натиҷаи фарқ ва ҷудои карда натавонистани нуқтаҳои асосӣ ва гайриасосӣ аз тарафи талабагон мебошад. Барои ислоҳи ин камбудихо гузаронидани машқҳое лозиманд, ки тафаккури мantiқии ҷунин хонандагонро инкишоф дӣҳад.

4. Набудани шавқу ҳавас ба омӯзиши фанни таълим дар хонандагони алоҳида. Бо ҷунин хонандагон серталабӣ ва дар айни замон меҳрубонӣ зохир намуда, муносибати фардӣ кардан даркор аст, ки мароқу рагбаташонро ба фанни таълим ривоҷу равнақ баҳшида, ба ислоҳи камбудӣ ёрӣ дӣҳанд.

5. Вазъи ногувори хонанда дар оила ва дар байни ҳамсолон, ки кори хониши ҳудро имконияти дуруст ба роҳ монданро надорад ё ба таъсири бади ҳамсолон гирифтор аст. Муаллим ва дигар қалонсолон дар ҷунин ҳолат бо дилсӯзӣ ба ўдасти ёрӣ дароз карда метавонанд.

6. Баъзан муаллим ҳам сабабгори дониши сусти хонандагон мегардад. Агар вай ҳусусиятҳои синнусолӣ, психологию педагогии

онхоро ба назару эътибор нагирад ва фаъолияти якчояи хубро бо хонандагон дуруст ба роҳ намонад, оқибаташ ақибмонии хонандагон хоҳад шуд.

Ҳамин тавр, санчиш ва баҳогузорӣ ба дониш, маҳорату малакаҳои хонандагон кори сахл нест, вай аз муаллим маҳорати ғаланди педагогӣ талаб мекунад, зеро ҳар баҳои гирифтai хонанда дар ҳаёти ў ходисаи муҳиммest, ки ба он нигариста кори минибаъдаашро ба тартиб медарорад. Аз ҳамин сабаб муаллим дар баҳогузорӣ бояд хеле мулоҳизакор, дақиқназар бошад ва вақти санчиш ба фаҳмиши ҳамаи унсурҳои мазмuni мавзӯй аз тарафи хонанда эътибор дихад.

Савол ва супоришҳо барои кори мустақилона

1. Аҳамияти санчишу баҳогузориро ба дониш маънидод намоед.
2. Кадом талабҳоро ба санчиш гуфта метавонед.
3. Хелҳои санчиш кадомҳоанд?
4. Шаклҳои санчиши донишро фаҳмонед.
5. Балдихӣ (холдиҳӣ)-и чӣ тавр гузаронида мешавад?
6. Баҳогузорӣ дар синфи 1 аз синҳои дигар чӣ тафовут дорад?
7. Сабабҳои бадхонӣ ва қафомонии хонандагонро дар хонин баён кунед.

III. НАЗАРИЯИ ТАРБИЯ

БОБИ 12 МОҲИЯТИ РАВАНДИ ТАРБИЯ ВА УСУЛҲОИ ОН

*Обод ба ақл гашт гардун,
В-озод ба ақл гашт Луқмон.*

(Носири Хусрав)

§46. Моҳияти назарияи тарбия ва нерӯҳои пешбаанди он

Назарияи тарбия як фасли муҳими илми педагогика мебошад, ки моҳият, мағҳумҳо, қонунҳо, принсипҳо, қоидаҳо, мазмун, методҳо ва шаклҳои ташкили кори тарбияи хонандагонро мавзӯи омӯзиши худ қарор додааст. Ин фасли педагогика аз ҷиҳати ақлӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, зебопарастӣ, иқтисодӣ, ҷисмонӣ ва экологию ҳуқуқӣ ташаккул додани шаҳсияти хонандагон, роҳҳо ва усулҳои дар онҳо пайдо қунонидани ҷаҳонбинии пешқадами илмиро шарҳу эзоҳ медиҳад. Донистану фаҳмидани назарияи тарбия, қонуниятиҳои он, методҳо ва шаклҳои ташкили ҷараёни тарбия ба муаллим қўмак медиҳад, ки вазифаҳои душвори тарбияи насли наврасро сарбаландона ва дар мӯҳлатҳои муайяншуда ба ичро расонад.

Таърихи назарияи тарбияро варакгардон кунем, ҳоҳем дид, ки ақидаҳои гуногун доир ба тарбия басо бисёр буданд. Як қисми назарияҳо бо мурури замон кӯҳна шуда аз байн мерафтанд, назарияҳою таълимотҳои нав ба вучуд меомаданд. Оид ба моҳияти ду ҷараёни педагогика – тарбияи авторитарӣ ва тарбияи инсонгарӣ (гуманистӣ) дар §3 ҳамин китоб маълумот дода будем.

Соҳибистиқлол гардиданি Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 имконият фароҳам овард, ки дар қишварамон назарияи тарбияи миллӣ ба вучуд оварда шавад. Ин назария дар асоси талаботҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурӣ «Дар бораи маориф» ба вучуд омад, ки ақидаҳои педагогии пешқадами гузаштагон ва муосири ҷаҳониро ба назар мегирад. Имрӯз бо тақозои давру замон дар асоси нишондодҳои давлати соҳибиҳтиёру озоди Тоҷикистон назарияи тарбияи миллии шарқиёна дар муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ, миёнаи қасбӣ ва олий бомуваффақият ба амал ҷорӣ мешавад. Ба назди таълиму тарбия вазифа гузашта шудааст, ки тамоми кувваю нерӯи

төмөс ба тарбиян шахсиятҳои ҳаматарафа инкишофёфта равона кирда шавад, то ки онҳо ба бунёди давлати ҳукуқбунёд, демократӣ ва дунیвии тоҷикон дар Осиёи Марказӣ қодир бошанд.

Дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиму тарбия дар як вакти неш бурда мешавад, яъне ба хонандагон ҳам таълим медиҳему ҳам тарбия. Ин маънои онро надорад, ки таълиму тарбия як чиз бошад. Таълим ё омӯзишро ҷузъи тарбия ҳисоб кунанд ҳам, валие бо ҷанде ҳусусиятҳо аз таълим фарқ меқунад. Шахсияти одамӣ дар натиҷаи тарбия, ки аз мавлуд оғоз гардида як умр давом ҳоҳад кард, ташаккул дода мешавад. Таълим бошад, асосан вакти мактабхониро дар бар мегирад. Ҳарчанд, ки ҳама гуна амал дар синф ҳарактери тарбиявӣ дорад, аммо таълиму тарбияро як ҳисобидан дуруст нест. Пас, тарбия аз таълим чӣ фарқ дорад?

Пеш аз ҳама, кори тарбия басо мураккабу душвор аст, ҷуники:

1. ба бача оилаҳо, мактабҳо маҳаллаву гурӯҳҳои одамон ҷаҳсири гуногун мебахшанд;
2. бачаҳо бошанд, аллакай то дараҷае ақидаву одатҳо, кӯшишу ҳаловат бурданро пайдо кардаанд;
3. ҳолати ботинии хонандагонро фахмидан мушкил аст. Ҳатто ҳуди хонандагон баъзан гуфта наметавонанд, ки ҷаро ба ҷунин ҷавӣ афтодаанд;
4. натиҷаҳои ин ё он амали педагогӣ ҳархела шуда мегавонад, юро таъсири он ба ҳамаи бачагон якхела нест;
5. кӯдак мудом ба машгулияте банд аст, лекин ба ин нигоҳ Ҷонкарда тарбия мегирад.

Баҳри пешрафти назарияи тарбия, ҳаллу фасли масъалаҳои душвортарини корҳои тарбиявӣ ҳодимони давлатӣ ва олимони маъруфи замони шӯравӣ Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, Н.Н. Блонский, С.Т. Шатский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский ҳиссаси бузург гузоштаанд. Дар асарҳояшон накши тарбияро дар бунёди замони наънишон дода буданд.

Дар ташаккули шахсият ва тарбияи он на танҳо шароиту мухит, Ҷонки боз мавқеи ў дар ҳамин шароиту мухит, муносибаташ бо онами атроф аҳамияти маҳсус дорад. Бинобар ҳамин тарбия ҳамчун ҳодисаи ҷамъияти талаб мегузорад, ки ҳаётӣ бачагон дуруст ташкил карда, фъольияти гуногунсоҳаи онҳо ба роҳ монда шавад. Агар көрҷунии сурат гирад, ҷараёни тарбия натиҷаи дилҳоҳ ҳоҳад дод.

Чамъият меҳоҳад, ки шахсияти мукаммал ё баркамолу ҳамачониба инкишофғта ташаккул дода шавад. Моҳияти кори тарбияйӣ ба ҳалли ҳамин вазифа равона карда шудааст.

Дар ҷараёни тарбия ду тараф – тарбиятгару тарбиятгир ҳастанд. Тарбиятгар раванди тарбияро ташкил намуда, чун роҳбари он амал мекунад ва шахсияти тарбиятгирро низ фаъол месозад, чунки роҳбари кори тарбияйӣ барномаи амалиётро мувофиқи мақсади тарбия мураттаб сохта, шаклҳои кор, роҳҳо ва усулҳои даркориро интихоб мекунаду истифода мебарад. Вай хуб медонад, ки ба тарбия омилҳои сершумор таъсир мерасонад. Шахсияти кӯдак бо таъсири мақтабу оила, ахли ҷамъияту муҳити ҷамъиятий ба вучуд меояд. Дараҷаи ин таъсир ҳеле гуногун, бавосита ё бевосита шуда метавонад. Одамон, ҷизҳо, ҳодисаҳо ва пеш аз ҳама, волидону педагогҳо – ҳама тарбия мекунанд.

Ба кори тарбияйӣ мақтаб ва муаллимон роҳбарӣ мекунанд, ба волидону ахли ҷамъият донишҳои педагогӣ дода, онҳоро аз сирру асрори кори душвори тарбияйӣ воқиф мегардонанд. Маълумашон менамоянд, ки раванди тарбия бештар бо кори дигар – азнавтарбиякунӣ дар як вақт бурда мешавад. Азнавтарбиякунӣ воситаест, ки бо ёрии он хислатҳои манғии шахсият бартараф карда ё барҳам дода мешавад, ки бо таъсири баъзе атрофиён пайдо шудааст.

Тарбия, ки таъсиррасонӣ ба шахсият аст, торафт инкишоф намуда, ба дараҷаи баланди ҳуд мерасад ва ҳудтарбиякуниро ба вучуд меорад. Ҳудтарбиякунӣ фаъолияти ботинии шахсият мебошад. Ба воситай он ҳар кас дар ҳуд сифатҳои ба ҷамъият муғидро пайдо кунонда, такмил медиҳад ва камбудиҳояшро бартараф месозад. Тарбия шаҳсро доно ва тавоно ҳоҳад намуд, чунон ки Абулқосим Фирдавсӣ гуфтааст:

*Тавонो бувад ҳар кӣ доно бувад,
Зи дониш дили тир барно бувад.*

Тарбия инкишофи кӯдакро вусъат мебахшад, ҳудаш ҳам яқранг намемонад ва баробари тарбиятгиранда дигаргун мешавад, тағиیر мёబад. Яъне инкишоф мекунад. Ба ин маънӣ шахсоне, ки тарбияро инкишоф мефаҳманд, ҳакиқатро мегӯянд ва дар ин масъала ҳочат ба баҳсу мунозира нест.

Ҳангоми тарбия кӯдак ба олами мураккаби атроф шинос шуда, ба муносибатҳои беохиру сершумор шурӯъ менамояд. Ин ҷиҳатро

дир чараёни тарбия ба назар нагирифтан мумкин нест. Тарбия ишон медиҳад, ки чизҳои олам тағиیرёбанда, серҳаракат, гоҳ-гоҳ иисбатан сустҳаракат, мутобиқшаванда мебошанд. Аз ҳамин лиҳоз яни воситаи тарбия ҳам доимӣ шуда наметавонад, зеро қӯдак лигаргун мешавад, алоқаву муносабатҳои нав пайдо мекунад ва бинобар ҳамин вазифаҳои тарбия низ торафт мураккабтар шуда, талабот ба насли наврас афзудан мегирад.

Дар чараёни тарбия чанд зиддиятҳоро дучор мегардем. Яке из чунин зиддиятҳо байни талаботе, ки ба тарбиягирандагон иешниҳод карда мешавад ва омодагию дараҷаи инкишофи онҳост. Одатан талабот зиёду хонандагон онҳоро комилан риоя карда наметавонанд.

Зиддиятҳо қувваи иешбарандаи чараёни тарбия маҳсуб мешавад. Онҳоро ба зиддиятҳои берунӣ ва дохилӣ чудо кардан мумкин аст. Зиддиятҳои берунӣ дар байни қоидаҳои мавҷуда ва рафтори одамони гирду атроф намудор мегардад. Ҳодисаҳоеро хонандагон баъзан мушоҳида менамоянд, ки ҳамсинфҳо, ҳатто қалонсолон хилоғи қоидаҳои одоб амал мекунанд. Мисоли дигари зиддияти берунӣ ин байни талабҳои берунӣ ва рафтори худи мактаббача ба ҷашм мерасад.

Мъалум аст, ки бо баланд шудани сатҳи зиндагии аъзои ҷамъият, зӯр шудани таъсири аҳбори оммавӣ, зиёд гардиҳани вақти ҳолӣ инкишофи фикрӣ, ҷисмонии падару модарон низ пеш меравад ва ин ба тарбияи фарзандон бетаъсир намемонад. Гоҳо ин чиз ба тарбия таъсири манғӣ мерасонад. Муаллими на танҳо синҳои болой, балки хонандагони хурдсол ҳам ба душвориҳо, қаҷфаҳмиҳо дар кори тарбияйӣ дучор меоянд, ки сабаби асосӣ тасаввуротҳои соҳтаю бофта дар бораи ҳаёт, суханони подурусту ўарҳи гаразноки ҳодисаҳо мебошанд, ки боиси пайдоиши фаҳмишҳои нокис дар ҳусуси ҷамъият ва меъёрҳои аҳлоқӣ мешавад.

Муаллим дар чунин ҳолат бо хонандагон доир ба масъалаҳои лушворфаҳам сӯҳбатҳо бояд гузаронад.

Хонандагони мактабҳо дар айни замон сулҳу сулҳдӯстӣ, вахдат, меҳнат, муомилаи хуш, волидон, китобҳо, машгулиятҳои ҷолибро азиз мешуморанд. Ин хуб аст. Ваље он чиз ташвишовар мебошанд, ки дикқати бачагонро чизҳои қимматбаҳо, колиҳо, маҳсулоти заргарӣ, автомашинаву магнитофону либосҳои камёғӣ: ҷонӣ месозанд. Дар байни онҳо гоҳо мешунавед, ки мегӯянд:

«бузург шавам, чунон коре меёбам, ки даромади калон дошта бошад», «дилам шоҳу худам вазир гуфта ҳамаи корро мекунам» ва гайраҳо.

Лозим меояд, ки муаллимон дар ҷараёни тарбия ба ҷиҳатҳои манғии лайдошуда хислатҳои хуби инсонӣ – рафқат, колективизм, боварӣ доштан ба фардои нек, меҳнатдӯстӣ, ахлоқи ҳамида, ташни дониш буданро мӯкобил гузоранд.

Як қатор зиддиятҳои дохилий дар кори тарбия ҳастанд. Зиддияти байни ҳоҳиши ва имкониятҳои ҳонанда аз ҷумлаи онҳост, ки дар одобаш зоҳир мегардад: ваъда дода, вафо намекунад, ба кор шурӯъ карда то охир намерасонад. Ин зиддият ниҳон ҳам мемонад, агар ҷунин шавад, дар ҷараёни тарбия ҷанҷол рӯй медиҳад. Зиддияти байни талабот ва роҳҳои қонеъ гардонидани он низ маӣбаи инкишофи шахсият аст. Агар талаботи ҳонанда бо ҷиҳоз ё амале ба дараҷаи лозими қаноатманд қунонда шавад, зиддият аз байн меравад.

Ҳамин тариқ, зиддиятҳоро бартараф намуда, шахсият ба зинаи баландтари инкишоф мерасад, сифатҳои наън пайдо мекунад, ба ҳалии масъалаҳои душвортар тайёр мешавад. Агар зиддият сари вакт бартараф карда нашавад пешрафти шахсият суст мегардад. Сабаби мавҷудияти зиддиятҳоро наёбад, он тезутунд шудан мегирад ва инкишоффо бозмедорад.

§47. Қонуниятиҳои муҳимтарини тарбия

Ҷараёни тарбия дар асоси қонуниятиҳои маҳсус ташкил карда мешавад. Ин қонуниятиҳо ҷиҳатҳои муҳимтарини алоқаҳои дохирию зарурии байни сабабу оқибатҳоро ифода мекунанд, ки бидуни онҳо инкишофи минбаъда ба амал намеояд. Қонуниятиҳои ҷараёни тарбияро талаботи ҳаёти ҷамъияти, моҳияти иҷтимоӣ ва табии доштани одамон ба вучуд овардааст.

Тарбия дар асоси талаботи иҷтимоию иқтисодии мамлакат ба роҳ монда мешавад. Танҳо ҳамин асоси устувор ба амал баровардани мақсади тарбияро имконпазир месозад ва ба ташаккули одами ҳамқадами замон, оқилу доно, ҷисман солим мусоидат карда метавонад. Шахсият дар ҳуд муносибатҳои ҷамъиятиро таҷассум менамояд. Ҳар фард маҷмӯи хислатҳои ба ҷамъият муғидро муҷассам карда, ба меҳнат, маърифат ва муомила бо дигарон шуғл меварзад.

МУОМИЛА. Муносибати одамонро бо дигарон, бо олами атроф нишон медиҳад. Бачаи хурдсол ҳам ба муомила ва муносибат эҳтиёҷ дорад, чунки дар ҷамъияте ҳаёт ба сар мебарад, ки пур аз ҳодисоту ҷизҳо буда, муносибат бо онҳо зарур мебошад. Бозичаҳое, ки кӯдак ба даст мегирад, воситай муомилаи вай бо қалонсолон шуда метавонад. Яъне кӯдак бо қалонсолон муроҷиат намуда на танҳо мадад мегирад, балки эҳтиёчи ба муомила доштаашро ҳам конеъ мегардонад.

Муомила хели маҳсуси фаъолият аст, ки бо шахси дигаре амалӣ гардониде мешавад. Ҳондан, дарстайёркунӣ, сӯҳбат, сайрганини якҷоя фаъолиятҳо мебонанд, ки тарзи муомиларо бо дигарон нишон медиҳанд.

Барои хурдсолон муомила воситай муҳимист, ки бо мадади он ҳамсолон ва ҳудашонро дониста мегиранд. Бо шарофати муомила бачагон мавқеи муайянерио дар байни ҳамсолон ишғол мекунанд. Ҳонандагони хурдсол ишғол ба танҳоја якҷоя буданро бо дигарон дӯст медоранд. Инро мушоҳида кардан дунивор нест. Иштирок ба корҳои ҷамъиятии фоиданок ҳамин ҳусусияти бачагонро ривоҷу равнақ мебахшад. Аз ин ҷоист, ки ҳонандагони хурдсол бо азму субот супоришҳои ҷамъиятиро иҷро мекунанд.

Муомила дар колектив муносибати байни яқдигарии бачагон буда, дар рафти фаъолияти якҷоя инкишоғ меёбад ва ҳар ҳонанда таҷриба андӯхта тадриҷан ба шахсият мубаддал мегардад.

ФАЪОЛИЯТ. Одам меҳнат ва муомила карда, ҷизҳои бисёри вoxсиятро месфаҳмад. Шавқу завқ, ҳиссиятни бедор гашта, талаботҳои нав пайдо мекунонад, ирова ва қувваташро зӯртар мегардонад, ки барои инкишоғ ва камолоти шахсият хеле заруранд. Агар аз нуқтаи назари педагогӣ фаъолият дуруст ба роҳ монда шавад, намудҳои асосии фаъолият баҳри ташаккули шахсият воситай раванди тарбиявӣ шуда хизмат мекунад.

Фаъолият на танҳо бояд ба ҷамъият фоиданок бошад, балки ҳуди ҳонандагонро низ қаноатманӣ гардонад. Ба он масъала ҷигибор додан лозим аст, ки кӯдак чӣ кор мекунад, онро чӣ тавр ашҷом медиҳад ва дар вакти кор ў чӣ тавр тағиیر меёбад ва ба чӣ ионӣ мегардад, бо атрофиён чӣ гуна муносибат дорад.

Дар ҳаёти мактаббачагони хурдсол фаъолияти бозӣ мавқеи маҳсусро ишғол мекунад. Аксарияти онҳо бозиро дӯст медоранд.

«Барои бачагон бозӣ воеиятест хеле ачиб, назар ба оне, ки ўро иҳота намудааст. Вай ба кӯдак маҳз барои он ачибтар аст, ки фахмотар мебошиад ва фахмотар аз он сабаб аст, ки кисман бунёдгараш худи ўст» -нависта буд К.Д.Ушинский¹¹.

Бозӣ торафт мураккаб мешавад. Вай чун фаъолияти кӯдак дар оила ё муассисай томактабӣ оғоз мейбад. Аввал бозӣ гӯё тақлидкорист ба калонсолон, дертар муносибати байниҳамдигарии одамон, қоидаҳои одоб, меъери рафторро акс менамояд. Дар солҳои мактабхонӣ бачагон ба бозиҳои нақшнок, колективӣ рагбат зоҳир менамоянд, ки эҳсосоту идроқ, хаёлоту тафаккурро равнақ бахшида, майлу ҳаваси иҷро намудани талаботи қоидаҳои ахлоқиро пайдо мекунонад.

«Кӯдак дар бозӣ чӣ хел бошад, вақте ки калон шавад, дар корҳам ҳамон тавр мешавад», -гуфта буд А.С.Макаренко. Гарчанде ки бозӣ бештар иҳтиёригу меҳнат маҷбурист. Бозӣ зоҳиран осон намояд ҳам, дар асл бозингар ба он таомоми қувва, акл, сабру тоқат, муташаккилии худро ба кор мебарад.

Бояд дар хотир дошт, ки на ҳама гуна бозӣ воситай тарбия мебошад. Педагогҳо тавсия медиҳанд, ки бачагон торафт бештар ба меҳнат ҷалб карда шаванд, чунки минбаъд ҳатман бозӣ бо меҳнат иваз мешавад, ҷои бозиро бояд меҳнат дар зиндагӣ бигирад.

Як намуди дигаре фаъолияти ҳониш мебошад, ки асоси онро корҳои фикрӣ ташкил менамояд.

Донишро ҳангоми бозӣ ва меҳнат ҳам гирифтган мумкин аст. Лекин донишҳои амикро таълим ёд медиҳад. Донишҳои мунаzzам фарқи чизҳоро, ба гурӯҳҳо ҷудо карданӣ онҳо, бо нутқ ифода намудану ба ҳаёт татбиқ карданашонро меомӯзонад.

Ҳонандагон ба мактаб барои донишгирӣ меоянд. Ҳониш кори ҷиддӣ, фаъолияти муфиди ҷамъиятист. Ҳусусияти ҳонандагони ҳурдсол ҷунин аст, ки онҳоро машгулиятҳои кӯшиши иродавӣ, кори фикрӣ, бартараф намудани душвориҳо меҳостагӣ бештар ва машгулиятҳои монанди дар муассисаҳои томактабӣ истифода мешудагӣ камтар ба ҳуд ҷалб месозанд.

ФАЪОЛИЯТИ МЕҲНАТӢ дар ҳаёти одамон нақши бузургтарро дорост. «Меҳнат накунӣ, роҳат набинӣ» мегӯяд ҳалқ. Ҳонандагон намудҳои ғуногуни меҳнатро машқ карда, бо баробари душвориҳавии меҳнат ва такмили он ҳудашон инкишоф мейбанд, ба камол мерасанд, шахсияташон ташаккул мейбад.

Одамон аз волидайн ягон сифати ахлоқӣ ё иродавиро мерос намегиранд. Ин сифатҳо дар рафти фаъолият тарбия карда, инкишофу ташаккул дода мешавад. Баъзан дар бачагон муносибати манғӣ нисбат ба меҳнат пайдо мешавад. Албатта, ин бесабаб нест. Муаллим сабабҳоро муайян намуда, бачагонро ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб кунад, онро дуруст чун воситаи тарбия ташкил намояд, камбудиҳоро дар ин бобат пешгирий карда метавонад.

Аз суханони болой мӯҳимтарин қонуниятҳои ҷараёни тарбия бармеоянд.

1) Самаранокии ҷараёни тарбия бо ҳамин муайян мешавад, ки то қадом дарача мувофиқи мақсад муносибатҳо ба соҳаи муомила ва соҳаи фаъолияти мушаххас дуруст ташкил карда шудаанд. Ба гурӯҳи якум муносибатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, ахлоқӣ, хукуқӣ, байни шаҳсиятҳо, байни колективӣ ва доҳили колективӣ даҳл доранд. Ба гурӯҳи дуюм муносибатҳо ба ҳониш, ба кори фоиданоки ҷамъиятӣ, ба корҳои ҳархелан эҷодӣ, ба варзиш ва гайраҳо доҳил мешаванд.

Кайҳо олимон маълум кардаанд, ки эҳтиёчмандӣ намуди асосии муносибати одам ба воқеяти атроф мебошад. Аз қаноатманд гардондан ё нагардонидани эҳтиёҷот арзи вуҷуд доштану ҷои одам дар ҷамъият вобастагӣ дорад.

2) Самаранокӣ ҳамон қадар баланд мешавад, агар ҷараёни тарбия ҳамон қадар бештар ҷиҳатҳои эҳтиёчмандӣ-ҳоҳиши шаҳсиятро ғанӣ гардонад ва аз нав созад, фаъолиятнокии ақлии ва эҳсосотию иродавии ҳонандаро ривоҷу равнак баҳшад.

«Ҳусн ҳусн неву одоб ҳусн аст» мегӯянд. Симои ҳақиқии шаҳсият дар кирдору амалиёташ ҳувайдо мегардад. Кирдору амалиёт барои кӯдак ҳамон вақт ҳос мешавад, ки агар ў онҳоро борҳо такрор намояд, дар натиҷаи таҷриба боварӣ ҳосил кунад, ки қондаҳою меъёрҳои фаҳмидаву азхудкардааш дурустганд. Масалан, борҳо ба ҳонанда дар бораи аҳамияти меҳнатдӯстӣ сӯҳбат кунад ҳам, натиҷаи дилҳоҳ ба даст намеояд. Ин ҳол то он даме идома ҳоҳад ёфт, ки ҳудаш таъсири меҳнатро ҳис накунад, ҳастаҳол нағардад ва аз меҳнат шодикунон ҳаловат набарад.

3) Самаранокии ҷараёни тарбия басо меафзояд, агар он ҷиҳатҳои мавҷудаи шаҳсиятро ба ҳаракат дароварда, ягонагии шуур, рафтор ва фаъолияти ҳонандагонро таъмин кунад.

Моҳияти кори тарбиявӣ дар гуфтугӯй бо кӯдак набуда, дар ташкили ҳаёти ўст. Одамизод дар вакти фаъолияти гуногун,

дар меҳнати шууронаи эҷодӣ ташаккул мейбад, рушду камол мекунад ва ба балоғат мерасад. Ҳуллас, кори тарбиявӣ пеш аз ҳама ташкилотчиист дар ташкили ҳаёти тарбиягиранда.

Баъд аз муддати тӯлонӣ, бисёр карат тақору маҳқ карданҳо шахсият малака ва одатҳои рафтори дурустро пайдо мекунад, риояи одатҳоро қарзи худ мешуморад ва онҳоро ичро накунад, азоби рӯҳӣ мекашад. Ҳар қадар бештар одам одатҳои хуби рафтору амалҳои начибро дошта бошад, ҳамон қадар зиндагониаш бехтар ва пурмазмун ҳоҳад шуд.

Аз ҳамин сабаб А.С. Макаренко қобилияти худнигахдориро сифати муҳимтарини одам ҳисоб мекард. Шахсе, ки аз рӯи зарурият ҳудро нигоҳ дошта наметавонад, мисли мошинаи вайрон аст, гуфта буд ў. Чунин хислатҳоро ҷараёни тарбия пайдо мекунонад.

Ҳамин тавр, қонуниятҳои тарбия робитаи байни омилҳои таъсиррасонӣ, шароитҳо ва натиҷаи ҷараёни тарбиявиро инъикос менамояд. Таҷрибаи кори тарбиявӣ исбот кардааст, ки натиҷаи муносибатҳои ба вучуд омада, таъсири омилҳои гуногуни тарбиявӣ, ҳудтарбиякунӣ ва гайраҳо муваффакияти тарбияи дуруст мебошад.

§48. Усулҳои тарбия

Мураккаб будани ҷараёни тарбия тақозо менамояд, ки ҳангоми ташкили он усулҳои муайян риояи карда шаванд. Усулҳо дастури амалиёти муаллиму мураббист. Таҳти мағқуми усулҳои тарбия нуқтаҳои асосӣ ва тақягоҳиеро мефаҳманд, ки мундариҷа, услубҳо, ташкили ҷараёни тарбия ва ҳатто муносибатҳои байни мураббихову тарбиягирандагонро ба тартиб медароранд. Доностани усулҳо ба педагог ёрӣ мерасонад, ки ба натиҷаи раванди тарбия баҳои сазовор дидад. Тарбияи муосир истифодаи усулҳои алокамандии тарбия бо ҳаёт ва меҳнати ҳаррӯза, тарбияи шахсият дар колектив, ягонагии талабот ва эҳтироми шахсияти кӯдак, пайдарҳамӣ, муназзамӣ ва ягонагию муттасилии таъсиррасонии тарбиявӣ, пайвастагии роҳбарии педагогӣ ба инкишифи ташабbusкорӣ ва мустакилияти тарбиягирандагон, мувоғикиати тарбия бо ҳусусиятҳои синну солӣ ва фардии хонандагонро дар назар дорад.

Алокамандии тарбия бо ҳаёт ва меҳнати ҳаррӯза. Ин принцип талаб мегузорад, ки хонандагон бо ҳаёт ва меҳнати бунёдкоронаю созандагии ҳалқамон аз наздиқ шинос карда шаванд. Комёбиҳои меҳнатию иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии мардум

лар солҳои истиқолият имконият дод, ки ҳаёт дигаргун гарлад, обрӯи давлатамон лар байни давлату кишварҳои олам рӯз аз рӯз баландтар шавад. Дар рафти тарбия бачагони имрӯза бо ёрии чорабинҳои тарбиявӣ дарк менамоянд, ки худро ба меҳнати ҳаёт омода созанд, барои ин соҳиби касбу ҳунар шудан лозим аст. Агар касбу ҳунари барои худ муносибро интихоб кунанд, ба ҳалқу Ватан бештар нафъ оварда метавонанд. Муаллимон на танҳо ба хонандагон, балки бо падару модарон низ бояд аҳамияти меҳнати фоиданоки ҷамъияти ва талаботи замонро нисбати ин масъала фаҳмонанд, то онҳо шарики ҳаёт ва меҳнат дар ҷамъият бошанд.

Ҳаёт бо суръат пеш меравад. Илм ва техника тараққӣ мекунад. Ҳар рӯз мошинаву механизмҳои нав ихтироъ шуда истодааст. Бо онҳо бояд шахсиятҳои донишманд кор кунанд, ки маданияти рафтори хуб дошта бо соҳаи санъату кишоварзӣ сарфаҳм раванд. Имрӯз ба корҳои ҷамъияти, худхизматрасонӣ, кӯмак ба корхонаву шахсони алоҳида ширкат варзида хонандагонро ба кору зиндагӣ тайёр кардан имконпазир аст.

Тарбияи шахсият дар коллектив ва ба воситаи коллектив. Дар кишварамон ҳама дар коллективҳо зиндагӣ, таҳсил ва кор мекунанд. Шахс ҳатман узви ягон коллектив аст. Дар коллектив лӯстӣ, ёрирасонӣ ба яқдигар касро қувват мебахшад. Ваҳдат ва ягонагӣ ҳама гуна кор ва вазифаҳоро осон менамояд. Аз як гирабон сар баровардан ҳамин маънои дар коллектив буданро тарғиб мекунад.

Аз иттифоқи мӯрчагон ғоғилий магар,

Ки шери жаёнро бидаронанд пӯст, -гуфтани шоир Сайидон Насафи бехуда нест.

Педагогҳои машҳур аҳамияти коллектив, тарбияро дар инкишифҳои шахсият хеле хуб нишон додаанд. Онҳо қайд мекарданд, ки шахсият дар коллектив тарбия мегирад, дар фаъолияти яқҷоя бо лиғарон муносибатҳои ба ҳамдигар пайвастагӣ, масъулиятнокӣ лар муносибати ҳамсолон пайдо мешавад. Коллектив ба шахсият ва шахсият ба коллектив таъсир ҳоҳад расонд.

Ягонагии талабот ва эҳтироми шахсияти бача.

Педагог ба назди тарбиягирандагон талабҳо мегузорад ва талабҳояш иҷро мегардад. Ин талабҳо ба муносибати нек бояд ишом гузорад. Шароити мӯътадили тарбиявӣ ва муносибати хуш

тарбияро самарабахш менамояд. Тарбиягиранда хох хурлсол бошад ва хох дар синфҳои болой хонад, мураббӣ вазифадор аст, ки ба ў бо ҳурмат муносибат намояд, ҳеч гоҳ ҳуқуқҳояшонро поймол насозад. Аз тарафи дигар, ба ў аз ҳад зиёд меҳрубонӣ, таҳқири дагалмуомилагӣ накунад, лақаб намонад, дар ҳаққаш ҷазои ҷисмониро раво набинад.

Дар ин ҳусус А.С.Макаренко нависта буд: «Агар ягон қасмоҳияти гузаронидани таҷриба педагогиамро пурсад, дар шакли мухтасар ҷавоб медодам, ки ба одам то мумкин аст бештар таъалот гузоштан ва то мумкин аст бештар нисбати ў эҳтиром зоҳир намудан лозим».

Педагог ҷиҳатҳои мусбати шогирдашро пайдо карда тавонад, ба бовариаш ноил шавад, минбаъд бо ин кораш хонандаро ба ҳудтарбиякуй рахнамун месозад.

Пайдарҳамӣ, мунаzzами, ягонагию муттасилии таъсиррасонии тарбиявӣ. Усули мазкур таъалот мекунад, ки кори тарбиявӣ соҳтори мунаzzами педагогӣ дошта бошад ва қисмҳои таркибиу унсурҳои он дар ягонагӣ ба амал бароварда шавад. Ба ҷаравӣни тарбия набудани алоқамандӣ байни ҷорабиниҳо, тартиби кор, тасодуғӣ ва ба ҳамдигар мувоғиқат надоштани ҷораҷӯҳӣ зарар дорад, чунки мураттабиро вайрон карда, таъсиррасонии педагогиро суст мегардонад. Таҷриба сабит месозад, ки дар гузоштани таъалот ба хонандагон байни мактабу оила фикрҳои мухталиф ҷой доранд. Муаллим таъалоберо гузорад, волидон онро ба фарзандон дигар хел маънидод мекунанд ё ба таъалоб зид мебароянд. Хилоғи яқдигар кор бурдани муаллимон низ мушоҳид мегардад. Азбаски дар кори тарбиявӣ одамони бисёр ширкат меварзанд, зарур аст, ки пайдарҳамӣ риоя шавад, як ҷорабинӣ давоми дигаре бошад ва аз ягон тараф ҷорабинии қаблан гузаштаро пурра созад, дараҷаи одоби хонандагонро баландтар бардорад.

Пайвастагии роҳбарии педагогӣ ба инкишофи ташаббускорӣ ва мустақилияти тарбиягирандагон. Маълум аст, ки нақши педагогҳо дар ҷаравӣни тарбия бузург аст. Дар байни онҳо устодони кори тарбиявӣ сершуморанд. Роҳҳои таъсиррасониро онҳо ба хонандагон хуб медонанд ва ба аҳли ҷамъият, падару модарон, роҳбарони синфҳо, муаллимони ҷавон маслиҳатҳои муғиди ҳудро дарег намедоранд.

Тарбия сабаби инкишоф аст. Ҳусусан дар ҳамдигар иштирокчиёни кори тарбиявӣ хислатҳои нек, аз ҷумла ташаббускорӣ

ва мустакилия тро бояд дар онҳо вусъат баҳшанд. Ташиббускорон ва дар иҷрои супоришҳо мустакилия доштағонро намунаи ибрат ва таклид ба дигарон гардонанд. Манъкуниҳои сершуморро дар тарбия фонда набаранд, то ки садди роҳи ташаббусҳо ва кори мустакилона эҷодии хонандагон нашаванд.

Мувофиқати тарбия бо ҳусусиятҳои синнусолӣ ва фардии хонандагон. Ин усул талаб меқунад, ки мазмун ва шаклҳои кори тарбиявӣ бо назардошти ҳусусиятҳои синну солӣ, таҷрибаи ҳаётӣ, кувваю имкониятҳои хонандагон пеш бурда шавад. Ҳарчанд онҳо ҳусусиятҳои умумӣ доранд, боз аз якдигар аз ҷиҳати инкишоф, дониш ва одобу рафтор бо тағовутҳои зиёде фарқ меқунанд, яъне хонандагон ҳусусиятҳои фардии фарқкунандай ҳудро моликанд. Муаллим бояд донад, ки завқу ҳаваси шогирдаш чӣ гуна аст, ба чӣ рағбат дорад ва шаклу воситаҳоеро дарёб намояд, то вайро қонеъ гардонда, бо ҳамин сифатҳои ҳамидаи ўро ташаккул дихад. Донишҳои мустаҳками педагогӣ ва психологӣ дар ин бобат ба муаллим мадад ҳоҳад кард.

Ҳамин тавр, усулҳои тарбия қоидаҳои тақягоҳӣ мебошанд, ки талабҳои асосиро ба мазмун, услубҳо ва ташкили ҷараёни тарбиявӣ ифода менамоянд. Бачо овардани талаботҳои усулҳо ба тарбиятгар зарур аст.

Савол ва супоришҳо барои тақрор

1. Тарбия чист? Барои чӣ муаллими ҷавон дар кори тарбиявӣ душворӣ мекашад?
2. Дар бораи ягонагӣ ва фарқияти таълиму тарбия чихоро медонед?
3. Ба ҷараёни тарбия қадом зиддиятҳо хос мебошанд?
4. Қонуниятиҳои тарбия ба самаранокии ҷараёни тарбиявӣ чӣ гуна таъсир мерасонанд?
5. Усулҳои асосии тарбия қадомҳоянд?
6. Талабҳои усулҳоро ба ҷараёни тарбиявӣ фаҳмонед.
7. Як машгулияти тарбиявиро дар синфи ибтидоии мактаб мушоҳида кунед. Мавқеи муаллиму хонандаро дар машгулият шарҳ дихед.

Б О Б И 13. УСЛУБХОИ УМУМИИ ТАРБИЯ ВА ТАСНИФИ ОНҲО

Оқибат ҷӯяндада ёбандада бувад.
(Чаголиддини Румӣ)

§49. Мафҳуми услуби тарбия

Тарзи таъсиррасонии тарбиятгарон ба шуур, хиссиёт, иродада, рафткор ва низоми муносибатҳои насли наврас бо мақсади ташаккулдиҳии шахсияти ҳаматарафа инкишофёфта услуби тарбия номида мешавад.

Услуби тарбияро «воситаи таъсиррасонӣ ба шахсият» ҳам мегӯянд. Услуби тарбия аз қисмҳои ҷудогона иборат аст, ки онҳоро **усулҳои тарбия** меноманд. Масалан, муаллим бо ҳонандагон ягон корро иҷро карданӣ бошад, тарзи иҷрояшро нақл мекунад, мефаҳмонад, ки қадом амалро аввал, қадомеро пас аз он анҷом бояд дод. Дар ин маврид накли муаллим чун усули тарбия хизмат менамояд. Услубҳо ва усулҳои тарбия бо ҳамдигар зич алоқаманд мебошанд. Вобаста ба вазъи педагогӣ гоҳе услубҳо вазифаи усулҳои тарбияро ба ҷо меоранду гоҳе услубҳо ҳамчун услубҳои тарбия истифода мегарданд.

Тарбия фаъолияти мураббӣ-муаллим ва ҳонандаро дарбар мегирад. Вай талаб мекунад, ки барои самаранокии раванди тарбия шароити хуби тарбиявӣ фароҳам оварда шавад, то ки ҳонанда ҳам фаъол бошад, кор кунад. **Шаклҳои ташкили кори тарбиявӣ** маҳз бо ҳамин мақсад хизмат мекунад, ки бо ёрии онҳо фаъолияти колективона ва фардии ҳонандагонро ба роҳ мондан имконпазир аст. Ҷамъомадҳои созмонҳои талабагӣ, маҷлиси синғӣ, сафкашиҳои субҳонӣ, кор бо бачагон дар маҳалли зист, корҳои клубӣ аз рӯи шавқу занқ шаклҳои корҳои тарбиявӣ мебошанд.

Мувофиқи мақсад ташкил намудани усулҳои услубии ҳалли ягон масъалаи тарбиявиро воситаҳои тарбия меноманд. Чизҳои ҳангоми кори тарбиявӣ бо бачагон мавриди истифодашаванд (аёният, китобҳо, садою симо) ва фаъолияте, ки бачагон ба он ҷалб карда мешаванд ва инчунин кинофильмҳо, асарҳои бадей, сухани педагог, бозихо, кори ҷамъиятий, варзиши чун воситаҳои тарбия фаровон истифода мегарданд.

Лозим аст, ки муаллим-мураббӣ ин чизҳоро аз рӯи низому мақсади муайян ба кор барад. вагарна онҳо воситаҳои тарбия нашуда мемонанд.

Тарбия ҳамон вақт натиҷаи дилҳоҳ мөддиҳад, ки муаллим услугҳо, усулҳо, воситаҳо ва шаклҳои ташкили ҷараёни тарбиявиро дар алоқамандӣ, моҳирона корбаст намояд. Ҳуб ё бад будани услугҳо, усулҳо ва гайраҳо ба маҳорати муаллим вобастагӣ дорад. А.С. Макаренко нависта буд: «Ҳеч гуна воситаи педагогӣ, ҳатто ба ҳама мақбулашон, ки одатан дар байнин мояд, фахмондидарӣ, сӯҳбат ва таъсиррасонии ҷамъиятиро чунин меҳисобанд, ҳамеша мутлақо фоидабоҳӣ шуда наметавонанд. Дар баъзе ҳолатҳо воситаи басо ҳуб ҳатман бадтарин ҳоҳал шуд».

Муалими таҷрибанок дар ҳар шароит роҳу усулҳои тарбияи ба мақсад мувоғикро муайян карда аз рӯи он фаъолияти тарбиявиро иеш мебарад. Ипчунин вай қонуниятиҳо, қувваҳои нешбарапдан тарбия, ҳусусиятҳои фардӣ ва дараҷаи дар тарбия доштаи бачагонро дар назар меборад. Услуби тарбия дар ҳолате комёбихо меорад, ки агар он ба хели фаъолияти асосии синнусолии бачагон мувоғикат кунад.

Ба синфи якум ҳурдсолон меоянд. Муаллим тарзи рафткор, муомила, барои ҳурмат аз ҷой ҳестан, чӣ ҳел ба муаллим муроҷиат кардан, ба берун баромадан, ба ҳамдигар ҳалал нарасониданро мефаҳмонад. Аз сабаби он ки ҳонандагон аз ҷиҷати тарбия ғуногунанд, суханони муаллимро ба таври ҳуд мефаҳманд. Гурӯҳе онҳоро иҷро мекунанд, гурӯҳе қисман иҷро мекунанд ва турӯҳи ссюм иҷро намекунанд. Муаллим гурӯҳи якуми бачагонро таъриф мекунад, ба гурӯҳи луюм зердҳояшро мегӯяд, ба гурӯҳи ссюм шарҳ лода маълум менамояд, ки ба суханони муаллим дикқат додан ва талабхояшро иҷро кардан шарту зарур аст.

Ҳамин тавр, дар ҷараёни тарбия тарбияттар-муаллим услугҳои ғуногунро истифода мебарад ва бояд мавқеи истифодаи онҳоро донад, то ки аз кори тарбиявии ў ҳар фард дар синф ва ахли синиф бархурдор гарданд. Ҳусусияти ҳоси услугҳо бо якдигар алоқаманд будани онҳост, яке бо дигаре ҳамроҳ шуда меравад. Ягон услуг дар алоҳидагӣ, яккаву танҳо истифода наҳоҳад шуд. Масалан, бо бачагони синфи ҳурдсолон доир ба фаъолияте машқ ғузарониданий болпед, ба онҳо шарҳ додан лозим, то ба зарурияти иҷрои он боварӣ ҳосил намоянд. Дар ин ҳол услугби машқ идомаи услуги шарҳҳои мешавад.

§ 50. Таснифи услугхой тарбия

Дар раванди корхой тарбияй в услугхову воситаходи 1 уногунро истифода мекунанд, ки онхоро асосан дар давоми асрхо ба вучул овардаанд. Як кисми хамин услугхову усулхой тарбияро, ки дар байни халқ маълум аст, хотиррасон менамосем: шарҳдихӣ, нақӣ, сӯҳбат, одаткуной (машқуной), ташкили ҳаёт мувофики тартиби рӯз, ибратнишондихӣ, маслиҳатдихӣ, насиҳатгӯй, пандомӯзӣ, боваркуной, илтимоскунӣ, маъқулиноморӣ, таърифкунӣ, изҳори ташаккур, луогӯй, хоҳини роҳи сафед, манъкуни, таънатгӯй, гиланузорӣ, худотарсӣ, танбехдихӣ, узрнурсӣ, зӯроварӣ, масҳаракуни, айбкунӣ, шармдоронӣ ва ҳайғи ту ғуфтан, коҳинидихӣ, нафрину маҳкумкунӣ. қасами бал ҳӯрдан, таҳқиркунӣ, ҳаволакунӣ ба ҳукми марҷум ва ҳоказоҳо.

Услуб баҳри иҷрои мақсаду вазифаҳои тарбия дар насли наврас пайдо қуонидани муносибатҳои нав бо чизу ҳодисаҳои атроф ва ислоҳ намудани нуқсанҳои оғоби бачагон хизмат мекунад. Аз рӯи вазифаҳо услугҳоро ба ғурӯҳҳои зерин чудо кардан мумкин аст: а) услугҳои ташаккули шуури ҷамъиятӣ, б) услугҳои ташаккулдии рафтари ҷамъиятӣ, в) услугҳои рагбатнок гардондани аҳлоқи хонаанд, г) услугҳои хуҷарбиякунӣ.

а) **Услубҳои ташаккулдии шуури ҷамъиятӣ.** Бо ёрии ин ғурӯҳи услугҳо ба шуур, ҳиссийт ва ирдай хонаандагон таъсири ҳаматарафа расонида, дар онҳо система (низом)-и ақидаву эътиқолҳо ба вучул оварда менавад. Ҳамин услугҳо имконият мелиҳанд, ки кӯдакон талабҳои ҷамъиятро писбати насли наврас шуурона дарк намоянд. Шарҳдихӣ, нақӣ, сӯҳбат, ибрат услугҳои ҳастанд, ки шуури ҷамъиятиро ташаккул мебидҳанд.

Шарҳдихӣ-услубест, ки истифодаан хусусан барои ташаккули эътиқоди хонаандагони ҳурдсол аҳамиятинон аст. Мақсади шарҳдихӣ ба кӯдакон фаҳмонидани афзалияту зарурияти рафткор, ҳодиса, ягон кор ва мазмуни ҷамъиятии онҳо мебопнад, то ки минбаъд ба рафткору муносибати лигарон баҳои арзанд доданро ёд гиранд. Маънои мағҳумҳои аҳлоқӣ, иҷтимоӣ ва зебоифаҳмӣ мухтасар, бо мисолҳои ҳаётӣ, бо сухапони оддӣ аз тарафи муаллим эзоҳ дода мешаванд. Масалан, дар мактаб, кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ҷӣ тавр рафткор кардан, ҳурмати қалонсозон, хушимиомилатӣ, ширинсухани, дар кӯча шӯҳӣ накардан ва тайраҳоро шарҳ додан аз фоили ҳолӣ нест.

Накл. Сухани муаллим дар кори ташаккули шуур ва ахлохи хонандада аҳамияти қалон дорад. Вай мавзӯи шавқоварсеро барои накл интихоб кунад, бачагон онро бо шавқ мешунаванд ва дар онҳо майли интизомшоку боодоб шудан пайдо мешавад. Масалан, муаллим дар бораи навбатдории хуби хонандад, кӯмаке ба қалонсолон, кори қишишварзори накли ҷолиб ғӯяд, ба шуури бачагон таъсир намуда, дар онҳо ҳисси ширкат кардан дар ҳамин гуна фаболият ба вучуд меояд. Дар ҳусуси корхос, ки ба хонандагон мавзум мебошад, бисёр сухан рондан зарур нест.

Сӯхбат. Бо хонандагон дар мавзӯъҳои муҳталиф сӯхбат оростан равост. Бо ёрии сӯхбат дар шуури кӯлакон доир ба масъалаҳои гуногун мағҳум, дониш, фикру мулоҳизаҳо ба вучуд меоранд. Аҳамияти услуби сӯхбат дар он аст, ки ҳангоми муҳокима хонандагон фаъол мешаванд, доир ба воқеаҳо (дар бораи рафттори одамон дар ҷамъият, зеботиҳои чизҳо ва одоби одамон, қайхонаварзион, наррандагон, ларрандагон, олами ҳайвонот ва гайраҳо) донишашон вассъ мегарлад. Сӯхбатро ба хонандагони алоҳида-фардӣ ё бо турӯҳи ҳурди 5-бнафараи онҳо гузаронидан мумкин аст.

Ташкили сӯхбат мароқонвар ҳоҳад шуд. агар муаллим донишҳои иштиреки хонандагон ва синну соли онҳоро ба эътибор гирај, бо ёрии саволгузорӣ завки бачагонро бедор намояд, ба фикр кардан маҷбур созад, ба бахсу мупозира водор карда, дар ҳамкорӣ бо лиғарон ҳулюсаҳои дуруст барорад. Вакти сӯхбати ахлоқӣ воситаҳои аени ва технико истифода барад, самараи сӯхбат меафзояд.

Ибрат. Дар кори тарбияйӣ обрӯи муаллим ва қалонсолон маҳсусан мухим аст, чунки хонандагон ба онҳо монанд шудан меҳоҳанд ва дар ҳар бобат ба эшон тақлид меқунанд. Сабаби асосии тақлидкорӣ кам будани таҷрибаи зиндагӣ ва мавҷуд набулани одатҳои устувори рафттор аст. Хонандай ҳурдсол ба рафттори одамони обрӯманди қалонсол бенигар тақлид менамоянд. Наврасон бошанд, ба хислатҳои муайяни одамон таваҷҷӯҳ зохир менамоянд. Дар давраи навҷавонӣ дикқаташон ба ҷиҳатҳои ахлоқии одамон осси аз ислӣ равона мешавад.

Тақлидкорӣ кӯлаконро тоҳо ба он бурда мерасонад, ки рафтторҳои номақбулро аз лиғарон ёд метираанд. Чанде аз онҳо ба таъсирӣ вайронкунандагони қоидаҳои мактабӣ мемонанд. Ба наҷаронон дагалмуомилагӣ, якравӣ, беандешлагу бенитizomии

иљтас як намуди далерӣ менамояд. Баъзан дар синфҳо бачагоне, ки интизомашон бад аст, ба ҷаңд нафар ё гурӯҳи хонандагон сардор шуда метираанд. Бинобар ҳамин муаллимро лозим аст, ки ба талабагон фарқи иску бадро фаҳмонад, то онҳо факат ба ҷиҳатҳои бехтарин, намунавии дигарон тақлид кунанд ва ҳамин ҷиҳатҳои хубро қабул намоянд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки муаллимону волидон барои нешгирии тақлиди номатлуб манъкуниро роҳи асосӣ медонанд. Манъ меқунанд, ки талаба бо ҳамсифи беинтизомашон вонахӯрад. Лекин барьакс мешавад. Ба кори манъ намуда хонандаги интизами зиёдтар зоҳир меқунад. Дар ин масъала аз шитобкорӣ даст бояд қашид. Ҳаётӣ бачаро дар мактабу оила ҷунун таникил кардан даркор аст, ки он шодию сурур баҳшад, дилтиру рӯҳафтода накунад. Баъд ҳуди кӯдак нисбати рафтори ношоиста, ҳулқи бад нафрот пайдо менамояд.

Ибрат аз қадимулайём дар педагогикаи ҳалқӣ низ истифода менпуд. Падару бобоҳоямон фарзандонашонро даъват мекарданд, ки доимо аз оғамони нек, донишмандон, бузургиорон ибрат гиранд. Онҳо дар бораи ҳаётӣ оғимон, адібони машҳур, сарланкарҳо нақлу ривоятҳои ациб гуфта, чун ҷамунаи ибрат таъкид менамуданд. Бо мисолҳои мушахҳас қадом рафтор нек асту қадомаш бад маънилод мекарданд.

Хуллас, дар оила шадару модарон, бародару ҳоҷарон ва дар мактаб муаллимон аз ҳар ҷиҳат ба бачагон намунаи ибрат ва тақлид бояд бошанд. Ҳеле муҳим аст, ки суханарон аз амалашон фарқ накунад.

К.Д.Ушинский нависта буд, ки набояд тарбия бо тақлидкорӣ ва нусхабардории кӯдакон маҳдул шуда монад. Ба он поил гардишан ларкор аст, ки ҳар шаҳсият ба таври ҳуд ҳос, фарди потакрор шуда инкишиф ёбад. Агар тақлидкорӣ бо ҳамин роҳ барад, дараҷаи шууронагӣ ва фаъолиятнокии хонандаги торафт баланд шуда рафтган мегирад.

Пас аз истиқтолият ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон 1100 солагии давлати Сомониён тантанавор ҷаши гирифта шуд, ки он нахустин давлати мутгмаркази тоҷикон буд. Тантанахои ҷаши ҳисси ифтихори миллии мардумро белор қарл. Меҳру муҳаббатро нисбати давлати имрӯзай Тоҷикистон, ки мояни ифтихори тоҷикони дунисст, афзунтар соҳт. Дар мисоли ҳаёт ва фаъолияти дохии ҳалқи

точк Исломи Сомонӣ мактаббачагон намунаи ибрати худро тарёфтанд, ки ҳаменга ў баҳри баҳту саодати ҳалқ муборизаи шалил бурдааст.

Шарти муҳими бо муваффакият иен рафтани корҳои тарбияйӣ чун намунаи ибрат нишон додани бузургони миллат, ҷаҳонбинии виссӣ ва маҳорати сийёҳӣ мӯаллими синфҳои ибтидой шуда метавонад. Ҷунин мӯаллимон дар мактабҳои мо кам нестанд. Онҳо дар бораи соҳтмонҳои азими бо сарварии Президент Э.И.Рахмонов оноз гардида дар дарсҳо ва берун аз онҳо маълумотҳо мединанд, таъкин менамоянд, ки чун ў оянда баҳри шукуфои Ватан, ба ҳалқ садоқатмандона хизмат намоянд.

Мӯаллимони пешқадам аллакайҳо боз баҳри наӣравони Қаҳрамонони ҳалқи тоҷик Садридин Айӣ, Мирзо Турсунзода, академик Бобоҷон Ғафуров ва Эмомали Рахмонов шуда ба воя расидани шогирдион ҷорабинҳо мегузаронанд.

б) Услубҳои ташаккудииҳии рафтори ҷамъияти.

Яке аз вазифаҳои мактабу оила тайёр карданни мактабиён ба ҳаёт аст, ки бидуни ташаккудииҳии рафтори ҷамъияти ин вазифаи муҳим иҷро наҳоҳад гашт. Тарбия накарда, яъне ба бачагон фаъолияти бозӣ, ҳонии ва меҳнатро ёд наҳода, рафтори ҷамъиятии онҳоро дуруст ба роҳ мондан мумкин нест. Маълум мешавад, ки тарбия ёд додану одат кунопидан аст. Баҳри ёд додани рафтори ҷамъияти услубҳои машқ ва одаткунонӣ, сунории хизмат мекунад. Ҳамин услубҳо кӯмак мерасонанд, ки мактаббачагон ҳангоми таҳсил дар мактаб ва тарбияи оиласӣ маҳорату малакаҳои иҷрои кор, одати коркуй ҳосил намоянд.

Машқ ва одаткунонӣ. Бе машқи ахлоқӣ рафтори дурустӣ аз худ кардани кӯдак имконнозазир аст. А.С.Макаренко тарбияро машқи рафтор мөхисобид. Аҳамияти машқи тарбияйӣ дар он аст, ки таъкидӣ дуруст, оқилонаи ҳаёт ва фаъолияти тупогунҷабҳаи бачагонро дар асоси мсьёҳрои қоидрои ҷамъияти тақозо мекунад. Кӯдакро ба яғон вазъияти фаъолият мегузорем, вай ҳаракатҳои ҳамон фаъолияти маълумро тақрор ба тақрор иҷро менамояд, ки ҳамин машқи ахлоқӣ ном гирифтааст. Машқ, чунон ки дар ҷараёни гаълим буд, дар кори тарбия ҳам ниҳоят зарур аст. Машқ ҳусусиятҳои ба худ ҳосро мөликаст. Машқи ахлоқӣ факат вариантан ба яғон ҳаракату рафтор, тақрори он нест, балки ба кор бурдану истифода намудани талабҳои ҳаёт дар вазъияти

түнөгүн мебошад, ки дар охир тарбиятиранда дар вазъяти түнөгүн тачрибай чй тавр рафтор карданро ҳосил ҳоҳад намуд. Масалан, муаллим аз хонанды ингизомнок буданро на ташо дар вакти ларс, балки ҳангоми танаффусхо, сафару саёхатхо, тамондои фильм, шанбетихо ҳам талаб мекунад. Чунин интизомро на факат муаллим, балки атрофиёни бача - волидон, хешу табор, ҳамаи муаллимони мактаб, кормандони муассисаҳои беруназмактабӣ талаб намоянд. хонанды одати дар ҳама ҷо интизомнок буданро ҳосил мекунад. Ин чунин маъно дорад, ки дар асоси машқҳо, одатҳо ба вучул меоянд. Одат маҳорату малакаҳои ба эҳтиёҷот табдилгардида аст. Одат аз нуктаи назари К.Д. Ушинский ҳамон ҷараёнист, ки ба воситаи он эътиқодҳо ба майл ва фикр ба амал мубаддат гардонда мешавад. Тарбияе, ки ба одат тақия мекунад, мустаҳкаму устувор мебошад. Одат бошад табиатан ба тарбия тобеъ аст.

Вазифа аз он иборат аст, ки дар кӯдакон одат, ҳам хислатҳои муғиҷро ба вучул орем. «Одати хуб боигарии маънавии шаҳсият аст» - гуфга буд К.Д. Ушинский.

Барои бештар гардидаши ин боигарӣ лозим аст, ки аз хурдсолӣ дар бачатон бо таври мунтазам доир ба ташаккули одатҳои мусбат ғамхорӣ зохир карда шавад. Аз ҳаракату амалҳо одатҳо ва аз одатҳо ҳусусиятҳои характер (одоб) ҳосил мегардад.

Ба ил боял мұжссар гапт, ки ҳам дар мактаб ва ҳам дар оила бачатон ҳар корро ташо нас аз амри падару модар ё муаллим ис, балки аз рӯи одати худ, аз рӯи ақлу фаросати худ сомон баҳшанд. Корхос, ки кӯдакон бе амру супориш ҳудашон ичро карда мегавонанд, дар ҳаёт басо сершуморанд.

Ташаккулиҳий одати наҷиб – фарқ пакардани сухан ва амали кӯдакон даркор аст. Ваъдаву вафо кони қонуни доимии ҳаёти қалонсолон бошаду хонандагон ҳам чунин одати гузаштагонро инос доранд.

Барои ичрои талабҳои услубҳои машқ ва одаткунонӣ тартиби рӯз (режим) дар мактабу оила аҳамияти бузург дорад. Ҳар табонарӯз тартиби муайянӣ ҳаёт ва фаъолияти кӯдакон ҷорӣ карда шавад, ба он оварда мерасонад, ки малакаву одатҳои дар вакти ларс, балки ҳангоми танаффусхо, сафару саёхатхо, тамондои фильм, шанбетихо ҳам талаб мекунад. Серталабӣ ба ичрои тартиби рӯз, муайянӣ будани вакти ҳар кор ба иайдоинии одатҳо сабаб ҳоҳад шуд. Тартиби рӯз

хусусан барои хонандагони хурдсол манфиатбахии аст. зеро дар онҳо ҳанӯз мутапаккилий дар сарипитай корҳо, интизом, ирода ва суботкорӣ устувор нағаштааст ва такрори амалу ҳаракатҳо ин ҳислатҳоро мустаҳкам мекунонад. Агар тартиби рӯз мавҷуд наబонад, кӯдак ба ҳоли худ монад, дар натиҷа бентизомӣ ба вучӯл меояд.

Мактаб тартиби рӯзи корӣ дорад, ки иҷрои талабҳои он ба хонандагону муаллимон ҳатмист. Муаллимон ба роҳбари синф ва волидон дар масъалаи мураттаб соҳтани тартиби рӯз мувофиқи шароиту имкониятҳои оила дасти ёрӣ дароз мекунад.

Супориш. Дар кори ташаккулдии одобу рафтари ҷамъияти нақши супориш, ки талабҳои муаллим-тарбияти арро ифода месозад, ба назар аён мегардад, зеро кӯдакон аз хурдсолӣ ба корҳои ҷамъияти ҷаълб карда мешаванд. Муаллимон, роҳбарони синфҳои мактабҳо ба синну сол, майлу ҳавас, қувва ва қобизияту ғашаббускории хонандагон шугариста супоришҳои доимӣ ва муваққатӣ мебиданд. Супоришҳои мувофиқи мақсади муайян доланиула иҷрои мустакилонаи кор ва ёфтани роҳҳои оро ёт мебидад.

Аз рӯзҳои нахустини ба мактаб омадани кӯдакон ба баязс муаллимони соҳибатчириба супоришҳои ҳарҳетаро мефармоянд: «Иззатмоҳ, лафтарҳоро ба соҳибати супор», «Қолир, ҳамин китобро ба китобхона бурда дех», «Собир, ҳамин қоғазҳоро чиҷа тир» ва тайраҳо.

Муаллим аз рӯи ҷои нишасти бачагон онҳоро ба қаторҳо чудо намуда, сарварони қаторҳоро таъин мекунад. Як нафар ба тозагӣ, лигаре ба нигоҳубини гулҳо, сеюмӣ ба интизоми синф мутасаддӣ карда мешавад. Пас аз дар синф ташкил шудани созмонҳои таҳабагии «Ахтарон», «Ворисони Сомониён» ва «Сомониён» ба хонандагон супоришҳои колективӣ ва фардӣ дода ҳоҳад шуд. Тадриҷан дар хонандагон муносибати дуруст ва масъулӣни барои иҷрои кори супориландуда ба вучӯл меояд.

Супоришҳо бачагони мактабхонро оҳиста-оҳиста ба зинҷаӣ ва меҳнат дар коллектив одат мекунонад ва ҳар қадоме худро барои кори синф, мактаб ва ҷамъият манфиатдор эҳсос менамояд.

в) Методҳои рағбатнок намудани ахлоқи ҳамида.

Бо мақсади нурзӯр намудани таъсиррасонии ин ё он омилиҳо ба хонандада фаволғар гардишдани шахсияти ўдар ҳаракату рафтор

рагбатнок намуданро ба кор мебаранд. Рагбатнок намудан маънии водор соҳтану таконе додан ба амалиётро лорад.

Талабгузориро як воситаи рагбатнок намудани хонанда аз тарафи тарбиятираnda А.С. Макаренко кор карда баромадааст: а) талабот ба шахсият ва колектив, б) тархи талабот дар марҳилаҳои гуногуни ташаккули коллектив (талаботи муаллим, фаъолон, колектив) талабот ба ҳуд. вақте ки кори ҳулгарбиякунӣ оғоз меғардад. Ў нависта буд: «Тарбияи колектив бе талаботи самимӣ, бе дили кушод ва қатъӣ гузоншашуда амалий намешавад, ин кор ҳамеша аз талабот шурӯй меғардад». Маҳз аз ҳамин чост, ки ба назди тарбияи хонандагон чунин талабҳо гузашта мешавад:

1. Дар талабот меъёрҳои рафтори ҷамъиятӣ ифодаи ҳудро мёбад. Чунин талабҳо дар «Қоидро барои талабагон», ки Вазорати маорифи Тоҷикистон 26.10.2001 тасдиқ намудааст, дар ҳуҷҷатҳои созмони ҷавонони Тоҷикистон, созмонҳои «Ахтарон», «Ворисони Сомониён» ва «Сомониён» инъикос гардонидашуда шудаанд. Риоя карда шудани талабҳо ба шуронагии талабагон, шавқовару шурмазмун будани ҳайти бачагон, ба дастгирии муаллимон ва ҳайти мактабу ағъанаҳои он вобастагӣ дорад.

2. Дар талабу супории вазифа бояд аниқ гузашта шавад. Муаллим ё шахси обрӯманде супориш дихад, он ҳатман ичро мешавад.

3. Талаб бо баробари равшану возехӣ бояд ба имкониятҳои хонандагон мувофиқат намояд.

4. Хонанда ба муфид, ичроиши зарур будани талабот боварӣ дошта бошад. Гузаштани перспективаҳо (мақсадҳои оянда) фаъолияти қӯдакро баланд месбардорад ва ҳолати ба шодию нишот интизориро ба вуҷуд меорад, барои истифодаи тамоми қувваҳо дар роҳи расидан ба мақсад мусоидат менамояд. Гузаштани мақсад ҳам баҳри инкинофи ҳар бача ва ҳам коллектив лозим аст.

А.С. Макаренко чунин меҳисобид, ки шодии фардӣ дар тарбия яке аз корҳои муҳимтарин аст. Дар ибтидо ҳуди шодиро ташкил бояд кард, ба ҳайти оварад ва чун воқеият онро гузаштани лозим аст. Сипас қотсьёна намудҳои оддии шодиро камтар мураккабу ба одамон фоиданок гардонидан лозим аст, ки ҳамини ҳолат дар одам ҳисси қарздориро пайдо кунонад. Ин корро аз тамонии якҷояи сирк ё театр оғоз намуда, оҳиста-оҳиста перспективагаро

васеъ карда, то ба дарацаи перспективаи ба ҷамъият нафъовар расонидан лозим аст.

Мусобика байни услугҳои рағбатнок намудани аҳлоқ ҷои мӯхимс ингол менамояд. Вай ба ҳаёти кӯдакон ворид гаштааст. Мөхияти мусобика ҳамин аст, ки дар рафти он сустхонҳо то ба дарацаи ненқадамон мерасанд ва ба нешрафти умумии кор ноил метарданд. Муаллим мусобикаро ба роҳ монда бо ёрии он имкониятҳои ҳар хонандаро дид баҳо медихад, барои нешрафти ўчораҳо меандешад ва иродаву ҳарактерашро ташаккул мелиҳад.

Мусобикаро дар ҳамаи намуди фаъолият, гайр аз фаъолияти хоними ташкил намудан воҷиб аст. Аз он сабаб дар хоними мусобикаро ба роҳ мемонанд, ки қобилияти кӯдакон ҳархела буда, аълоҳон корро осон, бе кӯшишу гайрати зиёд хотима мебахшаду сустхон кӯшиши бисёр ба ҳарҷ дода ҳамон корро иҷро мескунад. Аммо ба кори ҳар ду баҳои якхела гузонта намешавад.

Барои беҳтар шудани фаъолияти хоними хонандагон дар масъалаҳои иҷрои вазифаи хонагӣ, бо гайрат кор кардан, дар дарҳо боитизом будан, дафтарҳоро тоза нигоҳ доштан, риоя намудани талабҳои тартиби рӯз дар мактаб ва оила, ба дарҳо иҷр намондан, хондани адабиёти ҳароратӣ, сазовори баҳои баланди рафтгор будан ва гайраҳо ташкили мусобика тавсия мешавад.

Якс аз услугҳои рағбатнок намудани хонандагонро услуби «таркиш» номиданд, ки он то ҳадди охир расонидани ҷанҷулро дар шаҳр лорад. Бача дар колектив бо бачагони дигар, бо роҳбарони қалонсоли колектив муносибатҳои муайян пайдо мескунад. Муносибатҳо доимо мӯътадил намешаванд, тоҳо онҳо тезутунд ва шиддатнок мешаванд ва то дарацаи «пуксондор» мерасанд. Дар чунин ҳолат услугҳои таъсиррасонии оддиро дар гарбияи бачагон истифода намоянд, натиҷаи мусбат ба даст намесоранд. Лозим меояд, ки услуби «таркиш» истифода гардад. Ҷавҳари ин услуб дар он аст, ки ба шуури хонандада мавқеашро дар колектив, порозигии колективро ба ўрасонда шавад ва ўнро ҳис кунад. «Таркиш» бояд хонандаро мачбур созад, ки аз ҳолати потувор барояд ва фахмад, ки барои беҳтар шудан, талаби колективро қабул карданан шарт ва зарур аст. Ҳамин гавр, «таркиш» бояд ба бача гайриҷамъонӣ бешад, таъсири ногаҳои расонад ва таассуроти ҳаяҷонбахши шурӯрс ҳосил кунонад.

Ба түрӯҳи услугҳои рағбатнок намудани аҳлоқи хонандагон мукофот ва ҷазо низ доҳиз мешавад.

Мукофот чупин таъсиррасонии педагогӣ ба бача ё колектив аст, ки бо кӯмаки он (ё колектив) баҳои мусбати одобу рафтори хонаидай чудогона ё коллективро ифода менамоянд. Ба мукофот иҷрои талаботи колектив, ки бача узви он аст, асос шуда хизмат мекунад.

Колектив мукофот ё ҷазо дода, ахлоқу рафтор ва хислатҳои мусбати хонаидагонро инкишоф медиҳад, инчунин камбудиҳои дар ҳулқу атворани ҷойдонгари ислоҳ мекунад ва хислатҳои хубашонро таҳқим мебахшид. Агар бачагон сазовори мукофот донистга шаванд, аз фаннияти рафтори худ қаноатманд мегарданд. Хотирнишон бояд соҳт, ки мукофот фузун шавад ҳам зарар дорад. Дар кӯдакон худнисандӣ ва хотирчамӣ ба вучуд оварданаш мумкин аст.

Ҷазо чора, услубест, ки колектив ё тарбиятгар ба воситаи он норозигии худро аз рафтори кӯдак, муносибаташ ба кор изҳор намуда, ба ислоҳшавии ў кӯмак мерасонад. Ҷазо мисли мукофот кӯдакро ба рафтори дуруст ҳидоят менамояд ва лар ў хисси ногувор, шарму ҳаёро аз рафтораи ҳосил мекунонад. А.С. Макаренго ҳамин ҳолати кӯдакро «баровардан аз катори умумӣ» номида буд. Ҳанӯми истифодаи ҷазо ҳуширӣ, донистани хусусиятҳои фарзии хонаиди талаб карда мешавад. Дар акси ҳол муносибати муаллиму хонаида тезутунд гашта, ҷанҷолу мунозираҳо рӯҳ медиҳаду сабаби ба қувваи худ бовариро гум кардани кӯдакон мешавад. Ба кӯдак сараввал бояд фаҳмонд, ки чаро ва барои қадом рафтори нонюям ҷазоро сазовор аст. Агар умуман гирем, кӯдак чун шахсият бад нест, вале фалон рафтораи бад аст. Муаллим ии масъаларо хуб сарфаҳм равад, аз содир намудани хато дар кори тарбияӣ эмин ҳоҳад буд.

Муаллимони ҷавон менурсанд, ки осё ахли синфро мукофотонидан ё ҷазо додан ҷоиз аст? Ахли синфро мукофотонидан онҳоро рагбатнок карда метавонад. Синфи непӯқадам бо фармони сарвари мактаб ифтихорнома, тӯхфаҳо, билетҳо ба театр, ҳукуки илтирик лар экспурсия ва байрақчаҳои сайёр мегирад. Лекин ҷазо додани колектив ба муттаҳид шудананон дар асоси хислатҳои манғӣ мешавад. Ба муаллим лозим аст, ки вакти мукофотонидан ва ҷазодиҳӣ эҳтиёткор бошад, ба хонаидагон нишон дихад, ки ҳар ду маврид ҳам ҳурмати шахсияти онҳоро ба ҷо меорад, фақат беҳтар шудани одобашонро таманиндорад.

Рагбатнок намудан бачагонро рӯҳбаланд карда, ба гайратон ғайрат зам мекунад, дар ҳаракату рафторони барои 170

муваффакиятхой нав ба нав, тоза ба тоза ба даст овардан хилдоят месозад, ба қувваи худ бовариашонро бенгтар гардонила. Гизои маънавӣ мебахшад. Муаллим таваҷҷӯҳи аҳли сиифро ба рафтари хуби хонанда, ки мукофот гирифт, ҷалб намуда, колективро даъват менамояд, ки ҳама чунин хислатҳои хубро соҳиб бошанд.

Низомномаи мактабҳои таҳсилоти ҳамаёнӣ хелҳои гуногуни мукофоту ҷазоро барои хонандагон испаниҳод кардааст. Хонандагоне ки аз ҳамаи фанҳо баҳои солонаи «б» гирифтаанд, аҳлоқи намунавӣ доранду ба корҳои ҷамъияти мактаб фаъолона ширкат варзидаанд, бо таърифиома сарфароз карда мешаванд. Мактаби мисҷаро хонанда бо баҳои аъло ҳатм намояд, бо медали ишљо мукофотониёда ҳоҳал шуд. Ҳамчун ҷазо дар мактаб барои рафтор баҳои «тайриқаноатбаҳи» меѓузоранд ва баъзан ҳатто аз мактаб хориҷ менамоянд. Дар синҳои ибгидой бо мақсади ба тартиб ларовардани одобу рафтари хонандагони хурдсол маъқулшуморӣ ё маҳкумкуниро дар вакти дарс ва иҷрои корҳои ҷамъияти истифода мебаранд. Онҳо роҳҳои гуногуни дошта, истифодашон ба ҳусусиятҳои фардии бачагон ва вазъияти педагогӣ алоқаманд мебонанд. Масалан, муаллим Шариф ва Латифро барои навбатдории хуб таъриф мекунанд, ки тартибиро дар синғ ҷорӣ кардаанд, ҳама озодаву тоза, ҳавои синғ ѓуворости. Суханони муаллима на танҳо ба ду пафар навбатдорон, балки ба аҳли синғ таъсир расонанд, диккаташонро ҷалб намуд. Дар мактаби ибтидой на факат таъриф назди ҳамсипфон, балки табассум, ҷунబонидани сар, нигоҳи мазмундори муаллим ҳам маъқулшумориро ифода мекунанд. Суханҳои «бале», «боракалло», «станаккур» ва гайраҳо низ маъқулшумориро нишон медиҳад. Маҳкумкуй ҳам аҳамияти гарбиявӣ дорад. Муаллим ба хонанда бо оҳангӣ маҳсус дар назди ҳамсипфон эрод мегирад, кайд мекунад, ки фалон кораш подуруст аст. Истифодаи маҳкумкуй дар шакли эродигирий ва қайдкуй бо ҳусусияти фардии бачагон марбут аст. Иддас аз бачагон эроди таҳонии муаллимро ҳеле ҷиддӣ қабул мекунанд, меранҷанд.

Таҷрибаи кори педагогӣ собит менамояд, ки муаллим бенгтар хонандагонро рағбатнок месозад, ки онҳо дар дарс ва гузарониҳани ҷамъомаҳо ҳалал мерасонанд. Барои интизомро вайрон накарданашон эродигирий, маъқул пашуморидану маҳкумкуниро корбаст мекунанд. Бачагони шармгиҳ, поӯҳдабаро ва сустхонро муаллимон камтар ҳавасмананд мегардонанд, гарчанде ин турӯҳ ҷисбатан бенгтар ниёзмании рағбатнок намудан мебонанд.

Хулоса бармсояд, ки хонанишо бо сухан барои рафтори бад ҷазо эълони ҳайфи ту (выговор), огоҳонидан, насиҳат гуфтани, таинсоддихӣ, сарзаниш, шарм дорондану сурх намудан дар назди лиғарон мумкин аст.

Ҳақорат додан, дуои бал, лақабгузорӣ, тарсонидан на ҷазои ҷисмонӣ манъ аст.

г) Методҳои худтарбиякунӣ.

Ҷараёни тарбия дар сурате самаранок ҳисобида мешавад, ки вай дар хонандо эҳтиёҷи худтарбиякуниро пайдо қунонад. Худтарбиякунӣ кори шууронаи тарбиягиранда дар бобати такмил ва таҳқими шаҳсияти худ мебонад. Худтарбиякунӣ ҳамон ваqt ба вучул меояд, ки хонандо қаблан ба ин кор омода карда шавад, яъне вай дар бораи ояндаи худ андена доинга бопад, дар ҳаёт бо яараҷаи муайянис мустақили зохир намояд.

Худтарбиякунӣ дар бачагон бо таъсири маҷмӯи корҳои тарбиявии мактаб ва оила пайдо мешавад ва натиҷаи тарбияи дуруст буда марҳизи зарурест, ки барои рӯиҷу камоли шаҳсият ёрӣ мерасонад ва шаҳсият камбулиҳои худро месфаҳмад. бурду бохтҳои худро мӯкоисакунон баҳри ислоҳи нуқсанҳои ахлоқу рафтораш фаъолонаи кувва ва кӯшиниҳояниро сафарбар менамояд.

Олимон исбот кардаанд, ки ҳатто дар кӯлакони синни томактабӣ унсурҳои худтарбиякунӣ ҳаст. Хонандагони хурдсоз боланд аллакай фаъолонатар ба такмили худ кор оғоз намудаанд, яънес ирода, интизомнӣ, кӯшини гайратнӣ зохир менамоянд ва дар онҳо намунаи ибрат пайдо шудааст.

Худтарбиякунӣ чунин маънидорад, ки хонандо ба назди худ вазифаи муайян мегузорад, ҳоҳини иҷрои онро дорад. дар рафти иҷрои зарурияти онро дарк мекунад ва ба худ ҳисбот мединад, ки чӣ иҷро ғашт, чӣ корҳо иҷро нашидааст. вай ба худан назорат карда ба иҷрои вазифаи гузоританда баҳо мединад.

Мусобика, мубориза барои обруи синғу мактаб, тақиҷад ва худтакъилкуни, намунаи ибрати шаҳсӣ обрӯманд ва ҷараёни худтарбиякунӣ малад расонида метавонад.

Гирифтани ӯҳҷадориҳои шаҳсӣ, худхисботидҳӣ, худтаҳлилкуни, худназорат ва худбаҳолидҳӣ услугҳои худтарбиякунӣ мебонанд.

Чунон ки қайд карда будем, ба худтарбиякунии хонандои хурдсоз намунаи ибрат буҷани ҳоҳарону бародарон, волидон, муаллим ва инҷунин ба иакниа гирифтани рӯзи кори кӯлак дар мактабу оила таъсири мусбат доинга метавонад.

Хамин тавр, услугхой тарбия роххой ба амал баровардани мақсади тарбияро нийон мөдихад. Услубхо биссёранд ва онхоро ба чор гүрүх - услугхой ташаккулдихий шуuri чамъиятй, услугхой ташаккулдихий рафтори чамъиятй, услугхой рагбатнок гардондани ахлоқи хамида ва услугхой худтарбиякүй чудо намудан чоиз аст. Самаранокий услугхой тарбия ба вазъи истифолабарй на маҳорати педагогии тарбияттар вобастагй дорад.

Саволу супоришҳо барои кори мустақилона

1. Таърифи метод, усул ва воситаҳои тарбияро гуфта дихед.
2. Итихоби методҳои тарбия ба чиҳо вобастагй дорад?
3. Методҳои тарбия ба қадом гүруҳҳо чудо мешавад?
4. Моҳияти методҳои ташаккулдихий шуур дар чист?
5. Методҳои ташаккулдихий рафтори чамъиятй қадомхояид?
6. Аҳамияти методҳои рагбатнок намудани ахлоқи хонаандагонро шарҳ дихед.
7. Методи «таркиш» дар қадом ҳолат истифода мегардад?
8. Худтарбиякүй чӣ маъни дорад?

БОБИ 14. ТАШАККУЛИ КОЛЛЕКТИВ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ШАХСИЯТ

*Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офаринии ўз як гавҳаранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.
Ту ки аз меҳнати дигарон бегами,
Нашибод ки номат ниҳанд одами.*

(Саъдӣ)

§51. Аҳамияти колектив дар ташаккули шахсият

Дар педагогикай мусоир ташкили колективи хонандагон ва тарбияи он якс аз масъалаҳои баҳсталаб ҳисоб мёбад. Бархе аз олимон коллективро мероси замони начандон дури гузанта мениндоранд. Ҳарчанд ки тарбия дар колектив, ба воситаи колектив ва барои колектив чун усулҳои назарияи тарбияи даврони мо бокист. Барои амалий намудани усули мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Ҳамаи аъзобии ҷамъият дар ягон колективи меҳнатӣ муттаҳид гаштаанд.

Колектив дар асоси ёрии байниҳамдигарӣ, инсондӯстӣ, ҳурмату эҳтироми аҳли меҳнат ва ҳар узви колективу ҷамъият бунёд гардидааст. Нақши колективҳои меҳнатӣ дар муҳокима ва ҳаллу ғасли масъалаҳои давлатию ҷамъияти ҳанӯз афзудан дорад.

Колективҳо дар коргоҳҳои саноатӣ, соҳаи қишоварзӣ, муассисаҳои давлатӣ ва илмӣ, таълими тоҷҳо ва гайраҳо амал мекунанд. Ҳар шаҳс ба воситаи ҳамин колективҳои фаъолият мекунад ва ба тарбияи шаклҳои рафтари колективӣ таъсир мебахшад. Шахсият дар вакти фаъолият ва муомила чун аъзои колектив ташаккулу инкишоф мёбад. Дар колектив ҳар узви он имконияти дар ҳаётӣ сиёсӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятии қиҷвар иштирок карданро ба даст месоараад. Колектив мудом манфиат ва эҳтиёҷоти ҳар шаҳс, ҳусусиятҳои фардии онро ба ҳисоб мегирад. Дар колективи тифоқ ҳар шахсият месфаҳмал, ки манфиати ў бо манфиати ҷамъият як аст.

Колективҳои мактабӣ низ чун колективҳои дигар як ҷузъи ҷамъият мебошанд. Колективҳои кӯдакона ҳам бо назарониши манфиати ҷамъият фаъолияти хоними ва меҳнатии худро ба роҳ

мемонад. Махз дар коллектив кори тарбия мувофики мақсал ташкил карда шахсият бе вучул оварда менинавад, ки минбаъд ҳёти мустақилонаро ишл бурда метавонад. Барои ин лозим аст, ки муаллимон аз синфҳои ибтидой сар карда, дар кӯлакон маҳорату малакаҳои зистану таҳсил карданро дар коллектив найдо кунонанд, то ки аз хурдсойӣ коллективист, нисбати худ ва рафиқонаш серголаб, росигӯй, бовичдон, меҳрубону гамхор, қавииродаву устувор, далер ба воя расанд.

Масъалаи колективи мактабиён ва шахсият наин нест. Дар ин хусус иелаготҳои машҳури ишӯравӣ Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский асарҳо эҷод намуда, нақши коллективиро дар ҷаҳаҷии тарбия хеле хуб нишон додаанд.

Н.К.Крупская коллективро шаклу воситаи муҳими тарбия номиданд. Вай ҳамеша қайд мекард, ки дар коллективи хонандагон ҳёти кӯлаконро нурмазмун, нур аз ишодиву нишот ташкил намудан шарт ва зарур аст. Чунин коллектив ба тарбияи одамони ҷамоатчиҷу фаъол мусоидат менамояд. Барои ноил шудан ба ин фаъолияти якҷояи онҳо, интирокашонро дар фаъолияти нурмазмуни ҷамъиятӣ ба роҳ бояд ғузонӣ.

Ҳар хонаандо дар вакти дарс якҷоя хондиан, кор кардану ба рафиқон кӯмакрасониро месомӯзад. Ба масъалаҳои ҳудидоракуниӣ дар мактаб, методикаи ташкили он эътибори маҳсус додан лозим аст. Ҳудидоракуниро ҷаҳаҷии коре бояд донист, ки дар рағти он дар бачатон малакаи ташкилотчиҷӣ тараққӣ мекунад, маҳорати нуқтаи назари коллективро ба эътибор ғирифтан, ҳамкорӣ бо рафиқон ба вучул меояд.

А.С.Макаренко ақидаҳои доир ба коллективи кӯлаконро вассътар ва бойтар гардидааст. Ў ба коллективи кӯлакон на чун муттаҳидшавии тасодуғии шахсиятҳо, балки ҳамчун ҳодисаи мураккаби ҷамъиятӣ, ҳамчун организми зинда мефаҳмид. Ба наидонии ва инқишифи коллектив, ташкили ҳёти коллективонаи шоду ҳурсандона дар он таваҷҷӯҳи маҳсус дошту услубҳои муттаҳидсозӣ ва инқишифи коллективро кор карда баромада буд. Вай инчунин услубҳо ва услубҳои гуногуни таъсиррасониро ба шахсият тавассути коллектив нишон додаанд. А.С.Макаренко ба кори коллективи ибтидой, инқишифи алоқаи дӯстони байни аъзои он эътибори қалон меслоҳ. Чунин меҳисобӣд, ки коллективи умумимактабӣ ва ибтидой ҳатман бо ҷамъият алоқамандии зич афорад.

А.С. Макаренко қонуни ҳаракати колективро мұайян кардааст. Мәйни қонун ҳамин аст, ки агар коллектив ба мақсади мұайян расад, дигар саңы күнини нав ба ояңда набошад, чүнин коллектив аз инкишоф мемонад. Бинобар ҳамин лозим аст, коллектив ҳатман мақсад доңта бошад ва ҳаменде интизори шодии фардой гардад.

Ақидахой А.С. Макаренко дар бораи колективи күдакон аз тарафи аксарияти мұаллимони пепіқадами имрұза дастирий мешавад.

В.А. Сухомлинский ҳам ба испрағти ақидахо оид ба колективи бачагон сахми арзанда гузоштааст. Вай масъалахой биссёри мұносибатхой бачагонро равшан сохт. Масалан, қайд мекард, ки ба воситаи мұносибати байниҳамдигарии күдакон дар коллектив яке аз ҳиссиятхой баландтарин ҳиссияти синосгүзориро парваридан лозим аст. Алоқаи байни коллективхой калонсолон ба хонандатон мефаҳмонад, ки искүахволии ҳар бача бо мәннати дигарон ба вүчуд меояд.

В.А. Сухомлинский инчуинин рохҳои ганий гардониданы ҳасти маънавии коллективро нишоп дода, на ташо таъсири коллективро ба шахсият, балки таъсири шахсиятре ҳам ба коллектив дар амалия ишбот кардааст. Ү мегуфт, ки коллективро тарбия намуда, ҳар талабаро дар алоҳидатй дидә тавонистану ғамхорона тарбия кардан лозим аст. Ҳамин тариқа, билүни коллектив шахсиятре тарбия кардан амри мұхол мебошад ва коллектив чүн воситаи мұхими тарбия хизмат ҳоҳад кард.

§52. Коллективи тарбияй ғана шахсият

Коллектив ривоҷ месбад. Мұаллим коллективи тарбиявиро ба вүчул оварда, онро мувоғиқи мақсади тарбия инкишоф мәдиҳад. Агар педагог қонуниятхой пепірағти коллективро донал, ин қарасиро мәтезонад ва надонал, инкишофашпро сүст мегардонал. Мәйлум мешавад, ки колективи күдаконро колективи тарбияй номидан дуруст аст.

Чүнин коллективхо дар муассисаҳои таълимий-тарбияй, созмонҳои бачагону ҷавонон бунёд карда мешавад. Коллективи мактаб, синф, колективи бригадаҳои истехсөлии хонандатон, коллективхо аз рӯи шавқу ҳавас, урдугоҳҳои истироҳатӣ, созмонҳои бачагону наврасон, ғавҷавонон ва тайраҳо аз чумлаи онхоянд.

Коллектив чист? Шакли аз ҷиҳати тапкиси муттаҳид гардишани одамон дар асоси яғон фаъолияти мұайян, ки аҳамияти ҷамъияти

дорал, коллективномида менавад. Дар чамъият колективхой бисёр аст. Дар байни онҳо колективхой бачагон мавқен хөсасеро иштөл мекунад. Чуноп ки қайд шуд, колективи бачагон чузви ҷудонашавацда чамъият буда, дар айни замон омили муҳимтарини ташаккулдихий шаҳсияти ҳонанда мебонад. Давлат ҳаёт ва фаъолияти колективхой бачагонро ба роҳ монда, бо ҳамин восита иҷрои вазифаҳои тарбияи ҳонандагонро таъмин месозад.

А.С. Макаренко аломатҳои колективро иштөл дода, қайд карда буд, ки колектив муттаҳидшавии одамон аз рӯи асосҳои зерин аст: «Максадҳои мағниятбахши чамъиятӣ доранд, баҳри ба даст овардани мақсад фаъолияти якҷоя мебаранд, аъзои колектив муносибати масъули байниҳамлагарӣ доранд, умури ҳудилоракуи ташкил мекунанд, колектив кисми чамъият буда, узви бо ҳамаи колективҳои дигар шайаст мебонад»¹².

Ба шарофати дар синф, мактаб ва созмонҳои бачагон мавҷуд будани коллективе, ки аломатҳои шомбуруларо дорал, муҳити муносиб барои дар ҳонандагон пайдо қуонидани ҳисси ифтиҳори коллективӣ, ҳамраии рафиқона, муносибати ғамхорона ба оламон, ҳислатҳои хуб ба вучул меояд. Дар ҳамин гуна колективи тарбияӣ бо дастгирии педагогӣ (муаллимон) на ташҳо муносибатҳои масъулияти байниҳамлагарии корӣ, балки муносибатҳои инсони парварона -- ба якдигар мадад намудан, нисбати рафиқон бодикӯат будан, омодатӣ ба ёридӣӣ наташҳо ба ҳамсинфон, балки ба аъзои колективҳои дигар арзи ҳасти ҳоҳад намуд. Ин ҳислатҳо аз он гувоҳӣ медиҳад, ки колектив аз ҷиҳати аҳлоқӣ нутха расидааст.

Дар ҳамин гуна колектив ҳаёти бачагон бояд индона, шавқовар ғузарад, бо кори нурҷӯну хурӯп, фаъолияти маърифатӣ ва бозихо саршор бошад.

Намуҷҳои гуногуни корро роҳбарони синфҳо, муаллимони синфҳои ибтиҷоӣ бо ҷорӣ кардан ҳудилоракуи ба амал бароварда метавонанд.

Муаллим баробари синф ҳудилоракуниро дар синф, мактаб чунон ба роҳ монад, ки ташкили корҳо ба зиммаи худи қӯдакон ғузонга шавад, ҳулсанон корҳоро ёбанд, супоришҳоро лозим шавад, изаз намоянд. Бояд ҳар узи колектив на ташҳо иҷроқунацдаи кор, балки ташкилотчӣ ҳам бонад, ҳудро шарқи фаъолияти гуногунҷабҳои колектив ҳис намояд. Даркор аст, ки ҳамаи

хонандагони мактаб ва синфҳо дар колективи фаъолона кор қунаид. тобси лигарон ё роҳбари дигарон буданро ёд гиранд.

Дар кори ташаккул додани колективи тарбиявӣ аҳамияти нийҳоят қалон доштани ҳудидоракунӣ аёни гашт. Бо мақсади баҳудоракунӣ ҷалб намудани миқдори бенгари хонандагони фаъолон ташаббус зоҳир менамоянд ва дар натиҷа ба ду турӯҳ

фаъолон ва сустҳо чудо намудани шогирдон барҳам меҳӯрад. Ба ташкили ҳудидоракунӣ дар мактабҳо созмонҳои бачагону наврасон, комитетҳои хонандагон саҳми арзанд доранд. Онҳо ба ҳудидоракунӣ роҳбарь карда, дар бобати ташаккули колективи тарбиявӣ, тарбияи аҳлоқии аъзои колектив кори зиёдс мебаранд ва бо ҳамин насила садоқат ба кори умумӣ, ба манфиати колектив дар шогирдон ба вучуд оварда мешавад.

Колективи тарбиявии қӯдакон ба ташаккули шахсияти хонандагон таъсири ҷиддӣ месрасонад, ҷонки нафакат талабҳои муаллимро аъзои он иҷро мекунад, балки ҳудаши ҳам ба назди аъзоён талабҳо мегузорад. Ҳар узви он, ки бо аъзоёни дигар баробархукук аст, метавонад ба муносибатҳои дохиликолективӣ таъсири мусбати ҳудро расонад. Шахсият аз колектив талабҳои ҳулику рафтторро қабул карда, риояни онҳоро аз дигарон талаб ҳам мекунад. Ҳамин таъир, колективи тарбиявӣ ба шахсият ва шахсият ба колектив ёрий медиҳад, ки якҷоя ривоҷу равнавӣ қунаид, нентар раванд.

Таъсиррасонии колектив ба шахсият факат дар ҷараёни фаъолияти хонинӣ, меҳнати ҷамъиятий, бозӣ сурат мегирад. Ҳангоми фаъолият дар колектив шахсият (хонандагон) ҷой ва мавкеи сазовори ҳудро ингол карда, имконияту қобилияташро пайдор месозад.

Воситаи лиғари таъсиррасонии колективи тарбиявӣ ба шахсият афкори ҷамъиятий мебошад, ки дар бораи ҳар узви колектив талриҷан ба вучуд меояд. Агар муаллими синфи ибтидой ба хонандагони ҳурдсол таҳлили фаъолияти ҳуд, баҳодихиро ба рафттори ҳамсипфон, иҷрои супоринҳоро ёд дихад, дар синф афкори умумии солим найдо мешавад. Иш афкори умумӣ имконият медиҳад, ки колектив ба қӯдакони ҷудогона ва ё турӯҳи онҳо одоби ҷамъиятиро фахмонад, то тартиботи мавҷударо вайрони қунаид.

Ба муаллимон шаклҳои бисёри таъсиррасонии колективӣ ба шахсият маълум аст. Азбаски колектив ва шахсият доимо дар

инкинофу харакат мебонианд, таъсиррасой хам якранг иест, вай дигаргун шуда меистанд ва бояд ба инкиноф мувофику мутобиқ монанд. Ҷамъомадҳои созмонҳо, машҳиси синӣ, газетаи леворӣ, мусобика ва гайраҳо низ ба шаклҳои таъсиррасонии колективӣ ғазалук доранд.

Ҳама гуна муттаҳидшавии кӯдаконро колектив номидан раво иест. Колектив дар муддати тӯлонӣ ва бо роҳбарии педагогӣ ғарнро карда мешавад.

Кӯдакон дар вакти ҳолӣ барои ягон кор ё бозӣ аз рӯи шавқу ҳавас ба гурӯҳҳо муттаҳид мешаванд ва аз муомилаву муносабати иқлиғар бархурдор мегарданд, рафтори одамонро мухокима карда, баҳо ҳам медиҳанд.

Чунин гурӯҳҳои худ аз ҳуд найдониуда бо ёрию маслиҳати муаллим ва созмонҳои бачагон амал кунанд, гурӯҳҳои мақсаднок, ҳуби муғиди вактигузаронӣ шуданашон мумкин аст, ки вазифаи колективи тарбиявиро ба ҷо меоранд. Баъзан гурӯҳҳое низ пайдо мешаванд, ки фаҳмишу ақидаҳои номатлуб дошта, фаъолияту рафтограмон хилоғи қоидаҳои мавҷуда мебошанд. Масалан, ҳудбиною ҳуднарастӣ, бесътиҳӣ нисбати рафиковон, истифодай қувваи ҷисмонӣ ҳислатҳои ҳастанд, ки сабаби пайдоиши гурӯҳҳои номатлуб шуда метавонанд. Чунин гурӯҳҳо диккату ӯзигардиши тарбиявии хуб ҷалб кардан зарур аст, то мазмуни мақоли «бадҳоҳ ҳеч ба матлаб нарасад»-ро бифаҳмонанд ва аз роҳи ҳато онҳо баргарданд.

§53. Соҳтори колективи кӯдакон

Колективи тарбиявии бачагон дар муддати тӯлонӣ бунёд мегардад ва соҳтори мураккабе дорад. Ду соҳтори он – колективи расмӣ ва гайрирасмиро фарқ карда тавонистан лозим аст.

Синфро дар мактаб колективи ибтидой ва расмӣ мөхисобонад. Ҷар колективи синф фаъолияти гуногунҷабҳай кӯдакон мегузарад, ҳуданон ташкилотчиён ва созмодиҳандагони фаъолиятҳо мебонанд. Ҷар ҳар синф созмонҳои ибтидоии кӯдакон низ амал мекунад. Дар мактаб колективҳои ибтидой аз рӯи шавқу завқ, бригалаҳои махсуси истехсолӣ барои иҷрои ягон кор, баҳшҳои варзиш ва ҳоказоро ташкил додан мумкин аст. Кӯлаки мактабҳон дар як нақт метавонад узви чанд колективи гуногун бошаду таҷрибаи ҳамӣ, рафтор ва ҷонишҳо андӯзад.

Колективи ибтидой 10-15 нафарро муттаҳид карда метавонад. Вай гурӯҳи хурдтарини бачагон мебонанд, ки як қисми колективи

умумиро ташкил медиҳад. Созмонхон «Ахтарон», «Ворисони Сомониён» ва «Сомониён» бо ҳамин гуна гурӯҳҳо кори тарбиявӣ мебаранд.

Фаъолияти колективи ибтидой дар алоқамандӣ бо колективи умумӣ ва дигар колективҳои ибтидой пеш бурда шавад, самарабахшӣ чорабинихо торафт мсафзояд. Барои чорӣ намудани алоқаҳо умури худидоракунӣ, ки дар синфҳо амал мекунад, мадад мерасонад. Сохтори гайрирасмии колективинро чӣ гуна бояд тасавнур кард? Хонанда дар мактаб кӯшиш мекунад, ки бо кӯдакони аз ятон ҷиҳат дилкашу ачиб қаробат, муносибатҳои дӯстона пайдо намояд. Дар рафти фаъолияти якҷоя дар колективи ибтидой чунин дӯстони ҳамфирӯзӣ ҳамнафас гурӯҳи хурдакакеро ба вуҷуд меоранд, ки онҳоро гурӯҳҳои хурди гайрирасмӣ меноманд.

Гурӯҳҳои гайрирасмӣ дар синф ё колективи дигар якчандго шуда метавонад ва ҳар қадом мавқси гуногунро ишғол мекунанд. Гурӯҳе дар ҳама намуҳои фаъолият ҳамеша пепсаф бопад, гурӯҳи дигар таҳо дар як намуди фаъолият, ки барояни шавқовар аст ва талаботи аззои онро ҷавобгӯй мебонанд, пешнӯдамиро аз даст намедиҳад. Ҳар гурӯҳ бачагони фаъолу ташабbusкор дорад, ки онҳо сарварии гурӯҳро ба ўҳда метираанд. Аъзои гурӯҳи хурди гайрирасмӣ ба якдигар меҳр доранд ва меҳрубони яклигаранд.

Ҳайати гурӯҳи хурди гайрирасмӣ бештар ноустуворӣ зохир менамоянд. Агар муносибати аъзои гурӯҳ бо ягон сабаб тезу тунд шавал гурӯҳ пароканда шуда, баъзеҳо аз гурӯҳ мебароянд. Бачагонро воҳӯрдан мумкин аст, ки ба ҷаҷӯд гурӯҳҳои хурд шомиланд ва бачаҳос низ ҳастанд, ки ба ягон гурӯҳ қабул намекунанд ва онҳо узви колектив хисоб шаванд ҳам, дар амал ба ҳаёти колектив шарик нестанд. Педагог бояд сабаби чунин сурат гирифтани ҳолро бифаҳмад ва бачагони аз ин ҳолат азият қаниҷаро, ки мумкин аст сифатҳои ба дигарон номақбул дошта бошанд, ҷораҳои тарбиявӣ андешпида ба колектив ҳамроҳ гардонад. Ҳамин тариқ, хонанда ҳам узви колективи тарбиявии бачагон ва ҳам узви гурӯҳи хурд гашта, зери таъсири лутарафа инкишоф месбад. Агар колектив ва гурӯҳи хурд ҳаёти саршори фаъолияти манфиатбахши ҷамъияти ба сар барад, бача сифатҳои ахлоқи ҳамиҷаро пайдо хоҳад кард. Колективи тарбиявӣ ҳам аз таъсири гурӯҳи хурди интизомнок баҳраманд ҳоҳад гашт. Гоҳе гурӯҳҳои хурде низ арзи ҳасти менамоянд, ки бо таъсири одату

хислатҳои бад ба вучуд меоянд. Лозим аст, ки дар чунин ҳолат ҳам бо аъзои гурӯҳи хурд ва ҳам бо тамоми колектив кори гарбиявӣ бурда шавад.

Ба роҳбари синф донистани соҳтори гайрирасмӣ лозим аст, то ки кори онро бо соҳтори расмии колективи бачагон мутобик гардонаду ҳар ду соҳтор ба пешрафти ҳёти колективона ва таний гардиданчиҳати маънавию ахлоқии шахсияти хонандагон оварда расонад.

§54. Марҳилаҳои инкишофи колектив

Колективи бачагон дар инкишофи худ чанд марҳилаҳоро мегузарад. А.С.Макаренқо дар асаҷояни гузариши колективро аз як марҳила ба марҳилаи дигар ба он алоқаманд месонист, ки ба коллектив чӣ талабҳо мегузарад ва аъзои колектив онҳоро чӣ тавр иҷро мекунад. Агар дар марҳилаи аввали инкишофи коллектив педагог талабҳои қатъӣ ғузорад, дар марҳилаи дуюм ба аъзои коллектив дар якҷояӣ бо муаллим фаъолон талабҳо испиҳид мекунаанд. Дар марҳилаи сеюми инкишофи коллектив бопад, талабҳои фаъолонро ҳамаи хонандагон қабул менамоянд ва акнун коллектив назди ҳар хонанда иҷрои он талабҳоро мегузорад. Їар марҳилаи баланди инкишофи коллектив ҳар хонанда ба назди ҳудаш ҳам талабҳо мемонад.

Дар марҳилаи якуми инкишоф ҳанӯз коллектив ба вучул наомадааст, фаъолон пайдо нашудаанд, ба хонандагон коллектив талаб намегузорад, ҳар узви коллектив барои худ ҷавобгар аст, бачагон ба назди рафиқон талаберо ғузошта наметавонанд. Дар ин марҳила талаби муаллим ҷилдӣ, қатъӣ ва муайяну равишон бояд бопад. Ин талабҳо ба ташкили кори фойданоки ҷамъиятии хонандагон нигаронида шуда, торафт мураккабтар шудан мегираад ва ҳатман ба синну сол, имкониятҳои онҳо мувофиқат мекунад. Муаллим хушмуомила ва меҳрубон мебошад ва ба хонандагон қонидаву меъёрҳои одобу рафтторро ғамхорона мепаҳмонад.

Муалими синфи 1 кӯдаконро бо шароити мактаб, бо талабаҳои шав онине карда, онҳоро ба намуди нави фаъолият – хониш ҷалб менамояд, ки пештар онро намедонистанд. Ў бо гурӯҳи гайримуташаккил сару кор дорад, ки фаъолияти умумии хонили муттаҳид соҳтааст. Лозим аст, ки ба хонандагон талабҳои умумӣ, тартиби рӯзи мактаб ва риоя намудани тартиботро дар синф шарҳу звоҳ дода фаҳмонад. Инчунин фаъолияти якҷояи онҳоро

тапкил намуда, дар ичрои корҳо зарур шавад, кӯмак мерасонад. Ба наздишон бо мақсади муайян супоринҳои оддӣ гузонта, хонандагонро меёбад, ки ташаббускор мебошанд.

Бо ҳамин роҳ фаъолони синфро пайдо менамояд ва онҳо минбаъд яdroи колектив мешаванду лар атрафаён дигаронро муттаҳид мегардонанд. Фаъолон хонандагоне ҳастанд, ки бо шавқ меҳонанд, барои баланд бардоштани обрӯи синфи мақтаб ҳаракат меқунанд. талабҳои муаллимро тарафдорӣ менамоянд. Ҳамин тавр, дар марҳилаи якуми инкишифи колектив вазифаи муаллим аз ташкили корҳои шавқовару хурсандибахш, ба роҳ мондани яқдигарфаҳмӣ дар байни хонандагон ва аз пайдо намудани фаъолон иборат аст.

Марҳилаи дуюми инкишифи колектив аз он оғоз мешавад, ки дар синф умури роҳбарӣ ташкил меёбад ва колектив ба ҳудидоракунӣ мегузараад, яънис фаъолонро тез-тез гун карда оид ба интизом. корҳои дар пепи истола сӯхбатҳо гузаронида, аз байни онҳо барои роҳбарӣ ба ягон соҳаи кор мутасаддӣ таъин кардан лозим меояд. Дар синфҳои ибтидой умури колектив мустакилона амал карда наметавонад, вай ба роҳбарӣ ва мадади муаллим кор мебарад. Лекин худи хонандагон ҳам корҳои зиёдсро ташкил ва ичро карда метавонанд. Фаъолон талабҳои муаллимро ҷонибдорӣ намуда, талаби ичрои онҳоро ба назди рафиқониён мегузоранд, дар ҷамъомадҳо фикрашонро иброз медоранд.

Аз ин марҳила ҳамаи корҳои неки меҳнатӣ, эҷодӣ на танҳо бо ҷастирии фаъолон амали гардонда мешаванд, балки қисми зиёди аъзои колектив онҳоро тарафдорӣ мекунанд. яъне дар синф фаъолон бо дигарон ҳамроҳӣ карда ҳаёти колективро гуногунтар ва пурмазмунтар месозанд. Муаллим ба фаъолон такя намуда, кор мебарад ва онҳо афкори умумиро ба вучуд меоваранд. Аксарияти хонандагон шавқу завқи устувор ба фаъолияти колективро пайдо хоҳанд кард.

Дар ин марҳила дар синф гурӯҳҳои ҳархела ба вучуд мсояд, аз ҷиҳати аҳлоқӣ инкишифи гуногундараҷаи хонандагон ба ҷашн мерасад. Вазифаи муҳими муаллим аз он иборат аст, ки обрӯи фаъолонро баланд бардорад ва таъсири онҳоро ба гурӯҳҳои хурӯзи колективи бенгтару зӯртар гардонад.

Дар марҳилаи дуюм муаллим ба умури ҳудидоракунӣ ва тарбияи фаъолон дикқати асосиро равона мекунад, ба фаъолон ёд медиҳад, ки чӣ тарз дӯстии хонандагонро бо яқдигар ба роҳ

монанд, чй тавр ба назди рафиқон талабхои оқизона ғузоранд. Фаълоне, ки донили ва ахлоқи хубро сохибаанд, дигарон ҳурмат мекунанд, талабхояшонро ичро мекунаанд. Ин маъни онро дорад, ки муаллим талабхояшро ба колектив ба воситай фаълони ислиниҳод менамояд.

Марҳилаи сеюми инкишофи колективро олимон давраи шукуфоии колектив номидаанд. Дар ин марҳилаи инкишофи колектив ҳамаи аъзои он ба таври ихтиёрий ҷар фаъолият ширкат меварзанд ва ҳама фаъол мегарданд. Ҳар узви колектив омода аст, ки ба фоидай колектив аз манфиати ҳуд даст қашад. Баҳолиҳии яхелай аъзои колектив, афкори умумӣ пайдо мешавад, ки ақида талабхои аксарияти аъзои колективро ифода мекунад. Ҳамин гуна колектив ҳар узвашро бо шавқу завқ, бо кӯшишу гайраташ ҳуб медонад ва онро ҳавасманд мегардонад, аз рӯи зарурият ба ў таъсир карда сифату хислатҳои бад, нуксонҳояшро барҳам месидад.

Дар ин марҳилаи инкишофи колектив муносибатҳои ҳакиқати колективона, инсонпарваронаи байни аъзои колектив ҷорӣ мегардад, ки барои рушду нумӯи ҳарҷонибаи фард, ҳар ҳонанда роҳи васеъ мекунояд.

Дар марҳилаи сеюм талабхои муаллим ва фаълонро аксарияти аъзои колектив бечуку ҷаро ичро мекунад. Муаллим ба шахсияти ҳонанда ба воситай колективи синф таъсир месрасонад. Дар нағиҷаи чунин таъсиррасонӣ ҳам шахсият ва ҳам колектив гарбия мегираад, ки чунин таъсиррасониро А.С.Макаренко методи таъсиррасонии параллелий номида аст.

Истифодаи таъсиррасонии параллелий ҷар марҳилаи якуми инкиниофи колисктгив душвориҳо дорад. Дар марҳилаи дуюм ин услуб бо ёрии фаълон амали гардонда мешавад. Дар марҳилаи охир муаллим ба талабагон ба воситай колектив таъсир мебахшад.

Талабхое, ки муаллим ба назди тарбиятиранда мегузорад, назар ба талаби колектив таъсирбахштару фаҳмотар мешавад.

Инкишофи марҳила ба марҳилаи колектив басо ҷараёни мураккаб мебошад. Баъзе кӯдакон аз инкишофи колектив ақиб монданашон мумкин аст. Ҳаминро таъкид менамосим, ки дар байни марҳилаҳо дигаргуниҳои ҷиддӣ мушоҳида намешавад. Аз ҳамин сабаб аст, ки ба марҳилаҳо ҷудо намудани инкишофи колектив шартан қабул гаштаасту баъзеҳо онро ба ду, се марҳила ва як қисми олимон ҳатто ба чор марҳила тақсим кардаанд.

§55. Роҳҳои ташаккули колектив

Роҳҳои ташаккулихии колективи тарбиявӣ муайян карда шудааст. Вазифаҳо ва роҳҳои ташаккули колективро исладагони возех баси кардаанд.

Роҳи мухимтарини ташаккули колектив мавҷудияти фаъолияти якҷояи аъзои колектив мебонад, ки дар рафти он хонаидагон фаъолтар шуда, сифатҳои наҷиби аҳлоӣ ҳосил мекунанд, ба якҷигар баҳодиҳӣ ва ҳамдигарфаҳмиро ёд медиҳанд. Ҳангоми фаъолияти якҷоя ҳар узни колектив талаботи ба муомила доштаандро бо дигарон консъ мегардонад. Азбаски талаботу завки бачагон ҳарҳаста аст, боят фаъолият ҳам гупотуҷабҳа ва мазмунан ғани бонад. Фаъолиятҳо чунон бонад, ки аз онҳо бачагон ҳаловат бурда, шодӣ қунанд ва дар қалбашон ҳавас ба меҳнати якҷоя ҷӯш занад. Идҳо, консертҳо, озмунҳо, бозихо бо интироқи ҳамагон ғузарал ва натиҷаи тайёрию ҳамкориашон шавад. Аз ҳамин сабаб фаъолият бо максалу мароми муайян, зери роҳбарии исладагон ва бо истиғоди үслубҳои самараҳаҳии тарбиявӣ ташкил карда мешавад. Вақти ташкили фаъолият ҳусусиятҳои синну солии бачагон бояд аз пазар дур намонанд. Масалан, лиққати хонаидагони хурдсозро корҳои гайриодӣ ҳаяҷонбахӣ ба ҳуд мекашад.

Зарур ва мухим аст, ки максади фаъолияти бачагон фахмову мароковар бонад. Онҳо дошанд, ки баъди фаъолияти якҷоя қадом ҳоҳинчандон чомаи амал менӯшад. Бинобар ҳамин муаллимони соҳибгаҷриба ба хонаидагон максади фаъолиятро равишан месфаҳмонанд, то ки завқашон ба кори дар иен истода беҳор гардад. Ба хонаидагони синфҳои ибтидой чун маладгорони боҷаҳои бачагон, дар таъмири китобҳо, пигоҳубин ва парварииши ларажонни қитъаи замини мактабӣ, ҷамъоварии қоғазу оҳанинораҳо, рӯбучини синфҳона ва гайраҳо супоринҳо долан мумкин аст.

Вақти ташкили фаъолияти фоиданоки ҷамъиятии хонаида муддим, роҳбари синф ба рафти кор унсурҳои бозиро ворид месозад, торафт корро мураккабтар гардонад ҳам, хонаидагон онро бе душворӣ аиҷом мебахшанд.

Умуман хонаидагонро ба фаъолияти ҷамъиятий, бадей-зебои-фаҳмӣ, ҳонинӣ, меҳнатӣ, бозӣ (варзинӣ) ҷалб менамояд ва роҳбарони синфҳоро мальум аст, ки қадом намуниди фаъолият барои тарбия чӣ гуна манфиат месоварад.

Пас аз ба мактаб омадани кӯдак дар синфи I ҳонинчанд шурӯъ мешавад ва ў ҳонинро кори маҷбурий гумони менамояд. Дар синф

жадоми хонини мефаҳмад, ки хонини хуб худан ва колективи синфро қаюатманд мебахшаду нобарориҳоян аҳди синфро маҳзун месозад. Ин таҷриба ҳаётиро аз муносабатҳои колективӣ, рағиори ҳамсипрофо дар дарсҳо ҳосил менамояд. Кори хонини бо мазмуну устубҳои таълим ба ташаккули синф мусоидат мекунад.

Муаллимон дар дарс фаъолияти колективонаи аҳди синф, турӯҳҳои ҳурди онро ба роҳ мемонанд. Хонаидагон аз болои якнигар назорат мебаранд, якҷоя вазифаи хонагиро иҷро мекунанд, ҳодисаҳои табииатро мутоҳида менамоянд. Муаллим дар дарс қадом фатъолиятро ташкил шакунад, ба назли хонаидагон мақсади муайян мегузорад, ки он баҳри муттаҳидшавии колектив хизмат менамояд.

Бозӣ яке аз намудҳои фаъолият мебошад, ки воситаи ташаккули колективи мақтабисӣ ҳисоб менавад. Вай дар ҳаёти мақтаббачаи ҳурисол мақоми бузург мебозад. Дар бозихои бачагон кору бори қалонсолон интиқос мебаҳад ва ба воситаи бозӣ онҳо отами атрофро дониста метираанд. Бозӣ дар бачагон ташаббускориву ба лиғарон сарварӣ кардан барин ҳислатҳоро найдо мекунонад. Барои иҷрои мақсад сабъю қўниш намудандро ёл мединад.

Фаъолияти меҳнатии хонаидагон низ як омилест баҳри ташкиду тарбияи колектив. Интироқи хонаидагони ҳурисол дар намудҳои гуногуни меҳнат, дар умури ҳудидоракунии синфи мақтаб, ҳуҷизматрасонӣ колективро муттаҳиду тифоқ гардонда, ба ҳар узви колектив имкон мединад, ки қобилияту истеъоди ҳудро ривоҷу равнак баҳшад.

Аҳамияти лиғари фаъолияти меҳнатии хонаидагон дар он мучассам менавад, ки онҳо бо меҳнату қасбу ҳунари қалонсолон интиқос мегарланад. Агар муаллимон дар бораи меҳнати волидон, искандамони истехсолоти леҳа, шаҳру нохия ва вилоят нақли карда бошанд, аниу тасаввуроташон дар ин маъсала бойтар менавад ва ба ташаккули колектив таъсири мусбат мрасонад.

Роҳи лиғари ташаккули колектив гузонтани перспективаҳо (мақсадҳо) аст.

Перспектива барои иш бурдани колектив, ҳаракати он ёрӣ мединад. А.С.Макаренко нависта буд, ки муттасил ба иш ҳаракат ҳардани колектив, ба нағди он гузонтани перспективаҳои равнану тоғрафт мурakkабтар ба барно шудану инқишифи чунон колективиे ҷурда ҳоҳад расонад, ки дар он мудом таъсири колектив ба ишҳият